


**ГУЛБОГИ
АДАБ**





МАВЛОНО ҶАЛОЛИДДИНИ РУМӢ

**МУНТАХАБИ ДОСТОНҲОИ
«МАСНАВИИ МАҶНАВӢ»**

БОЗГӮЙИ АҲМАД НАФИСӢ

**ДУШАНБЕ
«МАОРИФ»
2015**

**ББК 83.3 (2точик)
Н-34**

Ҳайати мушовара

Сайд Нуриддини Сайд, Худой Шарифов,
Маҳмадулло Лутфуллоев, Фарҳод Раҳимӣ

Ҳайати таҳририя

Абдулҳамид Самадов, Шарифмурод Исроғилниё,
Бадридин Мақсудов, Рустами Вахҳоб,
Наҷмиддин Салоҳиддинзода

Н-34. Аҳмад Нағисӣ. **Мунтаҳаби достонҳои «Маснавии маънавӣ».** Интихоб, тадвин, тавзех ва пешгуфтари Қиёмиддин Сатторӣ. Душанбе: «Маориф», 2015, 320 сах.

Китоби мазкур мунтаҳаби достонҳои шоҳасари адабиёти форсу тоҷик «**Маснавии маънавӣ**»-и Мавлоно Ҷалолиддини Румии Балхиро дар бозгӯйи насрии пажӯҳишгари маъруфи эронӣ Аҳмад Нағисӣ дарбар мегирад. Достонҳои мазкур бо сабку услуби содаву оммафаҳм нигошта шудаанд ва дорои аҳамияти бузурги ахлоқиву маънавӣ мебошанд. Бо тавсияи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хониши беруназсинфии хонандагони му-ассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишварамон нашр мегардад.

СУХАНЕ ЧАНД ПИРОМУНИ РЎЗГОР ВА ОСОРИ МАВЛОНО РУМӢ

Сӣ сол қабл нависандай маъруфи рус Радий Фиш ба водии Вахш ташриф овард ва шабе дар манзили шоир ва рӯзноманигор шодравон Пиримқул Сатторӣ меҳмон гардид. Дар ин маҳфил камина, муаллифи ин сатрҳо низ ширкат доштам. Сари дастархон бо шарқшинос ва донишманди пурдони таърихи ислом ва Шарқ ҳамсүҳбат гардида, мақсади сафараашро ба Тоҷикистон пурсон шудам. Ӯ изҳор дошт, ки солиёни зиёд аст, ки дар бораи зиндагӣ ва осори мутафаккири бузурги форсу тоҷик Мавлоно Ҷалолиддини Румии Балхӣ таҳқиқот мебарад ва романе таҳти унвони «**Ҷалолиддини Румӣ**» таълиф намуда, ба табъ расонида- аст. Дар бархе аз сарчашмаҳои таъриҳӣ зикр гардидааст, ки Мавлоно Румӣ на дар шаҳри Балх, балки дар канораи он – Вахшонзамини бостонӣ зода шудааст. Аз ин рӯ, камина дар китоби худ қайд намудам, ки падари Ҷалолиддини Румӣ–Баҳоуддинвалад қозии мулки Вахш буд, вале чуръат накардам, ки зодгоҳи ӯро Вахшонзамин бинависам. Инак, бо мақсади аз наздик ошной пайдо кардан бо диёри Вахш ба ин ҷо омадам ва меҳоҳам барои китоби ояндаам маводи зарурӣ ҷамъ оварам. Тайи се рӯзе, ки дар ин сарзамин будаму ёдгориҳои таъриҳии ин диёрро тамошо кардам, бовар ҳосил намудам, ки дар ҳақиқат, маълумоти муаллифони сарчашмаҳои қадимӣ асоснок буда, Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ тоҷики вахшонӣ аст. Радий Фиш илова кард, ки бо дарҳости Ҷамъияти умумииттифоқии «**Дӯстдорони китобӣ**» дар бораи шоир ва андешаварзи бузурги форсу тоҷик Ноҳсири Ҳусрави Қубодиёнӣ асаре навиштааст, ки ба наздикӣ дар яке аз интишороти шаҳри Маскав ба табъ мерасад.

Баъди ин мулоқот бори дигар китоби «**Ҷалолидди-**

ни Румӣ»-и Радий Фишро мутолиа кардам ва қарор до-дам, ки дар бораи зодгоҳи аслии Мавлоно Ҷалолидди-ни Румии Балхӣ мақолае нависам. Ҳушбахтона, «Дево-ни қабир»**-и Ҷалолиддини Румиро дарёфт кардам, ки дар Эрон нашр гардида буд. Муаллифи пешгуфтори ин китоби арзишманд донишманди маъруфи эронӣ доктор Бадеъуззамон Фурӯзонфар, ки беш аз чиҳил соли ҳаёти худро ба таҳқиқи зиндагӣ ва осори Ҷалолиддини Румӣ бахшидааст, қайд мекунад, ки Мавлоно на аз Рум, на аз Балхи Афғонистон, балки аз сарзамини Вахши Тоҷикистон аст. Банда дар асоси гуфтаҳои доктор Фурӯзонфар ва Радий Фиш мақолае навишта, дар рӯзномаи вилоятии «**Навиди Вахш»** чоп кардам, вале, мутаассифона, дар ин бобат дар даврони шӯравӣ гӯши суханшунав ва дидаи эътибор набуд.**

Боиси хурсандию ифтихор аст, ки тайи даврони Истиклоли давлатӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Туркия сафа-ри расмӣ анҷом доданд ва зимни сафар турбати Мавлоно Румиро дар шаҳри Қуния зиёрат намуданд. Маҳз бо пешниҳод ва ташабbusi фарҳангдӯстона ва наҷиби Сарвари давлатамон моҳи сентябри соли 2007 800-солагии зодрӯзи шоир ва мутафаккири бузурги форсӯ тоҷик Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ дар кишварҳои Туркия, Тоҷикистон, Афғонистон ва Эрон бо шукӯҳ таҷлil карда шуд. Ин санаи муҳим ва фарҳунда дар та-моми нуқоти олам бо қарори Юнеско таҷлil гардид.

Ин чо меҳоҳем, ки бори дигар бо овардани далелу бурҳони илмию таърихӣ зодгоҳи аслии Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ будани водии зарнисори Вахши Тоҷикистонро таъйид ва таъқид намоем.

Бояд гуфт, ки Вахшонзamin таърихи хеле ғанӣ ва бостонӣ дорад. Агар иҷмолан ба таърихи ин сарзамин нигарем, возеху равshan дида метавонем, ки ин порай хоки аҷдодии тоҷикон саҳифаҳои рангин, фоҷеаомезу

пурифтихореро дорост.

Бояд гуфт, ки дар байни мардум ақидаи ноду- русте роиҷ аст, ки гӯё водии имрӯзai зарнисори Вахш дар гуашта, яъне то Инқилоби Бухоро як мавзеи ноободу қасногузар, ақибмондаву камаҳолӣ, найзору ботлоқзор буд ва танҳо дар солҳои сиёми қарни бист, яъне даврони шӯравӣ обёриву обод ва ба макони «тиллои сафед» ва дигар анвои зироату меваҷоти шаҳдбор табдил дода шуд.

Оё чунин пиндор ва андеша ҳақиқати илмиву таъриҳӣ дорад? Беҳтараш, барои ба ин суолҳо посуҳи дақиқ пайдо кардан, саҳифаҳои таърихи ин водии зарнисорро лаҳзае варак занем.

Нахуст бояд дар бораи номи ин сарзамин сухан ронд, ки он кай пайдо шудааст ва чӣ маъно ва мағҳумро ифода мекунад. Ба ақидаи олимони таъриҳшинос ва забоншинос қалимаи «**Вахш**» вожаи сирф форсии тоҷикӣ буда, дар замонҳои хеле қадим пайдо шудааст. Нахустин муҳаққике, ки маънои қалимаи мазкурро дар қарни бистум ҷустуҷӯй карда, шарҳ додааст, устоди зиндаёд Садриддин Айнӣ мебошад. Ӯ дар рисолаи илмии худ «**Шайх Муслиҳиддин Саъдий Шерозӣ**» қайд кардааст, ки ин шоири маъруфи ҷаҳонгард водии Вахши тоҷиконро низ саёҳат карда будааст. Шайх Саъдий Шерозӣ дар яке аз ҳикояҳои «Бӯстон» аз мулки Вахш ёдовар шудааст:

*Шунидам, ки дар хоки Вахши аз меҳон
Яке буд дар кунци хилват ниҳон.*

*Шунидам, ки бигрист донои Вахши,
Ки, ё Раб, мар ин мардро ту бибахши.*

Гуфтан бамаврид аст, ки дар солҳои сиёму ҷилуми қарни бист барҳе адібон номи водӣ ва рӯди Вахшро шакли вайроншудаи «вахш»-и арабӣ мепиндоштанд ва

маънидод мекарданд. Тибқи ин пиндори ғалат, гӯё ин сарзамин аз замонҳои қадим нообод буд, аз ин рӯ, онро чун макони вуҳуш – «**Вахш**» номиданд ва рафта–рафта ба «**Вахш**» табдил ёфт.

Устод Садриддин Айнӣ дар тавзехи ду байти мазкури Шайх Саъдии Шерозӣ ин ақидаи ғалатро рад намуда, дар рисолаи номбурдааш чунин менависад: «Баъзе шарқшиносон калимаи «**вахш**»-ро вайроншудаи калимаи «**ваҳшӣ**»-и арабӣ фаҳмида, бо як эзоҳи хато вайро «**ваҳшӣ**» маънидод мекунанд. Дар ҳақиқат, «**вахш**» калимаи тоҷикии қадим – сүғдӣ буда, маънояш «**ибтидо**» ва «**оғоз**» аст, ҳам номи шаҳрест дар канори оби Вахш, ки аз ҳама ободонҳои ин сарзамин пештар ва аввалтар бино ёфта буд. Ин шеъри Саъдӣ ҳам ҳаминро тасдиқ мекунад, чунки Саъдӣ дар ин шеър аввалин «**хоки Вахш**» гуфтааст, ки «**мамлакати Вахш**» гуфтан аст, дуюм, ў ин калимаро бо «**баҳш**» ҳамқофия карда, ба «**ваҳшҳонон**» ҳеч роҳ нагузаштааст»¹.

Академик Бобоҷон Ғафуров дар шоҳасари худ «**Тоҷикон**» калимаи «**Вахш**»-ро чунин шарҳ додааст: «*Оҳшо*», «*Оахшо*», шубҳае нест, ки ин калима аз вожсаи эронии «**ваҳшу**» бармеояд. Ба авестоӣ «**ваҳш**» «*гапи гуфта*» буда, дар сүғдӣ ба маънои «*логос*» меояд. Дар забонҳои миёнаи эронӣ ин калима «*рӯҳе*»-ро ифода мекард, ки баъзан ба оби ҷорӣ алоқаманд мебошад. Дар маъхазҳои ҳиндӣ «**ваҳшу**»-ро бо номи «**Оксус**» медонистанд. Дар ибтидиои қарни XI Абӯрайҳони Берунӣ ҳабар медиҳад, ки хоразмиён «**Вахшҳонгом**» ном ҷашине доранд ва илова мекунад «**Вахш**» номи фаршиштаест нозираи дарё, аз ҷумла рӯди Ҷайҳун». Дар давраи баъдинаи асрҳои миёна ва дар рӯзҳои мо номи қадимаи рӯди Ому фақат дар шоҳоби

¹. Садриддин Айнӣ. Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ. Куллиёт, ҷилди 2, китоби якум, Душанбе: Нашдавтоҷ, 1963, саҳ. 126.

*Панчи Амударё, яъне фақат дар номи рӯди Вахш боқӣ монд, vale худи ҳамин далели он аст, ки маҳз дар ҳамин ҷо, дар ҷануби Тоҷикистон эътиқод ба руҳи парастори оби наҳрҳо – **Оаҳшо (Вахш)** маҳсусан пойдор мондааст»¹.*

Ногуфта намонад, ки номи рӯд ва мавзеи кунунии Ёхсу низ аз вожаи «вахш» бармеояд. «Оаҳшо» ё «Вахш» оҳиста-оҳиста ба тарзи «Охсу» ё худ «Ёхсу» табдил ёфтааст ва ба ибораи туркии «Оқсу» («Оби сафед») робитае надорад, зоро дар саргҳаи рӯди Ёхсу дехае ҳаст бо номи «Яҳшо», ки бори дигар ба решай «Вахш» доштани ин номи ҷуғрофӣ далолат мекунад. Ноҳияи Файзободи имрӯзai Тоҷикистон дар замонҳои қадим «Вашгирид» ном дошт. Ба андешаи инҷониб, ҷузъи «Ваш» шакли кӯтоҳгардидаи қалимаи «Вахш» аст ва «гирд» ба маъни шаҳр аст (қалимаи «град»-и русӣ низ бо вожаи «гирд»-и форсӣ ҳамрешиа аст ва дар замонҳои қадим дар Эронзамин бо чунин ҷузъи номӣ шаҳрҳо хеле зиёд буданд, ба мисли Сиёвушигирд ва гайра), яъне, бо итмонони комил гуфта метавонем, ки Вашгирид бостонӣ ҳамон Вахшигирд-шахри Вахш аст, ки дар лаби рӯди ҳамноми худ бунёд ёфта буд.

Дар сарчашмаҳои баъдиисломӣ ном ва мулки Вахш борҳо зикр гардидааст. Аз ҷумла дар қадимтарин сарчашмаи ҷуғрофӣ ба забони форсии дарӣ – «Худуд-ул-олам» (қарни даҳи милодӣ) дар ҷанд маврид дар бораи рӯд, кӯҳ ва мулки Вахш маълумоти пурарзиш дода шудааст: «*Ва дигар рӯдест, ки ӯро Вахшоб хонанд, аз кӯҳи Вахш биравад ба наздикии Вахш, ба Ҷайхун афтад*». Дар боби «Сухан андар ноҳияти ҳудуди Моварунаҳр ва шаҳрҳои вай» роҷеъ ба шаҳрҳо, сокинони диловар ва тирандозу ҷангии онҳо чунин гуфта шуда-

¹. Бобоҷон Faғуров. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна, китоби якум, Душанбе: Ирфон, саҳ.124.

аст: «Ҳаловард¹ қасабаи Вахш аст, шаҳрест бокишту барз ва рустоҳои бисёр ва мардуми тирандозу ҷангӣ. Леваканд аз Вахш аст, ҷоест, ки аз вай гӯспанди вахший хезад».

Ба гуфти олими бостоншинос, доктори улуми таърих В.С. Соловёв шаҳри Леваканд ё худ Левканд дар ҷойи имрӯзai маркази вилояти Ҳатлон–шаҳри Қўргонтеппа воқеъ гардида буд, ки аз он танҳо ёдгории таърихии Теппай Қўргон бокӣ мондаасту бас, vale академик В.В.Бартолд ақидаи дигар дорад, ки шаҳри Левканд ё Леваканд дар наздикии деҳаи Сангтӯдаи лаби рӯди Вахш ҷойгир буд. Шояд шаҳри Қўргонтеппа ҳамон шаҳри қадимаи Вахш аст ва мебояд, ки дар оянда номи аслии он барқарор карда шавад, vale ин қазияи илмӣ то ба ҳол ба таври ниҳоӣ ҳал нашудааст, бинобар ин, дар тағиیر додани номи шаҳри Қўргонтеппа набояд шитоб кард.Бояд гуфт, ки номи шаҳри Қўргонтеппа ҳам беш аз сесад сол таърих дорад ва асли он ҳам ориёист, на туркӣ. Калимаи «қўргон» ҳамон вожаи «кургон» аст, ки аз забонҳои қадими эронӣ ба забонҳои туркӣ гузаштааст ва дар забони русӣ дар шакли «курган» роич аст. Дар Эрон шаҳрест бо номи Гургон, ки решааш ҳамон калимаи «кургон» аст, ки маънои диж ва қалъаро ифода мекунад. Калимаи «теппа» низ сирф калимаи тоҷикист.

Алҳол дар болои теппай ин шаҳри бостонӣ осорхонаи таъриху кишваршиносии «Бибихонум»-и шаҳри Қўргонтеппа ҷойгир аст. Ҳаловард маркази мулки асримиёнагии Вахш буда, дар наздикии маркази ноҳияи Колхозобод (*ҳоло ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ*) воқеъ гардида буд ва ҳаробаҳои он бо номи Кофирқалъа дар байни мардум ва маъхазҳои илми бостоншиносӣ роич аст.

¹. Ҳаловард – ноҳияи кунунии Колхозобод, ки ба муносибати 800-солагии мутафаккири бузург Ҷалолиддини Румӣ номгузорӣ шуд.

Дар сарчашмаҳои таърихии минбаъда низ дар бораи Вахш маълумоти фаровон зикр гардидааст. Аз чумла ахбори олими маъруфи тоҷик Абӯрайҳони Беруниро дар ин бора аз китоби «**Тоҷикон**»-и Бобоҷон Фафуров дар боло овардем. Дар аксар лугатҳои тафсирии қадими форсӣ, аз чумла «**Бурҳони қотеъ**» ва «**Ғиёс-ул-луғот**» роҷеъ ба Вахшонзамин ва рӯди Вахш маълумоти арзишманд дода шудааст.

Номи Вахш дар осори адабӣ низ ба ҷашм мерасад. Бисёр адібони гузаштаи форсу тоҷик, амсоли Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Шокири Бухорӣ, Носири Ҳусрави Қубодиёнӣ, Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ, Саъдии Шерозӣ ва дигарон дар осори худ ин сарзамини бостониро зикр кардаанд. Ҳамаи ин аз он шаҳодат медиҳад, ки мулки Вахш дар гузашта ободу маъмур буда, дар байни илму адаб шуҳрати зиёд доштааст.

Таърих гувоҳ аст, ки Вахшонзамин аз замонҳои қадим то қарни сездаҳи милодӣ водии ободу маъмур ва сарсабз будааст. Ковишиҳои бостоншиносӣ ва сарчашмаҳои таърихӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки мулки Вахш қисмати таркибии Боҳтар ё худ Тахористони қадим ба шумор рафта, дар замони давлатдории Боҳтар, Юнону Боҳтар, Кушониён, Ҳайтолиён, Хилофати Исломӣ, Сомониён, Ғазнавиён, Салҷуқиён яке аз сарзaminҳои ободу сернуфузи Боҳтарзамин ба ҳисоб мерафт. Дар ин водӣ шаҳрҳои бузургу дорои тамаддуни олӣ ва пешрафта арзи вучуд намуда буд. Шаҳрҳои Вахшгирд, Вахш, Кайқубодшоҳ, Навдиз, Шаҳритӯс, Айваҷ¹, Ҳаловард, Леваканд ва гайра аз таърихи кӯҳан ва тамаддуни фани ин мулки бостонӣ шаҳодат медиҳанд. Олимони бостоншинос дар замони Шӯравӣ дар ҳаробаҳои шаҳрҳои мазкур ҳафриёт гузаронида, осори зиёди га-

¹. **Айваҷ** – шакли кӯтоҳшудаи сарзамини Арайнавайҷаи (Эронвичи) бостонӣ – ватани нахустини ақвоми ориёй.

ронбаҳои моддӣ ва маънавӣ пайдо намуданд. Ба ин ёдгориҳои таърихии Тахти Қубод, Қалъаи Мир, Теппай Шоҳ, Тахти Сангин, Кайқубодшоҳ, Бешкентқалъа, Кофиркалъа, Қалъаи Золи Зар, Ачинатеппа, Уштурмулло, Мунҷоқтеппа, дайри будоии магокии Ҳочамастон ва гайра мисоли равшан аст. Чунон ки ёдовар шудем, пойтаҳти асримиёнагии мулки Вахш – шаҳри Ҳаловард дар наздикии маркази ноҳияи Колхозобод (алҳол ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ) воқеъ гардида буд ва ҳаробаҳои он бо номи Кофиркалъа машҳур аст. Баъди футуҳот ва густариши дини ислом маркази мулки Вахш ба мавзеи Үзуни ҳамин ноҳия интиқол ёфт ва дар сарчашмаҳои таърихӣ низ бо исми Ҳаловард ёд мешавад. Дар ин шаҳр дар қарнҳои ёздаҳу дувоздаҳи милодӣ тангаҳои тиллой сикка зада мешуданд, ки дар болои онҳо бо ҳуруфи арабӣ калимаи «**Вахш**» сабт гардида буд. Ин шаҳр низ дар замони истилои муғул батамом вайрону ҳароб гардид ва боқимондаи он имрӯз бо номи қалъаи Золи Зар дар байни мардум машҳур аст. Сокинони аслий ва бумии ин сарзамин боҳтариёни қадим буданд, ки дар ташаккули ҳалқи тоҷик нақши бузург бозидаанд.

Вахшонзамин то давраи истилои муғул соҳиби та-маддуни пешрафта ва олӣ буд. Дар ин водӣ на танҳо олимону донишмандон, хушнависону ҳунармандон, меъморону наққошон, балки адабони барӯманде низ зиндагӣ ба сар мебурданд. Азбаски мулки Вахш порае аз қаламрави давлати паҳновари Боҳтар ба ҳисоб мерафт ва маркази он шаҳри бостонии Балҳ буд, бинобар ин, аксари адабони ин водӣ дар сарчашмаҳои таърихӣ бо нисбай «**Балхӣ**» ёд шудаанд. Аз байни адабон ва донишмандони бузурги Вахшонзамин ду нафар на танҳо дар адабиёти форсизабон, балки дар адабиёти ҷаҳонӣ шуҳрати зиёд ва мақоми баланд доранд. Ин ду тан яке Носири Ҳусрави Қубодиёнӣ ва дигаре Мавлоно Румӣ ёхуд Мавлоно Ҷалолиддини Балхии Вахшонӣ мебошад.

Донишманди точик Хуршед Зиёев таҳти унвони «Дурахше аз Вахш» дар бораи зодгоҳи аслии Мавлоно Ҷалолиддин будани Вахшонзамини тоҷикон дар рӯзномаи «Ҷумхурият» (26 июли соли 2007) мақолаи пурарзише ба табъ расонид. Дар он зикр ёфтааст, ки тибқи гуфти падари Мавлоно Баҳоуддинвалад дар китобаш – «**Маориф**», ӯ солҳои 1203-1210 милодӣ бо аҳли хонаводааш дар сарзамини Вахш иқомат доштааст. Дар ин давра писарааш Ҷалолиддин дар Вахшонзамин таваллуд меёбад. Вай дар соли таваллуди писарааш воизи яке аз масcidҳои он будааст. Аз ҳамин чост, ки Баҳоуддин дар асари худ ҷандин бор аз диёри Вахш ёд кардааст. Аз ҷумла дар ҷилди аввали ин асар ӯ дар бораи фаъолияти худ дар ин водӣ сухан мегӯяд. Дар ҷилди дуюми асарааш ин мутафаккири бузурги тоҷик муноқишаҳои байнixамdigarii донишмандони ин мавзъе ва аз тарафи Fӯriён тасарруf шудани Вахшонзамиро дар қарни шашуми ҳичрӣ зикр кардааст. Дар охири иқоматаш дар ин мавзъе ва пеш аз тарки он вай менависад: **«Ба дилам омад ба Вахш, ки чӣ гуна дигарон ба Самарқанду Бағдоду Балҳ ба шаҳрҳои ҷалил мебошанд ва ман дар ин кунҷе монда?»**

Хуршед Зиёев дар мақолаи худ афзудааст, ки ҳанӯз солҳои сиоми садаи гузашта олимӣ рус В.А. Гордлевский Ҷалолиддини Румиро ҳамчун зодаи Осиёи Миёна зикр карда буд. Дар солҳои минбаъда низ муҳаққикон ба масъалаи муайян соҳтани зодгоҳи Мавлоно машғул гардидаанд ва яке аз навтарин таҳқиқот дар ин самт ба қалами пажӯҳишгари амрикӣ Франклин Луис тааллук дорад. Барои исботи он ки Вахш зодгоҳи Мавлоно аст, Франклин Луис ҷанд далел меоварад. Аввалан, маълумоти тарҷумаҳолиро, ки дар китоби «**Маориф**»-и Баҳоуддинвалад зикр шудааст, таҳлил намуда, менависад: **«Баҳоуддин шояд дар Балҳ таваллуд шуда бошад, вале ҳадди ақал байни моҳҳои июни соли 1204 ва соли 1210**

милодӣ, дар давроне, ки Румӣ таваллуд шудааст, Баҳоуддин дар хонааш дар Вахш иқомат дошт. Маҳз Вахш, на Балх қароргоҳи доимии Баҳоуддин ва хонаводааш то даврони тақрибан панҷсолагии Румӣ буд».

Сониян, ба ақидаи Франклин Луис, худи Ҷалолиддини Румӣ низ аз диёраш – Вахш ёд мекунад. Дар ин бора муҳаққиқи амрикӣ чунин ибрози андеша намудааст: «**Баҳо** (*Баҳоуддинвалад-падари Мавлоно Румӣ дар назар аст – К.С.*) то сентябри соли 1210 милодӣ ҳанӯз дар Вахш буд, вале дар байни солҳои 1210 ва 1212 милодӣ баъзан ба Самарқанд, ки аз тарафи Хоразмшоҳ забт шуда буд, мерафт. Ин нишон медиҳад, ки Баҳоуддинвалад дар Хуросон ҷандин сол пас аз ин боқӣ монд, аммо баъдан онро бебозгашт тарқ намуд. Дар охири умраш, анҷоми соли 1260 милодӣ, Румӣ як рӯҷӯи лаҳза-вие ба овони қӯдакии худ дар Вахш мекунад ва масъалаи маргро дар «Маснавӣ» баррасӣ месозад:

**Ақли ҷузвӣ ҳамчу барқ асту дураҳш,
Дар дураҳше қай тавон шуд сӯйи Вахш».**

Сеюм, ба масъалаи он ки чаро Румиро зодаи Балх меҳисобанд, Франклин Луис чунин менависад: «**Балх дар дурии таҳминан 250 километр аз Вахш ҷой гирифта-аст. Вақте ки Баҳоуддин ва Ҷалолиддин бо муҳоҷирони дигар аз Хуросон гуфтугӯ мекарданд, эҳтимолан шаҳри аслии худро аниқтар муайян мекарданд, ҳадди ақал изҳор медоштанд, ки аз Вахш омадаанд. Вале бо мардуми Анатолия (Рум) онҳо шояд мегуфтанд, ки аз Балх омадаанд, аз яке аз марказҳои муҳимми фарҳангии замонаашон то суқут аз дasti муғулон. Ин амал як нуқтаи назари маъмули муносибатҳоро нишон медиҳад, сокинони шаҳрҳои музофотӣ дар тамоми ҷаҳон ҳангоми дур будан аз ватан худро ҳамчун сокини ба худ наздиктарин шаҳри бузург муаррифӣ месозанд».**

Бино ба маълумоти китоби «Маориф»-и Мавлоно

Баҳоуддинвалад ва осори худи Румӣ, ки забони онҳо саршори калимот аз шеваҳои ҷанубии Тоҷикистони мусосир аст ва ба манбаъҳои дигар такя намуда, дар ҳусуси зодгоҳи ин мутафаккир будани Ваҳшонзамин мөетавонем мустақилона далелҳои дигаре пешниҳод намоем, вале бо овардани андешаҳои бегаразонаи ин муҳаққики амрикӣ иктиро карда, ҷанд сухане аз ҳаёт ва осори ӯ меоварем.

Сипас Ҳуршед Зиёев дар бораи зодгоҳи Мавлоно бо қатъият чунин менависад: «**Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ 30 сентябри соли 1207 дар Ваҳшонзамин дар оилаи сӯфӣ ва фақехи машҳур Баҳоуддинвалад ба дунё омадааст**».

Ба ин гуфтаҳои донишманди тоҷик илова кардан зарур аст, ки асари пажӯҳишгари амрикӣ Франклун Луис «**Мавлавӣ, дирӯз, имрӯз ва Шарқу Ғарб**» ном дошта, дар тарҷумаи Ғарҳоди Ғараҳманд дар Ҷумҳурии Исломии Эрон (*Техрон, интишороти «Солис», соли 1375 ҳичрии шамсӣ*) ба табъ расидааст. Дар ин асар ба таври мушаххас дар бораи зодгоҳи аслии Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ – яке аз шаҳрҳои водии Ваҳши Тоҷикистон маълумоти пуарзиш дода шудааст, ки аз мадди назари пажӯҳишгари тоҷик Ҳуршед Зиёев дур мондааст. Франклун Луис дар бораи шарҳи ҳоли Ҷалолиддини Румӣ сухан ронда навиштааст: «**Аз он ҷо ки Мавлавӣ ва Мавлоно алқоби (лақабҳои) эҳтиромомези бархе аз шаҳсиятҳои мазҳабӣ, хосса шибҳи қора¹ ҳастанд, мадҳалҳои доиратулмаорифҳо ва намояндаҳои кутуби форсӣ мавзӯи китоби ҳозирро гоҳ бо номи Мавлавӣ Ҷалолиддини Балхӣ мешиносанд, ки Балхӣ бар аслу насаби хонавода дар Балх (Афғонистони кунунӣ) далолат дорад, аммо ҷуноне ҳоҳем дид, зодгоҳи Румӣ дар Балх нест, балки дар шаҳри қӯҷаке аст, ки имрӯза дар**

¹. Шибҳи қора – нимҷазираи Ҳиндро дар назар дорад.

Тоҷикистон қарор дорад. Аммо шоири мо дар шеъру адаб худовандгори тамоми шеър аст ва Мавлоно ва Мавлавӣ алқобе (лақабхое) аст, ки шоирро ба аксари эрониён мешиносонанд».

Гуфтан лозим аст, ки аксари донишмандони маъруфи эронӣ низ ақидаи доктор Бадеъуззамон Фурӯзонфарро дар мавриди зодгоҳи аслии Ҷалолиддин Румӣ будани Ваҳшонзамини Тоҷикистон эътироф карда, ҷонибдорӣ намудаанд. Аз ҷумла донишманди маъруфи эронӣ Козими Баргнесӣ, ки таҳқиқоти навтаринро доир ба аҳвол ва осори Ҷалолиддини Балхӣ анҷом додааст, дар ин бора дар боби «Даврони қӯдакӣ, навҷавонӣ ва таҳсил» чунин ибрози назар намудааст: «Шаҳри Балх, ки хонадони Мавлоно нисбати Балхии ҳудро аз он гирифтаанд, аз шаҳрҳои бузурги Ҳурӯси Ҳурӯси рӯзгор буд, ки имрӯза дар қишивари Афғонистон аст.

Шамс дар «Мақолот» он гоҳ ки аз Иброҳими Адҳам ёд мекунад, ўро подшоҳи шаҳри Мавлоно меҳонад, аммо дарвоҷеъ, хонадони Мавлоно на дақиқан дар худи Балх, балки дар шаҳраке бо номи Ваҳш, дар шимоли Омударё (Ҷайхун) мезистанд, ки аз назари фарҳангӣ тобеи Балх буд ва бахшे аз мамлакати рӯ ба завол овардаи Ғӯрӣ ба шумор мерафт».¹

Ин гуфтаҳои донишманди ҳориҷӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки қазияи аз Ваҳшонзамин будани Мавлоно Ҷалолиддин бофтаву сохта набуда, аз ҷониби олимони ҳоваршиносӣ Шарқу Ғарб тасдиқ ва мавриди таъйид қарор гирифтааст ва месазад, ки мо–тоҷикон ифтихор дошта бошем, ки ин донишманд ва мутафаккири бузург ҳаммиллат ва ҳамдиёри мост.

Қайд кардан месазад, ки ба муносибати ҷашни

¹. Ниг. Козими Баргнесӣ. Муқаддимаи «Куллиёти Шамси Табрезӣ»-и Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ бар асоси чопи шодравон Бадеъуззамон Фурӯзонфар, Техрон: интишороти «Фикри рӯз», 1381 шамсӣ, саҳ. 15.

Мавлоно Җалолиддини Румй шаҳрҳои Қўргонтеппай Тоҷикистон ва Қунияи Туркия бародарشاҳр эълон гардиданд ва дар оянда робитаи фарҳангии ду кишвари ба ҳам дўст боз ҳам густурдатар ва мустаҳкамтар мегардад. Аз ҷониби дигар, гузоштани номи Җалолиддини Румй ба собиқ ноҳияи Колхозобод (Ҳаловарди боғистонӣ) ва дар маркази вилояти Ҳатлон бунёди чаҳорбоги Мавлоно Җалолиддин ва гузоштани пайкараи ин андешаманди бузург кори хайру наҷиб буда, ҳақиқати таърихири дар бораи Вахшонзамин – зодгоҳи аслии ин абармард таъкид месозад, ки ҳамشاҳриёнаш ўро аз ёд набаровардаанд ва хотираашро посу гиромӣ медоранд.

Мавлоно Җалолиддин бар асари ошуфтагӣ ва хунрезии замон ватани худро тарк намуд ва оқибат баъди саргардониҳои зиёд шаҳри Қунияи Румро ҷойи сукунати хеш қарор дод. Дар он сарзамини дурдасти илму адабпарвар аз подшоҳ то раъияти қаторӣ ҳурмату эҳтироми Мавлоноро ба ҷо меоварданд. Абдураҳмони Ҷомӣ дар китоби «**Нафаҳот-ул-унс**» дар бораи поёни умри Мавлоно Җалолиддини Балхӣ чунин менависад: «Шайх Садруддин, қаддаса сирруҳу, ба аёдати вай (Мавлоно Румй) омад, фармуд, ки «**Шафокаллоҳ, шафоъан очилан**» рафъи дараҷот бошад, умед аст, ки сиҳҳат бошад, хидмати Мавлоно ҷони оламиён аст. Фармуд, ки баъд аз ин шафокаллоҳ шуморо бод! Ҳамоно ки дар миёни ошику маъшук пироҳане аз шаър¹ беш намонд рост, намехоҳед, ки нур ба нур бипайвандад?

*Ман шудам урён зи тан, ўаз хаёл,
Мехиромам дар ниҳоётулвисол.*

Шайх бо асҳоб гирён шуданд ва ҳазрати Мавлоно ин ғазал фармуд:

¹. Шаър –мӯй.

Ҷү донй тү, ки дар ботин чү шохе ҳамнишин дорам,
Рухи заррини ман мангар, ки пойи оҳанин дорам.
Бад-он шаҳ, к-ў маро овард, куллӣ рӯй овардам,
В-аз он к-ў офаридастам, ҳазорон офарин дорам.
Гаҳе хуриедро монам, гаҳе дарёи гавҳарро,
Даруни дил фалак дорам, буруни дил замин дорам.
Даруни хумраи олам чу занбӯре ҳамепаррам,
Мабин ту нолаам танҳо, ки хонай ангубин дорам.
Дило, гар толиби мой, баро бар ҷархи ҳазроӣ,
Чунон қасрест шоҳи ман, ки амнуололамин дорам.
Ҷў боҳавл аст он обе, ки ин ҷарх аст аз ў гардон,
Ҷу ман дӯлоби он обам, чунин ширин ҷабин дорам.
Ҷу деву одамигу чин ҳамебинӣ ба фармонам,
Намедонӣ, Сулаймонам, ки дар хотам нигин дорам.
Ҷаро аз моҳ вомонам, на акраб кӯфт бар поям,
Ҷаро з-ин ҷоҳ бар н-оям, чу ман ҳаблулматин дорам.
Кабӯтархонае кардам кабӯтарҳои ҷонҳоро,
Бинар, эй мурғи ҷони ман, ки сад бурҷи ҳасин дорам.
Шуюи офтобам ман, агар дар ҳонаҳо гардам,
Ақиқу зардёқутам, валодат з-обу тин дорам.
Ту ҳар зарра, ки мебинӣ, биҷӯ дурри дигар дар вай,
Ки ҳар зарра ҳамегӯяд, ки дар ботин дафин дорам.
Туро ҳар гавҳаре гӯяд машав қонеъ ба ҳусни ман,
Ки аз шамъи замир аст, ин ки нуре дар ҷабин дорам.
Ҳамуши кардам, ки он ҳуши, ки дарёбӣ, надорӣ тү,
Мачунбон гӯшу мафребон, ки ҳуши тезбин дорам».

Ба ривояти Афлокӣ ҳарами Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ бад-ў гуфт: «Кош Мавлоно ҷаҳорсад сол умр кардӣ, то оламро аз ҳақоиқу маориф пур соҳтӣ».

Мавлоно фармуд: «Магар мо Фиръавнем, магар мо Намрудем? Мо ба олами хок пайи иқомат наомадаем, мо дар зиндони дунё маҳбусем, умед, ки анқариб ба базми ҳабиб расем. Агар барои маслиҳату иршоди бечорагон набудӣ, як дам дар нишемани хок нагузидаме».

Гӯянд: Дар шаби охир, ки бемории Мавлоно саҳт шуда буд, хешону пайвастагон изтироби азим доштанд ва Султонвалад – фарзанди Мавлоно ҳар дам бетобона ба сари падар меомад ва боз таҳаммули он ҳолат накарда, аз ҳучра берун мерафт. Ӯ ин газали шӯрангезро дар он вакът назм фармуд ва ин охирин газалест, ки Мавлоно сурудааст:

*Рав, сар бинех ба болин, танҳо маро раҳо кун,
Тарки мани ҳароби шабгарди мубтало кун.
Моему мавчи савдо, шаб то ба рӯз танҳо,
Хоҳӣ ба мо бибахишо, хоҳӣ бираў раҳо кун.
Аз ман гурез, то ту ҳам дар бало наафтӣ,
Бигзин раҳи саломат, тарки раҳи бало кун.
Моему оби дида, дар кунҷи гам ҳазида,
Бар оби дида мо сад ҷӯйи осиё кун.
Хиракушест моро, дорад диле чу хоро,
Бикишад, касаши нагӯяд, тадбири хунбаҳо кун.
Бар шоҳи хубрӯён воҷиб вафо набошад,
Ай зардрӯйи ошиқ, ту сабр кун, вафо кун.
Дардест гайри мурдан, к-ӯро даво набошад,
Пас ман чӣ гуна гӯjam, к-он дардро даво кун?!
Дар хоб дӯши пире дар кӯйи ишиқ дидам,
Бо даст ишоратам кард, ки азм сӯйи мо кун.*

Аҳли Қунияи Рум аз хурду бузург дар ҷанозаи Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ҳозир шуданд ва насрениёну яҳудиён ва пайравони дигар динҳо низ, ки бузургӣ, сулҳҷӯйӣ ва некҳоҳии вайро озмуда буданд, бо ҳамдардии мусалмонон шевану ағфон мекарданд.

Дар маросими ҷанозаи Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ ҳазорон нафар ширкат намуданд ва Шайх Садруддин бар наъши мубораки эшон намоз гузориду аз шиддати бехудиву дард шаҳқае бизаду аз ҳуш бирафт. Тобути Мавлоноро бо ҳурмати тамом баргирифтанду наъши мутаҳҳараашро дар турбати муборак, дар паҳлуи

қабри падари бузургвораш Султонулуламо Баҳоуддинвалад мадфун сохтанд ва қозӣ Сироҷуддин дар назди турбати ҳазрати Мавлоно ин абёти чонсӯзро бархонд ва фигон аз қалби пурсӯзи мардум баромад:

*Коши он рӯз, ки дар поии ту шуд хори аҷал,
Дасти гетӣ бизадӣ теги ҳалокам бар сар.
То дар ин рӯз ҷаҳон бе ту надидӣ чашмам,
Ин манам бар сари хоки ту, ки хокам бар сар.*

Ва муддати чиҳил шабонарӯз ёрону пайвандон, шогирдону муридан ва умуман мардуми Қунияи Рум таъзияти Мавлоно медоштанду нолаву гиря мекарданд ва бар фавти он саодати осмонӣ дарегу ҳасрат меҳӯрданд ва бузургиву ахлоқи поки ўро ба забон меоварданд. Бояд гуфт, ки Мавлоно Ҷалолиддини Балхии Румӣ пеш аз вафоташ марсияи чонсӯзе гуфта, ёронашро бо чунин абёт дилбардорӣ кардааст:

*Ба рӯзи марғ чу тобути ман равон бошад,
Гумон мабар, ки маро дарди ин ҷаҳон бошад.
Барои ман магирию магӯ: дарег, дарег,
Ба доми дев дарафтӣ, дарег он бошад.
Ҷанозаам чу бибинӣ, магӯ: фироқ, фироқ,
Маро висолу мулоқот он замон бошад.
Маро ба гӯр супурдӣ, магӯ: видоъ, видоъ,
Ки гӯр пардаи ҷамъияти ҷинон бошад.
Фурӯ шудан чу бидидӣ, баромадан бингар,
Ғуруби шамсу қамарро ҷаро зиён бошад.
Кадом дона фурӯ рафт дар замин, ки наруст,
Ҷаро ба донаи инсонат ин гумон бошад?
Туро ҷунон бинамояд, ки ман ба хок шудам,
Ба зери поии ман ин ҳафт осмон бошад¹.*

¹. Бадеъуззамон Фурӯзонфар. Шарҳи ҳол ва осори Мавлоно./ Бо кӯшиши Ҷаъфари Ранҷбар ва Масъуди Миршоҳӣ/. Душанбе: Бунёди «Довар Ибтиҳоҷ», 2007, саҳ. 157-165.

Мавлоно Җалолиддин Мұхаммади Балхий Вахшонй мутахаллisis ба Румй аз зумраи бузургтарин мутафаккирону донишмандони исломй ва намояндаи бузурги адабиёти форсу точик ба шумор меравад ва дар таърихи тамаддуни ҷаҳон мақоми баландеро ишғол менамояд. Беш аз ҳаштсад сол мешавад, ки андешаҳои баландпарвози ўқалби ҳазорон нафар сокинони дунёро тасхир месозанд. Гӯё пири хирадманд Мавлонои Рум дар даст ҷароғи ирфону маърифат дар ҷустуҷӯйи Инсони комил аст, кӯй ба кӯй, гузар ба гузар, кӯча ба кӯча, деха ба деха, шаҳр ба шаҳр, қишвар ба қишвар мегардад, паёми ойини Ҳақ, озодию озодандешӣ, сулҳу сафо, баробариву бародариро ба мардум мерасонад, то ки онҳо ҳудро ва саранҷом оғарандай хеш Ҳудованди мутаъолро бишиносанду ба камол бирасанд ва саодати ҳар ду ҷаҳонро ба даст биоваранд. Ба қавли худи Мавлоно:

*Дӣ шайх бо ҷароғ ҳамегашт гирди шаҳр,
К-аз деву дад малуламу инсонам орзуст.
З-ин ҳамраҳони сустаносир дилам гирифт,
Шери Ҳудову Рустами дастонам орзуст.
Гуфтам, ки ёфт менашавад, ҷустаем мо
Гуфт: он ки ёфт менашавад, онам орзуст...*

Тайи чанд соли охир осори пурарзиши ин намояндаи адабиёти форсу точик ба мамолики Ғарб, баҳусус Иёлоти Муттаҳидаи Амрико роҳ ёфта, дар дили ҳазорон нафар мардуми гуногуннажоду муҳталифзабон ва маънавиятчӯи ин сарзамин маъво мегузорад. Ҳабаргузории сайти «**Донишҷӯёни эронӣ**»-и пойгоҳи интернетӣ Вазорати умури ҳориҷаи ИМА иттилоъ медиҳад, ки алҳол Мавлоно Румй дар қишвари Амрико маҳбубтарин шоир ба шумор меравад. Ҳам акнун маҳфилҳои дарсӣ марбут ба осори ўдар тамоми нуқоти ин қишвар вучуд доранд ва ин дар ҳоле аст, ки як

даҳсола пеш камтар касе ўро мешинохт. Баррасиву сұханрониҳо, мутолиаи осори ў дар баҳшҳои фарҳангӣ, матолиби зиёде аз аҳвол ва осори вай дар саҳифаҳои рӯзнома ва маҷаллаҳои ҳама шаҳрҳои бузурги Амрико ба нашр мерасанд. Гурӯҳе аз кормандони телевизиони ин кишвар барномаи ҷолиберо роҷеъ ба зиндагинома ва осори ў сабт карда, ба маърази намоиши миллионҳо тамошобин гузаштаанд. Ин ҳама рӯйдодҳои фарҳангии марбути Румӣ нишондиҳандай баланди маҳбубияти ў дар Амрико ба шумор меравад. Ин ҳабаргузорӣ қайд мекунад, ки таваҷҷӯҳи ҷомеаи Амрико рӯз то рӯз ва сол ба сол ба шаҳсият ва осори пуарзиши Мавлоно Ҷалолиддин Муҳаммади Балхӣ зиёд мегардад ва бо баёни матолиби боло чунин меафзояд:

Дар ҳақиқат, ин шоири шаҳир ба ҳеч ваҷҳ амрикоӣ нест. Амрикоиҳо ҳам наметавонанд ҷеҳраи ўро ба таҷри зинда дар толорҳо, хиёбону гулгаштҳо ва ё дар барномаҳои телевизионӣ бубинанд. Зоро вай беш аз ҳафтсад сол пеш аз ин даргузаштааст ва агар номи ў муддати замони кӯтоҳест, ки дар Амрико ба номи ошно табдил ёфта бошад, тоҷикон, эрониён ва дигар мардумони форсизабони ҷаҳон қарнҳои зиёдест, ки вайро хеле хуб мешиносанд ва аз осори пуарзиши ў баҳраҳо мебардоранд. Ному насаби аслии ў Ҷалолиддини Балхист ва ў дар Амрико бо нисбай Румӣ бештар шуҳрат дорад.

Тибқи маълумоти ҷандин сарчашмаҳои муҳим ва мұттамад дар ИМА китобҳои Мавлоно Румӣ тайи даҳ соли охир беш аз осори ҳар шоири дигаре дар ин кишвар ба фурӯш расидааст. Таъсиси сайти маҳсус таҳти унвони «Румӣ» дар шабакаи интернетӣ дар як муддати кӯтоҳ беш аз як миллион нафар амрикоиҳоро ба худ ҷалб намуда ва онҳо аз матолиби он истифода бурданд. Ному тасвири Мавлоно Румӣ дар китобҳо, лавҳаҳо, тақвимҳо, дуқонҳои китобфурӯшӣ, маҷаллаву рӯзно-

маҳо, мактабу донишгоҳои саросари Амрико хеле зиёд ба назар мерасад. Ҳамаи ин аз он шаҳодат медиҳад, ки шахсият ва осори ин мутафаккири бузурги тоҷик то-рафт дар кишвари он тарафи уқёнус нуфуз пайдо наму-да, мақом ва манзалати волоеро касб мекунад.

Дар гузориши интернетии мазкур омадааст, ки төйдоде аз коршиносон ва пажӯшишгарон бар он бова-ранд, ки Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ пас аз ҳамлаи террористии 11 сентябри соли 2001-ум нақши муҳимме-ро байни чомеаи Амрико ва ҷаҳони ислом мебозад. Миллионҳо мардуми ғайримусалмон баъди ошной пайдо кардан бо осор ва афкори ин мутафаккири бу-зурги исломӣ бовар ҳосил мекунанд, ки пайравони ин дини мубин, дорои тамаддуни олӣ ва афкори ба-шардӯстӣ ҳеч гоҳ даст ба ҷунин ҷинояти мудҳиш – ама-лиёти террористӣ намезананд. Бинобар ин, асли ҳоди-саро ҷустуҷӯ намуда, дармёёбанд, ки ин ҳама дасиса ва тавтиаҳо кори душманону бадҳоҳон аст. Мавлоно Румӣ дар ашъори худ ғояҳои дӯстиву бародарӣ, ваҳдату ба-робарии ҳамаи қавму миллатҳоро новобаста ба нажод ва забону фарҳанги мухталиф тарғиб намуда, мефармо-яд: «Ҳамдилӣ аз ҳамзабонӣ беҳтар аст». Ё ин ки:

*Ҳарфи бадро бар забон бурдан ҳатост,
Кофиру муъмин ҳама ҳалқи Ҳудост.*

Дар ҷодаи тарҷума ва густариши осори гаронбаҳои Мавлоно Румӣ шоири олмонинажоди амрикӣ Ҳанс Моинк саҳми бузург гузаштааст. Ӯ зимни мусоҳиба ба ҳабарнигорон изҳор намудааст, ки тарҷумаи осори Мавлоно Ҷалолиддин ба таври тасодуғӣ сурат ги-рифтааст. Бори нахуст осори Румиро нависандай амри-кӣ Роберт Болай соли 1972 ба забони англисӣ ва ба тариқи наср тарҷума намуда, ба чоп расонида буд, вале он ҷандон маъруфият пайдо накард, зеро сабки тарҷума душвору мурakkab анҷом гирифта буд. Рӯзе тасодуған

ин мутарчим ба Ҳанс Моинқ вохӯрда, як нусхаи китоби тарчумакардаи хешро ба вай тақдим мекунад. Ин шоири номвари амрикой баъди хондани китоб ба ваҷд омада мегӯяд: **«Ин ашъор бояд аз қафасҳояшон озод шаванд»** ва ў бо камоли шавқу завқ ба баргардони ашъори баландмазмуни ин шоири бузурги ирфонӣ ба тариқи назм пардоҳт ва ниҳоят китоби Румиро ба чоп расонид ва дере нагузашта дар байни мардуми андешапарвари Амрико шуҳрати беандоза пайдо кард.

Шоири дигаре, ки дар тарҷума ва тарғиби ашъори безаволи Мавлоно Румӣ нақши бузург бозидааст, Климан Боркс мебошад. Муваффақият ва комёбии намоёни тарғиби шаҳсият ва осори гаронбаҳои Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ бо ҳамин фаъолияти ин шоири номдор ва боистеъоди амрикой марбут аст. Китоби таълиф-намудаи ў бо номи **«Румӣ»** беш аз ҳар рӯйдоди дигаре боиси зуҳури барқовари алоқа ва дилбастагии мардуми Амрико ба шаҳсият ва осори ин шоири нобигаи форсизабон гардид, –чунин ақида доранд коршиносон ва пажӯҳишгарони афкори ҷомеаи ИМА. Климан Боркс изҳор намудааст, ки ният дорад ба зодгоҳи Ҷалолиддини Румӣ – шаҳри Балх сафар намояд ва дар он ҷо маҳфилҳои румихониро барпо намояд ва ашъори ин мутафаккири бузурги исломӣ ҳам ба забони асл – форсии тоҷикӣ ва ҳам ба забони тарҷума – англисӣ садо дидҳад, то ки ҳазорон мардум аз ин баҳри бекарони маърифат ва ирфони Ҷалолиддини Балхӣ мутахаллис ба Мавлоно Румӣ баҳраи маънавӣ бардоранд.

Ҳабаргузории мазкур дар охири гузориши худ мечависад: «Ин ҳисси кунҷковиу шавқу завқи беандоза, майл ба таҷрибаандӯзӣ ва дарки афкору ақидаҳои пешқадам, озодандешию муборизаҳоҳӣ, маърифатпарварию инсондӯстӣ, тарғиби ғояҳои бародариву барабарӣ аз хислатҳои муштараки Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ ва Климан Боркс мебошанд ва ин ду инсони

мутафовит ва дорои фарҳанги гуногунро ба яқдигар васл ва пайванд сохтааст».

Оре, рисолати боло ва волои Мавлоно Ҷалолиддини Румии Балхии Вахшонӣ низ аз ҳамин иборат аст, ки худ барҳақ фармуда:

*Мо барои васл кардан омадем,
На барои фасл кардан омадем.*

Қайд кардан лозим аст, ки асари **«Маснавии маънавӣ»** ҳикояву қиссаҳои зиёдеро дар бар мегирад. Ҳамаи ин достонҳо аз ҷониби муаллиф чун тамсил истифода бурда шудаанд ва ҳар қадоми онҳо бори зиёди маънивию ирфониро ба дӯш доранд. Мутафаккири бузург Мавлоно Румӣ барои тавзеху ифодаи марому мақсад ва ҳадафу ғояи худ аз таҷрибаи рӯзгор ҳикояте оварда, сипас онро шарҳу тафсир додааст. Аз ин рӯ, ҳар як ҳикояву қиссаи ин асари бузург дар қаринаи матн ва афкори тасаввуфии Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ арзизши аслии худро ифода мекунад.

Дар фарҷоми сухан бояд гуфт, ки нашри ҳикоёти манзуми **«Маснавии маънавӣ»** барои омӯзгорону хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ каме душворӣ пеш меовард, зоро забони аслии асар азбаски классикий аст, дар дарки тарзи ифодаи фикр ва фахмиши вожаҳо хонандагон ба мушкилӣ мувоҷеҳ мегардианд. Боиси хурсандист, ки қиссаву ҳикоёти **«Маснавии маънавӣ»**-ро донишманд ва пажӯҳишгари маъруфи эронӣ Аҳмади Нафисӣ бо услуби содаву оммафаҳм бозгӯй намуда, онҳоро достон номидааст. Дар баробари ин, ў дар бозгӯйи онҳо кӯшиш ба ҳарҷ додааст, ки сабки осори насрии классикии адабиёти форсу тоҷикро риоя намояд, ки дар натиҷа нигоштаҳои ин муҳакқики варзида хеле диловезу дилчашп гардидаанд. Ба гайр аз ин, Аҳмади Нафисӣ барои боз ҳам оғаҳии бештар пайдо кардани хонандагон ба афкори Мавлоно Румӣ дар

чо-чойи бозгўйи достонҳо пораҳои манзумро аз «**Маснавии маънавӣ**» оварда, ба ин васила арзиши маънавию ҳунарии китоби худро беш аз пеш афзун намудааст.

Ҳамаи инро ба назари эътибор гирифта, салоҳ доноста шуд, ки достонҳои ин асари бузургро мунтажабан таҳияву тадвин намуда, барои хониши беруназсинфии хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишварамон ба нашр расонем.

Хулосаи қалом, хонандагони нуктасанҷ аз мутолиаи достонҳои «**Маснавии маънавӣ**»-и Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ баҳраи зиёди маънавӣ ва ахлоқӣ мегиранд.

Қиёмиддин Сатторӣ,
Аълоҷии фарҳанг ва
матбуоти Тоҷикистон



МУНТАХАБИ ДОСТОНХОИ «МАСНАВИЙ МАЬНАВИЙ»

НАЙНОМА

*Бишнав аз най чун ҳикоят мекунад,
В-аз ҷудоиҳо шикоят мекунад,*

*К-аз найстон то маро бибридаанд,
Аз нафирам марду зан нолидаанд.*

*Сина хоҳам шарҳа-шарҳа аз фироқ,
То бигӯям шарҳи дарди шитиёқ.*

*Ҳар касе к-ӯ дур монд аз асли хеш,
Боз ҷӯяд рӯзгори вали хеш.*

*Ман ба ҳар ҷамъияте нолон шудам,
Ҷуфти хушхолону бадҳолон шудам.*

*Ҳар касе аз занни худ шуд ёри ман,
Аз даруни ман начуст асрори ман.*

*Сирри ман аз нолаи ман дур нест,
Лек ҷашму гӯшро он нур нест.*

*Тан зи ҷону ҷон зи тан мастур нест.
Лек қасро диди ҷон дастур нест.*

*Оташи аст ин бонги нойу нест бод,
Ҳар кӣ ин оташи надорад, нест бод!*

*Оташи ишиқ аст, қ-андар най фитод,
Ҷӯшиши ишиқ аст, қ-андар май фитод.*

*Най ҳариғи он ки аз ёре бурид,
Пардаҳояш пардаҳои мо дарид.*

*Ҳамчу най заҳреву тарёқе кӣ дид?
Ҳамчу май дамсозу муштоқе кӣ дид?*

*Най ҳадиси роҳи пурхун мекунад,
Қиссаҳои ишқи Маҷнун мекунад.*

*Маҳрами ин ҳуши ҷуз беҳуши нест,
Мар забонро муштарӣ ҷуз гӯши нест.*

*Дар гами мо рӯзҳо бегоҳ шуд,
Рӯзҳо бо сӯзҳо ҳамроҳ шуд.*

*Рӯзҳо гар рафт, гӯ: «Рав, бок нест,
Ту бимон, эй он ки чун ту пок нест».*

*Ҳар кӣ ҷуз моҳӣ зи обаши сер шуд,
Ҳар кӣ берӯзист, рӯзаши дер шуд.*

*Дарнаёбад ҳоли пухта ҳеч ҳом,
Пас, сухан кӯтоҳ бояд, вассалом!*

*Банд бигсил бош озод, эй писар!
Чанд бошӣ банди симу банди зар?!*

*Гар бирезӣ баҳрро дар кӯзас,
Чанд гунҷад? Қисмати якрузас?*

*Кӯзаси ҷаими ҳарисон пур нашууд,
То садаф қонеъ нашууд, пурдур нашууд.*

*Ҳар киро ҷома зи ишқе чок шуд,
Ӯ зи ҳирсу айб қуллӣ пок шуд.*

*Шод бош, эй ишқи пурсавдои мо,
Эй табиби ҷумла иллатҳои мо.*

*Эй давои нахвату номуси мо,
Эй ту Афлотуну Ҷолинуси мо!*

*Ҷисми хок аз ишқ бар афлок шуд,
Кӯҳ дар рақс омаду ҷолок шуд.*

*Бо лаби дамсози худ гар ҷуфтаме,
Ҳамчун най ман гуфтаниҳо гуфтаме.*

*Ҳар күй үз ҳамзабоне шуд ҷудо,
Безабон шуд, гарчи дорад сад наво.*

*Чунки гул рафту гулистан даргузашт,
Наинавӣ з-он пас зи булбул саргузашт.*

*Ҷумла маъшуқ асту ошиқ пардае,
Зинда маъшуқ асту ошиқ мурдае.*

*Ман чӣ гуна ҳуши дорам пешу пас,
Чун набошад нури ёрам пешу пас?*

Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ «**Маснавии маънавӣ**»-ро бо ин қитъаи зебо оғоз мекунад. Ӯ достони найро, ки аз найситон бурида шуда, аз ёрони худ чудо мондааст, бо тарзи шево баён мекунад. Най менолад ва бар дурӣ аз найзор ва найҳои дигар зорӣ мекунад ва навои сӯзномаки худро, ки ҳикоят аз дур мондан аз хона, ватан, хонавода, аслу табори хеш аст, сар медиҳад ва ба гӯши дигарон мерасонад. Ҳама гирди асли худ мегарданд ва агар дур афтода, ба нола дармеоянд. Ҷӯшишҳо ва қӯшишҳо барои ин аст, ки ба «асл»-и хеш баргардем ва най ин орзу ва хоҳишро бо навои дилнишин ба гӯши ҳама мерасонад. Ин қисса, ки дар муқаддимаи «**Маснавии маънавӣ**» аст, аз гӯётарину зеботарин гуфторҳои Мавлоност. На танҳо аз ҷиҳати маъно дилнавоз, балки аз лиҳози лафзу ҳунари шеърӣ низ гӯшнавоз мебошад. Ҳоло ба гуфти Мавлавӣ:

*Бишнавед, эй дӯстон, ин достон,
Худ ҳақиқат нақди ҳоли мост он.*

ДОСТОНИ ИШҚИ ПОДШОҲ ВА ҚАНИЗАҚ

*Буд шоҳе дар замонҳо пеш аз ин,
Мулки дунё будашу ҳам мулки дин.
Иттифоқо, шоҳ шуд рӯзе савор,
Бо ҳавоси хеш аз баҳри шикор.*

*Як канизак дид шаҳ бар шоҳроҳ,
Шуд гуломи он канизак подшоҳ.
Мурғи ҷонаши дар қафас чун метатид,
Дод молу он канизакро харид.*

Шоҳ канизро дид ошики ӯ мешавад. Ӯро меҳарад, ба хона мебарад ва ҳамсари худ мекунад:

*Чун харид ӯрову бархурдор шуд,
Он канизак аз қазо бемор шуд.
Он яке ҳар дошт, полонаши набуд,
Ёфт полон, гург ҳарро даррабуд.
Кӯза будаш, об меномад ба даст,
Обро чун ёфт, худ кӯза шикаст.*

Канизак бемор мешавад ва шоҳи ошику гирифтори ӯ ҳамаи табибонро гирд меоварад, то ӯро дармон кунанд. Онҳо омада гуфтанд:

*Ҳар яке аз мо Масехи оламест,
Ҳар аламро дар кафи мо марҳамест.*

Вале:

*Ҳар чӣ карданд аз илоҷу аз даво,
Гашт ранҷ афзуну ҳочат нораво.
Он канизак аз мараз чун мӯй шуд,
Чашми шаҳ аз ашики хун чун ҷӯй шуд.
Аз қазо сиркангубин сафро фузуд,
Равгани бодом хушкӣ менамуд.*

Шоҳ чун аз табибон навмед шуд ва донист, ки ба дармони ӯ дармондаанд, рӯ ба даргоҳи Ҳудо овард ва ба дуо пардоҳт:

*Шаҳ чу аҷзи он ҳакимонро бидид,
Побараҳна ҷониби масҷид давид.
Рафта дар масҷид, сӯйи меҳроб шуд,
Саҷдагоҳ аз ашики шаҳ пуроб шуд.*

Шоҳ ба Ҳудо гуфт:

*К-эй камина бахшишат мулки ҷаҳон,
Ман чӣ гӯям, чун ту медонӣ ниҳон!
Эй ҳамеша ҳочати моро паноҳ,
Бори дигар мо ғалат кардем роҳ.
Чун баровард аз миёни ҷон хурӯши,
Андар омад баҳри баҳшиши ба ҷӯши.
Дар миёни гиря хобаши даррабуд,
Дид дар хоб ў, ки пире рӯ намуд.
Гуфт: «Эй шаҳ, мужда, ҳочатат равост,
Гар гарibe оядат, фардо зи мост».*

Шоҳ хоб дид, ки пире ба ў мужда дод фардо табиби донишманде аз роҳ мерасад ва ба ёрии ў меояду бемории канизакро дармон мекунад. Рӯзи баъд шоҳ интизор нишастан, то офтоб баромад.

*Дид шаҳси фозиле, пурмояе,
Офтобе дар миёни сояе.
Мерасид аз дур монанди ҳилол,
Нест буду ҳаст бар шакли хаёл.
Нестваши бошад хаёл андар равон,
Ту ҷаҳоне бар хаёле бин равон:
Бар хаёле сулҳашону ҷангашон
В-аз хаёле фахрашону нангашон.
Он хаёле, ки шаҳ андар хоб дид,
Дар руҳи меҳмон ҳамеомад падид.*

Бомдод табибе ба шакли пире, ки дар хоб дидад буд, ба дарбор омад. Шоҳ ба пешвози ў рафт ва ўро гиромӣ дошт ва адаб кард:

*Аз Ҳудо ҷӯем тавфиқи адаб,
Беадаб маҳрум гашт аз лутфи Раб.
Беадаб танҳо на худро дошт бад,
Балки оташ дар ҳама оғоқ зад.*

Шоҳ меҳмонро боадаб пазируфт ва ба сару рӯйи ў бӯса заду гуфт. Сипас, достони ишқи худро бо канизак

бозгуфт ва ў хост, ки ба дармонаш бикӯшад ва ҳар чӣ тавонад, биқунад, то беҳбуд ёбад. Табиб беморро дид ва ҳоли ў пурсид ва донист, ки табибон бемории ўро нашинохтаанд ва ҳар чӣ дору додаанд, суд накардааст.

*Гуфт: «Ҳар дору, ки эшон кардаанд,
Он иморат нест, вайрон кардаанд.
Дид ранҷу қашф шуд бар вай ниҳуфт,
Лек пинҳон карду бо султон нагуфт.
Ранҷаш аз сафрову аз савдо набуд,
Бӯйи ҳар ҳезум падид ояд зи дуд.
Дид аз зории, к-ӯ зори дил аст,
Тан хуш асту ў гирифтори дил аст.
Ошиқӣ пайдост аз зории дил,
Нест беморӣ чу бемории дил.
Иллати ошиқ зи иллатҳо ҷудост,
Ишик устурлоби асрори Ҳудост.
Ошиқӣ гар зин сару гар з-он сар аст,
Оқибат моро бад-он сар раҳбар аст.
Ҳар чӣ гӯям ишиқро шарҳу баён,
Чун ба ишиқ оям, хиҷил бошам аз он.
Гарчи тафсирӣ забон равишангар аст,
Лек ишиқи безабон равишантар аст.
Чун қалам андар навиштан мешитофт,
Чун ба ишиқ омад, қалам бар ҳуд шикофт.
Ақл дар шарҳаш чу ҳар дар гил бихуфт,
Шарҳи ишиқу ошиқӣ ҳам ишиқ гуфт.
Офтоб омад далели офтоб,
Гар далелат бояд, аз вай рӯ матоб.*

Табиби донишманд дар нахустин муоинаву ташхис аз дарди бемор огоҳӣ ёфт, вале набзи ўро гирифт ва забонашро дид. Аз нишонаи нохушӣ пурсид ва ҳар озмоиш лозим донист, ба кор гирифт ва донист хаёлаш дуруст буда ва гирифтори бемор аз ранҷи тан нест.

*Ман чӣ гӯям – як рагам ҳушиёр нест
Шарҳи он ёре, ки ўро ёр нест.
Шарҳи ин ҳичрону ин хуни ҷигар
Ин замон бигзор то вақти дигар.
Гуфтамаши: «Пӯшида ҳуштар сирри ёр,
Худ ту дар зимни ҳикоят гӯш дор.
Ҳуштар он бошад, ки сирри дилбарон
Гуфта ояд дар ҳадиси дигарон».*

Табиб аз дард огоҳ шуд, аммо салоҳ донист, ки банигоҳ онро боҳабар кунад ва хост, ки ибтидо озмоиши ҳудро собит кунад ва сипас андак-андак шоҳро биёгоҳонад. Бинобар ин, ба шоҳ гуфт:

*Гуфт: «Эй шаҳ, хилвате кун ҳонаро,
Дур кун ҳам хешу ҳам бегонаро.
Кас надорад гӯши дар даҳлезҳо,
То бипурсам з-ин канизак чизҳо.
Ҳона ҳолӣ монду як дайёр на,
Ҷуз табибу ҷуз ҳамон бемор на.*

Табиб оҳиста-оҳиста аз канизак пурсид:

*Нарм- нармак гуфт: «Шаҳри ту кучост?
Ки илочи аҳли ҳар шаҳре ҷудост».*

Ҳамчунон ки канизак саргузашти ҳешро ба забон меовард, табиб набзи ўро дар даст медошт ва як-як номи шаҳрҳое, ки канизак мешинохт, ба забон меовард ва саршиносони он шаҳрро ном мебурд. Қасдаш ин буд, ки аз ҷаҳиши набзаш дарёбад, ки аз қадом шаҳр аст ва ба чӣ кас дил бастааст. Пеш аз ин ки шоҳ ўро бихарad, ошиқи кӣ будааст:

*Номи шаҳре гуфту з-он ҳам даргузашт,
Ранги рӯю набзи ў дигар нагашт.*

*Хоҷагону шаҳрҳоро як ба як
Бозгуфт, аз ҷою аз нону намак.
Шаҳр шаҳру хона хона қисса кард,
На рагаши чунбиду на рух гашт зард.
Набзи ў бар ҳоли худ буд бегазанд,
То бипурсид аз Самарқанди чу қанд.*

Ҳамин ки номи Самарқанд бар забони табиб омад, набзи канизак тунд зад ва рангу рӯйи канизак сурх шуд:

*Чун зи ранҷур он ҳаким ин роз ёфт,
Асли он дарду балоро бозёфт.*

Гуфт:

*Гуфт: «Донистам, ки ранҷат чист, зуд
Дар ҳалосат сеҳрҳо хоҳам намуд».*

Табиб донист, ки мардеро дӯст медорад, ки заргар аст ва дар маҳали Фотифари шаҳри Самарқанд зиндагӣ мекунад ва чун аз ў дур монда, бемор шудааст. Ҷуръати гуфтани рози худро ба ҳеч кас надорад. Аз ин ҷиҳат гуфт:

*Ҳону ҳон! Ин розро бо кас магӯ,
Гарчи аз ту шаҳ кунад бас ҷустуҷӯ.
Гуфт Пайгамбар, ки ҳар кӣ сир ниҳуфт,
Зуд гардад бо муроди хеш ҷуфт.
Дона чун андар замин пинҳон шавад,
Сирри ў сарсабзии бустон шавад.
Зарру нуқра гар набудандӣ ниҳон,
Парварии кай ёфтандӣ зери кон?*

Табиб бо бемор ҳампаймон шуд, ки рози ўро ба кас нагӯяд, то худ илоҷаш кунад, вале:

*Баъд аз он барҳост, азми шоҳ кард,
Шоҳро з-он шаммае огоҳ кард.*

Ба подшоҳ ҳамаи саргузашти ўро гуфт ва супориш кард, ки он марди самарқандиро бо тадбиру бо пешкаши зарру сим ба назди худ биёварад, зеро дар вазъи ҳозири канизак чуз ба дидори ў дармон наҳоҳад ёфт ва бими он аст, ки талаф шавад. Бинобар ин, ба дидори маъшуқ беҳбуд ҳоҳад ёфт. Он гоҳ бояд чорае андешид, то маъшуқ бемор шавад ва ҷамоли ў, ки сабаби дилбоҳтагии канизак шудааст, осеб бибинад. Дар он ҳол дур нест, ки ишқи канизак ба ў поён ёбад ва подшоҳ ба муороди дил бирасад.

Шоҳ ночор бад-ин кор ризоят дод ва пайке ба Смарқанд фиристод, то он марди заргарро пайдо қунанду назди шоҳ биёваранд. Ҳангоме ки ба дарбори шоҳ расид, ўро гиромӣ доштанд. Шоҳ ба гуфтаи табиб канизакро раҳо кард, то битвонад бо ошиқи худ ҳамсар шавад:

*Шаҳ бад-ӯ бахшиид он маҳрӯйро,
Ҷуфт кард он ҳар ду сухбатҷӯйро.
Муддати шаши моҳ меронданд ком,
То ба сиҳҳат омад он духтар тамом.*

Пас аз он шарбате соҳт ва ба марди заргар дод. Чун нӯшид, танаш бигудоҳт ва ҳолаш зор шуд. Андаке нагузаشت, ки шодобӣ ва хубрӯйиро аз даст дод.

*Чун зи ранҷурӣ ҷамоли ў намонд,
Чони духтар дар вуболи ў намонд.
Чунки зишту ноҳушу рухзард шуд,
Андақ-андак дар дили ў сард шуд.
Ишқҳое, к-аз пайи ранге бувад,
Ишқ набвад, оқибат нанге бувад.
Хун давид аз ҷамми ҳамҷун ҷӯйи ў,
Душмани ҷони вай омад рӯйи ў.
Душмани товус омад парри ў,*

Ҳар чӣ ноҳушии марди заргар шиддат мейёфт, ишқи канизак ба ў коста мешуд.

Чавон, ки ин нуктаро дарёфт, донист, ки ишқи духтар ба ў пойдорӣ надошта ва дар доми рангу рӯ афтодааст. Ба ёдаш омад, ки худаш ҳам канизро то чавон ва шодоб буд, дӯст дошт ва агар тамаъи молу давлати шоҳ набуд, дигар дар ранҷурӣ ва дардмандӣ бо ў ҳамсар намешуд:

*Гарчи девор афганаӣ сояй дароз,
Бозгардад сӯйи ў он соя боз.
Ин ҷаҳон қӯҳ асту феъли мо ниҳо,
Сӯйи мо ояд ниҳоҳоро садо».*
*Ин бигуфту рафт дар дам зери хок,
Он канизак шуд зи ишқу ранҷ пок.
Зон ки ишқи мурдагон поянда нест,
Зон ки мурда сӯйи мо оянда нест.
Ишқи зинда дар равону дар басар
Ҳар даме бошад зи гунча тозатар.
Ишқи он зинда гузин, к-ӯ боқӣ аст,
В-аз шароби ҷонғизоят соқӣ аст.
Ишқи он бигзин, ки ҷумлай анбиё
Ёфтанд аз ишқи ў кору киё.
Ту мағӯ: «Моро бад-он шаҳ бор нест»,
Бо каримон корҳо душвор нест.*

Дар поёни достон Мавлавӣ ишора мекунад, ки табиб он марди заргарро барои хотири шоҳ накушт ва ба ў заҳр надод, чунон ки шоҳ меҳост, балки ин ҳикоя намоёнгари ин аст, ки муҳаббате, ки барои зоҳиру сурат аст, аз даст рафтанист, ҳамин ки чавонию шодобӣ рафт, дандон рехт, мӯйи сар сафед шуд ва рангу руҳкора зард, муҳаббати маъшуқа ҳам поён меёбад. Ишқи ҳақиқӣ он аст, ки бо зардӣ ва сухану ҷеҳра каму беш нашавад, ранҷурию нотавонӣ ба он зиён нарасонад.

ДОСТОНИ МАРДИ БАҚҚОЛ ВА ТҮТЙ

*Буд баққолеву вайро түтие,
Хушнавое, сабз, гүё түтие.
Бар дукон будй нигаҳбони дукон,
Нукта гуфтй бо ҳама савдогарон.
Дар хитоби одамй нотиқ будй,
Дар навои түтиён ҳозиқ будй.*

Баққоле дар дуконаш як түтй дошт, сухангӯ ва нуктадон. Рӯзе баққол дар сари кораш набуд. Түтй аз сӯе ба сӯе парвоз мекард. Пархойи ў ба шишаҳои равғани гул ҳўрд. Шишаҳо ба рӯйи замин афтода шикастанду равғанҳо реҳтанд. Баққол бозгашт ва чун он ҳол бидид, барошуфт ва мушти сахте бар сари түтй кўфт, ба тавре ки мўйҳои сараш реҳтанд ва кал шуд. Аз дарди он зарба муддате забонаш банд омад ва аз сухан гуфтан бозмонд. Баққол, ки ба ширинахани ў хў гирифта буд, нигарони сухан кардани ў шуд ва аз карда пушаймон гардид. Худашро сарзаниш кард. Се рӯзу се шаб гузашт ва түтй як калом нагуфт. Саҳарӣ баққол дар дукон буд. Марди бофанде бо сари бараҳна ва бемӯ аз назди дукони ў мегузашт. Истод ва нигоҳе ба түтй андоҳт. Чашми түтй, ки ба ў афтод, ногаҳон ба сухан омад:

*Омад андар гуфт түтй он замон,
Бонг бар дарвеш зад чун оқилон.
К-аз чӣ, эй кал бо калон омехтй?
Ту магар аз шиша равған реҳтй?
Аз қиёсаи ханда омад ҳалқро,
К-ӯ чу худ пиндошт соҳибдалқро.
Кори поконро қиёс аз худ магир,
Гарчи монад дар набиштан шеру шир.*

Түтй аз дидани марди кал ўро ҳам бо худ қиёс кард ва пиндошт, ки корфармояш ба сари ў ҳам кўфтааст ва

мўйҳояш рехтааст. Ва хаёл кард, ки ў ҳам шишаҳои равғанро шикастааст.

Бисёр касон ҳоли худро бо дигарон қиёс мекунанд ва аз шабоҳати зоҳир ба муҳокимаронӣ мепардозанд.

Чӣ басо, ки дар маънӣ ба якдигар қобили санчиш набошанд. Мавлоно Румӣ ба бозгуфтани ин достонҳо масалҳои зиёдеро ҳам овардааст, монанди ин ки оби талху оби ширин ҳар ду ба зоҳир зулолу софу яксонанд, аммо дар ҷашидан тафовути онҳо намоён мегардад ё шӯразору замини хуб ё намози мунофиқу муъмин. Монанди шикорҷӣ, ки садои парандагонро тақлид мекунад ва парандай ғофил ба тасаввури ин ки ҳамчинси ўст, ба сӯйи садо меравад ва дар дом меафтад. Чӣ басо, ки ҳарфҳо ва гуфтаҳои фиребандай мардуми дагал бо фармудаи дурусткорон якҷӯр бошад.

*Чун басе Иблиси одамрӯй ҳаст,
Пас, ба ҳар дасте нашояд дод даст.*

ДОСТОНИ БОЗАРГОН ВА ТӮТИЙ

*Буд бозаргону ўро тӯтие,
Дар қафас маҳбус, зебо тӯтие.
Чунки бозаргон сафарро соз кард,
Сӯйи Ҳиндустон шудан оғоз кард.
Ҳар гулому ҳар канизакро зи чуд
Гуфт: «Баҳри ту чӣ орам? Гӯй зуд».
Ҳар яке аз вай муроде хост кард,
Ҷумларо ваъда бидод он некмард.
Гуфт тӯтиро: «Чӣ хоҳӣ армугон,
К-орамат аз хиттаи Ҳиндустон?»
Гуфташи он тӯтий, ки он ҷо тӯтиён
Чун бибинӣ, кун зи ҳоли ман баён.
К-он фалон тӯтий, ки муштоқи шумост,
Аз қазои осмон дар ҳабси мост.*

*Бар шумо кард ў салому дод хост
В-аз шумо чора, раҳи иришод хост.
Гуфт: «Мешояд, ки ман дар ишитиёқ,
Чон дихам, ин ҷо бимирам дар фироқ?
Ин раво бошад, ки ман дар банди сахт,
Гаҳ шумо бар сабза, гоҳе бар дараҳт?
Инчунин бошад вафои дӯстон?
Ман дар ин ҳабсу шумо дар гулситон?
Ёд оред, эй меҳон з-ин мурғи зор,
Як сабӯҳӣ дар миёни марғзор».
Ёди ёрон ёрро маймун бувад,
Хоса, к-он Лайлуву ин Мачнун бувад.*

Марди бозаргон чун ба Ҳиндустон расид, дар бешае ба дасти тӯтиён бархӯрду пайдами тӯтии худро ба онҳо расонид. Тӯтиён шуниданд ва бар дурии дӯсти худ гусса хӯрданд. Аммо яке аз он миён бо шунидани пайдами тӯтий дасту поящ ларзиду бар замин афтод ва нафасаш банд шуд. Бозаргон нигарон шуд, ки чаро он тӯтий ҷон дод ва худро сарзаниш кард, ки кош паёмро намедодам.

Пас аз ин ки аз сафар омаду барои ҳар як аз хешону хидматгорон армугон овард, ба қафаси тӯтий наздик шуд ва шарҳи ҳол бигуфт. Тӯтии ў ҳам чун достонро аз забони бозаргон шунид, танаш ба ларза даромад ва чун мурдае дар кунҷи қафас нақш бар замин шуд. Бозаргон афсӯсхӯрон даст бар сар мезаду мегуфт:

*Лек чун гуфтам, пушаймонӣ чӣ суд?»
Нуктае, к-он част ногаҳ аз забон,
Ҳамчу тире дон, ки он част аз камон.
Вонагардад аз раҳ он тир, эй писар!
Банд бояд кард селоро зи сар,
Чун гузашт аз сар, ҷаҳонеро гирифт,
Гар ҷаҳон вайрон қунад, набвад шигифт.
Эй дарего, мург, к-арzon ёфтам,
Зуд рӯй аз рӯйи ў бартофтам».*

Эй забон, ту бас зиёни бар варо,
 Чун туй гүё, чй гүям ман туро?
 Эй забон, ҳам оташу ҳам хирмани,
 Чанд ин оташ дар ин хирман зани?
 Дар ниҳон ҷон аз ту афгон мекунад,
 Гарчи ҳар чй гүяши, он мекунад.
 Эй забон, ҳам ганҷи бепоён туй,
 Эй забон, ҳам ранҷи бедармон туй.

Бозаргон чун тӯтиро хуфта ёфт, дари қафасро боз
 кард ва ўро берун кашид. Тӯтӣ зинда шуду ба ҳаво па-
 рид ва бар дарахте нишаст. Бозаргон дар шигифт шуд,
 ки он мурдан чӣ буд ва ин паридан чист! Ба тӯтӣ гуфт:

*Он кӣ гоғил буд аз киши ту баҳор,
 Ӯ чӣ донад қимати ин рӯзгор?
 Ӯ чӣ кард он ҷо, ки ту омӯхтӣ?
 Соҳтӣ макреву моро сӯҳтӣ».
 Гуфт тӯтӣ, к-ӯ ба феълам панд дод,
 Ки раҳо кун лутфи овозу видод.
 З-он ки овозат туро дар банд кард,
 Хештанд мурда пайи ин панд кард.
 Яъне, эй мутриб, шуда бо ому хос,
 Мурда шав чун ман, ки то ёбӣ халос.
 Дона бошӣ, мургаконат барчинанд,
 Гунча бошӣ, кӯдаконат баркананд.
 Дона пинҳон кун, ба кулӣ дом шав,
 Гунча пинҳон кун, гиёҳи бом шав.
 Ҳар кӣ дод ў ҳусни худро дар мазод,
 Сад қазои бад суйи ў рӯ ниҳод.
 Ҷаимҳову ҳаимҳову рашикҳо
 Бар сараиш резад ҷу об аз машикҳо.
 Душманон ўро зи гайрат медаранд,
 Дӯстон ҳам рӯзгораи мебаранд.*

Тӯтӣ бар шоҳаи дарахт бозаргонро панд доду гуфт:

— Барои он ки аз дом раҳоӣ ёбӣ, бояд аз ҷони ширинат бираҳӣ. Дӯсти ман дар Ҳиндустон худро ба мурдан заду ба ин васила ба ман пайгом дод, ки агар ман ҳоҳам аз қафас озод шавам, бояд кори ӯро такрор қунам ва бимирам, то раҳо шавам. Ман ҳам панди ӯро ба кор бурдам. Инак, ба сӯйи дӯстон парвоз мекунам ва туро ба Ҳудо месупорам.

ДОСТОНИ НАҚҶОШОНИ ЧИНӢ ВА СУРАТГАРОНИ РУМӢ

Суратгарони чинию румӣ назди подшоҳе омаданд ва ҳунарҳои худро бар ӯ арза карданд. Чинихо даъвогар шуданд, ки онҳо дар нақҷошӣ бар ҳама саранд ва румиён ин даъворо хилоф донистанд. Пас подшоҳ дастур дод, ҳар даста ҳунари худро нишон дихад ва қарор шуд ду пойгоҳ дар ихтиёри онҳо бигузоранд. Ҳар даста ҳунармандии худро ба шоҳ нишон бидиҳанд. Ду хона дар баробари яқдигар, ки ба ҳам роҳ доштанд, ба ҳар қадом voguzor шуд. Чинихо ба даруни хонаи худ рафтанду аз хазина рангҳои гуногун хостанд. Шабу рӯз қашиданд, то зеботарин нақшҳоро бар девори намоишгоҳ қашиданд. Ҳунармандони румӣ низ дар ҷойгоҳи худашон бо кӯшиши фаровон ба сайқал задани деворҳо пардохтанд, на ранге ба кор бурданд ва на нақшे оварданд. Шабу рӯз деворҳоро месовиданд ва онҳоро чун ойина менамуданд, ки ҳар нақше дар онҳо метофт, акс медод.

Корҳо, ки анҷом шуд, шоҳ ба тамошои ҷойгоҳи чинихо омаду аз дидори ҳунари онҳо ва нақшҳое, ки ба девор нигошта буданд, дар шигифт шуд. Ба онҳо оғарин гуфт. Он гоҳ ба хонаи румихо рафт ва онҳо пардаи ҳоили оvezони байни ду хонаро канор заданд. Ногоҳ ҳамаи нақшҳои хонаи ҳамсоя бар деворҳои он ҷо зоҳир

шуд. Деворхой чун ойина ҳама кори чиниёнро дар худ инъикос кардан:

*Акси он тасвиру он кирдорҳо,
Зад бар ин софишиуда деворҳо.
Ҳар чӣ он ҷо дид, ин ҷо беҳ намуд,
Дидаро аз дидахона мерабуд!
Румиён он сӯфиёнанд, эй падар!
Бе зи тақрору китобу бе ҳунар.
Лек сайқал кардаанд он синаҳо,
Пок аз озу ҳирсу бухлу кинаҳо.
Он сафои ойина, васфи дил аст,
Сурати бемунтаҳоро қобил аст.
Аҳли сайқал растаанд аз бӯю ранг,
Ҳар даме бинанд ҳубӣ бедиранг.
Марг, к-ин ҷумла аз ў дар ваҳшатанд,
Мекунанд ин қавм бар вай ришиҳанд.
Кас наёбад бар дили эшон зафар,
Бар садаф ояд зарар, на бар гӯҳар.
Гарчи наҳву фиқҳро бигзоиштанд,
Лек маҳви факрро бардоиштанд.
То нуқуши ҳашт ҷаннат тофтаст,
Лавҳи дилионро пазиро ёфтаст.
Сад нишон доранду маҳви мутлақанд,
Чӣ нишон? Бал айни дидори Ҳақанд.*

Румиёни наққош монанди сӯфиён ростгӯ ҳастанд, ки китоб нахондаву дарс наёмӯхта ва ҳунар нашинохта, бо синаи соғу холӣ аз рашқу тамаъ, кинаю бадҳоҳӣ ҳама чизро мебинанду нахонда медонанд ва наомӯхта огоҳанд. Дилро аз кина пок кардаанд, то ҳақиқат дар он инъикос гардад. Ақл дар ин ҷо хомӯш аст. Агар сӯхане гӯяд, онҳоро, ки ранг аз дил пок кардаанд, гумроҳкунанда аст аз рангу бӯ растаанд, зоҳири донишро раҳо карда, ба ҳақиқати аслӣ расидаанд.

ДОСТОНИ ҲАЙВОНОТИ ҖАНГАЛ ВА ШЕРУ ҚАЗИЯИ КҮШИШУ ТАВАККУЛ

Дар бешеа ҳайвоноти ваҳшӣ зиндагӣ мекарданд. Шере онҳоро ҳар дам мавриди ҳамла қарор медод ва зиндагиро дар он чойи хурраму босафо бар онҳо ҳаром мекард. Рӯзе ҳама ҳайвоноти сокини ҷангал гирд омаданд ва ба шер паём доданд, ки агар дар озори онҳо накӯшад, онҳо қабул доранд, ки ҳар рӯз ҳӯроки онро бирасонанд, то ин ки бе заҳмату дарди сар гизои худро ба даст оварад. Шер гуфт:

—Ба шарти ин ки ба ваъда вафо кунед, мепазирам.

Ҳайвоноти ваҳшӣ ҷавоб доданд:

—Ту ба мо эътимод кун ва ба Ҳудо таваккул:

*Дар ҳазар шав, диданат ишӯру шар аст,
Рав, таваккул кун, таваккул беҳтар аст.
Бо қазо панҷа мазан, эй тунду тез,
То нағирад ҳам қазо бо ту тез.*

Шер гуфт:

*Гуфт: «Оре, ки таваккул беҳтар аст,
Ин сабаб ҳам суннати Пайгамбар аст.
Гуфт Пайгамбар ба овози баланд:
«Бо таваккул зонуи уштур бибанд».*

Ҳайвоноти ваҳшӣ гуфтанд:

*Нест қасбе аз таваккул хубтар,
Чист аз таслим худ маҳбубтар?
Бас ғурезанд аз бало сӯйи бало,
Бас ҷаҳанд аз мор сӯйи ажсаҳо.
Он ки ўз осмон борон дихад,
Ҳам тавонад, к-ӯзи раҳмат нон дихад.*

Шер гуфт:

—Бо ин ҳама Ҳудованд сабаби ҳар чизро ба кӯшишу ҷидду ҷаҳд фароҳам кардааст. Агар накӯшӣ, ба ҷое

нахоҳӣ расид. Даст дод, ки бар аҳд содик бошад ва ҳар кас аз неъматҳои Худованд баҳра барнагирад, шукри ӯро ба ҷо наовардааст:

*Шукри қудрат қудратат афзун кунад,
Ҷабр неъмат аз кафат берун кунад.
Ин қадар ақле, ки дорӣ, гум шавад,
Сар, ки ақл аз вай бипаррад, дум шавад
Гар таваккул мекунӣ, дар кор кун,
Кишиф кун, пас такя бар Ҷаббор кун.*

Ҳайвоноти ваҳшӣ гуфтанд:

—Агар корҳо ба кӯшиш буд, аз оғози чаҳон ҳазорон ҳазор кӯшиданду ба ҷое нарасиданд ва ҷон доданд. Бояд ба доду ба қисмат розӣ шуд ва аз талоши беҳуда бозистод. Магар нашунидай достони он марди содаро, ки рӯзе ҳаросон худро ба боргоҳи Сулаймон (а) тарсону рангпарида афканд. Сулаймон (а) иллати нигаронии ӯро пурсид:

Ҷавоб дод:

—Дар кӯча мегузаштам, Азроилро дидам, ки бо ҳайбат ва ҳайронӣ ба ман нигарист,

Сулаймон (а) пурсид:

—Ҳоло аз ман чӣ меҳоҳӣ?

Гуфт:

—Ба бод фармон дех, маро аз ин шаҳр ба Ҳиндустон бибарад. Магар аз дasti Азроил раҳӣ ёбам.

Сулаймон (а) ҳоҳиши вайро баровард ва бод ӯро ба Ҳиндустон бурд. Рӯзи дигар ҳангоми боздид Сулаймон (а) аз Азроил (а) пурсид:

—Чаро фалонро тарсондӣ?

Азроил (а) гузориш дод, ки ман дирӯз аз сӯйи Худованд вазифадор шудам ҷони ӯро имрӯз дар Ҳиндустон бигирам. Чун ӯро дар ин ҷо дидам, дар шигифт шудам, ки агар сад пар ҳам дошт, наметавонист ба Ҳиндустон биравад. Ва имрӯз онро дар он диёр дидам ва ҷонашро гирифтам.

Шер гуфт:

—Ин ҳикоят дуруст аст, vale магар ҷаҳди паёмбаро-
про нашунидаед, ки бо чӣ қӯшише мардумро ба ҷониби
Худованд даъват мекарданд?

Оқибат ҳайвоноти ваҳшӣ бо шер аҳду паймон ба-
станд, ки ҳар рӯз ҳӯроки ўро омода қунанд ва агар аҳд
шиқастанд, шер ҳамаро ҷазо қунад. Онҳо ба қарори худ
побанд шуданд ҳар рӯз қуръакашӣ мекарданд ва номи
ҳар кӣ мебаромад, ўро барои ҳӯрдан пеши шер мефири-
стонданд. Шер ҳам ба дигарон озоре намерасонид. То
рӯзе қуръа ба номи ҳаргӯши зираке афтод ва ў гуфт:

— Ба ман муҳлат бидиҳед, ки фикре дорам, то ҳама-
ро аз бадкории шер осуда қунам.

Ҳайвоноти ваҳшӣ гуфтанд:

— Аз ту тавонотару донотар ҳам натавонистанд,
ки коре биқунад. Ту бо ин ҷуссай логару хурд чӣ тавонӣ
кард?

Ҳайвоноти беша аз ҳаргӯш пурсиданд, ки нақшай ў
чист, чӣ гуна меҳоҳад шерро бифиребад? Беҳтар аст
фикри худро бо ҳама дар миён бигузорад ва машварат
қунад:

*Эй ки бо шере ту дарпешидай,
Бозгӯ ройе, ки андешидай.
Машварат идроку ҳушёри дуҳад,
Ақлҳо мар ақлро ёрӣ дуҳад.*

Ҳаргӯш гуфт:

*Гуфт: «Ҳар розе нашояд бозгуфт,
Ҷуфт тоқ ояд гаҳе, гаҳ тоқ ҷуфт.
Аз сафо гар дам занӣ бо ойина,
Тира гардад зуд бо мо ойина».*

Аз замонҳои қадим гуфтаанд, ки қарз ва рафту-
омаду сарвати худатро аз дигарон пинҳон қун, то баро-
ят фитна накунанд ва бар ту рашк набаранд.

Бо ин тартиб, харгүш дар рафтан пеши шер дер карду шер ҳам аз нарасидани гизо нигарон шуд ва мегуррид, ки нокасон посу қавлу қарор надоранд ва ман бечихат ба онҳо эътимод кардам:

*Шер мегуфт аз сари тезиву хаим,
К-аз раҳи гӯшам адӯ барбаст чаим.
З-ин сипас ман наишнавам он дамдама,
Бонги девон асту гулон он ҳама.
Бардарон, эй дил, ту эшонро, маист,
Пўстион баркан, к-ишион ҷуз пўст нест.*

Шер дар ғавғо буд, ки харгүш аз дур пайдо шуд. Бонг зад, ки рӯзҳои пеш ман говонро дидам, ҳеч қадом мисли ту густоҳ набуданд.

Харгүш бо зорӣ гуфт:

—Дер омадани ман бесабаб нест. Агар ичозат дихӣ, онро бигӯям.

Шер гуфт:

*Мурғи бевақтӣ, сарат бояд бурид,
Узри аҳмақро намешояд шунид.
Узри аҳмақ бадтар аз ҷурмаши бувад,
Узри нодон заҳри ҳар донии бувад.
Узрат, эй харгӯши аз донии тиҳӣ,
Ман на харгӯшам, ки дар гӯшам нуҳӣ».*

Харгүш гуфт:

—Ману харгӯши дигар субҳ зуд ба роҳ афтодем, ки назди ту биёем. Дар роҳ шери дигаре роҳро бар моявжид, ҳар чӣ гуфтем, ки ту дар интизорӣ, напазирифту туро дашном дод ва гуфт:

—Агар бар ту даст ёбад, аз ҳам медарад ва билохир бо исрору хоҳиши мо пазирифту, ки дӯсти маро гаравгон бигирад, то ман биёям ва хабарат бидиҳам.

Шер чун суханҳои харгӯшро шунид, гуфт:

—Фам махұр, ки туро ва дұстатро раҳо хоҳам кард. Он шерро, ки ба ман хиёнат кардааст, ба сазои худ хоҳам расонд. Биё, бо ҳам биравем ва چойгохи ўро ба ман нишон бидеҳ. Ҳарду ба роҳ афтоданд. Ҳангоме ки муқаддар аст ҳодисае пеш ояд, донишу биниши касе монеи он нахоҳад шуд ва тавоноию доной пеши ҳодисаро намегирад.

Чун Сулаймон лашкаркашій кард, ҳамаи ҳайвоноти даранда ва гайри дарандаи сахрої ба күмаки ў шитофтанд. Аз چумла ҳудхуд хидмати худро пешкаш кард. Сулаймон пурсид:

— Аз дасти ту чӣ коре меояд?

Ҳудхуд гуфт:

— Ман тезбинам ва аз ҳаво зери заминро мебинам, ҳар кучо об бошад, хабар медиҳам. Аз ин чиҳат вучуди ман барои лашкар лозим аст.

Зоғ, ки парандаи ҳасуд аст, ҳозир буд, хандид ва гуфт:

— Ту агар рост мегүйй, чаро доми шикорчиро намебинй?

Ҳудхуд гуфт, ки Худованд дар табиати ман тезбинй ниҳодааст, аммо он қо қазо меояд, ҳар ҹашме күр мешаваду ҳар донише бефоида:

*Ман бибинам домро андар ҳаво,
Гар напӯшад ҹамиши ақламро қазо.*

Харгүш бо шер ба роҳ афтод ва ўро ба сари ҷохе, ки пештар медонист, бурд. Чун ба наздики ҷоҳ расиданд, худро тарсону ларzon нишон доду қафо қашид. Шер бо ҳашм пурсид, ки «чаро ақиб мондай?» Харгүш бо тарсу ларз ҷавоб дод:

*Ранги рўямро намебинй чу зар?
З-андарун худ медиҳад рангам ҳабар.
Ранги рў аз ҳоли дил дорад ниишон,
Рахматам кун, меҳри ман дар дил ниишон.*

Ман аз шер, ки дар чох аст, метарсам. Агар ту маро дарбар гирй, тарсам дур мешавад ва ўро ба ту нишон медиҳам.

Шер харгӯшро дарбар гирифт ва ба чох нигарист. Акси худашро дид. Пиндошт, ки шери дигаре аст ва рақиби ўст, ки харгӯши дувумиро дар бағал дорад. Пас ҳашмгин харгӯшро раҳо карду худро дар чох андохт. Дар чох афтодан ҳамону ҷон додан ҳамон шуд:

*Ҳамзабонӣ хешиву пайвандӣ аст,
Мард бо номаҳрамон чун бандӣ аст.
Эй басо ҳиндуву турки ҳамзабон,
Эй басо ду турк чун бегонагон.
Пас, забони маҳрамӣ худ дигар аст,
Ҳамдилӣ аз ҳамзабонӣ беҳтар аст.*

Харгӯш ҳамин ки ба кушта шудани шер бовар ҳосил кард, шоду хандон ба сӯйи дӯстони дигар давид ва муждаи марги душманро дод. Ҳайвоноти ваҳшии дигар, ки ин раҳоиро бар асари ҳушу зирақӣ ва доноии харгӯш медонистанд, гирд омаданду ўро ситоиш ва шукри неъмат карданд.

Харгӯш ба онҳо гуфт:

*Гуфт: «Таъииди Худо буд, эй меҳон!
Варна харгӯше кӣ бошад дар ҷаҳон?
Қувватам баҳшиду дилро нур дод,
Нури дил мар дасту поро зӯр дод».*

Мо худ душмани худем, ҳамчунон ки он шер акси худро душмани худ тасаввур кард.

*Эй шаҳон, қуштем мо ҳасми бурун,
Монд ҳасме з-ӯ батар дар андарун.
Куштани ин кори ақлу ҳуши нест,
Шери ботин сухраи харгӯши нест.
Саҳл шере дон, ки сафҳо бишканад,
Шер он аст, он ки худро бишканад.*

ДОСТОНИ ФИРИСТОДАИ ҚАЙСАРИ РУМ ВА ХАЛИФА УМАРИ ФОРУҚ

Аз ҷониби Қайсари Рум намояндае барои дидори халифаи дуюм Умар ибни Хаттоб ба Мадина омад ва аз мардум суроги қасри халифаро гирифт.

*Қавм гуфтандаш, ки ўро қаср нест,
Мар Үмарро қаср ҷони рӯшанест.
Гарчи аз мири варо овозаест,
Ҳамчӯ дарвешон мар ўро козаест.
Эй бародар, чун бибинӣ қасри ў?
Чунки дар чаими дилат рустаст мӯ.
Чаими дил аз мӯву иллат пок ор
В-он гаҳ он дидори қасраши чаим дор.
Ҳар киро ҳаст аз ҳавасҳо ҷони пок,
Зуд бинад ҳазрату айвони пок.*

Ба ў гуфтанд, ки халифа бо ин ки амири ҳамаи мусалмонон аст, қаср надорад ва монанди дигарон дар кулбае зиндагӣ мекунад. Ҳар кас ҷонаш аз ҳавою ҳавасҳо дур бошад, боргоҳи ўро хоҳад дид.

Фиристодаи Қайсар бо шунидани ин суханҳо дилаш ба дидани халифа муштоқтар шуд ва ба ҷустуҷӯйӣ ў пардоҳт, то ин ки занӣ арабе ба ў гуфт, ки халифа зери фалон дарахти хурмо хобидааст.

*Зери хурмобун зи ҳалҷон ў ҷудо,
Зери соя хуфта бин, сояй Ҳудо.*

Фиристодаи Умари Форуқро зери хурмо дид, ки дар хоб аст. Аз содагию беолоишии вай ҳайрон шуд. Ба худ гуфт:

—Ман подшоҳони бисёр дидам ва дидори хеч қадом дар ман тарсу шигифте падид наёвардааст.

*Мард гуфташ, к-эй амирулмуъминин!
Ҷон зи боло чун даромад дар замин?*

*Мурғи беандоза чун шуд дар қафас?
Гүфт: «Хақ бар өнөн фусун хонду қисас».*

Халифа гуфт:

—Худованд афсуне ба өнөн хонд. Ў ба чунбиш даромад, ба өнсөн рамзе гуфт, табдил ба өнөн шуд. Ба хуршед чизе фармуд, рахшанда шуд. Ба гүши гул сухане гуфт, хандон шуд. Маълум нест Худованд ба гүши хок чий фармудааст, ки чунин ҳомӯш мондааст. Агар забон асрори пинхонро ошкор кунад, оташе равшан ҳоҳад кард, ки ҷаҳонро бисӯзонад. Кори мо ва кори Худовандро бадиққат бингар. Кори мо ҳасту пайдоиши он аз Худованд аст. Ҳар кас масъули коре нест. Набояд гуфт: «Чаро кардӣ?» Вале кор аз осори хилқати Худованд аст, ки дар ихтиёри мост. Мехоҳем ва мекунем ва гуноҳу савоби онро ҳам мебарем. Мисоле мегӯем, то ҷабру ихтиёр равшан шавад. Дасте аз бемории раъша меларзад ва ғоҳе дастро ба ихтиёри худ меларzonӣ. Ин ҳар ду оғаридаи Худо ҳастанд, вале яке нестанд. Агар ларзиши даст аз беморӣ бошад, соҳиби даст шарманда нест, вале агар ба ихтиёр дастро биларzonӣ, пушаймон мешавай.

Боз фиристодаи Қайсар пурсид, чаро өн асири бадан шудааст ва фоидай он чист? Халифа Умари Форук гуфт:

*Гүфт: «Ту баҳсе шигарфе мекунӣ,
Маъниеро банди ҳарфе мекунӣ.
Ҳабс кардӣ маънии озодро,
Банди ҳарфе кардаӣ ту ёдро.*

Албатта, ту ин пурсишро барои фоида мекунӣ. Аммо он ки фоидаро ба вуҷуд овардааст, чӣ гуна мумкин аст кореро бе далелу ҳикмат анҷом дода бошад.

Фиристодаи Қайсари Рум ба ин дидор рисолати худро фаромӯш карда ва чашмонаш ба ҳақиқат боз шуд.

*Он расул аз худ бишуд з-ин як-ду ҷом,
Не рисолат ёд мондаш, не паём.
Вола андар қудрати Аллоҳ шуд,
Он расул ин ҷо расиду шоҳ шуд.
Сел ҷун омад ба дарё, баҳр гашт,
Дона ҷун омад ба мазраъ, гашт қашт.
Ҷун тааллук ёфт нон бо булбашар,
Нони мурда зинда гашту боҳабар.
Муму ҳезум ҷун фидои нор шуд,
Зоти зулмонии ўанвор шуд.
Сангি сурма, ҷунки шуд дар дидагон,
Гашт биной, шуд он ҷо дидбон.
Эй хунук он мард, к-аз худ раста шуд,
Дар вучуди зиндае пайваста шуд.*

ДОСТОНИ ПИРИ ЧАНГӢ ВА ҮМАРИ ФОРУҚ

*Он шунидастӣ, ки дар аҳди Умар
Буд ҷангӣ – мутрибе бо қарру фар?
Булбул аз овози ўбек(в)ад шудӣ,
Як тараб з-овози хубаши сад шудӣ.
Маҷлису маҷмӯа дамаши оростӣ
В-аз навои ўқиёмат хостӣ.
Ҳамчӯ Истрофил, к-овозаши ба фан,
Мурдагонро ҷон дарорад дар бадан.*

Дар замони халифа Умар ибни Хаттоб марди мутрибе буд, ки ҷанг мезаду бо овози хуши худ мардумонро сархуш месоҳт. Бо подошем, ки мегирифт, рӯзгор мегузаронд. То ин ки солҳо бигузаштанд ва ҷавонӣ бигузашт ва по дар останаи пирӣ гузошт, на барои ҷанг задан ҳоле монд ва на барои овоз хондан нерӯ.

*Аз навояши мурғи дил паррон шудӣ
В-аз садояши ҳуши ҷон ҳайрон шудӣ.
Чун баромад рӯзгору тир шуд,
Боз ҷон-ш аз аҷз пашишагир шуд.
Пушти ў хам гашт ҳамчун пушти хум,
Абрувон бар ҷаҳим ҳамчун полдум.
Гашт овози латифи ҷонғизош
Зишту назди қас наярзидӣ ба лош.
Он навои рашики Зухра омада,
Ҳамчу овози ҳари тире шуда.*

Рӯзе аз гуруснагӣ ба ҷон омад, на қасе ба доди ў расид ва ноне ба даст овард. Навмеду саргардон рӯй ба биёбон гузошт ва он гоҳ ба гӯристон гузашт ва ҷангӣ ҳудро дар бағал гирифту нолае кард, сар ба осмон баровард. Ҷангзанон ба Ҳудованд розу ниёз кард, ки ҳафтод сол гуноҳ кардаму Ту маро гурусна нагузоштӣ. Он ҳангом барои дилхушии мардумон ҷанг мезадам. Имрӯз, ки ҳоҷатманд мондаам, ба Ту рӯй овардам ва барои ту менавозам:

*Нест қасб, имрӯз меҳмони туам,
Ҷанг баҳри ту занам, қ-они туам.
Ҷангро бардошт, шуд аллоҳҷӯй,
Сӯйи гӯристони Ясриб оҳгӯй.
Гӯфт: «Хоҳам аз Ҳақ абрешим баҳо,
К-ӯ ба некӯй пазираҳ қалбҳо».
Ҷунки зад бисёру гирён сар ниҳод,
Ҷанг болин карду бар гӯре фитод.*

Пир гирён рӯйи гӯре афтод ва хобаш бурд. Дар ҳамон замон Умар ҳам эҳсоси ҳастагии шадид карду ба ин ки одат надошт, дар он соат бихобид. Сар ба болин ниҳоду дар хоб дид:

*Бонг омад мар Умарро, қ-эй Умар,
Бандаи моро зи ҳоҷат бозхар!*

*Бандае дорем хосу муҳтарам,
Сўйи гўристон ту ранча кун қадам.
Эй Умар, барчаҳ, зи байтулмоли ом,
Ҳафтсад динор дар каф неҳ тамом.
Пеши ў бар, к-эй ту моро ихтиёр,
Ин қадар бистон, кунун маъзур дор.
Ин қадар аз баҳри абрешим баҳо,
Харҷ кун, чун харҷ шуд, ин ҷо биё!*

Аз сўйи Худованд ба ў дастур дода шуд, ки ба гўристон биравад, пири чангиро биёбаду ўро бинавозад ва ба ў пул бидиҳаду ниёзашро бароварад.

Умар саросема аз хоб часту бо кисай пур аз пул рӯй ба гўристон ниход. Ҳарчи гашт, касеро наёфт, чуз он пир, ки рӯйи гўре хуфта буд. Барои ин ки бедораш накунад, болои сараш нишаству мунтазир монд. Ноғаҳон атсае кард ва пир ошуфта аз хоб част. Чашмаш ба халифа афтод, тарсид:

*Мар Умарро дид, монд андар шигифт,
Азми рафтан карду ларзидан гирифт.
Гуфт дар ботин: «Худоё, аз ту дод,
Муҳтасиб бар пираке чангӣ фитод!»
Чун назар андар руҳи он пир кард,
Дид ўро шармсору рӯйзард.
Пас Умар гуфташ: «Матарс, аз ман марам,
К-ит башоратҳо зи Ҳақ овардаам».*

Ва достони хобу дастури Худовандро бозгуфт ва қиссано пеши рӯйи ў ниход. Пир, ки интизори чунин воқеаро надошт, аз лутфу қарами Худо ҳайрон шуд. Чангро ба замин заду аз шодӣ фарёд қашид:

– Худовандо! Ҳафтод сол нони худро аз мардумон хостам ва аз ту ғофил мондам. Як дам, ки ба ёдат афтодаму аз ту кӯмак хостам, халифаро бо пойи худ пешам фиристодӣ ва мани шармандаро эҳсон намудӣ!

*Дод Ҳақ умре, ки ҳар рӯзе аз он
Кас надонад қимати он дар ҷаҳон.
Ҳарҷ қардам умри худро дам ба дам,
Дардамида ҷумларо дар зеру бам.*

Умарӣ Форуқ гуфт: «Чунин аст подоши касе, ки ба
Худо рӯй оварад».

*Чунки қиссай ҳоли тир ин ҷо расид,
Пиру ҳолаи рӯй дар парда қашид.
Пир доманро зи гуфтугӯ фишионд,
Нимгуфта дар даҳони мо бимонд.
Аз пайи ин айшу шират сохтан
Садҳазорон ҷон бишояд бохтани.
Дар шикори бешави ҷон боз бош,
Ҳамчӯ хуршиди ҷаҳон ҷонбоз бош.
Ҷонфишион афтод хуршиди баланд,
Ҳар даме тай мешавад, пур мекунанд.
Ҷон фишион, эй офтоби маънавӣ!
Мар ҷаҳони кӯҳнаро бинмо наవӣ.
Дар вуҷуди одамӣ ҷону равон
Мерасад аз гайб ҷун оби равон.*

ДОСТОНИ АРАБИ НОДОР, ЗАНАШ ВА ХАЛИФАИ БАҒДОД

*Як шаб аъробизане мар шӯйро
Гуфту аз ҳад бурд гуфтугӯйро,
Қ-ин ҳама факру ҷафо мо мекашем,
Ҷумла олам дар хушӣ, мо ноҳ(в)ашем.
Нонамон на, нонхуришишон дарду рашик,
Қӯзамон на, обамон аз дидаш.
Ҷомаи мо рӯз тоби офтоб,
Шаб ниҳолину лиҳоф аз моҳтоб.
Қурси маҳро қурси нон пиндошта,
Даст сӯйи осмон бардошта.*

*Нанги дарвешон зи дарвешии мо,
Рўзу шаб аз рўзиандешии мо.*

Шавҳар, ки шикояти занро аз бечизию нодорӣ шунид, ўро ба сабр даъват карду гуфт:

— Аз умри мо чизе намондааст, бояд ба бешу кам тоқат кард, ки ҳар ду даргузар аст, намебинӣ аз пашша то пилу аз фохта то бозро Худованд рӯзӣ мерасонад. Ҷӣ гуна мумкин аст моро фаромӯш кунад? Ту ҷуфту ҳамсари манӣ. Бояд дар сабру тоқат ҳам монанди ман бошӣ:

*Чуфти мойӣ, ҷуфт бояд ҳамсифат,
То барояд корҳо бо маслиҳат.
Ҷуфт бояд бар мисоли ҳамдигар,
Дар ду ҷуфти кафишу мӯза дарнигар.
Гар яке кафиш аз ду танг ояд ба по,
Ҳар ду ҷуфташи кор н-ояд мар туро.*

Зан аз суханони мард дар ҳашм шуду бар ӯ бонг зад:

*Турраҳот аз даъвишу даъват магӯ,
Рав, сухан аз кибру аз нахват магӯ.
Чанд ҳарфи тумтароқу кору бор?
Кору ҳоли худ бибину шарм дор.
Кибр зишту аз гадоён зишттар,
Рӯз сарду барфу он гаҳ ҷома тар!
Чанд даъвову даму боди бурут?
Эй туро хона ҷу байтуланкабут.
Аз қаноат кай ту ҷон афруҳтӣ?
Аз қаноатҳо ту ном омӯҳтӣ.
Ақли худро аз ман афзун дидай?
Мар мани камақлро ҷун дидай?*

Шавҳар гуфт:

— Рӯзӣ қисмат асту агар ин ҷаҳон аз дурр пур шавад ҳам, агар рӯзии ту набошад, чизе барои ту наҳоҳад шуд. Бояд таслим ва хушнуд буд.

*Тарки ҹангу раҳзанӣ, эй зан бигӯ
В-ар намегӯйӣ, ба тарки ман бигӯ.
Мар маро чӣ ҷойи ҹанги неку бад?
К-ин дилам аз сулҳҳо ҳам мерамад.
Гар ҳамуши гардӣ вагарна он кунам,
Ки ҳамин дам тарки хонумон кунам.*

Зан чун мардро ҳашмгин дид, ба гиря афтод:

*Зан чу дид ўро, ки тунду тавсан аст,
Гашт гирён. Гиря худ доми зан аст.
Гуфт: «Аз ту кай ҷунин пиндоштам?
Аз ту ман уммеди дигар доштам».*

Ман ҳар чӣ дорам, аз ту аст ва ҳар чӣ мекунам ба-
рои ту ҳаст. Агар ҳам аз нодорӣ менолам, дилам ба ту
месӯзад:

*Ту маро дар дардҳо будӣ даво,
Ман намехоҳам, ки бошӣ бенаво.*

Ҳоло ки ту ҳашмгинӣ, аз гуфтаи худ пушаймонам.
Ман бо дору нодории ту пухтаам ва ҳоло низ дил ба са-
бру таслим месупорам:

*Аз фироӮ талҳ мегӯйӣ сухун,
Ҳар чӣ ҳоҳӣ кун, валекин ин макун.*

Зан ҳамчунон узрҳоҳ буду ҳар дам ашки ӯ бештар
мешуд. Мард аз гиряи ӯ дилаш барошуфт ва ҳашмаш
фурӯ нишаст ва ба дилҷӯйӣ аз зан пардоҳт:

*Рустами Зол ар бувад в-аз Ҳамза беиш,
Ҳаст дар фармон асири золи хеш.
Гуфт Пайғамбар, ки зан бар оқилон
Ғолиб ояд саҳту бар соҳибдилон.
Боз бар зан ҷоҳилон чира шаванд,
Зон ки эшон тунду бас хира раванд.*

*Кам бувадион риққату лутфу видод,
З-он ки ҳайвонист голиб бар ниҳод.
Мехру риққат васфи инсонӣ бувад,
Хашму шаҳват васфи ҳайвонӣ бувад.*

Мард дилаш ба ҳоли зан сӯхту ба панди ў дар боби кӯшишу талош бештар ва ба даст овардани рӯзии гузарон беҳтар дил дод ва гуфт:

*Мард гуфт: «Эй зан пушаймон мешавам,
Гар будам кофир, мусулмон мешавам.
Ман гунаҳкори туам, раҳме бикун,
Бармакан якборагим аз беху бун».
Кофири тир ар пушаймон мешавад,
Чунки узр орад, мусулмон мешавад.*

Мавлавӣ мегӯяд:

—Мӯсо (а) ва Фиръавн асири як ирода ҳастанд. Чунон ки заҳру позаҳр ва торикию нур аз як сарчашманд. Мӯсо (а) рӯзҳо аз Худо меҳост, ки ўро ба Фиръавн пирӯзӣ дихад ва шабҳо Фиръавн дар хилват ба даргоҳи Худованд муноҷот мекард, ки ўро назди мардумон саршикаста нақунад ва аз Мӯсо (а) шикаст наҳӯрад.

Марде ба занаш гуфт:

—Аз хилофати ту гузаштам ва ҳоло ту агар чизе мединӣ маро, раҳнамоӣ кун!

Зан гуфт:

—Ба ту пешниҳоде дорам. Ин обе, ки мо менӯшем, оби нопок аст, ки дар ҳавои покизай биёбон борид ва мо дар кӯза кардем. Дар Бағдод халифа нишастааст. Одаме аст бахшандаву саховатманд. Оби шаҳр нософ аст. Ба гумони ман, як кӯза обро назди вай бибар. Ў, ки марди сахию дасткушод аст, ба ту ҳадя хоҳад дод ва мо аз нодорӣ раҳо хоҳем шуд.

Мард кӯзаро дар намад печид ва ба Бағдод равон шуд. Рӯзҳо бодияро паймуд, ба Бағдод расид. Ба дари коҳи халифа рафт. Нигаҳбонон ўро пазироӣ карданд ва

ба пеши халифа бурдандаш. Кӯзаи оби боронро ба халифа дод. Ў, ки медонист аъробӣ дар биёбон ҳаргиз оби равони гуворо нанӯшидааст, нахост хичолатзадаву шармандааш кунад. Аз дарёфти ҳадяи ў худро хурсанд нишон дод.

Дастур дод, кӯзаро пур аз зар карданд ва ба аъробӣ доданд, то ба диёри худ бозгардад. Ва фармуд, ки дар бозгашт аз канори рӯди Дачла бибарапдаш, ки оби равонро бинаду бифаҳмад, ки ҳадяи ў ночиз буда, аммо дар пешгоҳи халифа пазируфта шуда, подоши некӯкории худро низ дарёфтааст.

ДОСТОНИ ДОНИШМАНДИ ЗАБОНДОН ВА КИШТИБОН

Донишманде, ки забон медонисту кораш дастури забон дарс додан буд, ки ба арабӣ онро «илми наҳв» меноманд, ба киштӣ нишааст, то сафар кунад. Азбаски ба дониши худ мағрур буд, ҳар касро ба ҷашми камтар нигоҳ мекард. Дар киштие, ки савор шуд, ба киштибон бо такаббур гуфт:

—Оё ту аз илми наҳв ҳабаре дорӣ ва онро ёд гирифтай?

Ӯ ҷавоб дод, ки ман корам киштибонӣ асту онро хуб медонам, илми наҳв ҳам нахондаам.

Донишманди забондон гуфт:

—Чун илми наҳв намедонӣ, ними умрат ба бод рафтааст:

Гуфт: «Ҳеч аз наҳв ҳондӣ?» Гуфт: «Ло»,

Гуфт: «Ними умри ту шуд дар фано».

Дилишикаста гашт киштибон зи тоб,

Лек он дам кард ҳомуши аз ҷавоб.

Чанде нагузашт, ки дар баҳр тӯфоне шуду киштӣ ба гирдобе афтод. Киштибону ҳамкоронаш бо талошу кӯшиш дар садади начоти мусофириён ва ҷилавгирӣ аз гарқи киштӣ буданд. Ҳар кас барои ҷони худ мекӯшид.

Ногаҳон кишибон донишманди наҳвиро садо кард ва аз ў, ки аз тарси ҷон захракаф шуда буд, пурсид:

– Оё ту илми шиноварӣ медонӣ?

Наҳвӣ бо шармсорӣ гуфт:

– Не!

Кишибон гуфт:

– Эй донишманди гиромӣ, бо ин бало, ки гирди сари мо мегардад, ҳар кас илми шино надонад, ҳама умраш бар бод аст!

*Бод кишитиро ба гирдобе фиканд,
Гуфт кишибон бадон наҳвӣ баланд:
«Ҳеч донӣ ошино кардан? Бигӯ»,
Гуфт: «Не, эй хушҷавоби хубрӯ!»
Гуфт: «Кулли умрат, эй наҳвӣ фаност,
Зон ки кишити гарқӣ ин гирдобҳост».
Маҳв мебояд, на наҳв ин ҷо, бидон,
Гар ту маҳвӣ, бехатар дар об рон.
Оби дарё мурдаро бар сар ниҳад
Вар бувад зинда, зи дарё кай раҳад?*

Ҳар кӣ худро доно ҳисоб карду дигаронро нодон, дар рӯзи воқеа ба гил дармемонад ва чун ин донишманди нодону мағрур дар гирдobi фаною нестӣ гирифтор мешавад.

ДОСТОНИ ШЕРИ БЕЁЛУ БЕДУМУ ШИКАМ

Дар шарҳи ҳоли аҳли Қазвин навиштаанд, ки одаташон чунон буд, ки бар бозу, пушт, сина ва шиками худ бо сӯзан задану рондани хуни зери пӯст нақшҳои гуногун мезаданд ва ин кор василаи худнамоӣ ва ифтиҳори онҳо будааст. Дар он шаҳр қасоне буданд, ки дар ин кор маҳорат доштанду ҳар кас ҳар шаклу суратеро меҳост, бар ҳар як аз аъзои бадани ў нақш мекарданд.

Як рұз як қазвинй назди устоди сұзанкор меравад
ва аз ү мекоҳад, ки бар бозуяш шакле нақш кунад:

Гуфт: «Чи сурат занам, эй паҳлавон?»

Гуфт: «Барзан сурати шери жаён,

Толеам шер аст, нақши шер зан,

Чаҳд кун, ранги кабудӣ сер зан».

Устод пурсид:

— Ба кучои баданат шер нақш кунам?

Қазвинй гуфт:

— Бар шонаам, то ба ман нерӯ ва тавоной дар бозу
дихад!

То шавад пуштам қавӣ дар разму базм

Бо чунин шери жаён дар азму ҷазм.

Устоди сұзанкор оғоз ба кор намуду бо неши сұзан,
ки бо ранги кабуд бар пўсти тани он мард фурӯ мебурд,
ба тасвири шер пардоҳт. Аммо ҳамин ки паҳлавон не-
ши сұзанро эҳсос кард, ба дард токат наёварду пурсид:

— Кучоӣ шерро нақш кардан дорӣ?

Гуфт:

— Аз дум шурӯъ кардам.

Қазвинй гуфт:

— Шер бедум ҳам мешавад. Аз ҷойи дигар шурӯъ
кун.

Шери бедум бош, гӯ, эй шерсоз!

Ки дилам сустӣ гирифт аз заҳми гоз.

Дубора ба маҳзи фурӯ бурдани сұзан гуфт:

— Дастанигаҳдор! Ин ҷо кучоӣ шер аст?

Ҷавоб шунид:

— Гӯши ӯ.

Гуфт:

— Бигузор ин шер бе гӯш бошад. Ҷойи дигар бипар-
доз!

Устод бори сеюм ба нақши шиками шер пардохт.
Фарёди дарноки марди қазвинй баланд шуд, ки «чай мекунй?»

К-ин севум чониб чӣ андом аст низ?
Гуфт: «Ин аст шиками шери азиз».
Гуфт: «То шикам набошад шерро,
Гашт афзун дард, кам зан захмҳо».
Хира шуд даллоку бас ҳайрон бимонд,
То ба дер ангушт дар дандон бимонд.
Бар замин зад сӯзан аз хашм устод,
Гуфт: «Дар олам касеро ин фитод?
Шери бедуму сару шикам кӣ дид?
Инчунин шере Худо худ н-офирид».

Устоди сӯзанкор аз хашм қаламу сӯзани худ ба замин партофт ва гуфт:

– То қунун шери беёлу думу шикам кӣ дидаст?

ДОСТОНИ ШИКОРИ ШЕР ВА ГУРГУ РӮБОҲ

*Шеру гургу рӯбаҳе баҳри шикор
Рафта буданд аз талаబ дар кӯҳсор.*

Ҳар се муддате дунболи шикор гаштанд. Бо талоши фаровон як гову як бузу як харгӯш шикор карданд ва танаи онҳоро ба бешае қашиданд. Дар миёни роҳ шер чунин пиндошт, ки гургу рӯбоҳ ба шикорҳо тамаъ кардаанд. Ҳост мизони вафодории онҳоро биёзмояд. Ҳамин ки ба ҷойи амне расиданд, шер ба гург гуфт. Шикорҳоро қисмат кун!

Гург гуфт:

– Гов саҳми шоҳ ва буз саҳми ман ва харгӯш ҳам барои рӯбоҳ бошад.

Шер аз ин ки гург худашро ҳамрадифи ў донист ва барои хеш саҳме гузоштааст, ҳашмгин шуду барчаст ва сари гургро аз тан чудо кард. Он гоҳ ба рӯбоҳ гуфт:

—Ту шикорхоро тақсим кун!

Рӯбоҳ, ки аз чудо шудани сари гург аз бадан панд гирифта буд, гуфт:

—Гов ҳӯроки чошти шоҳу буз гизои наҳору ҳаргӯш ҳам шабчарони ў бошад. Шер аз тадбири рӯбоҳ шодмон шуду ба рӯбоҳ гуфт:

—Инчунин тақсимотро аз кӣ омӯхтай?

Гуфт: «Эй рӯбаҳ, ту адл афрӯҳтӣ,

Инчунин қисмат зи кӣ омӯхтӣ?

Аз кӯҷо омӯхтӣ ин, эй бузург?»

Гуфт: «Эй шоҳи ҷаҳон, аз ҳоли гург».

Гуфт: «Чун дар ишқи мо гаштӣ ғарав,

Ҳар серо баргиру бистону бирав.

Рӯбаҳо, ҷун ҷумлагӣ моро шудӣ,

Ҷунат озорем? Ҷун ту мо шудӣ.

Мо туроҷу ҷумла ишкорон туро,

Пой бар гардуни ҳафтум неҳ, баро.

Ҷун гирифтӣ ибрат аз гурги даниӣ,

Пас ту рӯбаҳ нестӣ, шери маниӣ.

Рӯбоҳи зирак он гоҳ шерро сипос гузошт, ки баъд аз гург ўро маъмури тақсими шикорҳо кард, вагарна ў ҳам иштибоҳи гургро такрор менамуд ва мумкин буд ба сарнавишти ў дучор шавад.

Рӯбаҳ он дам бар забон сад шукр ронд,

Ки маро шер, аз пайи он гург хонд.

Гар маро аввал бифармудӣ, ки ту,

Бахши кун инро, кӣ бурдӣ ҷон аз ў?

Пас сипос ўро, ки моро дар ҷаҳон,

Кард пайдо аз паси пешиниён.

*То шунидем он сиёсатҳои Ҳақ,
Бар қуруни мозия, андар сабақ.
То ки мо аз ҳоли он гургони пеш,
Ҳамчу рӯбаҳ поси худ дорем беш.*

ДОСТОНИ ДИДОРБИНИИ МАРДИ КАР АЗ ҲАМСОЯИ БЕМОРАШ

Ба марде, ки гӯши ношунаво дошт, хабар доданд, ки ҳамсояаш бемор шудааст ва хост хабар гирифта ўро дилхуш кунад. Марди кар ба худ андешид, ки дидорбинии ҳамсояи бемор воҷиб аст. Аммо чун гӯши худаш намешунид, дармонд, ки ҳангоми аҳволпурсӣ чӣ бигӯяду бо бемор чӣ гуна гуфтугӯ кунад. Пас аз фикри зиёд ба назараҳ расид, ки бар тибқи одат аз бемор мепурсанд «Ҳолат чӣ тавр аст?» Ва ӯ хоҳад гуфт: «Бад нест». Дидоркунанда бояд бигӯяд: «Худоро шукр!» Баъд бояд пурсид: «Чӣ ҳӯрдай ва табиб чӣ доруе додааст?» Ва бемор хоҳад гуфт, ки «ফалон шарбат ё дору», ки дар баробари он бояд гуфт, ки «нӯши ҷон ва Ҳудо онро гуворо кунад» ва дар охир, албатта, бояд пурсид: «Табиби шумо кист?» Ӯ номи табибро хоҳад гуфт ва ман бояд бигӯям: «Қадамаш муборак бошад».

Бо ин қиёсу пешбинӣ марди кар ба хонаи бемор рафт. Чун аз дар даромад, саломе гуфту он гоҳ:

*Гуфт: «Чунӣ?» Гуфт: «Мурдам». Гуфт: «Шукр»,
Шуд аз ин, ранҷур пурозору нукр.*

Баъд гуфт:

—Чӣ ҳӯрдай?

Бемор бо ҳашм гуфт:

—Захр!

Кар гуфт:

– Нұши чон.
Боз пурсид:
– Табибат кист?
Бемор бо нороҳатай ва газаб гуфт:
– Азроил!

*Баъд аз он гуфт: «Аз табибон кист ў,
Ки ҳамеояд ба чора пеши ту?»
Гуфт: «Азроил меояд. Бирав!»,
Гуфт: «Пояш бас муборак. Шод шав».*

Пас аз ин аҳволпурсӣ қар шодмон аз ин ки ҳамсояи беморро аёдат карда, дили ўро ҳам шод намудааст, бидуни таваҷҷуҳ ба нороҳатии бемор, равонаи манзили худ шуд. Ў хушхол буд, ки вазифаи ҳамсоягиро ба ҷо овардааст, ғофил аз он ки чун пурсишу посух бар хилофи тасаввури ношунаво, бар қиёсе, ки андешида буд, хуб баромад, марди бемор ўро душмани худ донистааст.

*Чун иёдат баҳри дилоромӣ аст,
Ин иёдат нест, душманкомӣ аст.
Хоҷа пиндорад, ки тоат мекунад,
Бехабар, к‐аз маъсият ҷон меканад.*

Бар ин минвол аст аҳволи мардуме, ки ба пиндори худ ба дигарон рафтор мекунанд ва аз аксуламали дигарон ҳабар надоранду ба худбиние, ки доранд, гумону пиндорро бо ҳақиқат яке мепиндоранд. Мавлавӣ мегӯяд, ки нахустин кас, ки қиёсу пиндорро дар бораи қаломи мұтабар аслу ҳақиқат қарор дод, Шайтон бувад. Он goҳ ки Худованд Одамро оғариду ба фариштагон амр қард, ки ба ў таъзим кунанд, Шайтон, ки худ низ фаришта буд, ба ин гумон, ки асли ў оташ асту бунёди Одам (а) аз хок ва хок аз оташ пасттар аст, аз фармони Худованд саркашӣ қарду бо ин сабаб рондан даргоҳ шуд. Худо фармуд, ки аслу насаб мавриди тавваҷҷуҳ нест, балки бартарӣ бо парҳезкорон аст. Ин расми ҷаҳон аст, ки ҳар фарзанде аз падару модар ирс мебарад. Барои пайдо кардани қиблა

дар рўзи абрнок метавон даст ба домани қиёс зад, vale дар рўзи равшан дар баробари Каъба масъалаи қиёс матраҳ нест. Набояд дар асоси вахму хаёл ба гуур афтод ё бо як гумон дар ҳаққи дигарон бадгумон шуд. Бар бадии бадон бубахшед ва аз худбинию миннат бипарҳезед. Бо гуфтаи ҳакими донишманд, ҳамон чо, ки шароб хўрдай, бихоб, зеро агар масти аз майхона берун равй, бозичаи қўдакон хоҳӣ шуд. Халқ ҳамагӣ қўдаконанд, гайр аз онҳое, ки масти бодаи ишқи Худо бошанд ва аз доми ҳавою ҳавас растаанд. Гумону хаёл ҳаргиз касеро аз ҳақиқат бениёз намекунад.

ДОСТОНИ ЛУҚМОНИ ҲАКИМ ВА ҒУЛОМОН

Луқмони ҳаким марди сиёҳчардае буд ва асири дузден гардид ва ўро ба ғуломӣ ба марди пулдоре фурӯхта буданд. Харидор ҳам ўро нашинохта ва дар сафи ғуломону коргарони худ нигоҳ дошта буд. Дар фасли расидани мева марди пулдор фармон дод, ки ҳама ғуломон барои мевачинӣ ба боги ў бираанд. Ғуломони дигар бештари меваҳоро хўрданду назди соҳиби бοғ Луқмонро гунахкор шумурданд. Соҳиби бοғ хост Луқмонро танбех кунад. Луқмон, ки донишманди бузурге буд, гуфт:

– Ман ин корро накардаам, vale барои ин ки гунахкорро бишиносӣ, маҳлули шўру талҳ ба ману дигарон бинӯшон ва ба ҳама фармон бидех, ки бо шитоб бидаванд.

Он мард супориши Луқмонро пазируфту чунон кард. Ғуломон, ҳамин ки масофате давиданд, ба дамгирӣ афтоданд. Меъдаҳо дар шўридан омаду ҳарчи мева хўрда буданд, берун рехт. Танҳо Луқмон, ки меваро нахўрда буд, оби соф қай кард. Соҳиби бοғ гунаҳкорон-

ро шинохту онҳоро ҹазо дод ва Луқмонро навозиш кард.

Вақте ҳикмати Луқмон ин бошад, ки ба ин содагиу осонӣ гунаҳкорро аз бегуноҳ бозмешиносад, барои Худованд бандагони гунаҳкорро бо чунин озмоишҳое расво кардан кори мушкил нест.

ДОСТОНИ СӮХТОР ДАР ШАҲР ДАР ЗАМОНИ УМАРИ ФОРУҚ

Дар замони хилофати Умар ибни Хаттоб дар шаҳре сӯхтор шуд. Ниме аз хонаҳою бозорҳо сӯхт. Мардум бо талошу қӯшиши фаровон ба ҳомӯш кардани оташ даст заданд, vale комёб нашуданд. Ноҷор гурӯҳе назди ҳалифа шитофтанд, ки оташ ҳомӯш намешавад ва қӯшиши мардум беасар аст.

*Гуфт: «Он оташ зи оёти Ҳудост,
Шуълае аз оташи бухли шумост.
Обу сирка чист? Ноң қисмат кунед,
Бухл бигзоред, агар оли манед.*

Ҳалифа Умарни Форуқ мардумро огоҳӣ дод, ки он моли талафшуда қисмате аст, ки бояд ба нодорону гирифторон ва бенавоён расида бошад. Ва чун бухлу баҳилии молдорону дорандагон ва тамаъу ози онон монеи баҳшишу қӯмак ба ниёзмандон шуда, Худованд бар онҳо ҳашм гирифтааст. Ҳар кӣ дорад, бояд ба онҳое, ки надоранд, қӯмаку ёрӣ расонад.

ДОСТОНИ АЛЙ ВА ҲАМНАБАРДАШ

*Аз Алӣ омӯз ихлоси амал,
Шери Ҳақро дон мутаҳҳар аз дагал.*

Дар ҷанге Алӣ ибни Абӯтолиб душмани худро ба замин заду шамшер қашид, ки бикушадаш. Паҳлавон ба рӯйи он бузургвор оби даҳон андохт. Алӣ аз қуштани ӯ сарфи назар карду шамшерашро дар гилоф андохт. Паҳлавони шикастхӯрда аз ин кор ҳайрон шуд.

*Гуфт: «Бар ман теги тез афроштӣ,
Аз чӣ афқандӣ? Маро бигзоштӣ?
Гуфт: «Ман тег аз пайи Ҳақ мезанам,
Бандай ҳаққам, на маъмури танам.
Шери Ҳаққам, нестам шери ҳаво,
Феъли ман бар дини ман бошад гуво».*

Алӣ фармуд:

— Ман ҷанг дар роҳи Ҳудо мекунам ва туро ҳам бо фармони Ӯ меҳостам бикушам. Аммо чун оби даҳон андохтӣ, агар даст ба хуни ту меолудам, ин кор ба хотири ҳашму кин мебуд ва аз роҳи Ҳудо гум мешудам.

Он гоҳ Алӣ достонеро баён кард, яъне ҳазрати Ра-сули акрам (с) ҳабар дода буд, ки фалон кас рӯзе туро ҳоҳад қушт. Ва он мард, ки зоҳирان мусалмон буд, ба дасту пойи Алӣ афтод, ки ӯро пеш аз ин ки чунин гуноҳе бикунад, бикушад. Ҳазрати Алӣ бо ин ки яқин дошт, пешбинии Паёмбари Ҳудо (с) рост ҳоҳад омад, наҳост душмани худро бикушад ва наҳост, ки хуни қа-серо ба хотири худ бирезад. Паҳлавон, ки ин достонро шунид:

*Гуфт: «Ман тухми ҷафо мекоштам,
Ман туро навъе дигар пиндоштам.*

Сипас гуфт:

— Ҳоло донистам, ту пойбанди ҳавои нафс нестӣ ва танҳо дар роҳи Ҳудою фармони Ӯ шамшер мезаний. Он қадар бар худ ҳокимиият дорӣ, ки дар авчи пирӯзӣ бар душмани чон ӯро мебахшӣ. Ман низ ислом меоварам ва бо ҳамроҳи панҷоҳ нафар аз хонаводаи дӯстонаш имон оварданду мусалмон шуданд:

*Теги ҳилм аз теги оҳан тезтар,
Бал зи сад лашкар зафарагезтар.
Саҳт хоколуд меояд сухун,
Об тира шуд, сари чаҳ банд кун.
То Ҳудояши боз соғу x(в)аши кунад,
Ӯ, ки тира кард, ҳам соғаши кунад.
Сабр орад орзуро, не шитоб,
Сабр кун, «валлоҳу аълам би-с-савоб».*

ДОСТОНИ УМАР ВА ОДАМИ ХАЁЛПАРДОЗ

Моҳи Рамазон то ба поён нарасад ва рӯзадорон ҳилоли моҳро дар осмон набинанд, бояд рӯзадор бимонанд, магар ин ки сӣ рӯзи тамом рӯза гирифта бошанд. Дар аҳди хилофати Умари Форуқ мардум ба бомҳо рафтанд, то магар ба дидани ҳилоли моҳ поёни моҳи рӯзаро ҷашн бигиранд. Аз миёни гурӯҳ яке ба халифа фарёд зад, ки моҳро дидааст. Умар бодикқат ба осмон нигаристу моҳро надид. Дигарон ҳам онро бо ҷашм надиданд.

*Чун Умар бар осмон маҳро надид,
Гӯфт, к-ин маҳ аз хаёли ту дамид.
Варна ман бинотарам афлокро,
Чун намебинам ҳилоли покро?*

Сипас ба он шаҳс фармуд, ки дasti худро тар кунаду бару бикашад ва дубора ба осмон нигоҳ қу-

над. Он мард чунин кард, ҳарчанд нигарист, дигар ҳилолро надид. Донист, ки мӯйҳои абруяш ба ҷашмаш ҷун ҳилол омадаанду ҳамон тавре ки халифа гуфта буд, моҳи нав дидা нашудааст.

*Чунки ўтар кард абру, маҳ надид,
Гуфт: «Эй шаҳ, нест маҳ, шуд нопадид».
Гуфт: «Оре, мӯйи абрӯ шуд камон,
Сӯйи ту афганд тире аз гумон».
Ҷун яке мӯй қажшуд, ўро роҳ зад,
То ба даъво лофи диди моҳ зад.
Мӯйи қажшуд ҷун пардаи гардун бувад,
Ҷун ҳама аҷзот қажшуд, ҷун бувад?
Рост кун аҷзотро аз ростон,
Сар макаш, эй рострав, з-он остан.
Ҳам тарозуро тарозу рост кард,
Ҳам тарозуро тарозу кост кард.
Ҳар кӣ бо норостон ҳамсанг шуд,
Дар камӣ афтоду ақлаши данг шуд.
Бар сари агёр ҷун шамишер боиш,
Ҳин, макун рӯбоҳбозӣ, шер боиш.*

ДОСТОНИ МОРГИРИ ДУЗД

Моргире море аз моргири дигар дуздида ба хонаи ҳуд бурд. Аз қазо он мор ҳашмгин шуду тан ба таслим надод. Афсуни моргири дузд дар ў асар накард ва моргирро газиду кушт. Соҳиби аслии мор аз ҳодиса огоҳ шуду гуфт:

—Худо нигоҳ дорад. Ман дар ҷустуҷӯйи ў будам, ки морамро пас бигирам ва дуо мекардам, ғофил, ки чӣ бар сари ў ҳоҳад омад. Агар дуои ман пазирафта мебуд, акнун ман ба ҷойи ў мурда будам.

*Дар дуо меҳостӣ ҷонам аз ў,
К-аши биёбам мор, бистонам аз ў.*

*Шукри Ҳакро, к-он дуо мардуд шуд,
Ман зиён пиндоштам, худ суд шуд.
Бас дуюҳо, к-он зиён асту ҳалок
В-аз қарам менашинавад Яздони пок.*

ДОСТОНИ МАРДИ СҮФӢ ВА ХОДИМИ ХОНАҶОҲ

Марди сӯфие савор бар хари худ ҷаҳонгардӣ ме-кард. Дар роҳ ба хонаҷоҳе расид, ҳарро дар охур басту ҳудаш ба сӯфиёни дигар пайваст ва бо онҳо ба зикр гуфтан нишастан.

*Дафтари сӯфӣ саводу ҳарф нест,
Ҷуз дили испед ҳамчун барф нест.
Он чи ту дар ойина бинӣ аён,
Пир андар хишт бинад пеш аз он.*

Пас аз зикру тараб сӯфиён сӯфии ҷаҳонгардро меҳмон карданду сурфа андохтанд, Сӯфӣ, ки бар сари сурфа нишастан, ба ёди хари ҳудаш афтод, ки хаста буду ташнаю ғурусна. Ба ҳодими хонаҷоҳ гуфт, ки ба ӯ обу ҷав бидиҳад ва ғамхорӣ кунад.

Ҳодим гуфт:

—Эй вой, албатта, медиҳам!

Сӯфӣ гуфт:

—Ҳари ман пир асту дандон надорад, ҷаверо, ки ба ӯ медиҳӣ, хуб тар кун!

Ҳодим гуфт:

—Эй вой, ҳеч неруе ҷуз ғайри Ҳудованд нест!

Сӯфӣ гуфт:

—Пушти ӯ заҳм шуда, қадре рӯйи заҳмаш бигузор!

Ҳодим гуфт:

—Эйвой, ман беҳтар медонам! Мисли ӯ ҳазорон ҳарҳоро бонӣ кардам,

Гуфт:

– Оби ширгарм ба ў бидех!

Ходим гуфт:

– Эйвой, ман меҳмонро хело дўст медорам, ба
чашм!

Сўфӣ гуфт:

– Ҷояшпро бирӯб!

Хулоса, ҳар чӣ сўфӣ супориш кард, ходим «эйвой»
гуфту фармонбардорӣ нишон дод. Дар охир бархост, ки
барои ичрои фармони сўфӣ биравад.

*Ходим ин гуфту миён барбаст чуст,
Гуфт: «Рафтам коҳу ҷав орам нахуст».*

Аммо ҳамин ки аз дар берун рафт, сўфию ҳарашибро
фаромӯш карду пайи кори худ рафт. Марди сўфӣ, ки
хаёлаш аз бобати ҳар осуда шуда буд, низ ба хоб рафт.
Дар хоб дид, ки гургон ба ҳарашибро ҳамла бурда, гӯшти¹
ўро меҳӯрданд ва сўфӣ мепурсид: «Пас ходими меҳру-
бони хонақоҳ кучост?»

Аз хоб бедор шуду дубора ба хоб рафт, боз дид, ки
ҳарашиблангон-лангон ба ҷоҳу ҷола меафтад. Аз хоб бе-
дор шуд, ба худ гуфт, он ходим бо ман нону намак ҳӯрд,
набояд ба ў бадгумон бишавам, ки ҳарамро нигоҳубин
накардааст. Аз он сӯ, ҳари бадбаҳт дар оғил аз
ташнагиу гуруснагӣ мегалтид. Бомдод ходим ҳари но-
тавонро пеш андохту ўро бо ҳалачӯб меронд.

*Ҳар ҷаҳандо гашт аз тезии неш,
Ку забон, то ҳар бигӯяд ҳоли хеи?*

Сўфӣ савори ҳар шуду ба роҳ афтод, аммо ҳайвони
нотавон мадори роҳ рафтани надошт. Мардум ба тасав-
вури ин ки ҳар бемор аст, дар ҷустуҷӯйи дарду дармон
буданд. Ба сўфӣ гуфтанд:

– Ту дишаб аз тавонони ҳарат сухан мегуфтий ва супориши
обу ҷав медодӣ, Ҷӣ тавр шуд, ки ҳарат ба ин
ҳоли зору низор афтодааст?

Сұфī гуфт:

—Он ки тамоми шаб «эй вой» бихұрд, беҳтар аз ин наметавонад роҳ биравад. Ходими хонакоҳ ба ҷойи коҳу ҷав ба ў «эй вой» ҳӯрондааст. Ҳар кӣ монанди ман ба ҳодим эътимод кунад, оқибате беҳтар аз ин нахоҳад дошт.

Дар сарзамини дигарон хона бино макун. Кина ба ҳуд роҳ мадех, ки гумроҳ мешавӣ, бад маяндешу бад макун.

*Эй бародар, ту ҳамон андешай,
Мобақӣ ту устухону решай.
Гар гул аст андешаш ту, гулишанӣ,
Вар бувад хоре, ту ҳимай гулхани.*

ДОСТОНИ ШОҲУ БОЗ

Подшоҳе бозе дошт, ки бад-ӯ бисёр алоқаманд буд. Рӯзе аз вай бигрехту ба хонаи пиразане, ки бар лаби танӯр ба кори нонпазӣ барои фарзандони ҳуд саргарм буд, фуруд омад. Пиразан ўро бигирифту поящро баст ва гуфт: Нохунҳои ту баланд шудаанд. Онҳоро чиду сипас ба парҳои ў нигарист. Ба назара什 дарҳаму ошуфта омад. Онҳоро ҳам кӯтоҳ кард.

*Гуфт: «Ноаҳлон накардандат ба соз,
Пар фузуд аз ҳадду нохун шуд дароз.
Дасти ҳар ноаҳл беморат кунад,
Сўйи модар о, ки тиморат кунад».
Мехри ҷоҳилро чунин дон, эй рафиқ,
Каж равад ҷоҳил ҳамеша дар тариқ.*

Шоҳ ба дунболи бози ҳуд ҳамаро ҷустуҷӯ кард ва ба хонаи пиразан расид. Бозро бадбахту парканда, нохунчидаву зору нолон миёни гарду хок дид.

Гуфт: «Ҳарчанд ин сазои кори тусл, Ки набоши дар вафои мо дурусл».

Боз ба забони безабонӣ, аз ин ки аз кохи шоҳ фирор карда ва бевафой нишон додааст, узр меҳост ва ба забони ҳол мегуфт:

—Ҳарчанд ман гунахгорам, аммо ба сазои худ расидаам. Нохуни шикору пари парвозро ҳам аз даст додам. Пушаймонам, меҳрубонии ту маро дубора соҳиби нохуну пар ҳоҳад кард:

*Гарчи нохун рафт, чун боши маро,
Барканам ман парчами хуршиедро.
Варчи паррам рафт, чун бинвозиям,
Чарх бозӣ кам қунад дар бозиям.
Гар камар бахшим, кӯҳро барканам,
Гар дихӣ килке, аламҳо бишканам.
Оҳир аз пашша на кам бошад танам,
Мулки намрудӣ ба пар барҳам занам.*

Подшоҳро дил бар ў бисӯҳту пушаймонии ўро пазируфт ва навозишкунон ўро ба хонаи худ бурд.

*То нагирияд тифл, кай нӯшад лабан?
То нагирияд абр, кай хандад чаман?*

ДОСТОНИ СӮФӢ, КИ МИЗБОНАШ ХАРАШРО ФУРӮХТ

*Сӯфие дар хонақоҳ аз раҳ расид,
Маркаби худ бурду дар охур қашид.
Обакаш доду алаф аз дасти хеши,
На чун он сӯфӣ, ки мо гуфтем пеш.*

Марде ҳаставу қӯфта савор бар ҳараш ба дари хонақоҳе расид. Ҳуш кард, ки шаб он ҷо бимонад, то ҳам худаш осоише ба даст өвараду ҳам ҳастагии роҳро аз тан бадар карда, барои идомаи сафар омода шавад. Пас ҳарро ба тавила бурду ба охур баст ва коҳу ҷаву об ба ў

дод. Баъд назди сўфиёни хонақоҳ рафт, ки ўро гиромӣ пешвоз гирифтанду ба шом даъваташ намуданд. Аммо дарвешон «оҳ» дар бисот надоштанд ва барои пазирой аз меҳмон дасташон холӣ буд. Муддате буд, ки гизои сергирашон наёмада буд ва барои пазироии сўфии то-заворид дармонданд. Пас аз машварат бо яқдигар тас-мим гирифтанд, ки хари сўфиро бифурӯшанд ва бо пу-ли он шоми хубе фароҳам созанд. Ва ҳамин корро ҳам-карданд.

Эй тавонгар, ки ту серй, ҳин маханд,
Бар қажсии он фақири дардманد.
Аз сари тақсири он сүфи рама
Харфурӯйӣ даргирифтанд он ҳама.
К-аз зарурат ҳаст мурдоре мубоҳ,
Бас фасоде, к-аз зарурат шуд салоҳ.
Ҳам дар он дам он ҳарак бифрӯҳтанд,
Лут оварданду шамъ афрӯҳтанд.

Дар ҳангоми саҳти хўрдани гўшти мурда ҳалол мешавад ва бисёр корҳои бад дар мавқеи ночорӣ хуб шумурда мешаванд. Дарвешон ҳам бо фурӯши хару пули он зиёфати пуршукухе оростанд ва аз сўфии тозарасидай соҳиби хар бисёр хуб пазироӣ карданд. Пас аз хўрдану нўшидан ба сурудхонию рақс пардохтанд. Дар миёни айшу ишрату овозхонӣ сўфиён суруде оғоз карданд, ки нақароти он ин чумла буд, ки **«хар бирафту хар бирафту хар бирафту хар бирафту»**.

*Гоҳ дастағышон қадам мекӯфтанд,
Гаҳ ба саҷда суфғаро мерӯфтанд.*

Дарвеши мусофир сархушу хүшхол бо дигарон ҳамовоз шуда ва бо сурур тарона меҳонду нақароти онро ба шавқ такрор мекард, то шаб ба поён расиду дарвешони хаста ба хоб рафтанд. Сүфии мусофир ҳам чое хобиду бомдод, ки бедор шуд, асбоби сафари худро

гирд овард ва ба тавила рафт, то харашро гираду сафарашро идома дихад, vale маркабашро он чо надид. Фикр кард, ки ходим маркабро берун бурдааст, ки об бидиҳад. Муддате мунтазир шуд, то ходим пайдо гардид ва харашро пурсон шуд. Ходим бо таънаву маломат гуфт:

—Кадом хар? Магар хари дишабаро мегӯйӣ, ки дарвешон онро фурӯхтанд ва харчи пазироии дишабарданд?

Сӯфӣ бо ҳашм фарёд зад:

—Чаро ҳамон дишаб нагуфтӣ?

Ходим гуфт:

—Ту ҳангоми пойкӯбӣ ва овозхонӣ бо ҳамроҳии дигарон меҳондӣ, ки «**хар бирафту хар бирафту хар бирафту**!» Ман фикр кардам аз ҳодиса хабар дорӣ. Фурӯши хар ба ҳушнудӣ ва иҷозати худат шудааст:

*Ту ҳамегуфтӣ, ки хар рафт, эй писар,
Аз ҳама гӯяндагон бозавқтар.
Боз мегаштам, ки ў худ воқиф аст,
З-ин қазо розист, марде ориф аст.
Гуфт: «Онро ҷумла мегуфтанд ҳ(в)аиш,
Мар маро ҳам завқ омаð, гуфтинаши.
Мар маро тақлидашон бар бод дод,
Ки дусад лаънат бар он тақлид бод!
Хоса тақлиди чунин беҳосилон,
К-обрӯро рехтанд аз баҳри нон.*

Марди сӯфӣ донист, ки тамаъ ба зиёфати дарвешон ва айшу нӯши шабона ӯро аз огоҳии ҳақиқат боз доштааст ва ба тақлиди аз онҳо ва ширкат дар пойкӯбию овозхонӣ ҳушнудии худро аз фурӯши хар нишон додааст, бинобар ин, дигар пушаймонӣ суде надорад.

ДОСТОНИ МАРДИ ФАРИБУ ДҮСТИ Ү

Марди фарибе дар шахре ворид шуд. Гирди хонае мегашт, ки дар он чо маскан гирад.

Ба дүсте бархұрду аз ү күмак хост. Дүсташ хонаи вайронеро ба марди фариб нишон медоду мегуфт, ки агар сақф медошт, метавонистій дар он бимонй. Агар як ҳұчраи дигар ҳам медошт, метавонистій ҳамсаратро ҳам чо бидиҳй. Агар дару тиреза медошт, метавонистій дар он осуда бихобй.

Марди фариб гуфт:

– Дар канори дүстон будану сарпаноҳ доштан бисёр хуб аст, лекин, эй дүсти гиромй, дар «агар» наметавон зиндагй кард.

*Он гарибе хона мечуст аз шитоб,
Дүсте бурдаш сүйи хонай хароб.
Гуфт ү: «Инро агар сақфе бүдй,
Паҳлуи ман мар туро маскан шудй.
Ҳам иёли ту биёсудй, агар,
Дар миёна доштй ҳұчрай дигар».
Гуфт: «Оре, паҳлуйи ёрон беҳ аст,
Лек эй өн, дар агар натвон ниишаст».*

ДОСТОНИ МАРДИ МОДАРКУШ

*Он яке аз хаим модарро бикушт,
Ҳам ба захми ханчару ҳам захми мушт.
Он дигар гуфташ, ки аз бадгавҳарй
Ёд н-овардй ту ҳаққи модарй.
Ҳай, ту модарро чаро күштй? Бигү,
Ү чй кард охир? Бигү, эй зишихү!*

Марде модарашро күшт. Мардум үро сарзаниш кардан, ки касе модар намекушад. Ү бар ту ҳақ дошт, туро ба дунё оварда ва парваронда буд. Агар ҳам ҳазор

кори бад карда буд, набояд даст ба хуни ў олуда мекардӣ.

Гуфт:

—Охир шумо намедонед, модарам расвой бор оварда буд, ўро күштам, то хок айбашро бипӯшонад.

Гуфтанд:

—Чаро модарро күштӣ, мебоистӣ ҳарифи ўро, ки гуноҳаш буд, бикушӣ!

Гуфт:

—Агар чунин мекардам, бояд ҳар рӯз якеро мекүштам ва дастам ба хуни халоик олуда мешуд. Модарро күштам, то ниёз ба күштани дигарон пеш наёяд.

*Гуфт: «Коре кард, к-он ори вай аст,
Күштамаши, к-он хок саттори вай аст».*

Гуфт: «Он қасро бикуш, эй муҳташам!»

Гуфт: «Пас ҳар рӯз мардеро күшам?

*Күштам ўро, растам аз хунҳои халқ,
Нойи ў буррам, беҳ аст аз нойи халқ».*

Он «модар» нафси ту аст, барои хотири ў ҳар рӯз азизеро мекүшӣ. Аз асари вучуди он ва фармонбарии ту дунё ба ту танг мешавад, бояд нафсро күшту аз ҳар газанде ва осебе дурӣ чуст:

*Нафси туست он модари бадхосият,
Ки фасоди ўст дар ҳар ноҳият.
Ҳин, бикуш ўро, ки баҳри он данӣ,
Ҳар даме қасди азизе мекунӣ.
Аз вай ин дунёи хуши бар тууст танг,
Аз пайи ў бо Ҳақу бо халқ ҷанг.*

ДОСТОНИ ПОДШОХ ВА ДУ ГУЛОМ

*Подшохе ду гулом арzon харид,
Бо яке з-он ду сухан гүфту шунид.
Ёфташи зиракдилу шириңчавоб,
Аз лаби шаккар чй зояд? Шаккароб.
Одамй махфист дар зери забон,
Ин забон пардаст бар даргохи чон.
Чунки боде пардаро дархам кашид,
Сирри саҳни хона шуд бар мо падид.
К-андар он хона гүхар ё гандум аст?
Ганчи зар ё чумла мору каждум аст?*

Подшохе ду гулом харид. Яке хушрӯ, шириңзабон, бохушу зирак буд, дигаре зиштрӯ ва гандадаҳон. Аввалиро ба гармоба фиристоду дастур дод, то чомаи нав ба ӯ билӯшонанд. Он гоҳ ба дувумй гуфт:

—Он дўстат гуфт, ки ту қачниҳоду номардӣ.

Гулом гуфт:

—Ӯ одами ростгӯй аст ва айби маро бехтар медонад.

*Гуфт: «Пайваста будаст ӯ ростгӯй,
Ростгӯё ман надидастам чу ӯ.
Ростгӯйӣ дар ниҳодаи хилқатест,
Ҳар чй гӯяд, ман нагӯям: он тиҳист.
Каж надонам он накӯандеишро,
Муттҳам дорам вуҷуди хешро.
Бошад ӯ дар ман бибинад айбҳо,
Ман набинам дар вуҷуди худ, шаҳо!
Ҳар касе, к-ӯ айби худ дидӣ зи пеш,
Кай будӣ фориг вай аз ислоҳи хеш?
Гофиланд ин ҳалқ аз худ, эй падар!
Лоҷарам гӯянд айби ҳамдигар.*

Шоҳ гуфт:

—Холо ту айбхой юро бигү!

Гулом гуфт:

—Айби ў меҳру вафост, айби ў ҷавонмардию сафост.

*Гуфт: «Эй шаҳ ман бигүям айбхои,
Гарчи ҳаст ў мар маро хуши ҳочатои.
Айби ў меҳру вафову мардумӣ,
Айби ў сидқу зукову ҳамдамӣ.
Камтарин айбаш ҷавонмардиву дод,
Он ҷавонмарде, ки ҷонро ҳам бидод».
«Айби дигар ин ки худбин нест ў,
Ҳаст ў дар ҳастии худ айбҷӯ.
Айбгӯю айбҷӯи x(в)ад будаст,
Бо ҳама некӯву бо худ бад будаст».*

Шоҳ гуфт:

—Барои он чи гуфтӣ, бояд савганд бихӯрӣ.

Гулом гуфт:

—Ба бузургии Худо, ба Одаму Ҳаво ва Мӯсою Исо, аз ў ҷуз он чӣ гуфтам, ҷизе намедонам.

Гуломи аввалий, ки аз гармоба баромад, шоҳ дувумиро ба гармоба фиристод ва ба аввалий гуфт:

—Ту бо ин ҷамоли зебое, ки дорӣ, ҳама аз дидорат ҳушнуд мешаванд. Аммо намедонам ҷаро дӯсти ту аз ту бад мегуфт, ки одами бевафо ва ноҷавонмард ҳастӣ.

Гулом ҳашмгин шуду фарёд зад:

—Ў ҳамеша душмани ман аст ва чун саге дунболи ман афтодааст ва аз вай бисёр бо бадӣ ёд кард.

Шоҳ бонг зад, ки камтар ёва бигӯ!

Гуфт: «Донистам туро аз вай, бидон:

Аз ту ҷон гандасту аз ёрат даҳон.

Пас ниишин, эй гандачон, аз даври ту,

То амир ў бошаду маъмур ту».

Бо ин ҳарфҳо туро шинохтам. Ту ҷонат гандида аст ва аз ботин бадӣ, агарчи рӯйи зебо дорӣ ва ў агарчи даҳонаш бадбӯст, ҷонаш тозаасту фариштае аст бо

чехраи одамӣ. Акнун сазои ту ин аст, ки ҳамеша фармонбару зердасти ӯ бошӣ ва ҳар чӣ бигӯяд, бикунӣ. Вай бар ту амиру фармонравост ва ту зердасти ӯстӣ.

*Сурати зоҳир фано гардад, бидон,
Олами маънӣ бимонад ҷовидон.
Чанд бозӣ ишқ бо нақши сабӯй?
Бигзар аз нақши сабӯву оби ҷӯй.
Сураташ дидӣ, зи маънӣ гоғилиӣ,
Аз садаф дурре гузин, гар оқилиӣ.*

ДОСТОНИ ПОДШОХУ ҒУЛОМУ ДАРБОРИЁНИ ҲАСУД

Подшоҳе яке аз зердастонашро аз миёни ҳамаи фармонбардорони худ баргузид ва мақоми болотарро дар дарбори худ ба ӯ дода буду беш аз ҳама ба ӯ меҳруbon буд. Ҳеч қадом аз вазирон пеши шоҳ пояи ӯро надошт. Шоҳ чунон ба вай эътиимод дошт, ки монанди як рӯҳ дар ду бадан буданд. Он мард ҳам дар фармонбардории ӯ кӯтоҳӣ намекарду пайваста чунон мекард, ки писанди шоҳ буд. Дарбориён бар ӯ рашқ бурданد ва кӯшиданд, ки миёни шоҳу вай дилсардӣ андозанд. Онҳо намедонистанд, ки шоҳ ӯро озмоиш кардаву бециҳат чунин мақоми баланде ба вай насупурдааст. Ҳасудон дар ҷустуҷӯ буданд, ки ӯро ба дом андохта, гарданашро ба дасти ҷаллод бисупоранд.

Шоҳ аз корҳои онҳо огоҳ буд, вале ҳомӯш монда буду онҳоро тамошо карда, дар дил ришханд мекард ва ҳар рӯз мақоми ӯ меафзуд. Оқибат чун дарбориён дар кори худ комёб нашуданд, ба фикр афтоданд, ки барои худи шоҳ доме биниҳанд.

Аммо намедонистанд: «Чароғеро, ки Эзид бар-фурӯзад, ҳар он қас пуф қунад, ришаши бисӯзад» ва фикру ҳилаи дигарон дар кори ӯ беасар аст. Шоҳ ба

онон илтифоте намекард, то ҳамчунон дар оташи ҳасад бисүзонд.

Ҳар кас аз таҳи дил ва ба ростӣ ба Худованд рӯй оварад, агар ҳама ҷаҳон душмани ў шаванд, сари сӯзане озор наҳоҳад дид:

*Он ҳасудон бад дараҳтон будаанд,
Талхгавҳар, шӯрбаҳтон будаанд.
Аз ҳасад ҷӯшону каф мерехтанд,
Дар ниҳонӣ макр меангехтанд.
То гуломи хосро гардан зананд,
Бехи ўро аз замона баркананд.*

ДОСТОНИ ТАШНАЕ, КИ ДАР ОБ КУЛӮХ МЕАНДОХТ

*Бар лаби ҷӯ буд деворе баланд,
Бар сари девор ташнай дардманд.*

Ҷӯйи обе аз канори девори баланде мегузашт ва ташнае ҳам ба сари девор нишаста буд. Чун дасташ ба об намерасид, аз лаби девор хишту кулӯҳ меканд ва дар об меандоҳт. Аз садои об хушаш омада, пайваста ин корашро такрор мекард. Об аз ташна пурсид:

—Чаро ин корро мекунӣ ва бо хишту кулӯҳ маро меозорӣ?

Ташна гуфт:

— Аз ин кор ду фоида мебарам: яке ин ки аз садои афтодани кулӯҳҳо дар об хушам меояд ва ташнагиро камтар эҳсос мекунам ва ба зудӣ ҳам дастам ба об мепрасаду ташнагиамро фурӯ менишонам.

ДОСТОНИ ЗУННУНИ МИСРӢ

*Инчунин Зуннуни Мисриро фитод,
К-андар ў шӯру ҷунуни нав бизод.
Шӯр чандон шуд, ки то фавқи фалак
Мерасид аз вай ҷигарҳоро намак.
Ҳин, манех ту шӯри худ, эй шӯрахок!
Паҳлуий шӯри худовандони пок,*

Орифу донишманд Зуннуни Мисрӣ бемор шуду кораш ба ҷунун кашид, мардуми авом ўро ҷун девона ба зиндан андохтанд.

*Халқро тоби ҷунуни ў набуд.
Оташи ў ришиҳошон мерабуд.
Ҷунки дар риши авом оташи фитод,
Банд кардандаш, ба зиндане ниҳод.
Нест имкон вокашидан ин лагом,
Гарчи з-ин раҳ танг меоянд ом.
Дида ин шоҳон зи ома ҳавфи ҷон,
К-ин гурӯҳ кӯранду шоҳон бенишон.
Ҷунки ҳукм андар кафи риндан бувад,
Лоҷарам Зуннун дар зиндан бувад.*

Дӯстони Зуннун, ки ин ҳабарро шуниданд, гуфтанд: «Ҳаргиз ҷунин донишманде девона намешавад ва дар ин кори ў бояд розе бошад». Далеле ҳаст, ки ҳудро ба девонагӣ задааст. Пас ба дидори ў рафтанд. Пурсид:

– Шумо кӣ ҳастед ва ҷаро ба ин ҷо омадед?

*Бо адаб гуфтанд: «Mo az dӯston,
Baҳri purсиш омадем ин ҷо ба ҷон».*

Гуфтанд:

– Мо медонем, ки донишманде монанди ту девона намешавад. Ҳоҳиш мекунем ба мо бигӯ чӣ розе дар ин

нухуфтааст ва чаро ба дасти мардуми авом баҳона до-дай?

Зуннун чун сухани онҳоро шунид, ҳамаро дашном дод ва ба чониби онҳо кулӯху санг ҳаво дод. Дўстон гурехтанд. Зуннун бо садои баланди қаҳқаҳазананда хандида гуфт:

— Шумо чӣ дўстоне ҳастед, ки аз дўст мегурезед?
Магар барои дилсӯй ва дилдории ман наомадаед?

*Кай карон гирад зи ранҷи дўст дўст?
Ранҷмагзу дўстӣ онро чу пӯст.
Дўст ҳамчун зар, бало чун оташ аст,
Зарри холис дар дили оташ x(в)аш аст.*

ДОСТОНИ ЛУҚМОНИ ҲАҚИМ ВА ХОЧААШ

Луқмони ҳаким барои озмоиши донишомӯй ба хидмати марде даромада буд. Хочаи ў медонист, ки ў донишманд аст ва барои таҷриба андӯхтан ғуломиро интиҳоб кардааст. Аз ин сабаб, ўро бисёр гиromӣ медошт. Дар ҳар кор бо ў машварат мекард. Ў ҳаргиз гизое, ки барояш меоварданд, намехӯрд, то ин ки Луқмон аз он начашаду нахӯрад.

Рӯзе барои ў ҳарбуза ҳадя оварданд. Хоча Луқмонро хост ва як тилими ҳарбуза ба ў дод. Луқмон онро бо лаззат ҳӯрд ва хоча пай дар пай тилимҳои ҳарбузаро ба ў доду ҳамаро бо кушодарӯйӣ ҳӯрд. Дар охир як тилим монда буд. Хоча онро худаш ҳӯрд ва аз шиддати талҳӣ забонаш оташ гирифт, гулӯяш сӯҳт ва гуфт:

—Ту чӣ гуна ҳарбузai бо ин талхиро ҳӯрдӣ ва рӯй турш накардӣ.

Луқмон гуфт:

—Ту он қадар ба ман муҳаббат кардай, ки шармам омад, чизе, ки ту ба ман медиҳӣ, баргардонам ва мойил ҳам набудам, ки бо ҷашидани ҳарбузai талҳ туро ба дарди сар биандозам ва шахси ҳадяовардаро ҳам шармгину хичолатзада кунам.

*Аз муҳаббат талхҳо шириң шавад,
Аз муҳаббат миссҳо заррин шавад.
Аз муҳаббат дурдҳо соғиң шавад,
Аз муҳаббат дардҳо шоғиң шавад.
Аз муҳаббат мурда зинда мекунанд,
Аз муҳаббат шоҳ банда мекунанд.
Ин муҳаббат ҳам натиҷай донии аст,
Кай газофа бар чунин таҳтэ нишаст.*

ДОСТОНИ МҮСО ВА ШУБОН

Мүсо (а) чўпонеро дид, ки бо Худованд розу ниёз мекард ва бо забону фикри содаи худ замзама менамуд:

— Эй Худо! Ту кучо ҳастӣ, ки ба ту хидмат кунам, саратро шона кунам, хонаатро бирӯбам, кафш ба поят кунам, дастҳоятро бибӯсам, поятро бимолам, раҳти хобатро пахн кунам! Эй Худои ман! Чони ману фарзандону хонаамон фидои ту! Бузҳои ман ба қурбонии ту! Ту кучо ҳастӣ. Агар бемор шавӣ, туро парасторӣ мекунам, агар танҳо шудӣ, ғамҳори ту мешавам.

*Дид Мӯсо як шубонеро ба роҳ,
К-ӯ ҳамегуфт: «Эй Худову эй Илоҳ!
Ту кучой, то шавам ман чокарат,
Чоруқат дӯзам, кунам шона сарат.
Чомаат шӯям, шапушҳоят кушам,
Шир пешат оварам, эй муҳташам!
Дастакат бӯсам, бимолам поякат,
Вақти хоб ояд, бирӯбам ҷоякат.
Эй фидои ту ҳама бузҳои ман,
Эй ба ёдат ҳай-ҳаю ҳайҳои ман».*

Мүсо (а), ки ин гуфтахоро шунид, дар ҳашм шуду аз шубон пурсид:

— Бо кӣ сухан мегӯйӣ?

*Гуфт: «Бо он кас, ки моро офариd,
Ин замину чарх аз ў омад падид».*

Мұссо (а) ба он марди содадил ғазаб карду гуфт:

—Магар коғир шудай? Худо монанди мо нест, ки ҳоҷат ба парасторию ғамхорӣ дошта бошад, ё пойафзор бихоҳад, ё раҳти хоб лозимаш бошад.

*Гуфт Мұссо: «Ҳой, бас мудбир шудӣ,
Худ мусулмон ношуда, коғир шудӣ.
Ин чӣ жсоjс аст? Ин чӣ қуфр асту фушиор?
Пунбае андар даҳони худ фашиор.
Ганди қуфри ту ҷаҳонро ганда кард,
Қуфри ту дунёи динро жсанда кард.
Чоруқу потоба лоиқ мар турост,
Офтоберо ҷунинҳо кай равост?
Гар набандӣ з-ин сухан ту ҳалқро,
Оташе ояд, бисӯзад ҳалқро».*

Агар ин гуна сухан бигӯйӣ, дунё ҳароб мешавад. Оташе меояду ҳама мардумро месӯзонад. Ин қадар ёва нагӯй! Дӯсти нодон бадтар аз душман аст!

Чӯпон аз тарси ҳашми Ҳудованд фарёд зад:

— Эй Мұссо, ту бо ин сарзанишҳо ҷони маро сӯхтӣ ва даҳонамро аз пушаймони дӯхтӣ!

Он гоҳ ҷомаи ҳудро дариду гиребончок сар ба биёбон гузошт.

Ҳудованд ба Мұссо (а) гуфт:

— Ин чӣ коре буд, ки кардӣ? Ту бандай маро озурдӣ!

*Ваҳӣ омад сӯйи Мұссо аз Ҳудо:
«Бандай моро зи мо кардӣ ҷудо.
Ту барои васл кардан омадӣ,
Ё барои фасл кардан омадӣ?
Ҳар касеро сирате бинҳодаам,
Ҳар касеро истилоҳе додаам.
Дар ҳаққи ў мадҳу дар ҳаққи ту зам,
Дар ҳаққи ў шаҳду дар ҳаққи ту сам.*

*Мо барī аз поку нопокī ҳама,
Аз гаронҷониҷу ҷолокī ҳама.
Ман накардам амр, то суде кунам,
Балки то бар бандагон ҷуде кунам.
Ҳиндувонро истилоҳи ҳинд мадҳ,
Синдиёнро истилоҳи синд мадҳ.
Ман нагардам пок аз тасбехашон,
Пок ҳам эшон шаванду дурфиишон.
Мо забонро нангарему қолро,
Мо равонро бингарему ҳолро.*

Худованд ба Мӯсо (а) гуфт:

—Ман ба ҳалқ ниёз надорам. Онҳоро аз роҳи баҳшиш зиндагӣ додам. Табъи ҳар кас хоси худи ўст, ҳар кас бо забони худ ва бо фаҳми худ ба ман розу ниёз меқунад. Ҳиндӣ бо забони худ ва эронӣ бо забони худ. Ман муҳточи ситоиш нестам. Инҳо одоби мардуми рӯзгор аст. Ман ба қалби поку нияти хуб нигоҳ меқунам:

*Мӯсиё, одобдонон дигаранд,
Сӯхтаҷону равонон дигаранд.
Ошиқонро ҳар нафас сӯзиданист,
Бар дехӣ вайрон хироҷу ушр нест.
Гар хато гӯяд, варо хотӣ магӯ,
Гар бувад пурхун шаҳид, ўро машӯ.
Хун шаҳидонро зи об авлотар аст,
Ин хато аз сад савоб авлотар аст.
Миллати шиқ аз ҳама динҳо ҷудост,
Ошиқонро миллату мазҳаб Худост.*

Сипас Худованд ба Мӯсо фармон дод, ки ў чӯпонро биёбад ва аз ў узр бихоҳаду дилҷӯйӣ кунад. Ба ў бигӯяд, ки ба ҳар забону ҳар гуна, ки дилаш меҳоҳад, бо ман гуфтугӯ кунаду хоҳиши худро бозгӯ намояд. Худованд

забони хос интихобкарда надорад. Ў ба ҳамаи забонҳо доност ва аз ҳамаи қалбҳо огоҳ аст.

Мӯсо дар пайи фармони Худованд биёбонро зери по гузашт ва он қадар чустучӯ кард, ки чӯпони саргардонро ёфту аз ӯ узр хост. Даастури Худовандро ба ӯ расонид ва вайро хушхолу хушнуд соҳт:

*Чунки Мӯсо ин итоб аз Ҳақ шунид,
Дар биёбон дар пайи чӯпон давид.
Бар нишони пойи он саргашта ронд,
Гард аз паррай биёбон барфишионд.
Оқибат дарёфт ӯрову бидид,
Гуфт: «Мужсда дех, ки даастуре расид:
Ҳеч одобеву тартибе маҷӯ,
Ҳар чӣ меҳоҳад дили тангат, бигӯ.*

ДОСТОНИ МАРДЕ, КИ МОР ДАР ДАҲОНАШ РАФТА БУД

*Оқилем бар асп меомад савор,
Дар даҳони хуфтае мерафт мор.
Он савор онро бидиду мешитофт,
То рамонад морро, фурсат наёфт.*

Саворе ба роҳе мегузашт. Зери дарахте мардеро хуфта дид, ки море ба даҳонаш мерафт. Чун натавонист морро тарс дихад, барои ин ки марди хобидаро бедор кунад, бо тозиёна ӯро зад, то аз хоб бархезад. Сипас ӯро бо зӯри тозиёна маҷбур ба тез давидан кард. Бо зӯр себҳои бадбӯйи зери дарахтро ба ӯ меҳӯронду медавонидаш. Ҳарчанд мард зорӣ мекард, ки чаро ӯро мезанду медавонад, савор чизе намегуфт. Он қадар он мард себи бадбӯй хӯрду давид, ки оқибат дилаш гаш кард ва зардаи ӯ ба ҷӯш омад. Ҳар чӣ хӯрда буд, боло овард. Дар миёни себҳои гандида мор ҳам аз даруни вай берун част. Чашми он мард, ки ба мор афтод, донист, ки чӣ

пеш омада ва барои чӣ савори доно базӯр ӯро водор ба хӯрдани себи тосидаву пӯсида кард ва маҷбур ба давидан намудааст. Ногаҳон дардҳои худро фаромӯш карду кинае, ки аз он савор ба дил гирифта буд, берун рехт ва рӯйи дасту пойи савор афтод ва аз меҳрубонию дониши ӯ, ки сабаби раҳоиаш шуд, арзи сипос карда гуфт:

*Афв кун, эй хубрӯйи хубкор,
Он чӣ гуфтам аз ҷунун, андаргузор.*

Савора гуфт:

—Агар ба ту мегуфтам, ки мор ҳангоми хоб ба даҳонат рафтааст, метарсидам, ки аз шиддати тарс ҷон бидиҳӣ. Аз ин сабаб ҳомӯш мондам ва танҳо ба коре, ки муғифид мепиндоштам, пардохтам. Ҷун бо хӯрдани себҳои пӯсидаву тосида дил бехӯзур мешавад ва давидан ҳам ёрӣ мерасонад, ки ҳар ҷӣ ҳаст, бо фишор аз шикам берун барояд, умедвор будам, ки мор ҳам пеш аз ин ки туро неш бизанад, ҳамроҳи зардобу гандидаҳои себ аз даҳонат берун мешавад. Шукри Худо, ки комёбу пирӯз шудам ва ту аз осеби мор дар амон мондӣ, аммо бидон, ки агар медонистам тадбири ман бекор аст, ҳаргиз туро озор намедодам.

Пайғамбари акрам (с) дар ин маврид барҳақ фармудаанд: «**Дар ҷони ҳар қас нағси ӯ душмани ӯ чу мор аст. Раҳоӣ аз ӯ ба тозиёна хӯрдан ва озор кашидан аст**».

ДОСТОНИ ХИРСУ МАРДЕ, КИ ӮРО АЗ ЧАНГОЛИ АЖДАҲО НАҶОТ ДОД

*Аҷдаҳое хирсро дармекашид,
Шермарде рафту фарёдаши расид.
Шермардонанд дар олам мадад,
Он замон, қ-афғони мазлумон расад.
Бонги мазлумон зи ҳар ҷо бишнаванд,
Он тараф ҷун раҳмати Ҳақ медаванд.*

Аждахое бар хирсе пецида буд ва мехост ўро фурӯ кашад. Ҷавонмарди зӯрманде расиду аждаҳоро күшт ва хирсро начот дод.

*Хирс чун фарёд кард аз аждаҳо,
Шермарде кард аз чангаи раҳо.
Ҳилату мардӣ ба ҳам доданд пушт,
Аждаҳоро ў бад-ин қувват бикишт.*

Хирс чун начот ёфт, ба дунболи мард монанди саги Асҳоби Каҳф дилбоҳтаи ў шуд. Ҳар ҷо мерафт, ҳамроҳи ў буд. Дар роҳ ба марди доное воҳӯрданд. Чун он ҳардуро ҳамқадам дид, достонро пурсид. Мард гуфт: Аждаҳо ба ҷони ин хирс афтода буд. Ман онро күштаму хирс акнун бо ман дӯст шудааст. Ҳар ҷо меравам, ба дунболам равон аст. Марди доно гуфт:

— Ба дӯстии хирс дил мадех, чун ў аз ҷинси ту нест, ҳайвони нодоне аст. Дӯсти нодон бадтар аз душмани доност. Беҳтар аст, онро ба ҳоли худ раҳо қунӣ, чун метарсам ба ту озоре бирасонад.

Мард ҳаёл кард, ки доно ин суханро аз рӯйи ҳасад мезанад ва гуфт:

— Ман хостори дӯсти вафодоре будам. Дар миёни одамиён пайдо накардам. Ба дӯстӣ бо ин хирс тан додам, чун ҳам сипосгузори ман асту ҳам посбони ман.

Доно гуфт:

— Ту иштибоҳ мекунӣ. Ҳар қас бо ҳамнавъу ҳамчинси худ бояд дӯст шавад. Хирсро раҳо кун ва биё бо ман ҳамроҳ шав:

*Ман кам аз хирсе набошам, эй шариф,
Тарки ў қун, то манат бошам ҳариф.
Бар ту дил меларзадам з-андешае,
Бо ҷунин хирсе марав дар бешае.*

Ман метарсам, ки ин хирс ба ту осебе бирасонад, дилам ин тавр гувоҳӣ медиҳад.

Марди нодон панди доноро нашунид ва аз ўрӯй гардонду бо хирс ба роҳ афтод. Дар роҳ ба бешае расид, хаста шуда буд. Зери дарахте дароз қашиду ба хоб рафт. Хирс ба посбонии ўпардоҳт. Дар беша магас фаровон буд ва ба сару рӯйи мард менишастанд ва хоби ўро ошуфта мекарданд. Хирс онҳоро меронд ва онҳо дубора бозмегаштанд. Охир ҳашмгин шуду санги бузургеро бардошта, ба саҳти барои кӯфтани магасҳо ба рӯйи марди хобида зад. Магасҳо париданд, аммо ҷони он марди нодон, ки панди доноро нашунида буд, низ бо магасҳо парвоз кард.

*Дӯстӣ бо мардуми доно накӯст,
Душмани доно беҳ аз нодони дӯст.*

ДОСТОНИ МӮСО ВА ГӮСОЛАПАРАСТ

Ҳазрати Мӯсо (а) пайғамбар буд ва қавми худро ба парастиши Ҳудо даъват мекард. Бо ин ки барои рахнамоии онҳо мекӯшид, пайравони ўҳар рӯз баҳонае пайдо мекарданд ва сар аз фармони ўмепечиданд. Як рӯзи дигар гуфтанд:

—Агар Ҳудо тавоност, ҷаро дасти Фиръавн, подшоҳи Мисрро, ки моро озор медиҳад, аз сари мо кӯтоҳ намекунад?

Як рӯзи дигар ба ўгуфтанд:

—Аз Ҳудо бихоҳ, дар ин биёбони беобу алаф барои мо аз осмон мошу мурғи бирён бифиристад.

Гоҳе ҷашмаи оби равон металабиданд. Ҳулоса, ҳар дам бо баҳонае Ҳудованд худоии худро ба онҳо собит бояд мекард.

Мӯсо (а) бо тоқат ба суханони онҳо гӯш медоду Ҳудованд ҳам ҳоҳиши ўро мепазируфт, то ин ки Мӯсо (а) ба фармони Ҳудо ба кӯхи Тур рафт. Дар набудани ўмарди ҷодугар барои ин ки қавми баҳонагири бани Исроилро гумроҳ кунад, аз зари тоза гӯсолае соҳт, ки аз даҳони ўсадое берун меомад.

Ба мардуми Исройл гуфт: «Ин худои шумост ва бояд ӯро парастед». Он мардуми нодон ҳам бовар карданد ва Худои ягонаи Мӯсоро фаромӯш карда, ба дунболи Сомирии ҷодугар афтоданд.

Мӯсо аз қӯҳи Тур баргашт ва қавми худро гумроҳ дид. Ба онҳо гуфт:

—Аз рӯзе, ки ман аз сӯйи Худо ба пайғамбарӣ баргузида шудам, ҳар чӣ хостед, кардам, то сипохи Фиръавн фираб бихӯранду гарқ шаванд. Чил сол Худованд барои шумо аз осмон ҳӯрок фиристод, ки онҳоро ҳӯрдед ва аз тавонии Ӯ огоҳ шудед! Дар биёбон ҷашмаи об ҷорӣ кардам, то бинӯшеду Худоро сипос доред. Ҳамин ки ҷанд рӯз дур шудам, ҳама неъматҳои Парвардигорро фаромӯш кардед ва фиреби ҷодугарро ҳӯрдед. Ба ҷои Худои бузург ба парастиши гӯсолаи заррин пардохтед? Ҷаро аз ӯ мӯъциза намехоҳед? Ҷаро намегӯед, ки дарёро ҳушк қунад, ҷашмасор падид оварад ва гизо аз осмон биёварад? Мӯсо (а) на медонист, ки:

Ботилонро чӣ рабояд? Ботилиӣ,
Отилонро чӣ хуши ояд? Отилиӣ.

Нодон рӯзро мебинаду мункири офтоб мешавад.

ДОСТОНИ ЧОЛИНУС ВА ДЕВОНА

Ҳакими маъруфи юононӣ Ҷолинус рӯзе ба шогирдони худ фармуд, ки барои ӯ аз дорухона доруе биёваранд. Шогирдон чун номи он доруро шуниданд, дар шигифт шуданд, зеро он дору барои дармони девонагон ба кор мерафт. Пас аз устод пурсиданд:

—ОНРО БАРОИ ЧӢ МЕХОҲЕД?

Устод гуфт:

—Ман бо девонагон намемонам, вале имрӯз дар роҳ, ки меомадам, девонаэро дидам, ки ба ман нигарист ва лабханд зад:

*Соате дар рӯи ман хуш бингариd,
Чашмакам зад, остини ман дариd.
Гар на ҷинсийат будӣ дар ман аз ӯ,
Кай рух овардӣ ба ман он зиштру?
Гар надиdӣ ҷинси худ, кай омадӣ?
Кай ба гайри ҷинси худро барзадӣ?
Ҷун ду кас бар ҳам занад, бе ҳеч шак
Дар миёнион ҳаст қадри муштарак.*

Агар он девона дар ман нишони девонагӣ намедид, бо ман чунин муомила ва муносибати хуш намекард ва маро чун худ намепиндошт. Магар шунидаед, ки ҳакиме гуфт: Аз дур дидам, зоғе бо лаклаке дӯстона мера-вад. Дар шигифт шудам, ки онҳо ҳамчинс нестанд, чӣ гуна дӯст шудаанд. Чун ба онҳо наздик шудам, дидам, ки пойи ҳар ду ланг аст ва ҳамин лангӣ дарди муштара-ки онҳост, ки онҳоро ба ҳам наздик кардааст.

*Дар аҷаб мондам, бичустам ҳолашион,
То чӣ қадри муштарак ёбам нишон.
Ҷун шудам наздик ман ҳайрону данг,
Худ бидидам, ҳардуwon буданд ланг».*

ДОСТОНИ ДИДОРБИНИИ МУҲАММАД АЗ БЕМОР

Марде аз ёрони Паёмбари акрам (с) bemor шуд ва он ҳазрат ба пурсиши ҳолаш ба дидорбинӣ рафт. Ди-дорбинии bemor чанд фоида дорад. Яке ин ки ранҷурро дилхуш мекунад ва дӯстию муҳаббатро меафзояд. Ди-гар ин ки ба беҳбудии худ умедвор мегардад. Ҳоли бе-mor хуш набуд ва маргаш наздик менамуд. Дар ривоят аст, ки Боязид дар роҳи сафари ҳаҷ ба ҳар шаҳр, ки мепрасид, аз дӯston дидорбинӣ мекард. Рӯзе пиреро дид, ки

нобино буд. Аммо дили равшану бедор дошт. Пир пурсид:

—Күчо меравӣ?

Боязид гуфт:

— Азми Макка дорам.

Пир пурсид:

— Бо худ чӣ дорӣ?

Гуфт:

— Дусад дирам нуқра ҳарчи роҳ дорам.

Пир гуфт:

— Он пулро ба ман дех ва ҳафт бор гирди ман бигард. Тасаввур кун, ки ба Макка рафтай. Чун зиёрати мардони Худо аз дидори Макка пеши Худованд писандидатар аст:

*Чун маро дидӣ, Ҳудоро дидай,
Гирди Каъбай сидқ баргардидай.
Ҳидмати ман, тоату ҳамди Ҳудост,
То напиндорӣ, ки Ҳаққ аз ман ҷудост.
Чашм некӯ боз кун, дар ман нигар,
То бибинӣ нури Ҳаққ андар башар».*

Паёмбари акрам (с) ҳоли беморро пурсид.

Марди ранчур гуфт:

— Ҳоли дурусте надорам, вале акнун ки ба дидори Расули Худо (с) расидаам, дилишод шудаам ва аз нохуши худ хушҳол ҳастам.

Паёмбар пурсид:

— Сабаби беморӣ чист?

Гуфт:

— Намедонам, аммо аз дарди пушт ҳоб надорам.

Ҳазрат фармуд:

— Шояд гуноҳе кардай, ки ба ин рӯз расидай?

Бемор гуфт:

— Ёдам нест, чӣ гуфта ва чӣ кардаам, шояд дидори шумо ҳофизаамро ёрӣ дижад.

Ва ба фикр фурӯ рафт. Ногоҳ ёдаш омад, ки рӯзе ба дуо аз Худованд хостааст, ки сазои гуноҳони ўро дар ҳамин ҷаҳон бидиҳад, ки пас аз марг дар ҷаҳони ҷовидон осуда бошад.

*Ҳад надорад васфи ранҷи он ҷаҳон,
Саҳл бошаద ранҷи дунё пешӣ он.*

Чун ин дуо кардам, ногаҳон танам дард гирифт ва ба ин парешонӣ афтодам. Ҳазрати Муҳаммад (с) фармуд:

*Гуфт: «Ҳай-ҳай, ин дуъо дигар макун,
Бармакан ту хешро аз беху бун.
Ту чӣ тоқат дорӣ, эй мӯри најсанӣ,
Ки ниҳад бар ту ҷунон қӯҳи баланд?»*

Ту бояд нияти нек кунӣ ва аз Ҳудо хубӣ бихоҳӣ ё бехтар аст иҳтиёри ҳудро ба Ӯ voguzorӣ, аз Ӯ бихоҳӣ, ҳар чӣ барои ту хуб аст, пеш оварад ва ҳар ду ҷаҳон туро ҳушнуду ҳушбахт қунаду баҳшад. Беҳтарини дуо ин аст: «Худоё! Дар ин ҷаҳон ва дар он ҷаҳон ҳам ба мо ҳубию некӣ ато кун ва боқӣ бар уҳдаи ўст».

ДОСТОНИ СҮФӢ, САЙИДУ МУЛЛО ВА БОҒБОНИ ДОНО

*Богбоне чун назар дар бод кард,
Дид чун дуздон ба боди худ се мард.*

Богбоне дар боди худ се марди ношиносеро дид, ки зери дараҳт нишастаанд. Аз он се нафар яке сӯфӣ буд, яке саййид ва севумӣ мулло. Богбон ба худ андешид:

*Барнаёям як тана бо се нафар,
Пас, бибурамишон нахуст аз ҳамдигар,
Ҳар якеро ман ба сӯье афганам,
Чунки танҳо шуд, сабилаши барканам.*

Чун зўраш ба ҳар се нафар намерасид, ба фикр афтод, ки онҳоро аз ҳам чудо кунад. Пас сӯфиро пайи коре фиристоду ба муллою саййид гуфт:

– Ман намедонам, ин дарвеш бо чӣ ҳақке бо шумо вориди бояни ман шудааст. Шумо ду тан, яке донишманду пешвои дину дигаре фарзанди Паёмбар ва ҳар кадом ҳақ доред аз меваҳои бояни бихӯреду бибараед. Аммо ин дарвеш бекор ва муфтиҳӯр аст. Далел надорад, ба ў иҷозат бидиҳам.

Он ду ҳарфи бобонро писандиданд ва ба кори худ пардохтанд. Бобон ба хотири осуда дунболи сӯфӣ рафту ўро дашном дод, ки чаро бе иҷозат вориди бояни шудааст ва ба ў дарафтод:

*Кӯфт сӯфиро чу танҳо ёфташи,
Нимкушташи карду сар бишкофташи.*

Сӯфии бечора қӯфтаю дармонда аз бояни берун омад. Бобон, ҳамин ки аз кори дарвеш фориф шуд, пеши он ду нафар омаду рӯ ба саййид карду гуфт:

– Ту шарм намедорӣ ба номи Паёмбари акрам (а) моли мардумро меҳӯрӣ ва беизозат ба бояни хонаи мардум даст мезаний. Кӣ медонад, ки ту рост мегӯйӣ ва воқеан фарзанди Нӯҳ пайғамбарӣ:

*Гуфт: «Эй ҳар, андар ин боягат кӣ хонд?
Дуздӣ аз пайғамбарат мерос монд?
Шерро бачча ҳамемонад бад-ӯ,
Ту ба пайғамбар ба чӣ монӣ? Бигӯ».*

Ин мард, ки ин чост ҳокими шаръ асту фақеху олими дин. Бояни худи ўст. Ҳақ дорад, ҳар чӣ меҳоҳад, биканад.

Бо гуфтани ин чумла саййиди бадбаҳтро қӯфтан гирифт ва ўро аз дари бояни берун кард. Марди мулло худро танҳо ёфт ва аз сарнавишти он ду нафар панд

нагирифта, пиндошт, ки он чӣ боғбон мегӯяд, бовари ўсту воқеан ўро ҳокими шаръ ва соҳиби ҳақ медонад.

Боғбони доно, ки зарари ду танро кам карду худро бо мулло танҳо ёфт, бар сари ў дод зад, ки ин ҷо чӣ мекунӣ? Ту ҳокими шаръӣ ё молимардумхӯр?

*Шуд аз ў фориг, биёмаద, к-эй фақех!
Чӣ фақехӣ? Эй ту нанги ҳар сафех.
Фатвият ин аст, эй бубридадаст,
К-андаройиву нагӯйӣ амр ҳаст?*

Ин тавр шаръи Паёмбарро ба кор мебандӣ? Магар на дasti дуздро бояд бурид? Ҳар кас дуздӣ кунад, бояд дасташро бибуранд. Ту ҳокими шаръӣ, агар дуздӣ кунӣ, ҷазои ту чист?

Мулло, ки фиреби боғбонро хӯрда буд, гуфт:

– Ҳар чӣ ба сарам меояд, ҷазои ман аст.

Ҳар чӣ меҳоҳӣ, бикун. Ҷазои ин ки дӯстони худро дар бадбаҳтӣ мепартояд, беҳтар аз ин нест.

*Гуфт: «Ҳақ астмат, бизан, дастмат расид,
Ин ҷазои он ки аз ёрон бурид».*

ДОСТОНИ ДАЛҚАҚУ МУЛЛО

Масхарабозе зани фохишаро ба ҳамсарӣ гирифт. Муллое ўро диду сарзаниш кард, ки чаро чунин ҳамсаре баргузидааст. Агар бо ў машварат карда буд, зане хубу ороста ва покдоман барои ў хостгорӣ мекард. Далқак¹ гуфт:

*Гуфт: «Нӯҳ мастири Солеҳ хостам,
Қаҳба гаштанду зи ғам ман костам.*

¹. Далқак – масхарабоз.

Эй мулло, ман то ба ҳол нух зани рӯйпӯшидаю зохирان ороста ба занӣ гирифтаам. Ҳама ба бадкорӣ даст заданд, ҳоло ин якero гирифтам, шояд дар рафтор шоиста барояд:

*Хостам ин қаҳбаро¹ бемаърифат,
То бибинам чун шавад ин оқибат.*

ДОСТОНИ ДОНОИ ХУДРО БА ДЕВОНАГӢ ЗАДА

*Он яке мегуфт: «Хоҳам оқиле,
Машварат орам бад-ӯ дар мушкиле».
Он яке гуфташи, ки андар шаҳри мо,
Нест оқил, ҷуз ки он маҷнуннамо.*

Касе доноеро мечуст, ки бо ӯ дар боби кори мушкиле машварат кунаду гирех аз кори худ бикушояд. Шахсе як мардеро ба ӯ нишон дод, ки монанди кӯдакон чӯбсаворӣ мекард.

Гуфт:

—Ин оташпораи шаҳри мост ва ман аз ӯ донотар қасеро намедонам. Аммо дар ҳайрат машав, зоро бисёр доноён гумному ношиносанд ва чӣ басо, ки худро ба сурати мардумон ноҷизу нодон нишон медиҳанд. Одам бояд гаҳваршинос бошад ва бӯйи хушро аз бӯйи бади саргин бишносад.

Саг ба гадои кӯру жандапӯш ҳамла мекунад. Ӯ намефаҳмад, ки шояд ин гадо беҳтарини мардум бошад. Бисёр ҳастанд қасоне, ки ҷашм доранду аз нодонӣ кӯранд.

Он мард ба сӯйи донои девонанамо рафту ӯро фарёд кард. Марди найсавор гуфт:

¹. Қаҳба— зани сабукпо, фоҳиша.

– Чӣ меҳоҳӣ? Зуд бигӯ, вагарна аспам туро лагад хоҳад зад:

*То лагад бар ту накӯбад, зуд боиш,
Аз чӣ менурсӣ: «Баёнаш кун ту фоши».*

Мард гуфт:

— Ман ба ин шаҳр омадаам, ки зан бигирам ва омадаам бо ту машварат кунам.

Гуфт:

— Дар ҷаҳон се гуна зан барои ҳамсарӣ вучуд дорад: яке тамом, яке ниматамон ва яке ҳеч. Он гоҳ савори чӯб шуду битоҳту рафт. Мард аз дунболи ӯ давид:

*Шайх ронд андар миёни кӯдакон,
Бонг¹ зад бори дигар ӯро ҷавон.*

Гуфт:

— Ба ман бигӯ, ки маънои суханони ту чист?

Гуфт:

— Он ки тамом аст, духтаре аст, ки шавҳар накарда ва ҳама вучудаш моли туст. Он ки ниматамон аст, зани бевае аст, ки шавҳар дошт ва он ки ҳеч аст, зане аст, ки шавҳар кардаю аз он фарзанд ҳам дорад, ҳамаи дилаш мутаваҷҷеҳи шавҳари гузашта ва фарзандони бепадари хеш аст.

Мард гуфт:

— Пурсиши дигар дорам. Ту дар ин шаҳр бо ин дононӣ ҷаро ҳудро ба девонагӣ задай?

Гуфт:

— Мардуми ин шаҳр меҳостанд маро қозии шаҳр кунанд, барои ин ки напазирам, ҳудро ба девонагӣ мезанам, ки аз ман даст қашанд. Агар дониш омӯхтаам, барои он нест, ки илм бифурӯшаму мақом пайдо кунам. Меҳоҳам ҷашмам боз шаваду ҷашми дигаронро боз кунам, дилам шамъ шаваду дили дигаронро равшан кунам.

¹. Бонг – фарёд, овоз, садо, маҳсусан садои баланд.

*Илм гуфтore, ки он бечон бувад,
 Ошиқи рўйи харидорон бувад.
 Гарчи бошад вақти баҳси илми зафт¹,
 Чун харидораи набошад, мурду рафт.
 Хунбаҳои ман ҷамоли Зулҷалол²,
 Хунбаҳои худ ҳӯрам, қасби ҳалол.
 Ин харидорони муфлисро биҳил³,
 Ҷӣ харидорӣ кунад як мушти гил?
 Гил маҳӯр, гилро маҳар, гилро маҷӯ.
 Зон ки гилхор аст доим зардрӯ.
 Дил биҳӯр, то доимо бошӣ ҷавон,
 Аз таҷалли чеҳраат чун аргавон⁴.*

Донише, ки Худованд ба ман додааст, барои хидмати мардум аст. Онро хариду фурӯш намекунам ва нардбони раҳбарӣ қарор намедиҳам.

ДОСТОНИ ПОСБОНУ МАРДИ МАСТ

*Мӯҳтасиб дар нимиаб ҷойе расид,
 Дар буни девор масте хуфта дид.
 Гуфт: «Ҳай, мастьӣ, чӣ ҳӯрдастӣ? Бигӯ»,
 Гуфт: «Аз ин ҳӯрдам, ки ҳаст андар сабӯ⁵».
 Гуфт: «Охир дар сабӯ вогӯ, ки чист?»
 Гуфт: «Аз он ки ҳӯрдаам». Гуфт: «Ин хафист⁶».*

¹.**Зафт** – саҳт, дурушт, дағал.

².**Зулҷалол** – дорои ҷалол, соҳиби ҷалол, боҳашамат, азим, бузург: маҷ. Ҳудо.

³.**Биҳил** – пиҳил, баҳшидани ҷурм, авғ кардани гуноҳ.

⁴.**Аргавон** – дарахтест, ки гулҳояш бағоят сурҳ мешаванд, маҷозан сурҳ.

⁵.**Сабӯ** – куза, зарфи сағол ва ё филиззӣ барои об, шароб ва гайра.

⁶.**Хафӣ//хафо** – пӯшида, пинҳон, пинҳон ва маҳфӣ будан.

Гуфт: «Он чӣ хӯрдаӣ, он чист он?»

Гуфт: «Он кӣ дар сабӯ маҳфист он»

Посбоне шабе аз кӯча мегузашт. Мардеро дид, канори девор хуфта.

Гуфт:

— Эй маст, чӣ хӯрдаӣ?

Гуфт:

— Он чӣ дар ин сабӯ аст, хӯрдаам.

Гуфт:

— Пурсидам, чӣ хӯрдаӣ?

Гуфт:

— Ҳар чӣ дар ин ҷо пинҳон аст.

Аз ин гуна пурсишу ҷавоби бе сару пуч посбон ба мақсад нарасид. Гуфт:

— Оҳ кун, то даҳонатро бӯ кунам.

Марди маст ҳу-ҳу кард.

Гуфт: «Гуфтам, оҳ кун, ҳу мекунӣ»

Гуфт: «Ман шоду ту аз ғам мунҳанӣ¹.

Оҳ, аз дарду ғаму бедодӣ аст,

Ҳуй-ҳуи майхӯрон аз шодӣ аст».

Маст гуфт:

— Чаро «оҳ» кунам? Ман дарду ғаме надорам, майхӯрон шоданду шодӣ мекунанд.

Посбон гуфт:

— Бархез, туро бояд ба зиндон бибарам.

Гуфт: «Рав, ту аз кӯҷо, ман аз кӯҷо?»

Гуфт: «Мастӣ, ҳезу ту зиндон биё!»

Маст гуфт:

— Эй посбон, ман чӣ дорам, ки ба зиндон биёям? Аз бараҳна тавон намехоҳанд:

¹. **Мунҳанӣ**— хамида, дуто, каҷ.

*Гар маро худ қуввати рафтан будӣ,
Хонаи худ рафтаме в-ин кай ўудӣ?
Ман агар боақлу боимконаме,
Ҳамчу шайхон бар сари дукконаме».*

ДОСТОНИ СОҲИБХОНА ВА ДУЗД

Шабе дузде ба хонаи марде омад. Мард бедор шуду дар пайи дузд давид. Дузд медавиду ў ҳамчунон дунблаш мекард. Қариб буд, ки ўро бигирад, фарёде шунид. Касе ўро садо мекард, ки «зуд баргард ва биё, бибин ин чо чӣ ҳабар аст». Мард гумон кард, ки дузди дигаре ба хонаи ў омадааст ва аз тарси ин ки ба зану фарзандаш осебе нарасад, баргашт ва аз садокунанда пурсид:

—Чӣ ҳабар аст?

Гуфт:

—Биё, пайи пойи дуздро пайдо кардам!

Соҳибхона гуфт:

—Ман худ дуздро дидам ва қариб буд, ки ўро ба ҷанг дарорам. Ту маро даъват мекунӣ, ки нишони пойи ўро бубинам?

Он мард гуфт:

—Нишони пой ҳақиқат аст.

Соҳибхона гуфт:

—Дидани дузду таъқиби ў ва қариб доштани ў муяс-сар буд, то он даме ки ту садоям задӣ, бештар ҳақиқат аст. Ё ту марди аглаҳ ҳастӣ ё ҳамдасти дуздӣ, ки барои гурезонидани ў ин бозиро ба ному кӯмаки ҳақиқат пеш гирифтай!

*Гуфт: «Таррорӣ ту ё худ аглаҳӣ,
Балки ту дуздиву з-ин ҳол оғаҳӣ.
Ҳасми худро мекашидам ман қашон,
Ту раҳонидӣ варо, к-инак ниишон!»*

ДОСТОНИ МУНОФИҚОНУ ПАЁМБАР (с) ВА МАСЦИДИ ЗИРОР

Дар замони зиндагонии Мұхаммад (с) гұрухе ба фикр афтоданд, ки исломро хароб кунанд ва барои ин ки касе аз нияти нопоки онҳо огоҳ нашавад, масциде сохтанду меҳостанд он чоро ҷойгоҳе барои гирд омадани мусалмонон қарор бидиҳанд ва қасонеро, ки ба масциди Расули акрам (с) мерафтанд, ба он ҷо ҷалб кунанд, то донишмандони яҳудӣ, ки ба зоҳир ислом оварда буданд, битвонанд онҳоро аз роҳ бароранд. Вақте масцид сохта шуд:

*Назди Пайғамбар ба лоба¹ омаданд,
Ҳамчу уштур неши ў зону заданд.*

Аз ў дарҳост карданد, ки масцидири биқушоянд. Ҳазрати Мұхаммад (с) хост ҳоҳиши онҳоро бипазираид, валие дилаш гувоҳӣ медод, гӯё нияти бади онҳоро эҳсос карда буд. Ба ин ҷиҳат ба онҳо гуфт:

— Мо бояд акнун ба ҷанги мушрикон биравем, дар бозгашт дар ин бора фикре ҳоҳем кард.

Саркорони мунофиқ исрор карданд. Паёмбари акрам (с) ночор гуфт, ки ў ба ҳубии нияти онҳо бовар надорад. Онҳо бо Қуръон савганд ҳўрданд, ки бо нияти пок ба ҷунун коре даст задаанд:

*Ки ба ҳаққи ин қаломи поку рост,
К-он бинои масцид аз баҳри Ҳудост.*

Боз Расули Ҳудо (с) ваъдаи оянда дод. Ҷамъе аз ёрони содадили Паёмбар равиши гуфтори ўро написандиданд, ки ҳоҳиши пирону бузургони тозамусалмонро намепазираид. Ва яке аз ёрони вай ин нукта ба дилаш гузашт, ки пайғамбарамон бояд айблӯшу богоузашт бошад ва ҷаро ў ҳоҳиши онҳоро рад кардааст. Дар ин фикр буд, ки хобаш даррабуд. Дар хоб дид, ки дар он

¹.Лоба – сухани ниёзмандона, сухани ҳоҳиш, зориу тавалло.

масциди нав саргин фаровон чамъ шуда, ахлотдон шуда, бўйи баде аз ў паҳн мешавад. Аз бўйи бад аз хоб бедор шуд:

*Дарзамон дар рӯ фитоду мегирист,
К-эй Худо, инҳо нишони мункирист.*

Он мард бовар ҳосил кард, ки Паёмбар (с) ҳақ доштааст, ки хоҳиши онҳоро қабул накунад, чунки аз нияти нопоки онҳо огоҳ шуда будааст.

Пас аз он Расули Худо (с) барои ёрони худ парда аз фикри нодурусту нопоки он гурӯҳ бардошт ва гуфт:

– Он мунофиқон меҳостанд дар хонаи Худо мусалмононро гумроҳ кунанд ва аз ҳамдигар дур намоянд.

Баъд дастур дод, он масцидро хароб карданду замини онро ахлотдон намуданд.

ДОСТОНИ ПИРАМАРДИ БЕМОР ВА ТАБИБ

Пирамарде назди табиб рафту аз бемории бинӣ шикоят кард. Табиб гуфт:

– Ин беморӣ аз пирий аст.

Мард гуфт:

– Чашмам ҳам рӯ ба нобиной аст.

Табиб гуфт:

– Он ҳам аз пирий аст.

Бемор гуфт:

– Пуштам ҳам дард мекунад.

Табиб гуфт:

– Он ҳам асари пирий аст.

Бемор гуфт:

– Ҳар чӣ меҳӯрам, зуд ҳазм карда наметавонам.

Табиб гуфт:

– Заъфи меъда нишонаи пирий аст.

Бемор гуфт:

—Мисли ин ки дар рагҳоям хун дуруст намегардад.

Табиб

*Гуфт: «Оре, инқитои дам бувад,
Чун расад пирӣ, дусад иллат бувад».*

Бемор

*Гуфт: «Эй аҳмак, бар ин бардӯхтӣ?
Аз табибӣ ту ҳамин омӯҳтӣ?*

*Эй мудаммаг, ақлат ин дониш надод,
Ки Ҳудо ҳар дардро дармон ниҳод?*

Табиб гуфт:

—Умри ту ба шаст расида. Ин ҳашму тундию бадзабонӣ ҳам ба иллати пирӣ аст. Вақте пир шудӣ, танранҷур мешавад ва тоби шунидани як сухани дуруст надорад. Он қасоне, ки пирӣ ранҷашон намедиҳад, мардони ворастаи худопарастанд, ки аз берун пир ва аз дарун ҷавонанду дилашон ҳамеша бо Ҳудост.

ДОСТОНИ ҶӮҲӢ ВА КӮДАКИ ПАДАРМУРДА

*Кӯдаке дар неши тобути падар
Зор менолиду бармекӯфт сар.*

Кӯдаке падараш мурд. Ӯро ба гӯристон мебурданд ва дӯstonу ошноён ҳам аз пушти тобут мерафтанд. Пи-сарак гиря мекарду менолиду меғуфт:

—Эй падар, туро кучо мебаранд? Мебаранд, ки дар гӯрат кунанд. Дар қабри торик, ки дар он на фаршे ҳаст, на гилеме, на дар шаби торик ҷароғе рӯшан асту на ҳавое, на дар дораду на равзан. Аз ҳӯрок ҳабаре нест, ҳамсояе ҳам надорӣ, ки дар танҳоӣ ғамҳори ту бошад.

*Чисми ту, ки бӯсагоҳи ҳалқ буд,
Чун равад дар хонаи кӯру қабуд?*

Чунин хонаи бедару девор, берангу равған чаро бояд ҷойи ту бошад?

Кӯдак мегуфту мегирист.

Дар миёни ҳамроҳон Ҷӯҳӣ—далқаки маъруфи араб ва падара什 ҳам буданд.

Ҷӯҳӣ, ки суханони писараки падармурдаро мешунид, рӯ ба падари худ карда гуфт:

—Накунад, ки ин мурдаро ба хонаи мо баранд. Падар гуфт:

—Эй нодон, ин чӣ сухан аст, ки мегӯйӣ?

Ҷӯҳӣ гуфт:

—Магар намешунавӣ, писараш чӣ мегӯяд? Ин нишонаҳо, ки аз гӯри падара什 медиҳад, ҳама нишони хонаи мост, ки на дар дораду на равзан, на ҳавою на рӯшнӣ, бӯйи гизое ҳам аз он намеояд.

Гуфт Ҷӯҳиро падар: «Аблаҳ машав»

Гуфт: «Эй бобо, нишониҳо шунав».

Ин нишониҳо, ки гуфт ў як ба як,

Хонаи морост бетардиду шак.

На ҳасиру на ҷарогу на таом,

На дараши маъмуру на саҳну на бом.

З-ин намат доранд бар худ сад нишон,

Лек кай бинанд онро тогиён?

Хонаи он дил, ки монад бе зиё

Аз шуои офтоби кибриё,

Тангу торик аст ҷун ҷони ҷуҳуд,

Бенаво аз завқи султони вадуд.

На дар он дил тофт нури офтоб,

На гушоди арсаву на фатҳи боб.

Мардуме ҳастанд, ки дар ҳасад хонаи дилашон ҷун гӯр тангу ҳаробу торик аст. Гӯр хуштар аз чунин дил мар туро!

Гӯр хуштар аз чунин дил мар туро,

Охир аз гӯри дили худ бартар о.

*Зиндаиву зиндазод, эй шұхи шанг!
Дар намегирад туро з-ин гүри танг?
Юсуфи вақтыву хуршеди само,
З-ин чаҳу зиндон барову рұнамо.*

ДОСТОНИ КҮДАКУ МАРДИ ФАРБЕХ

Күдаке дар күчае мерафт. Марди безеби фарбеке аз пеши ү баромад. Күдак аз дидани ү тарсиду рангу рұяш парид. Марди фарбек гүфт:

—Эй күдаки зебо, аз ман матарс ва чунин пиндор, ки ман мард нестам. Ту метавонй бар сару китфи ман бинишинй ва қавл медиҳам, ки озоре набинй. Ба доира нигоҳ кун, ки садояш баланду вахмнок аст, аммо миёнаш холист. Нашунидай, ки рұбохе дар биёбон мерафт ва ба сайде бархұрд. Дар камин нишаству наздик шуд, ки үро бигирад. Иттифокан чашмаш ба табле афтод, ки ба дарахт баста буданд ва чун бод мевазид, шохаҳои дарахт бад-он меҳұрданد ва садоҳои воҳимадор аз он бармехост. Рұбоҳ ба тамаи чуссаи бузурги табле сайдро раҳо карду ба сўйи дарахт рафт ва ба қасди табл афтод. Аммо ҳамин ки пўсти онро дариid, дарунашро холий дид ва ҷуз пўстие чизе ба дасташ наомад.

Тамаъро аз хеш дур дор, то хушбахту осуда хотир боший. Шахси тамаъгар ҳамеша боташвишу нороҳат аст. Ҳар киро ва ҳар чиро менигарӣ, ба ботинаш диққат дех, на ба зоҳираш.

ДОСТОНИ ТИРАНДОЗ ВА САВОР

Саворе бо аслихай фаровон болои аспе нишаста аз бешае мегузашт. Шикорчии тирандоз, ки дар беша буд,

аз дур чашмаш ба ў афтод. Тарсид, ки агар ўро бинад, ба он ҳама силоху аспи бодпо ўро бикушад. Пас пешдастӣ карду зеҳи камонро кашид, то саворро бо тир бизанад. Савор мутаваҷҷеҳи ў шуду фарёд зад, ки даст нигоҳ дор. Аз ман натарс, агарчи мебинӣ саворам ва аслиҳа дорам, аммо бидон, ки ҳангоми ба кор бурдани онҳо аз пиразане камтару бедилтару камчуръаттарам.

Тирандоз гуфт:

—Хуб шуд, ки худро шиносондӣ, вагарна ман аз тарси ту ночор будам даст ба тиру камон бибарам ва туро ғофилгир кунам.

Пӯшидани раҳти ҷангу ба даст гирифтани аслиҳа кофӣ нест. Ба кор бурдани он ҷуръат меҳоҳаду паҳлавонӣ. Бо аслиҳа касе Рустам намешавад.

ДОСТОНИ АҶРОБӢ ВА МАРДИ ДОНО

Арабе ду ҷуволи пур бори шутуре карда буд ва худ рӯйи онҳо нишаста, сафар мекард. Марди доное, ки пиёда мерафт, ҳамроҳи ў шуд ва барои кӯтоҳ кардани роҳ бо якдигар ба гуфтугӯ пардохтанд. Пиёда аз савор пурсид, ки аз кучо меояд ва ба кучо меравад. Баъд пурсид, ки дар ҷуволҳо чист. Савор посух дод:

—Яке пур аз гандум асту дигаре пур аз рег.

Пиёда дар ҳайрат шуд, ки рег барои чӣ?

Савор гуфт:

—Барои ин ки ду тарафи бор баробарвазн шавад.

Доно гуфт:

—Метавонистӣ танҳо гандумҳоро дар ду ҷувол бирезӣ ва бе истифода аз регҳои беарзиш бори шутурро вазнин накунӣ, то ҳам осудатар биронӣ ва ҳам боркаши сабур аз вазни бори худ ба танг наояд.

Шутурсавор аз ақли он мард тааҷҷуб карду гуфт:

– Чӣ фикри хубу олицанобе!
Он гоҳ бо ҳайрат пурсид:
– Ту бо ин хушу дониш чаро пиёда сафар мекунӣ? Ва
ба дилаш гузашт, ки ўро ҳам пушти худ савор кунад.

*«Инчунин ақлу қифоят, ки турост,
Ту вазирӣ ё шаҳӯ, баргӯй рост».
Гуфт: «Ин ҳар ду наям, аз омаам,
Бингар андар ҳолу андар ҷомаам».*

Гуфт:
– Шутуру гов чандто дорӣ?
Гуфт:
– На гов дорам, на шутур.
Гуфт:
– Хонаву дуконат қучост?
Гуфт:
– Надорам.
Гуфт:
– Пас ҳама сармоят пули нақд аст?
Гуфт:
– Пул ҳам надорам!

*Побараҳна, танбараҳна медавам,
Ҳар кӣ ноне медиҳад, он ҷо равам.*

Араб гуфт:
– Эй мард, аз ман дур шав! Ақлу дониши ту чӣ кор
меояд? На хона дорӣ, на гов, на нону на уштур. Бори
шутури ман як тараф рег бошад, як тараф гандум
бехтар аст, ки мисли ту нодори тиҳидаст ва рӯзгорам
монанди ту хароб бошад. Доноӣ ва хуш бояд барои
бехбудии кори зиндагӣ бошад ва аз он ба худу ба дига-
рон баҳрае бирасад:

*Фикр он бошад, ки бигшиояд раҳе,
Роҳ он бошад, ки пеш ояд шаҳе.*

*Шоҳ он бошад, ки аз худ шаҳ бувад,
На ба маҳзанҳову лашкар шаҳ шавад.
То бимонад шоҳии ў сармадӣ¹,
Ҳамчӯ иззи мулки дини аҳмадӣ.*

ДОСТОНИ ИБРОҲИМИ АДҲАМ

Иброҳими Адҳам подшоҳи Балҳ буд. Ногаҳон нури Худо дар дили ў тобид. Дасть аз подшоҳӣ кашид ва мулку шоҳиро раҳо кард. Дар пайи худошиносӣ ва хидмат ба мардум афтод. Рӯзе Иброҳим канори дарёе нишаста буд ва ҷомаи худро медӯҳт. Яке аз шаҳриён, ки аз муридони ў буд, аз он ҷо мегузашт, ҷашмаш ба Иброҳим афтод. Пиёда шуд ва ба ў эҳтиром кард. Чун дид ҷома медӯзад, дар дил гуфт: Ин мард подшоҳиро раҳо карда ва акнун сӯзан нах мекунаду дарбехҳоро медӯзад:

*Шайх воқиф гашт аз андешааи,
Шайх чун шер асту дилҳо бешааи.
Чун риҷову ҳавф дар дилҳо равон,
Нест маҳфӣ бар вай асрори ҷаҳон.
Дил нигаҳ доред, эй беҳосилон,
Дар ҳузури ҳазрати соҳибдилон.
Пеши аҳли тан адаб бар зоҳир аст,
Ки Худо з-эшон ниҳонро сотир аст.*

Иброҳим аз андешаи он мард огоҳ шуд ва барои ин ки ўро аз сирри худ ва наздиқонаш ба Худо огоҳ созад, сӯзане, ки дар дасть дошт, ба дарё андоҳт. Он гоҳ бо овози баланд сӯзанро садо зад, ки аз дарё берун биояд.

*Шайх сӯзан зуд дар дарё фиканд,
Хост сӯзанро ба овози баланд.*

¹. Сармадӣ— абадӣ, ҷовидон.

Ногаҳон ҳазорон моҳӣ ҳар як сӯзане бар лаб рӯйи об омаданд.

*Сар бароварданӣ аз дарёи Ҳақ,
Ки бигир, эй шайх, сӯзанҳои Ҳақ.*

Шайх гуфт:

—Худои ман, сӯзани худамро меҳоҳам, на сӯзанҳои зарринро!

Дар ин ҳангом моҳии дигаре аз миёни моҳиён сӯзани онро аз дарё берун қашид ва пеши ў гузошт. Пас аз ин ҳодиса Иброҳим рӯ ба он мард карду пурсид:

— Оё дилҳо беҳтар аст ё мулки дунё? Он чӣ ту мебинӣ, сурати зоҳирӣ салтанати маънавӣ аст. Ҷашми дил боз кун!

Ҳазрати Юсуф (а) пироҳанашро фиристод, ки ба ҷашмҳои падараш бимоланд, то бино шавад. Дар одамӣ панҷ ҳис бо яқдигар пайвастаанд. Неруи яке сабаби неруи дигарест:

*Дидани дида физояд ишқро,
Ишқ дар дида физояд сидқро.
Сидқ бедории ҳар ҳис мешавад,
Ҳиссҳоро завқ мӯнис мешавад
Чун яке ҳис гайримаҳсолот дид,
Гашт гайбе бар ҳама ҳисҳо падид.
Чун зи ҷӯ част аз гала як гӯсфанд.
Пас паёни ҷумла он сӯ барҷаҳанд.*

Ҳангоме ки ту ба ҳуд ғолиб шавӣ ва ҳавоси Худо дар ихтиёр бигирӣ, ҳамаи ҳастӣ ба ту ҳоҷатманд ҳоҳад шуд.

*Ҳиссҳо бо ҳисси ту гӯянд роз
Бе ҳақиқат, бе забону бе маҷоз.*

Чун он мард нуғузи калима ва неруи маънавии Иброҳимро дид, дар дил нолид, ки моҳиён аз тавоноии

Иброҳим огоҳанд ва ман ҳанӯз надонам, аз моҳиён камфаҳмтарам.

*Саҷда карду рафт гирёну ҳароб.
Гашт девона зи ишиқи фатҳи боб.
Пас ту, эй ношустарӯ, дар чистӣ?
Дар низоъу дар ҳасад бо кистӣ?
Бо думи шереб ту бозӣ мекунӣ,
Бар малойик туркозӣ мекунӣ.
Дар руҳи маҳ айббинӣ мекунӣ?
Дар биҳиште хорчинӣ мекунӣ?
Гар биҳишт – андар равӣ ту ҳорҷӯ,
Ҳеч ҳор он ҷо наёбӣ гайри ту.
Мебинӯшӣ офтобе дар гиле?
Рахна мечӯйӣ зи бадри комиле?
Офтобе, ки битобад дар ҷаҳон,
Баҳри ҳуффоше куҷо гардад ниҳон?
Айбҳо аз радди пирон айб шуд,
Гайбҳо аз рашики эшон гайб шуд.
Боре аз дурӯз зи хидмат ёр бош,
Дар надомат ҷобуқу бар кор боши.
То аз он роҳат насиме мерасад,
Оби раҳматро чӣ бандӣ аз ҳасад?*

ДОСТОНИ ШАЙХ ВА МУРИДИ АЙБҔУ

Марди пире доноеро тухмат зад, ки одами баде аст ва ба роҳи рост намеравад, бо ин ки некӯкор нест, чӣ гуна дигаронро ба некӣ меҳонад? Яке аз муридони пир гуфт:

– Чунин мардеро тухмат задан аз адаб дур аст.

*Инчунин буҳтон манеҳ бар аҳли Ҳақ,
К-ин хаёли туст, баргардон варақ.*

Касе, ки ба мақоми ин донои пир нарасидааст, на-
медонад рози ў чист ва худи ў кист.

*Куфру имон нест он ҷое, ки ўст,
З-он ки ў мазз асту ин ду рангу пӯст.
Куффро ҳад асту андоза, бидон
Шайху нури шайхро набвад карон.*

Тухматзананда гуфт:

—Биё, туро пеши ў бибарам, то ба ҷашми худ бинӣ,
ки май меҳӯраду баду бадкор аст.

Муриду он мард хидмати шайх рафтанд. Ӯро дар
ҳоли шаробхӯрӣ диданд. Гуфтанд:

—Эй шайх, ту дар ин мақом бо мастию майхорагӣ чӣ
мекунӣ?

Шайх ба онҳо гуфт:

—Наздиктар биёед ва ҷун рафтанду дар ҷом ниғари-
станд, ҷуз шарбати асалу ангубин ҷизе надиданд. Ҳар
ду дар шигифт омаданд, аз ин ки тухмат зада буданд,
ғамгин шуданд.

Он гоҳ шайх гуфт:

—Ман беморам ва дармонам шароб аст. Бираву ба-
рои ман шароб таҳия кун, ҷунки дар шаръ барои дар-
мону тандурустӣ ҳар ҳароме ҳалол мешавад.

Мурид ба шаҳр рафт. Ба ҳар майхонае сар зад, ша-
роб наёфт. Ҳама ҷо шишаҳо ва ҳумҳои шароб пур аз
ангубин шуда буд. Майfurӯшон донистанд, ки ин аса-
ри қаромати шайх аст. Дастварсарзанону ашкрезон рӯ
ба хонаи ў ниҳоданд.

*Ҷумла риндон назди он шайх омаданд,
Чашм гирён, даст бар сар мезаданд.*

Ҳамагӣ гуфтанд:

—Ту, ки метавонӣ шаробро асал гардонӣ, моро ҳам аз гумроҳӣ наҷот бидех, раҳнамоӣ кун, то аз бадиу зиштӣ раҳоӣ ёбем.

ДОСТОНИ МУШ ВА ШУТУР

Шутуре мерафт ва муше лаҷоми ӯро мекашид. Чун шутур ба оромӣ дар пайи ӯ равон буд, худписандӣ мушро мағурӯр кард, ки: «Ин манам, ки шутури бо ин бузургиро роҳ мебарад!» Шутур фикри ӯро дарёфт, ба худ гуфт: «Ӯро дар ҷояш шинонам, ки раҳнамоӣ ман нест ва аз ҳари шайтон пасттараш бикашам, ки дигар чунин ҳаёли худхоҳона ба сараш назанад». Дар роҳ ба наҳри обе расиданд. Муш чун ҷашмаш ба об афтод, тарсаш гирифт ва истод.

*Муш он ҷо истоду ҳушик гашт,
Гуфт уштур: «Эй рафиқи қӯҳу дашт!
Ин таваққуф чист? Ҳайронӣ чаро?
По бинеҳ мардона, андар ҷӯ даро.
Ту қаловузию пешоҳанги ман,
Дар миёни раҳ мабошу тан мазан».
Гуфт: «Ин оби шигарф¹ асту амиқ,
Ман ҳаметарсам, зи гарқоб, эй рафиқ».*

Шутур гуфт:

—Бигузор по даруни об бигзорам ва бинам, ки жарфии² он чӣ қадар аст. Он гоҳ ба об даромад. Об то зонуи ӯ буд.

*Гуфт: «То зонуст об, эй қӯрмуш,
Аз чӣ ҳайрон гаштиву рафтӣ зи ҳуши?»*

¹. Шигарф – ачиб, шавқовар.

². Жарфӣ – амиқӣ, чуқурӣ.

*Гуфт: «Мұри түстү моро аждахост,
Ки зи зону то ба зону фарқҳост.
Гар туро то зону аст, эй пурхұнар,
Мар маро сад газ гузашт аз фарқи сар».*

Шутур гуфт:

—Мебиній, ки об то зонуи ман намерасад. Тезтар ба об даро!

Муш гуфт:

—Аз зону то зону фарқ аст. Он чо, ки об ба зонуи ту мерасад, аз фарқи сари ман чандин газ дармегузарад.

Шутур гуфт:

—Бо ин нотавонй чиң гуна даъвои раҳбарй мекунй ва кибру гурур мефурӯш!

Муш гуфт:

—Тавба кардам.

*Гуфт: «Тавба кардам, аз баҳри Худо,
Бигзарон з-ин оби муҳлик мар маро».*

Дили уштур бар мушкин шармзада сұхт ва гуфт:

—Барчаң ва бар болой күхони ман бинишин, аз ин пас, ғурури худписандиро аз худ дур кун. Худпарастй аз шаҳват сарчашма мегирад ва чун тақрор шуд, одат мешавад.

*Ту раият¹ бош, чун султон найӣ,
Худ марон, чун марди киштибон найӣ.*

ДОСТОНИ ДАРВЕШИ ДИЛСҰХТА ВА КАРОМОТИ Ӯ

Дар як киштй марди нодоре гүшаеро гирифта ва хуш хуфта буд. Аз қазо мусофирие кисай пури пулашро

¹. Раият – табаа, оммаи мардуми фармонбардор, тобеъ, мардуме, ки зери даст ва ҳимояи касе бошанд.

гум карда буд. Ҳама чойи киштиро чустучүй карданду пул пайдо нашуд. Мусофир он дарвешро нишон дода гуфт:

– Ба ў бадгумонам, ўро ҳам бикобед.

Пас, дарвешро аз хоби хуш бедор карданд ва гуфтанд, чомадонашро берун биоварад, шояд гумшуда назди ў пайдо шавад. Дили марди нодор аз ин түхмат сүхт ва ба Худо нолид, ки:

– Эй Парвардигори бузург, ин мардуми паст ба ман бадгумон шудаанд. Ту бегунохии бандай дилсүхтаи худро ба онҳо нишон бидех!

Дар ин ҳол, моҳиёни бисёре, ки ҳар як марвориде дар даҳон дошт, сар аз об берун оварданд. Дарвеш чанд дона марворидро аз моҳиён гирифт ва онҳоро пеши он мардум партофт.

Аҳли киштй фарёд карданд:

– Эй баландхиммати бузургвор, ту чӣ гуна ба ин мақоми баланд расидӣ?

Дарвеш гуфт:

– Аммо ростӣ ин аст, ки Худованд ин кароматро ба ман бахшид, ки на ба доро бадгумон шудам, на ба нодор ва на дар умрам ба ҳеч кас түхмат бастам, то Парвардигор маро ба ин мақому манзалат расонид.

ДОСТОНИ ЯҲЁ ВА ИСО ДАР ШИКАМИ МОДАР

Модари Яҳё (а) рӯзе ба Марям (р) – модари Исо (а) гуфт:

– Ман яқин дорам қўдаке, ки дар шиками туст, Паёмбари Худост, чун рӯзе қўдаке, ки ман дар шикам дорам ва ба он обистанам ба ҳоли саҷда ба сўйи ту баромад. Чунон ки аз чунбиши дасту пойи ў диламро дард гирифт.

Марям гуфт:

—Рост мегүйй. Ман ҳам дар даруни худ чунин чунбишеро эхсос кардам.

Мардуми нодон мегүянд, ки ин афсона аст ва набояд бовар кард.

*Аблаҳон гүянд к-ин афсонаро,
Хат бикаши, зеро дурӯг асту хато.*

Чун Марям, ҳангоме ки ҳомила буд, беруни шаҳр мезист ва аз дидори касон парҳез мекард, ҳаргиз модари Яҳёро ҳам надида буд, то бидонем ин афсона рост аст ё на. Аммо ин зоҳири кор аст. Агар касе дар пайи ботин бошад, метавонад басо нишонаҳои дурустии ин достонро ба даст биёварад, чунки:

*Эй бародар, қисса чун паймонаест,
Маънӣ андар вай мисоли донаест.
Донаи маънӣ бигираҷ марди ақл,
Нангарад паймонаро гар гашт нақл.
Моҷарои булбулу гул гӯши дор,
Гарчи гуфтӣ нест он ҷо ошкор.
Моҷарои шамъ бо парвона ту,
Бишнаву маънӣ гузин з-афсона ту.*

Достони «**Калила ва Димна**»-ро шунидай? Чӣ гуна Калила бе забон сухан мегуфт ва Димна бе баён мефаҳмид. Чӣ гуна Димна аз шер ба гов ва аз гов ба шер паём мебурд ва ҳар дуро мефириефт. Гов чӣ гуна вазири шер мешуд ва фил чаро аз дидани акси моҳ дар об ҳаросид. Агар даду дом ҳарфи яқдигарро мефаҳмиданд. Одамӣ аз кучо медонад онҳо чӣ мегүянд? Булбулу гул бо шамъу парвона бо ҳам чӣ гуна розу ниёз мекунанд. Албатта, инҳо ҳама аз тамсил аст. Касе, ки дубин аст, вақте дар осмон нигоҳ мекунад, ду моҳро мебинад ва агар ба ў мегүянд «моҳ якест», мегүяд, «дурӯғ аст». Агар ба шӯҳӣ ба ў бигүянд «моҳ дутост», мегүяд, ки рост мегӯед! Вале, ба ростӣ, як моҳ дар осмон аст. Ҳама ҷо набояд ба зоҳир нигарист, ба маънӣ ҳам бояд та-

ваччух дошт. Афсонаҳо одамиро ба диёри маънӣ мебаранд. Тарзе ки ба чашм наояд, аммо воқеият нишони он медиҳад.

ДОСТОНИ ДАРАХТИ ЗИНДАГӢ

*Гуфт доное барои достон,
Ки дарахте ҳаст дар Ҳиндустон.
Ҳар касе к-аз меваи ўхурду бурд,
Не шавад ўти, не ҳаргиз бимурд.
Подшоҳе ин шунид аз содике,
Бар дарахту мевааш шуд ошике.
Қосиде доно зи девони адаб,
Сӯйи Ҳиндустон равон кард аз талаб.*

Марди сафаркардае достоне гуфт, ки дар Ҳиндустон дарахте ҳаст, ҳар кас меваашро бихӯрад, на пир мешавад ва на мемираид. Подшоҳе ин достонро шунид ва бовар карду яке аз дарбориёни донишманди худро ба сарзамини Ҳинд фиристод, ки он дарахтро чустучӯ кунад.

Он мард ба диёри Ҳинд рафт ва ҳама шаҳрҳоро гашту аз ҳар кас аз он дарахт пурсид. Ӯро ришханд карданд, ки чӣ гуна мумкин аст чунин дарахте бошад ва мо надонем.

*Ҳеч аз мақсуд асар пайдо нашуд,
З-он гараз гайри хабар пайдо нашуд.
Ришиғи уммеди ўбигасста шуд,
Ҷустаи ўқибат ноҷуста шуд.
Кард азми бозгаштан сӯйи шоҳ,
Ашк меборид мебуррид роҳ.*

Охир аз гардишу ковиш ба ҷое нарасид. Навмеду ҳаста қасди бозгашт кард ва нигарон буд, ки нокомии худро ба шоҳ бозгӯяд. Дар ин ҳол шунид, ки дар шаҳре,

ки буд, пире орифу донишманд зиндагӣ мекунад. Пеши
ӯ рафт, то шояд гиреҳе аз кораш бикушояд.

*Гуфт: «Шайхо, вакъти раҳму риққат аст,
Ноумедам, вакъти лутф ин соат аст».*

Шайх хандиду гуфт:

— Эй мард он дарахте, ки ту дар ҷустуҷӯяш ҳастӣ,
дарахти дониш ҳасту далел ин ки надидай, барои ин
аст, ки ту дунболи зоҳир мегардӣ. Ба сурат нигоҳ карда,
аз маънӣ ғофил шудай. Ин дарахт номҳои гуногун до-
рад. Гоҳе онро дарахт, гоҳе офтоб, гоҳе дарё ва гоҳ абр
мехонанд.

*Ту чӣ барчафсӣ бар ин номи дарахт?
То бимонӣ талхкому шӯрбахт.
Даргузар аз ному бингар дар сифот,
То сифотат раҳ намояд сӯйи зот.
Ихтилофи ҳалқ аз ном уфтод,
Чун ба маънӣ рафт, ором уфтод.*

ДОСТОНИ ЧАҲОР МАРД, КИ ЗАБОНИ ЯҚДИГАРРО НАМЕФАҲМИДАНД

Чаҳор нафар, ки бо забонҳои гуногун ҳарф меза-
данд ва яқдигарро намефаҳмиданд, дар сафар ҳамроҳ
шуданд. Дар роҳ марде ба онҳо дираме дод, ки ба он
ҳар чӣ меҳоҳанд, бихаранд. Форсизабон гуфт: «Ангур
бихарем», арабзабон гуфт: «Инаб бихарем». Туркзабон
«Узум» хост ва румӣ гуфт: «Ман ҳеч қадомро наме-
ҳоҳам, истоғил бихарем».

*Дар танозӯй¹ он нафар ҷангӣ шуданд,
Ки зи сирри номҳо ғофил буданд.*

¹. Танозӯй – бо ҳам низоъ кардан, бо яқдигар душманий кардан.

*Мушиг барҳам мезаданд аз аглаҳӣ,
Пур буданд аз ҷаҳлу аз дониши тиҳӯӣ.*

Бо ин ки ҳар чахор нафар як чизро меҳостанд, аммо номҳои муҳталиф ба кор мебурданд ва қашмакаш мекарданд. Агар забондони доное он ҷо мебуд, ба онҳо мегуфт:

—Бо ҳамин як дирам орзуи ҳамаро мебарорам. Агар бо ҳам ҳамзабон буданд, ҳамин як дирам кори чахор дирамро мекард. Ба илова, бо ҳам дӯст мемонданд ва корашон ба даъво намекашид.

*Соҳиби сирре, азизе, садзабон,
Гар будӣ он ҷо, бидодӣ сулҳашон.
Пас бигуфти ўқи ман з-ин як дирам
Орзуи ҷумлатонро медиҳам.
Чунки биспоред дилро бедагал,
Ин дирамтон мекунад ҷандин амал.
Як дирамтон мешавад чор, алмурод
Чор душман мешавад як з-иттиҳод.*

Паёмбари акрам (с) фармуд: «Мусалмонон чун бо ҳам яке шуданд, корашонро пеш бурданд ва ҳамин ки бо ҳам ба душманий пардоxtанд, дигар кори хубу арзишмандеро анҷом надоданд».

ДОСТОНИ ЧӮҶАҲОИ МУРГОБӢ ВА МУРГӢ ХОНАГӢ

Зери мурги хонагӣ тухми мургобӣ ниходанд. Чӯчаҳо сар аз тухм бароварданد ва мурғ ба парвариши онҳо пардоxt.

Мурғ аз обу дарё метарсид, вале ҷӯчаҳои мургобӣ дар дилу дар табииат хостори обу дарё буданд ва мекӯшиданд худро ба об андозанд. Ин майли обро аз

модар ба ирс бурда буданд, аммо мурғи хонагӣ намедонист, ки онҳо аз об наметарсанд.

Инсонро, ки Худованд гиромитарин офаридаи хеш номидааст, агарчи рӯйи хок зиндагӣ меқунад ва таъбаш ба пастӣ мегарояд, монанди чӯчаҳои мурғобӣ аслаш аз дарёст. Бинобар ин, бояд бошарафу обруманд умри хешро ба поён бирасонад.

*Ту ба тан ҳайвон, ба ҷонӣ аз малак,
То равӣ ҳам бар замин, ҳам бар фалак.*

Ту ҳам дар хушкӣ ва ҳам дар об тавонӣ зиндагӣ кардан. Агар бимирий, танат дар хок меравад, vale рӯҳ равонаи роҳи осмон аст. Дили мо аз ин роҳ огоҳ аст, vale ҷашми зоҳир намебинад.

ДОСТОНИ ЗОХИДИ БОДИЯНИШИН

Гурӯҳе ба ҳаҷ мерафтанд. Дар миёни биёбон ҷашмашон ба зоҳиде афтод, ки дар зери офтоби сӯзон рӯйи регҳои гарми сӯзон ба намоз истода буд ва ҷунон гарқи зикру дуо буд, ки гӯё миёни боги пургулу сабза, рӯйи фарши ҳарир қарор дорад. Бодҳои заҳрноки биёбон ба ҷашми ў чун насими баҳорӣ буданд.

Ҳочиёни ҳайратзада ўро тамошо мекарданд, то вақте ки аз парастиши Худо фориг шуд, ки дар он ҳавои гарму хушк об аз дасту рӯйи ў мечакад, монанди ин ки таҳорат кардааст. Аммо дар сахрои сӯзон обе набуд.

Пурсиданд:

—Об аз кучо меоварӣ?

Гуфт:

—Ин об аз осмон меояд!

Гуфтанд:

—Ҳар вақт бихоҳӣ, меояд? Ё гоҳ ҳасту гоҳ нест?

Дарвеш дастхо бар осмон бардошт:

*Чашмро бикишуд сўйи осмон,
Ки иҷобат кун дуои ҳочиён.*

Ногаҳон абрे падид омаду борон боридан гирифт. Ҳочиён машқҳои худро пур аз об карданд. Гурӯҳе имон оварданд, гурӯҳе хом монданд ва надонистанд, ки инсон, ки Худоро шинохт ва ба ў худро ҳавола кард, ба ҳар кор тавоност.

*Эй намуда ту макон аз ломакон,
«Фӣ-с-самой ризқукум» карда аён.
Дар миёни ин муноҷот абри x(в)аи
Зуд пайдо шуд чу тили обкаши.
Ҳамчӯ об аз машқ боридан гирифт,
Дар гаву дар горҳо маскан гирифт.
Абр меборид чун машқ ашкҳо,
Ҳочиён ҷумла кушиода машқҳо.*

ДОСТОНИ ФИЛ ВА ҲЎРАНДАГОНИ БАЧАИ Ӯ

*Он шунидӣ ту, ки дар Ҳиндустон
Дид доное гурӯҳи дӯстон.
Гурусна монда, шуда бебаргу ур,
Мерасиданд аз сафар аз роҳи дур.*

Гурӯҳе дар сафар аз миёни бешае мегузаштанд. Бо марди доное вохурданд, ки аз дидори онҳо хушҳол ва хушнуд шуд. Чун донист барои расидан ба мақсад бояд аз ҷангал бигузаранд, онҳоро таъкид кард, ки агар гурусна шуданд ва ҳӯрокӣ наёфтанд, аз меваю барги дарахтону гиёҳон бихӯранд. Ва гуфт:

—Ин беша макони филон аст. Мабодо ҳаваси гӯшт кунеду ба ҷони бачаи фил осеб бирасонед. Чун филҳо бадкина ҳастанд, касеро, ки ба онҳо озор бирасонад,

осуда нахоҳанд гузошт, баҳусус модафил, ки ҳар чо бошад, озорандай бачаҳои худро таъқиб ва саркӯб ҳоҳад кард.

Дар ҷангал ҳамчунин бо мардони Ҳудо бармехӯред, ки жандапӯшанду гирифтори бало, ки Ҳудованд барои озмоиш онҳоро ба ин ҳол дучор кардааст. Онҳоро бо назари паст нанигаред ва гиромӣ бидоред. Ҳудованд онҳоро бо бало меозмояд, аммо қаромат ҳам ба онҳо мебахшад:

*Варна кай кардӣ ба як ҷӯбе ҳунар
Мӯсие Фиръавнро зеру забар?
Варна кай кардӣ ба як нафрини бад
Нуҳ Шарқу Гарбро гарқоби ҳ(в)ад?
Барнакандӣ як дуъои Лути род,
Ҷумла шаҳристониашонро бемурод.
Гашт шаҳристони чун фирдавсаишон
Даҷлаи оби сияҳ, рав, бин нишон.
Сӯйи Шом аст ин нишону ин ҳабар,
Дар раҳи қудсаи бибинӣ дар гузар.
Сад ҳазорон з-анбиёни ҳақпарат
Худ ба ҳар қарне сиёсатҳо будаст.
Гар бигӯям в-ин баён афзун шавад,
Худ ҷигар чӣ бвад? Ки қӯҳҳо хун шавад.*

Фил даҳонро бӯ мекунад ва ҳӯрандаи гӯшти филро мейёбад. Ғайбати бандагони Ҳудо ҳам монанди ҳӯрдани гӯшти тани онҳост. Даҳони ғайбаткунанда бӯ медиҳад ва ӯро расво мекунад ва Ҳудованд ба сазояш мерасонад.

*Гӯштҳои «бандагони Ҳақ» ҳ(в)арӣ,¹
Ғайбати эшон кунӣ, қайфар² барӣ.*

¹. Ҳ(в)арӣ – ҳӯрӣ.

². Қайфар – ҷазо.

*Хон, ки бүёй даҳонион холиқ аст,
Кай барад ҷон гайри он, к-ӯ содиқ аст?*

Он марди доно боз гуфт:

—Тамаъу ҳирсро бояд дур кард, ки умри одамӣ кӯтоҳ аст ва монанди кисай зарест, ки ба ӯ медиҳанд ва ҳар рӯз як танга бобати умри якруза аз ӯ мегиранд, то ҳангоме ки киса холӣ мешавад, умр ҳам сар ояд. Бояд ба ҷойи он чӣ аз даст медиҳӣ, чизе бигузорӣ. Он кирдори нек аст, ки ҳам умрро зиёд мекунад ва ҳам номро зинда нигоҳ медорад:

*Гуфт носеҳ: «Бишнавед ин панди ман,
То дилу ҷонтон нагардад мумтаҳан¹.
Бо гиёҳу баргҳо қонеъ шавед,
Дар шикори пилбачагон² кам равед.*

Ман шуморо насиҳат кардам, дигар худ донед.

Мусофирон ба роҳ афтоданд, аммо ҳар дам гуруснагӣ онҳоро озор медод, тобу тавонашонро мегирифт. Ногоҳ ҷашмашон ба филбачаи фарбех афтод. Панду насиҳати марди доноро ношунида гирифтанд. Он ҳайвонро гирифтанду куштанду ҳӯрданд.

*Ногаҳон диданд сӯйи ҷодае,
Пури³ пиле, фарбехе, навзодае.
Андарофтоданд ҷун гургони маст,
Пок ҳӯрдандаши, фурӯшустанд даст.*

Аз миёни он ҷамоат танҳо як нафар гӯшти филро нахӯрд ва ҳар чӣ ҳам кард, ки онҳо бачаи филро накушанд, комёб нашуд. Ҷун гуруснагии онҳо фурӯнишишт,

¹. Мумтаҳан – ҳору залил, бекадру қиматшуда.

². Пилбачагон – филбачагон.

³. Пур – бача.

хобашон гирифт ва ҳар як дар гӯшае дароз кашиданд. Он кас, ки гӯшти филро нахӯрда ва бо гуруснагӣ сохта буд, гуруснаву нотавон ба дарахте такя карда буд. Но-гахон модафиле ҳаросон аз роҳ расиду пеши рӯйи ў истод, даҳонашро се бор бӯ кард ва чанд бор ҳашмнок гирди ў гашт, вале озоре нарасонд. Ба сӯйи онон, ки дар хоб буданд, рафт. Яке-яке даҳонҳоро бӯ мекарду онҳоро помолу саркӯб менамуд ё бо ҳартум ба ҳаво ме-партофт, ки ба замин меафтоданду ҷон медоданд.

Эй касе, ки ҳалқро озор медиҳӣ ва хуни онҳоро ме-кашӣ ва моли онҳоро мебарӣ, ғофил мабош, ки Офа-ридгор туро расво ҳоҳад кард ва ба сазои кирдори бад ҳоҳад расонд, чун бӯйи кори бад ҷаҳонгир аст.

*Бӯй расво кард макрандешро,
Пил донад бӯйи тифли хешро.
Он ки ёбад бӯйи Ҳақро аз Яман,
Чун наёбад бӯйи ботилро зи ман?
Мустафо чун бурд бӯй аз роҳи дур,
Чун наёбад аз даҳони мо бахур?
Ҳам биёбад, лек пӯшонад зи мо,
Бӯйи неку бад барояд бар само.
Ту ҳамехусбиву бӯйи он ҳаром
Мезанаდ бар осмони сабзфом.
Ҳамраҳи анфоси зиштат мешавад,
То ба бӯғирони гардун меравад.
Бӯйи кибрӯй бӯйи ҳирсу бӯйи оз,
Дар сухан гуфтан биёяд чун пиёз.*

ДОСТОНИ ГУФТУГҮЙИ ХУДО БО МҮСО

Рүзэ Худованди бузург ба Мүсо (а) фармуд:

—Маро ба забоне бихон, ки бо он гуноҳ накарда бошй.

Мүсо гуфт:

—Ман гунаҳкорам ва чунин забоне надорам.

Худованд фармуд:

—Маро бо забони дигар бихон.

Гуфт:

—Чӣ гуна?

Фармуд:

—Ба дигарон он қадар меҳрубонӣ кун, то ба ту дуои хайр бикунанд. Ман дуои дигаронро дар ҳаққи дигарон мепазирам.

Гуфт Мүсо: «Ман надорам он даҳон»,

Гуфт: «Моро аз даҳони гайр хон.

Аз даҳони гайр кай кардӣ гуноҳ?

Аз даҳони гайр бархон, к-эй Илоҳ!

Ончунон кун, ки даҳонҳо мар туро

Дар шабу дар рӯзҳо орад дуо.

Аз даҳоне, ки накардастӣ гуноҳ

В-он даҳони гайр бошад, узр хоҳ.

Ё даҳони хештандро пок кун,

Рӯҳи худро чобуку чолок кун».

Зикри Ҳақ пок аст, чун покӣ расид,

Рахт барбандад, бурун ояд палид.

Мегурезад зиддҳо аз зиддҳо,

Шаб гурезад, чун барафрӯзад зиё¹.

Чун дарояд номи пок андар даҳон,

На палидӣ монаду на андуҳон.

¹. Зиё – равшаниӣ, нур.

ДОСТОНИ МАРДИ ХУДОПАРАСТ ВА ШАЙТОН

*Он яке «Аллоҳ» мегуфтӣ шабе,
То ки ширин мешуд аз зикраш лабе.
Гуфт шайтон: «Охир, эй бисёрғӯ!
Ин ҳама «Аллоҳ»-ро «лабайк» ку»*

Шайтон шабе ба марде, ки «Худо-Худо» мегуфт ва аз таҳи дил дуо менамуд, гуфт:

—Эй марди пургӯ, то кай ин қадар Худоро меҳонӣ. Магар намебинӣ, гӯшаш ба дуои туи гунаҳкору носавобкор нест ва ҷавоб ба дарҳостҳои ту намедиҳад.

Он мард дилшикаста шуд ва бо ноумедии бисёр ба хоб рафт. Дар хоб ҳазрати Ҳизрро дид. Ҳизр аз ӯ пурсид:

—Чаро дигар Худоро наметалабӣ.

Гуфт:

—Худованд ба ман ҷавоб намедиҳад.

Ҳизр гуфт:

—Ҳамон Худо омодаи ҷавоби ту аст, ӯ туро мешунавад ва дуои туро мепазираад. Ту агар чизе намешунавӣ, аз нодонии туст ва агар балое мерасад, барои озмоиши туст.

*Ҳилаҳову чораҷӯйиҳои ту,
Ҷазби мо буду кушиод ин поий ту.
Тарсу ишқи ту каманди лутфи мост,
Зери ҳар «ё Рабб»-и ту «лаббайкҳост».*

Бандагони хуби Худо ҳар чӣ бихоҳанд, ба онҳо мерасад, агарчи дар ранҷ биафтанд. Аммо онҳое, ки дилашон ба Худо нест ва аз некӣ ба ҳалқи Худо дареф меборанд, дар нозу неъмат ҳастанд ва бад-ин васила аз Парвардигор ғофил мемонанд. Оқибат ба сазои носипсии худ мерасанд. Монанди Фиръавн, ки Худованд солҳо ба ӯ суруру шодмонӣ дод, ҳатто ҳаргиз бемор

нашуд, то Худоро ба ёд наёвард ва дар охир дучори хашми Парвардигор шуд. Худу ҳамроҳонаш дар обғарқ шуданд ва ба саҳтию бадбахтӣ аз миён рафтанд:

*Бар даҳону бар дилаш қуфл асту банд,
То нанолад бо Худо вақти газанд.
Дод мар Фиръавнро сад мулку мол,
То бикард ў даъвии иззу чалол.
Дар ҳама умраш надиҷ ў дарди сар,
То нанолад сўйи Ҳақ он бадгуҳар.*

Мардони Худо бояд ҳаргиз ғофил намонанд ва бо-вар дошта бошанд, ки Худованд музди сабру хушнудии онҳоро хоҳад дод. Одами худошинос аз мушкил ноумед намешавад ва пайваста мунтазири кушоиши корҳо мемонад.

*Коҳ бошад, к-ӯ ба ҳар боде ҷаҳад,
Қўҳ кай мар бодро вазне ниҳад?*

Дар зиндагӣ барои инсонҳо бадбахтию нокомӣ ва дарду ранҷ пеш меояд. Вале бо қўшишу сабру ризо ҳар ранҷе поён хоҳад ёфт. Худованд ба ёрии бандагони худ хоҳад шитофт.

ДОСТОНИ ДЕҲОТИЙ ВА ШАҲРӢ

Як марди деҳотӣ бо як марди шаҳринишин дӯсту рафиқ шуда буд. Ҳар соле як бор ба шаҳр меомад ва ду-се моҳ дар хонаи дӯсти шаҳрии худ иқомат мекард. Деҳотӣ ҳар сол меҳмон мешуд ва ҳангоми бозгашт аз соҳиби хона ва ҳамсару фарзандони ў даъват мекард, ки як бор ҳам бошад, ба деҳи ў бираوانд, то битвонад дар баробари пазироиҳо гарми онҳо ононро чанд рӯзе меҳмон кунад ва аз сафои деҳистон баҳраманд шаванд. Аммо марди шаҳрӣ дилаш роҳ намедод, ки даъвати

дехотиро пазирад ва ҳар бор баҳонае мекарду намеррафт. Бори охир марди дехотй пас аз се моҳ мондан дар хонаи дӯсти худ домани ўро гирифт ва бо зорӣ ҳоҳиш кард қавл бидиҳад, ки ба зудӣ аз ў боздид ҳоҳад кард. Аз зану фарзандони ў ҳам хост, ки мардро розӣ кунанд, ки ба ин сафар ризо шавад. Он қадар аз обу ҳавою сафою зебоии дех таъриф кард, ки даҳони ҳама об гирифт ва муштоқи сафар шуданд. Ба падар исрор карданд, ки даъвати дӯсти дехотиро бипазирад.

*Кӯдакони ҳоҷа гуфтанд: Эй падар,
Моҳу абру соя ҳам дорад сафар.*

Падар гуфт:

—Дили ман меҳоҳад аз обу ҳавои хуш баҳра бибарам, аммо аз қадим гуфтаанд: «Аз бадии касе, ки ба ў некӯй кардай, бипарҳез». Аз ҳамин чиҳат ман ба ин сафар майл надорам.

Охир падар бо ҳоҳиши кӯдакон тан дод ва ба роҳ афтоданд. Пас аз ҷанд рӯзи роҳпаймой ба он дех расиданд ва суроги хонаи дӯсти худро гирифтанд. Аммо ҳамин ки дехотй ҳабари омадани онҳоро шунид, пинҳон шуду рӯ нишон надод. Марди шаҳрӣ бо пурсуҷӯ ҳонаи ўро ёфт, вале ҳар қадар дарро заданд, касе онҳоро ҷавоб надод:

*Дар фурӯҳ бастанд аҳли хонааш,
Ҳоҷа шуд з-ин қажравӣ девонаваш.*

Охир аз ҳастагӣ дармонданд ва панҷ рӯз сабр карданд, то шояд он мард пайдо шавад. Оқибат марди дехотй аз хона берун омад ва ҳамин ки марди шаҳрӣ ба ў салом кард, гуфт:

— Ту кӣ ҳастӣ? Бо ту ошнӣ надорам.

Марди шаҳрӣ нишонаҳо дод, ки ту солҳо ба ҳонаи мо омадай ва пеши мо мондай. Кӯдакони ман бо ту ош-

ноянд. Дехотй инкор кард, ки на онҳоро дида ва на чунин чизҳоро ба ёд меоварад. Дар он дам борони сахте гирифт ва марди шаҳрӣ хошиш кард, барои ин ки қӯдакони ў сармо нахӯранд, чое ба онҳо барои як имшаб бидиҳад.

Дехотй гуфт:

— Дар хона чое надорам, аммо дар бοғ як ҳуҷраи нигаҳбони бοғ ҳаст. Ба шарти ин ки то субҳ бедор бошанд, роҳ медиҳам, мабодо гург вориди бοғ шавад ва бачаҳоро битарсонад. Марди шаҳрӣ пазируфт ва бо заму бачаҳо он ҷо рафт, аммо то бомдод аз зиёдии пашша ҳеч қадом нахуфтанд.

*Шаб ҳама шаб, ҷумла гӯён: «Эй Ҳудо,
Ин сазои мо, сазои мо, сазо.
Ин сазои он ки шуд ёри ҳасон,
Ё касӣ кард аз барои нокасон».*

Нимаҳои шаб ба ҷашми марди шаҳрӣ омад, ки гург вориди бοғ шудааст. Ўро бо тир зад, ҳамин ки ҳайвон афтод, боде аз ў даррафт. Ногаҳон марди дехотй фарёд зад:

— Ҳарамро ҷаро куштӣ.

Шаҳрӣ гуфт:

— Ҳар набуд, гург буд. Дехотй даъвогар шуд, ки ў садои боди ҳараҷро мешиносад.

Марди шаҳрӣ гуфт:

— Дар шаби тору абрӯ борон ту чӣ гуна ҳару гургро муайян мекунӣ?

Дехотй гуфт:

— Курраи ҳар моли ман аст ва боди ўро дар миёни бист бод мешиносам!

Он гоҳ марди шаҳрӣ бо ҳашм аз ҷой часта, гиребони дехотии фиребкорро гирифту фарёд зад:

—Эй марди пасти намакношинос! Ту дар торикӣ ва ҳавои боронӣ аз роҳи дур боди хари ҳудро мешиносӣ, дар рӯзи равшан марде, ки ҳашт сол, ҳар сол ду-се моҳ аз ту пазироӣ карда, нону намакашро ҳӯрда, дар хонааш ҳуфта, бо исрору ҳоҳиш ӯро даъват кардай, намешиносӣ?

*Он кӣ донад нимашиаб гӯсоларо,
Чун надонаад ҳамраҳи даҳсоларо?*

Худованд одами пасту нокасро ин гуна расво мекунад. Он гоҳ ӯро мушту лагади фаровон зада, бар сару рӯйи ӯ кӯфт, то дигар ҳақки неъматро аз ёд набарад ва эҳсону некӯкорӣ ва меҳрубониро бо дурӯги пастӣ ва намакношиносӣ ҷавоб нагардонад.

ДОСТОНИ ШАГОЛ ВА ХУМИ РАНГ

*Он шаголе рафт андар хуми ранг,
Андар он хум кард як соат диранг.
Пас баромад, пӯстин рангин шуда,
Ки манам товуси илийянин шуда.
Пашми рангин равнақи хуши ёфта
Офтоб он рангҳо бартофта.*

Шаголе дар хуми ранг рафта, соате монда, пас берун омада, пӯсташ рангҳои гуногунро гирифта буд, бо нозу ишва ба ҳуд менигарист ва мепиндошт, ки товуси биҳиштӣ шудааст. Бо ин таннозию ноз миёни гурӯҳи шаголони дигар рафт. Ба ӯ гуфтанд:

—Ин чӣ ҳолест?

Бо гуурӯ нигоҳе кард.

Шаголе дар гӯши ӯ гуфт:

—Чӣ ҳилае кардӣ? Магар меҳоҳӣ ба минбар рафта, бо лоғу газоф худро ба мардум бинамоӣ. Агар чунон аст, ту ҳоли марди аблажеро дорӣ, ки мӯйлабҳои худро бо равғани дунба ҷарб мекард ва миёни давлатмандон мерафт. Дастан ба сӯйи мӯйлабҳо мекашид, то ба онҳо бигӯяд, ки ғизои равғанину ширин ҳӯрдааст. Аммо шикамаш ба ӯ мегуфт:

—Эй газофагӯ, маро гурусна нигоҳ медорӣ ва бо дигарон риё мекунӣ. Агар рост мегуфтӣ, шояд яке пайдо мешуд ва ҳӯроке ба ту медод, то ман аз гуруснагӣ нанолам.

*Лофи ту моро бар оташ барниҳод,
К-эй сиболи¹ ҷарби ту барканда бод.
Гар набудӣ лофи зиштат, эй гадо,
Як кариме раҳм афқандӣ ба мо.*

Шаголи рангиншуда гуфт:

— Ман шағол нестам. Нигоҳе ба ман биандоз. То ҳол зебое мисли ман дидай?

*Эй шағолон! Ҳин,² маҳонедам шағол,
Кай шағолеро бувад ҷандин ҷамол?*

Шағолҳо гуфтанд:

— Аз ин пас ту чистӣ?

Гуфт:

— Товус.

Гуфтанд:

— Товус ҷатр мезанад, ту метавонӣ?

¹. Сибол — ҷамъи саблат, сиблат, мӯйлабҳо, бурутҳо.

². Ҳин — вакът, ҳангом; қалимаи нидо: ана, инак, огоҳ бош, эҳтиёт шав; шитоб кун, зуд.

Гуфт:

—Не.

Гуфтанд:

—Садои зебо ва форам дорад. Ту дорӣ?

Гуфт:

—На.

Гуфтанд:

—Пас, бидон ки товус нестӣ, шағоли рангкарда ҳастӣ!

Фиръавн ҳам чун он шағол ба риши худ гавҳарҳои гуногун овехта буд ва худро аз Мӯсо (а) болотар медонист. Мардуми нодон ҳам ўро саҷда мекарданд. Дарвоқеъ, молу сарвату зару зевари ўро саҷда мекарданд, vale Фиръавн мепиндошт, ки ба ў эҳтиром меқунанд. Ва ҳамин иштибоҳ сабаби гумроҳии ў шуд, аммо Мӯсо (а) ва Ҳорун (а) ўро расво карданд. На шағол аз хуши рангрезӣ товус мешавад, на одами нодону аблар бо пулу ҷавоҳир одам мешавад.

*Эй саги гаргини зишт! Аз ҳирсу ҷӯши
Пӯстини шерро бар худ манӯши.
Ғурраи шерат бихоҳад имтиҳон,
Нақши шеру он гоҳ ахлоқи сагон.*

ДОСТОНИ МҰСО ВА ФИРЬАВН

Фиръавн подшоҳи Миср, ситорашиносону хобгузорон, пешгүёну соҳирони бисёреро зери фармон дошт.

*Аз мунаңчим буд дар ҳукмаси ҳазор
В-аз муаббір¹ низу соҳир бешумор.
Мақдами Мұсо намудандаси ба хоб,
Ки кунад Фиръавну мулкашро ҳароб.*

Фиръавн хоб дид, ки дар бани Исроил писаре ба вучуд меояд, ки чун бузург шавад, подшоҳии ўро барҳам хоҳад зад. Ҷодугарон ва ситорашиносон гуфтанд:

—Чорае меандешем, ки шабе, ки муқаррар аст, нутфаи он писар баста нашавад ва ҳаргиз қўдак ба дунё наёяд.

Пас ба Фиръавн гуфтанд:

—Дар шаби пешбинишуда саропардаи подшоҳиро дар майдони шаҳр барпо кунад ва ҳама мардони бани Исроилро даъват кунанд, ки дар майдон барои дидори шоҳ гирд оянд, то он шаб марде аз бани Исроил ба хона наравад ва бо ҳамсари худ ҳамбистар нашавад.

Бани Исроил чун асири Фиръавн буданд, ҳақ надоштанд чехраи ўро бинанд ва ҳар гоҳ шоҳ аз коҳи худ берун меомад, бояд ўро сачда мекарданд, то нигоҳашон ба шоҳ наафтад, вагарна ба ҷазо гирифтор мешуданд. Ба ин ҷиҳат, он қавм муштоқи дидани рӯйи Фиръавн буданд, чун одамиро аз ҳар чӣ манъ кунад, бештар ҳарис мешавад. Ҳамин ки ҷорҷии Фиръавн онҳоро ба майдон даъват кард, мардони бани Исроил худро оростанду ҷомаҳои нав пӯшиданд. Фиръавн худ-

¹. **Муаббір** – таъбиркунандаи хоб

ро ба онҳо нишон дод ва ҳадя бахшид, аз онҳо хост, ки то бомдод меҳмони ў бошанду шодмонӣ қунанд:

*Баъд аз он гуфт: «Аз барои ҷонатон,
Ҷумла дар майдон бихусбед имшабон.
Посухаш доданд, хидмат қунем,
Гар ту ҳоҳӣ, як маҳ ин ҷо сокинем».*

Фиръавн ҳазинадоре дошт, Имрон ном, ки бо ў меҳрубон буд ва намедонист, ки ў ҳам аз бани Исроил аст. Ба ў гуфт, ки ту ҳам имшаб дар дарбор бимон ва ба хона нарав, бо ман бош.

Имрон гуфт:

—Чунин қунам ва шабро пушти хобгоҳи Фиръавн ба сар бурд. Нимашаб занаш ба ҷустуҷӯйи ў аз хона берун омад. Шавҳарашро дид, ки пушти саропарда хобидааст. Ўро бедор кард.

Гуфт Имрон: «Ин замон чун омадӣ?»

Гуфт: «Аз шавқу қазои эзадӣ».

*Даркашидаш дар канор аз меҳр мард,
Барнаёмад бо худ он дам дар набард.*

*Ҷуфт шуд бо ў, амонатро супурд,
Пас бигуфт: «Эй зан! На ин корест хурд.*

*Оҳане бар санг зад, зод оташе,
Оташе аз шоҳу мулкаш қинкаше.*

*Ман чу абрам, ту замин, Мӯсо набот¹,
Ҳақ шаҳи шатранҷу мо мотем, мотем.*

*Моту бурд аз шоҳ медон, эй арӯс!
Он мадон аз мо, макун бар мо фусӯс.*

*Он чӣ ин Фиръавн метарсид аз ў,
Ҳаст шуд ин дам, ки гаштам ҷуфти ту».*

885

Акнун ту бояд ин розро нигоҳ дорӣ ва аз он чӣ имшаб гузашт, ба касе сухан нагӯйӣ. Дар ин ҳангом исро-

¹. Набот— рустаний.

илиён дар майдон шодӣ мекарданد ва аз садои онҳо Фиръавн бедор шуд. Пурсид:

—Ин гиреву садоҳо аз чист?

Имрон гуфт:

—Инҳо аз шавқи дидори шоҳ шодӣ доранд ва пойкӯбӣ мекунанд.

Фиръавн гуфт:

—Шояд ин сухан дуруст бошад, аммо ман аз ин садоҳо бӯйи шуме мешунавам. Ба майдон бирауву бибин чӣ хабар аст?

Имрон ба майдон рафт ва бо чехраҳои ошуфтаву ғамгини ситорашиносон рӯ ба рӯ шуд. Зоҳирон онҳо дар осмон ситораи Мӯсоро дида ва дониста буданд, ки он чи Фиръавнро хуш намеояд, пеш омадааст ва аз тарси Фиръавн нигарон шуда буданд. Имрон чун ҳақиқатро дарёфт, ба онҳо бонг зад, ки чаро аз чунин ҳодисае пешгирий накардаед.

Узр оварданду гуфтанд: «Эй амир!
Кард моро дасти тақдираш асир.
Ин ҳама кардему давлат тира шуд,
Душмани шаҳ ҳаст гашту чира шуд».

Имрон, ки воқеиятро медонист, худро ошуфта нишон дод ва ба ҳузури Фиръавн давид, ўро аз ҳодиса огоҳ соҳт. Фиръавн дастур дод, ки ҳама ситорашиносонро ба ҳузураш биёваранд. Чун омаданд, фарёд зад:

*Ман шуморо бардарам в-оташ занам.
Бинию ғӯшу лабонтон барканам.
Ман шуморо ҳезуми оташ кунам,
Айши рафта бар шумо ноҳ(в)аш¹ кунам»*

Ситорашиносон гуфтанд:

¹. Ноҳ(в)аш – ноҳуш.

—Мо солиёни дароз хидмат кардем. Ин бор тақдир бар мо пешй гирифтааст. Пеши ту рўсиёҳ шудем. Агар моро бибахшй, ҳангоми ба дунё омадани тифл чораи ўро бикунем.

Фиръавн пазируфт ва нуҳ моҳ рўзшуморй мекард. Рўзе ситорашиносон ба ў гуфтанд, ки ҳама занонро ба майдон бихонанд, то бо навзодҳояшон ҳозир шаванд ва Фиръавн дастури ҳозиршавй дод.

Занони исроилӣ бехабар аз нияти шуми Фиръавн бо навзодҳои худ ба майдон омаданд, то шоҳро бубинанд ва аз ў ҳадя бигиранд. Ҳамин ки ҳама омаданд, Фиръавн фармон дод, ки кӯдакони писаронро бигиранду ҳамаро сар бибуранд. Аммо зани Имрон бо навзоди худ дар хона монд. Ҳабарчинҳо ба маъмурон хабар доданд, vale он зан, пеш аз ин ки онҳо бирасанд, ўро ба амри Худо дар танӯр пинҳон кард. Оташ Мўсоро насўзонд. Аммо бори дигар ба Фиръавн гуфтанд, ки дар хона кӯдаке ба дунё омадааст. Боз ваҳй омад ва зани Имрон кӯдакро дар об андохт.

*Боз ваҳй¹ омад, ки дар обаши фикан,
Рўй дар уммединдору мў макан.*

Мўсоро хонаводай Фиръавн аз об гирифтанд ва зани Фиръавн дар ниҳон ўро парвариш дод, то бузург ва пайғамбар шуд ва бо дастёрии бародараш Фиръавнро ба парастиши Худои якто хонд, аммо Фиръавн напази-руфт ва аз ў муъциза хост. Мўсо асои худро ба замин партофт ва аждаҳо шуд ва ҳар чий дар сари роҳ буд, даркашид. Мардумон аз пеши рўйи ў мегурехтанд, чамъе зердасту тобеи ў шуданд.

Фиръавн Мўсоро сарзаниш кард, ки чаро мардумро фиреб медиҳӣ ва мекушӣ?

Мўсо гуфт:

—Ман ба фармони Худо бо ту ҳам мечангам.

Фиръавн гуфт:

¹. **Ваҳй** – паём ва илмҳое, ки Худованд ба паёмбаронаш мефиристад.

—Ман подшохи рӯйи заминам ва ҷодугарони худро аз саросари кишвар хостам. Баъди чиҳил рӯзи дигар ин ҷо гирд меоянду бо ту рӯ ба рӯ мешаванд. Мӯсо пази-руфт. Асои худро ба даст гирифт ва аз дарбори шоҳ бе-рун рафт.

Ду марди ҷавони соҳир буданд, ки корашон рӯдаст пешрафт надошт. Аз моҳ шир мечӯшиданд, савор бар ҳум мешуданду сафар мекарданд, моҳтобро ба шакли карбос дароварда, ба мардум мефурӯҳтанд, қисаҳои мардумро холӣ мекарданд.

Қосидони Фиръавн онҳоро пайдо карданд ва ба дарбор даъват намуданд. Гуфтанд, ки ду бародар ҳастанд, ки асои яке аз онҳо аҷдаҳо мешавад. Фиръавн меҳоҳад, ки шумо ӯро шикаст бидиҳед. Он ду ба фикр афтоданд ва сар бар зону ниҳода дар андешаи рози Мӯсо фурӯҳ рафтанд:

*Чун дабиристони сӯғӣ зону аст,
Ҳалли мушиклиро ду зону ҷоду аст.*

Он гоҳ сари гӯри падари худ рафтанд, ки соҳири доное буд. Он ду ҷавон аз рӯҳи падар кумак хоста гуфтанд

*Ту ҷаҳони ростон даррафтай,
Гарчи дар сурат ба хoke ҳуфтаӣ.
Он агар сеҳр аст моро дех ҳабар
В-ар Ҳудое бошад, эй ҷони падар!
Ҳам ҳабар дех, то ки мо саҷда кунем,
Хештан бар кимиёе барзанем.*

Падар гуфт:

—Агарчи ман дар ҳоле ҳастам, ки ҳар розеро наметавонам бозгӯям, аммо шумо пеши он ду мард биравед ва ҳангоме ки дар хоб ҳастанд, он асоро бидуздед. Агар барҳақ бошад, асо ба дasti шумо ҳам аҷдаҳо мешавад. Агар дурӯғ бошад, ҳамчунон чӯб ҳоҳад монд, зеро

сохиби асо дар хоб тавоноии сехру ҷодуро аз даст медиҳад.

Онҳо ба Миср рафтанду суроги Mūso ва Ҳорунро гирифтанд. Онҳоро зери дарахте хуфта ёфтанд. Пас яке ба асои Mūso даст зад, ки онро бигирад. Асо ба ларзиш даромад ва аждаҳо шуд. Ҳарду гурехтанд. Mūso бедор шуд ва асоро гирифт. Он ду бозгаштанд ва достонро гуфтанду ба ӯ имон оварданد!

*Эй басо бедорчаишму хуфтадил,
Худ чӣ бинад диди аҳли обу гил?
Он кӣ дил бедор дорад, чаими сар
Гар бихуспад, баргушояд сад басар.
Гар ту аҳли дил наий, бедор боши,
Толиби дил бошу дар пайкор боши.
В-ар дилат бедор шуд, меҳусп x(в)аи,
Нест гоиб нозират аз ҳафту шаши.
Гуфт пайгамбар, ки хуспад чаими ман,
Лек кай хуспад дилам андар васан?
Шоҳ бедор аст, ҳорис хуфта гир,
Чон фидои хуфтағони дилбасир.
Васфи бедории дил, эй маънавӣ!
Дарнагунҷад дар ҳазорон маснавӣ.*

Mūso гуфт:

—Шумо ҳам ба дарбор биравед ва аз дидори мо ба касе сухан нагӯед, то ин ки ҳамон ҷо расвоии Фиръавнро ба ҷашм бибинед.

Рӯзи озмоиш фаро расид. Соҳирон омаданд ва Mūso ҳам ҳозир шуд. Соҳирон ҳунарнамоиҳо карданд, ки ҷашмҳо хира монд. Дар охир аз пораҳои чӯб мору аждаҳо соҳтанд, ки мардум аз тарси онҳо мегурехтанд. Дар он ҳол Mūso асои худро раҳо кард ва аждаҳои даҳшатнок шуда, ҳама мору аждаҳои соҳиронро даркашид. Соҳирон ба Ҳудои ягона имон оварданд. Фиръавн дар ҳашм шуду гуфт:

—Дастхо ва пойхоятонро мебурам ва ба доратон мезанам.

*Он намедонист, к-эшон растаанд,
Бар даричай нури дил биниастаанд.*

Достони Mūso (a) ва Фиръавн барои мисол аст. Аз он панд бояд гирифт. Дар даруни ҳар касе имони Mūso (a) ва қуфри Фиръавн ҷо дорад. Афзал одаме аст, ки ба Mūso бовар ва аз Фиръавну феъли фиръавнӣ дурӣ қӯнад.

*Зикри Mūso банди хотирҳо шудаст,
К-ин ҳикоятҳост, ки нешин будаст.
Зикри Mūso баҳри рӯпӯш аст, лек
Нури Mūso нақди туст, эй марди нек.
Mūсиву Фиръавн дар ҳастии туст,
Бояд ин ду ҳасмро дар хеш ҷуст.
Ин сафолу ин палима дигар аст,
Лек нураш нест, дигар з-он сар аст.
В-ар назар бар нур дорӣ, вораҳӣ,
Аз дувӣ в-аъододи ҷисми мунтаҳӣ.
Аз назаргоҳ аст, эй магзи вуҷуд,
Ихтилофи муъмину габру ҷуҳуд.*

ОСТОНИ ШИНОСОИИ ФИЛ

Хиндиҳо филеро барои тамошои мардум оварда, ӯро дар хонаи торике ба тамошо гузашта буданд.

*Аз барои дидани мардум басе
Андар он зулмат ҳамешуҷ ҳар касе.*

Мардум чун ӯро дар торикий дидা наметавонистанд, ҳар кас дасташ ба ҳар чойи бадани фил, ки мерасид, тасаввуре аз ӯ ва шакли вай дар зехни худ меофариid.

*Он якero каф ба ҳартум уфтод.
Гуфт: «Ҳамчун новадон аст ин ниҳод».*

Якero ба гӯши ӯ даст расид. Онро ба шакли бодбезан ёфт. Дигаре пойи филро молид, тасаввuri сутун дар зехнаш омад. Яке дигар даст бар пушти фил кашиду гуфт:

— Ин тахти равон аст.

Аз ин чиҳат, дар бораи чигунагии шакли фил дар тасаввuri онҳо ихтилоф пайдо карданд. Агар он хона равшан мебуд, филро на новадону на бодбезан, на сутуну на тахти равон медиранд, балки филро фил медиранд, ҳама ба иттифоқ хулоса мекарданд ва бо ҳам ихтилофе намедоштанд, ҳама чизро бо чашми ботин дуруст метавон дид:

*Чашми ҳис ҳамчун кафи даст асту бас,
Нест кафро бар ҳама ӯ дастрас.
Чашми дарё дигар асту каф дигар,
Каф биҳил в-аз дидай дарё нигар.*

Мавлавӣ мегӯяд:

— Касоне, ки аз рӯйи хомӣ таассуб меварзанд, онҳое ҳастанд, ки чашми дилашонро ба кор наандохтаанд,

балки бо ламс кардан меҳоҳанд роҳи ҳақиқатро пайдо кунанд:

*Ин ҷаҳон ҳамчун дарахт аст, эй киром,
Мо бар ў чун меваҳои нимхом.
Саҳт гираð ҳомҳо мар шоҳро,
З-он ки дар ҳомӣ нашояд коҳро.
Чун бипухту гашт ширин лаб газон,
Суст гираð шоҳҳоро баъд аз он.
Чун аз он иқбол ширин шуд даҳон,
Сард шуд бар одами мулки ҷаҳон.
Саҳтириву таассуб ҳомӣ аст,
То ҷанинӣ, кор хуношомӣ аст.
Дам мазан, то бишнавӣ з-он офтоб,
Он чӣ н-омад дар китобу дар хитоб.*

ДОСТОНИ НУҲ ВА ПИСАРАШ

Ҳангоме ки тӯфон шуд ва рӯйи заминро фаро гирифт, ҳазрати Нуҳ (а) худопарастону дигар мавҷудотро дар қишиғӣ ҷой дод. Писарашибро дид, ки рӯйи об шино мекунад. Ӯро фарёд заду гуфт:

—Дар қишиғии падар биншин, то аз нестӣ раҳоӣ ёбӣ.

Писар гуфт:

—Маро аз қишиғии ту бад меояд. Бо шино худамро ба он қӯҳи баланд мерасонам ва аз хатар дар амон мемонам.

*Гуфт: «На, ман ошино омӯҳтам,
Ман ба ҷуз шамъи ту шамъ афруҳтам.*

Нуҳ (а) гуфт:

—Тұғон шиддат мегирад ва рұйи күхро ҳам об хоҳад гирифт. Дар он қо панохе нест. Дар киштии ман аз осеб дур мемоній.

*Гуфт: «Ман кай панди ту бишинидаам,
Ки тамаъ карді, ки ман з-ин дудаам.
Хүш наёмаң гуфти ту ҳаргиз маро,
Ман бариам аз ту дар ҳар ду саро».*

Канъон, ки номи писари Нух (а) буд, гуфт:

—Ман аз хонадони ту нестам ва ба ҳарфҳои ту ҳам гүш намекунам.

Ҳар чй Нух (а) гуфт, Канъон напазирифт, мавче расид ва Канъонро аз киштій дур кард. Нух (а) даст ба дуо бардошт ва гуфт:

—Худоё, ту ваъда додій маро ва хонаводаамро аз ин балои бузург бирахоній. Акнун ба писарам лутф кун ва ӯро аз мавчи бало бирахон!

Вале Худованд гуфт:

*Гуфт: «Ү аз аҳлу хешонат набуд,
Худ надидій, ту сапедій, ў кабуд?»
Чунки дандони ту кирмаши дарфитод,
Нест дандон, барканаш, эй устод!*

Нух (а) аз гуфтори худ пушаймон шуд ва гуфт:

—Эй Худо, гайри ту дўст надорам. Ту аз ҳама чиз огоҳӣ.

Худованд гуфт:

—Агар ту бихоҳӣ, дилатро намешиканам ва писаратро ба киштій мерасонам, аммо ман туро аз нияти ботили ў огоҳ кардам.

*Гуфт: «На, на, розиям, ки ту маро
Ҳам кунӣ гарқа, агар бояд туро.*

*Хар замонам гарқа мекун, ман х(в)ашам,
Хукми ту өн аст, чун өн мекашам.
Нангарам касрову гар ҳам бингарам,
Ү баҳона бошаду ту манзарам.
Ошиқи сунъи туам дар шукру сабр,
Ошиқи маснұй қай бошам чу габр?
Ошиқи сунъи Худо бофар бувад,
Ошиқи маснұйың ү кофар бувад».*

**ДОСТОНИ
МАРДИ БЕКОРАЕ, КИ АЗ ХУДО
РҰЗИИ БЕРАН҆ МЕХОСТ**

Дар замони паёмбар Довуд (а) марде буд нодон ва бекор, ки:

*Ин дуо мекард доим, к-эй Худо,
Сарвате беран҆ рұзій кун маро!*

Ү ба Худованд мегуфт:

– Ту маро бекор офаридаң ва танбалиро дар зотам ниходай! Пас ба ман ҳам рұзии бе дарди сар бидех, бидуни ин ки ниәз ба құшишу кор дошта бошам. Ман одаме ҳастам кохилу сояхоб.

*Хар киро пой аст, құяд рұзие,
Хар киро по нест, кун дилсұзие!*

Ту, ки маро чунин офаридаң, рұзии маро ҳам осон бирасон!

*Халқ механдид бар гүфтори ү,
Бар тамаъхомио бар пайкори ү.*

Вале ү на аз сарзаниши мардум меранцид ва на дар дуюю хохиш аз Парвардигор құтохӣ мекард.

Мардумон ба ў гуфтанд:

—Дар ин замон назди Худо ҳеч бандае наздиктар аз Довуд (а) нест. Ў овозе дорад, ки ҳар кӣ бишнавад, бар чой меҳкӯб мешавад, шеру оҳу ба садои ў бо ҳам гирди ў мегарданд ва гӯё ҳамдигарро намебинанд. Ў пайгамбари Худо ва фармонбардори ўст, бо ин ҳама бартарию наздикӣ Парвардигор рӯзии ўро ҳам ба қӯшишу кораш бастааст.

*Бо ҳама тамкин Худо рӯзии ў,
Карда бошад баста андар ҷустуҷӯ.
Бе зиреҳбоғию ранҷе рӯзиши,
Менаёмад бо ҳама тирӯзиши.*

Довуд (а) бояд зиреҳ бофаду рӯз гузаронад. Бекор рӯзии ў намерасад. Ҳоло ту чӣ мегӯйӣ? Бандаи ночизе на мақоме дорӣ, на коре. Чӣ ҳукми бечое аз Худованд талаб дорӣ?

Ин суханонро гӯши он мард намешунавид. Ў ҳамчунон аз Худо рӯзии беранҷ дархост мекард ва мегуфт:

—Агар ман танбалам, Худо маро танбал офарида аст.

Рӯзе наздики пешин, дар ҳоле ки ба дуюю зорӣ саргарм буд:

*Ногаҳон дар хонаши гове давид,
Шоҳ зад, бишкаст дарбанду калид.*

Ногоҳ гове ба шоҳ дари хонаи ўро шикасту ба доҳили хона ҷаҳид. Он марди бекор аз чой часту дасту поии говро баст, сарашро бурид ва суроғи қассоб рафт, ки то танаш гарм буд, пӯсташ кунад:

*Пас гулӯи гов бибрид он замон
Бетаваққуф, бетааммул, беамон.*

Мавлавӣ мегӯяд, ки ҳар чӣ ҳаст, аз Худост. Ўст, ки ҳоҳиши орзуро дар ниҳоди одамӣ офаридааст. Худи ў

ҳам бояд корро осон кунад ва рох ба мо нишон дихад, то ба мақсуд бирасем ё ин ки орзуу хоҳишро аз дили мо бардорад.

Офаридгор Ӯст! Ва ҳар чӣ ҳаст аз сангү гиёҳ, дому даду одамӣ забон ба ситоиши ӯ доранд. Ҳеч кас аз ҳоли дигаре хабар надорад. Одамиён якдигарро гумроҳ мепонанд ва худро ба роҳи рост ҳақ, аммо Ҳудост, ки:

*Гаевҳари ҳар як ҳувайдо мекунад,
Чинс аз ноҷинс пайдо мекунад.*

Доно ва нодон аз меҳру бемехрии Ҳудованд огоҳанд. Аммо ҳеч як меҳре, ки дар бемехрӣ ниҳон аст, ё бемехрие, ки дар меҳр нишон дода мешавад, огоҳ нест, магар касоне, ки аз дониши бепоён лабрез бошанд ва аз рози ҳар офаридае хабар дошта бошанд.

Рӯзи дигар соҳиби гов пайдо шуд ва гиребони кушандай говро гирифт, ки чаро гови ӯро куштааст.

*Гуфт: «Ман рӯзӣ зи Ҳақ меҳостам,
Қибларо аз лоба меоростам.
Он дуои куҳнаам шуд мустаҷоб,
Рӯзии ман буд, куштам, нақ ҷавоб!*

Соҳиби гов ӯро кашон-кашон назди Довуд (а) бурд ва саргузаштро баён кард. Довуд (а) аз кушандай гов пурсид:

—Чаро говро куштӣ?

*Гуфт: «Эй Довуд! Будам ҳафт сол
Рӯзу шаб андар дуову дар суол.
Баъд аз ин ҷумлай дуъову ин фигон
Гове андар хона дидам, ногаҳон
Куштам онро, то дихам дар шукри он,
Ки дуъои ман шунуд он гайбдон».*

Марди танбал гуфт:

—Эй Паёмбари Худо! Ту ҳам ҳамон ҳарфи даъвогарро мегүйй. Ҳама медонанд, ки ман ҳафт сол аз Худованд рўзии ҳалоли беранҷ мехостам. Ногаҳон гове дари хонаи маро шикасту ба дарун омад. Оё касе ҷуз Худованд онро фиристода буд?

*Ин бигуфту гирявар шуд ҳой-ҳой,
То дили Довуд берун шуд зи ҷой.*

Дили Довуд (а) ба ҳоли зори мард сӯхт ва ба соҳиби гов гуфт:

—Як рўз муҳлат бидех, то ман барои ин кор фикре биқунам. Он гоҳ ба хилват шитофт, то бо Худо розу ниёз кунад ва дурустию нодурустии саргузашти мардро биёбад.

*Ҳақ намудаши, он чи бинмудаши тамом,
Гашт воқиф бар сазои интиқом.*

Довуд (а) ҳақиқати қазияро дарёфт ва донист, ки ин ҳодиса ногаҳонӣ нест, давоми гузашта аст. Рӯзи дигар ҳардуро хост ва ба соҳиби гов гуфт:

—Ту бояд кушандай говро бибахшӣ, то Худованд, пӯшондандаи роз туро расво накунад.

Соҳиби гов фарёд зад:

—Ин чӣ қазоватест? Ту пайғамбарӣ, бояд бо адлу инсоғ кор кунӣ!

Довуд (а) донист, ки он шахс маънои дастури ўро нафаҳмидааст, ҳол он ки паёмбар наҳост ўро расво кунад. Аммо чун ноғармонию нодонии ўро дид, ҳукм кард, ки ҳоло ки ба он мард гузашт намекунад, бояд ҳар чӣ дорад, ба кушандай гов бидиҳад. Мард аз шунидани ин ҳукм барошуфт ва бадзабонӣ кард.

Довуд (а) гуфт:

—Холо ки худат дар расвоии худ мекӯшӣ, бояд бидонӣ, ки зану фарзандони ту ҳам аз ин пас канизу гуломи кушандай гов хоҳанд буд.

*Рав, ки фарзандони ту бо ҷуфтӣ ту
Бандагони ӯ шуданд, афзун магӯ!*

Мардум, ки ҳозир буданд ва ин ҳукмро шуниданд нигарон шуданду ба Довуд (а) эътиroz кардан, ки ин чӣ фармоне аст? Бечораро говаш куштаанд, ҳоло ба ҷойи товон амволи худро бояд бидиҳад ва зану фарзандаш ҳам канизу гуломи ӯ шаванд?

Довуд (а), ки нороҳатии мардумро дид, гуфт, ки ин фармон далеле дорад ва барои донистани он фардо ҳама дар таги фалон дарахт ҳозир шаванд, то аз асли ҳодиса огоҳ гарданд.

*Чумла бархезед, то берун равем,
То бар он сирри ниҳон воқиф шавем.
Дар фалон саҳро дарахте ҳаст зафт,
Шохаҷояши анбуҳу бисёру чафт.
Саҳт росих хаймагоҳу меҳи ӯ,
Бӯйи хун меоядам аз бехи ӯ.
Хун шудаст андар буни он хушидаҳаҳт,
Хоҷаро кушиаст ин маҳҳусбахт.
То кунун ҳилми Худо пӯшид он,
Охир аз ношукрии он қалтабон,*

Чун дастҳои соҳиби говою бастанд, Довуд (а) гуфт:

—Ин мард гуломи бобои кушандай гов будааст. Рӯзе ҳочаи ӯ зери ин дарахт ҷодар зада буд, ин мард ӯро кушт ва сарашро бо корде, ки нишони ӯро дорад, дар зери ин дарахт таги хок кард. Он гоҳ дастур дод, заминро канданд ва сари куштаю кордро ёфтанд.

*Баъд аз он гуфташи: «Биё, эй додхоҳ,
Доди худ бистон ту аз ин рӯсиёҳ!
Ҳам бад-он тегаши бифармуҳ ў қасос,
Кай кунад макраши зи илми Ҳақ ҳалос!
Ҳилми Ҳақ гарчи мувосоҳо кунад,
Лек чун аз ҳад бишуд, пайдо кунад.
Кушта шуд золим, ҷаҳоне зинда шуд,
Ҳар яке аз нав Ҳудоро бандон шуд.*

Ин мард хочаи худро кушт, ҳоло барои куштани гове фарзанди ўро бозхост мекунад ва ба ин тариқ худаш парда аз рӯйи чинояти худ бармедорад, вагарна то имрӯз Ҳудованд гунохи ўро дар парда нигоҳ дошта буд.

Ҳеч гуноҳе пӯшида намемонад ва ҳеч хуни ноҳақке бе қасос наҳоҳад монд!

ДОСТОНИ УСТОД ВА ШОГИРДОН

Қўдакони мактабе аз сахтирии устоди тундхўйи худ ба танг омада буданд. Ба фикр афтоданд, ки чорае биандешанд, то чанд рӯзе мактаб баста шавад. Зирактарини шогирдон гуфт:

—Бояд устод бемор шавад, то мо аз зиндану озори ў осуда шавем. Дигарон гуфтанд:

— Ин мард монанди санги хоро барчой истодааст, ҳаргиз бемор намешавад.

Қўдаки боҳуш гуфт:

—Чора ин аст, ки ман фардо субҳ ба ў ҳоҳам гуфт:

—Устод чаро рангу рӯятон парида? Магар, Ҳудой накарда, бемор шудаед? Пас аз ман ҳар касе ба мадраса меояд, бояд ба навъе аз ноҳушӣ ва рангпаридағии ў ҳарф бизанад, то хаёли ў парешон ва таъбаш ноҳуш гардад. Кам-кам, воқеан, ноҳуш мешавад.

Ҳама рой ва тадбири ўро писандиданд.

*Ройи он күдак бичарбид аз ҳама,
Ақли ў дар пеш мерафт аз рама.*

Фардо ҳамин корро кардан. Ҳар кас устодро дид, дилсўзӣ кард ва аз нохушии ў чӯё шуд.

*Бардамид андешае з-он тифли хурд,
Пир бо сад таҷриба бӯе набурд!*

Устод гуфт:

—Ман нохушие надорам, беҳуда мегӯед, vale исрори навомадҳо ба табъи ў кам-кам таъсир кард ва хаёлаш парешон гардид. Бадгумон шуд ва андак-андак фикри нохуше ўро машғул дошт. Оқибат бо ҳоли зор аз ҷо барҳост, мактабро баст ва рӯ ба хона ниҳод.

Аммо кӯдакон аз дунболи ў ба хонааш рафтанд ва дар роҳ дилдорӣ медоданд, ки Ҳудованд ўро дармон ҳоҳад кард. Устод ба хона, ки расид, ба занаш фарёд зад, ки чаро бомдод ўро аз рангпаридагӣ хабар накардааст.

Зан гуфт:

—Ту нохуш нестӣ, ранги чехраат ба солим буданат шаҳодат медиҳад.

Мард гуфт:

—Ман аз беморӣ меларзам, ту мегӯйӣ нохуш нестам.

Зан пеши худ гуфт:

— Ў нохуш нест, аммо агар бигӯям нохуш нестӣ, намепазирад ва агар бигӯям нохуш ҳастӣ, нохуш ҳоҳад шуд.

*Фоли бад ранҷур гардонад ҳаме,
Одамиро, ки набудасташ гаме.*

Устод хобид ва кӯдакон гирдогирдаш ба дарс ҳондан нишастанд. Кӯдаки зирак оҳиста ба дигарон гуфт:

—Беҳтар аст бо садои баланд дарс бихонем, то ки моро ба хона ҷавоб дихад.

Ҳама ҳамин корро карданд. Күдаки зирак фарёд кашид:

—Баланд садо накунед, холи устод бадтар мешавад!

Устод гуфт:

—Рост мегүяд! Шумо ба хонаҳоятон биравед, то холи ман бехтар шавад.

*Пас бурун ҷастанд сӯйи хонаҳо,
Ҳамчу мурғон дар ҳавои донаҳо.*

Ва шоду хушхол ба хонаҳои худ рафтанд. Модаро-нашон ғамгин шуданд, ки чаро мактабхона таътил шудааст. Күдакон гуфтанд:

—Устод бемор аст. Аммо модарҳо бовар накарданд ва ҳама фардо ба дидорбинии ў рафтанд. Дидаанд, ки дар ҳақиқат нолону нохуш дар раҳти хоб афтодааст. Аз ҳолаш чӯё ва пурсон шуданд.

Занаш гуфт:

—Аз зиёдии кор бемор шуд ва худаш хабар надоштаасту дирӯз күдакон ба холи зораш пай бурдаанд. На ў ва на модарон огоҳ нашуданд, ки ин күдакон буданд, ки вайро ба нохуш шудан водор карданд ва бовар кунонданд, ки воқеан нохуш аст.

Ҳеч кас ба кори зираконаи онҳо пай набурд, ки бо ҳаракатдиҳии ваҳму хаёл устодро бемор карданд ва ба ин бадбахтӣ андохтанд.

Бисёрии хушӣ ва нохушиҳоро инсонҳо дар ҳаёлу ваҳми худ месозанд ва бо ин тасаввурот нохуш мегарданд.

ДОСТОНИ ЗАРГАРИ ОҚИБАТАНДЕШ

*Он яке омад ба пеши заргаре,
Ки тарозу дөх, ки барсанчам заре.*

Пирамарде назди заргаре омад ва аз ў хост, ки тарозуяшро бидихад, то зархояшро вазн кунад. Заргар гуфт:

— Эй пирамард, ман фирбол надорам.

Пирамард гуфт:

— Чаро ришханд мекунй? Ман аз ту фирбол наме-хоҳам, тарозу хостам.

Заргар гуфт:

— Бидон, ки ман чорӯб ҳам надорам.

Пирамард фарёд зад:

— Масхарагӣ накун, тарозу биёвар!

*Гуфт: Бишнидам сухан, кар нестам,
То напиндорӣ, ки бемаънистам!*

Аммо ту марди пире ҳастӣ, дастҳоят меларзад, тиллоҳои ту ҳам хурду резаанд. Аз дастат рӯйи хок мере-занд. Баъд аз ин чорӯб меҳоҳӣ, то онҳоро ҷамъ кунӣ. Баъд фирбол меҳоҳӣ, ки хоку ҳошокро бибезӣ, ҳол он ки ман на фирбол дораму на чорӯб.

*Ман зи аввал дидам охирро тамом,
Чойи дигар рав аз ин ҷо, вассалом.
З-ибтидои кор охирро бибин.
То набошӣ ту пушаймон явму дин.*

ДОСТОНИ ДАРВЕШИ КҮХНИШИН

*Гар бо ҳамаӣ, чу бе маниӣ, бе ҳамаӣ,
В-ар бе ҳамаӣ, чу бо маниӣ, бо ҳамаӣ!*

Дарвеше дар кӯҳсore хона дошт ва дар танҳоӣ зиндагӣ мекард. На дӯсте, на ҳамнишине ва на ҳамсояе. Дар он то умр ба парастиши Ҳудои ягона мегузаронд. Ҳар касеро Ҳудованд барои коре сохта ва шавқу майли онро дар дил андохтааст.

*Ҳар касеро баҳри коре соҳтанд,
Майли онро дар дилаши андохтанд.
Дасту по бе майл ҷунбон кай шавад?
Хору ҳас бе обу боде ҷун равад?*

Дар кӯҳистон дарахтони мевадор фаровон буд. Дарвеш аз онҳо меҳӯрд, аз оби гуворои ҷашма менӯшид ва ба ибодати Ҳудо мепардоҳт. Рӯзе ба худ гуфт:

—Бо Парвардигор паймон мебандам, ки ҳаргиз меваи дарахтонро начинам ва ҳар чиро, ки бод ба замин резонад, меҳӯрам. Ва ҳамин корро ҳам кард.

*Муддате бар назри худ будаши вафо,
То даромад имтиҳоноти қазо.*

Дарвеш намедонист, ки ҳар назре мекунад, бояд аз Ҳудо ёрӣ бихоҳад, зоро борҳо иродай Парвардигор одамиро аз майлу ҳоҳиши худ боздоштааст.

Инсон аз сарнавишти хешу кори қазову қадар ногоҳ аст ва намедонад, ки чӣ бар сари ӯ ҳоҳад омад.

*Чашм бозу гӯши бозу дом пеш,
Сӯйи дому мепарад бо парри хеш.*

Панч рұз гузашт, боде навазид, мевае аз дарахт чудо нашуд. Дарвеш аз гуруснагй ба ҳоли беҳүшй афтод, аммо намехост ахди худро бишканад. Дар поёни рұз боде вазид ва шоххой дарахти нокро поён овард. Гуруснагй бар дарвеш ғалаба кард. Пеш аз он ки нокҳо ба замин биафтанд, якero аз шох канд.

*Ҳам дар он дам ғүшмоли Ҳақ расид,
Чашми ў бикиоду ғүши ў кашид.*

Ҳамон дам дастае аз дуздон, ки моли фаровоне дуздида буданд, ба он кўҳистон расиданд ва хостанд моли дуздири миёни худ тақсим кунанд. Аммо посбонон пайи онҳоро гирифта, ба зудй ба он чо расиданд ва ҳамаи дуздонро дастгир карда, дарвеши бечораро ҳам ҷузъи онҳо шумурда, дастхояшонро баста назди фармондехи худ бурданд. Ў ҳам фармон дод, то дастҳою пойҳои дуздонро бибуранд. Ҷаллод дасти дарвеши бадбахтро ҳам бурид. Пас, ногаҳон ҷашми раиси посбонон ба ў афтоду ўро шинохт. Фарёд қашид:

—Ин дарвеш марди Ҳудост, дузд нест!

*Ин фалон шайх аст аз абдоли Ҳудо,
Дости ўро ту ҷаро кардӣ ҷудо?!*

Ҷаллод аз тарс ба гиря афтод ва гуфт:

—Ман ўро нашинохтам.

Пас, худро рўйи пойҳои дарвеш андохт ва дархост намуд, ки ўро бибаҳшад. Дарвеш гуфт:

—Осудаҳотир бош, зеро ту гуноҳе надорӣ. Ман ба назри худ вафо накардам ва сазоям ҳамин аст!

*Гуфт: «Медонам сабаб ин нешро,
Мешиносам ман гуноҳи хеширо.
Ман шикастам ҳурмати имони ў,
Пас яминам бурд додистони ў.*

*Ман шикастам аҳду донистам бад аст,
То расид он шумии ҷуръат ба даст.
Дасти мову пойи мову магзу пӯст
Бод, эй волӣ! Фидои ҳукми дӯст».*

Гуноҳ аз ман аст, аҳде, ки бо Худованд карда будам, шикастам ва ҳол ин ки яқин доштам, ки Парвардигор маро ёварӣ мекунад ва ман ба гурӯснагӣ тоб меоварам. Инак, дар озмоиш рӯсиёҳ шудам!

Боязиди Бастомӣ ҳам дарёфт, ки дар парастиш кӯтоҳ омадааст, савганд хӯрд, ки як сол об нахӯрад, то танбалиро аз худ дур кунад!

*Гуфт: «То соле наҳоҳам хӯрд об,
Онҷунон карду Худояи дод тоб».*

Ба ҳамин чиҳат Боязид аз бузургтарин орифони замони худ шуд ва овозаи ворастагии ӯ ҳама ҷо печид. Вале ман тоб наёвардам ва дучори ин бало шудам.

Аммо Худованд медонист, ки дарвеш имони дурусте дорад. Бо ин ки дасташ бурида шуда буд ва мардум ӯро дарвеши яқдаст меномиданд, бахшишу меҳрубонии худро аз ӯ дареф нафармуд.

Рӯзе яке аз муридони ӯро гузораш ба он қӯҳсор афтод. Вориди хонаи вай шуд. Дид бо ду даст сабад мебофад. Дар шигифт шуд, вале дарвеш ӯро сарзаниш кард, ки чаро бехабар омадааст. Мурид гуфт:

—Аз шавқе, ки ба шумо доштам, фаромӯш кардам, ки дарро тақ-тақ бизанам ва узр хост. Дарвеш хандид ва ӯро бахшид. Хоҳиш кард он чи диддааст, ба касе нагӯяд. Магар то вақте ки дарвеш аз ин ҷаҳон рафта бошад. Мурид пазируфт, аммо мардум кам-кам аз ин роз огоҳ шуданд. Ҳар рӯз меомаданд ва аз равзани хона ӯро мепоиданд, ки чӣ гуна бо ду даст сабад мебофад.

Дарвеш, ки аз фош шудани асрораш огох шуд, даст ба дуо бардошту гуфт:

— Эй Худованд, ман ин розро пинҳон кардам. Ту худ хостӣ ошкор шавад.

*Гуфт: «Ҳикматро ту донӣ, Кирдгор,
Ман кунам пинҳон, ту кардӣ ошкор».*

Худованд фармуд:

— Мардуме буданд, ки туро гунаҳкор медонистанд ва эҳтироми туро риё меҳонданд. Мо бо дasti бурида туро барои кор имкон бахшидем, то онҳо ба ин ҳақиқат пай баранд, ки носипосӣ аз ту сар назада, балки барои шикастани аҳду паймон танбех шудай. Ин кароматро ба ту барои дили онҳо додам, ки ба ту бадбин набошанд ва бидонанд, ки бандай дӯстдори мо ҳастӣ.

*Ин каромат баҳри эшон додамат
В-ин ҷароғ аз баҳри он бинҳодамат.*

ДОСТОНИ ШАЙХ ВА ХОНАВОДААШ

*Буд шайхе, раҳнамое пеш аз ин,
Осмонишамъ бар рӯйи замин.*

Дар рӯзгори пешин шайхе ботаҷрибаю некӯкор буд, ки дар миёни қавми худ чун раҳнамову пешво обрӯву эътибори баланд дошт. Паёмбари акрам (с) ҳам гуфтааст:

— Пири ботаҷрибаву доно пайғамбаре аст миёни мардуми худу хешонаш.

Як рӯз хонаводаи шайх ӯро сарзаниш карданд, ки ҷаро сангдил аст ва дар марғи азизони худ гираву зорӣ намекунад, ашке намерезад, гӯё дар дили ӯ раҳм нест.

*Ту намегирийӣ, намезорӣ чаро?
Ё ки раҳмат нест дар дил, эй киё!
Чун туро раҳме набошад дар дарун,
Пас, чӣ уммедастамон аз ту кунун?
Мо ба уммеди туем, эй пешво,
Ки бинагзорӣ ту моро дар фано.*

Шайх гуфт:

—Гумон накунед, ки дар дили ман раҳм нест. Ман ба кофирон ҳам раҳм дорам. Агар касе санге ба саг биза-
над, ўро бозмедерам ва дуо мекунам, ки саг хӯи сагӣ
надошта бошад, ба касе озор нарасонад, касе ҳам ба ў
санг назанад. Ин ки дар балою мусибат ашк намерезам,
аз имоне аст, ки ба Худо дорам. Чун мӯътақидам, ки
ҳар чӣ аз Худованд мерасад, некӯ аст. Ў додгар аст ва
ҳар чӣ мекунад, ба фоидай мову росткории мост.

Занаш гуфт:

—Чӣ тавр мумкин аст, ки касе фарзандашро аз даст
бидиҳад, vale гамгин нашавад?

Мард гуфт:

—Эй зан! Онҳо чӣ зинда ва чӣ мурда аз ман дур не-
станд. Ман ҳамеша онҳоро мебинам ва бо онҳо ҳастам.

*Гарчи берунанд аз давру замон,
Бо мананду гирди ман бозиқунон,
Халқ андар хоб мебинандашон,
Ман ба бедорӣ ҳамебинам аён.*

Ман медонам, ки ҷонҳои онҳо зиндони танро ши-
кастанд ва ба раҳмати Худованди Мутаъол пайвас-
таанд; ҷое рафтаанд, ки мо ҳам рӯзе хоҳем рафт, дер ё
зуд яқдигарро хоҳем ёфт.

ДОСТОНИ МАРДИ КҮР ВА ҚИРОАТИ ҚУРЬОН

Марди камбагале чанд рўз меҳмони марди кўре шуд. Дар хонааш Қуръоне диду дар шигифт шуд, ки ин мард кўр аст ва тавонои хондан надорад, чй хотат ба он дорад? Чанд бор хост аз дўсташ бипурсад, ки аз Қуръон чй баҳрае мебарад? Вале худдорӣ кард, чун наметавонист беэҳтиромӣ кунад ё кори бемаъние анҷом бидиҳад.

Гуфтаанд, ки сабр калиди росткорӣ аст. Рӯзе Луқмони ҳаким пеши Довуд (а) пайгамбар рафт. Дид, ки ў оҳанро ҳалқа-ҳалқа мекунад ва онҳоро ба ҳам мепайвандад. Луқмон, ки аз зиреҳсозӣ чизе намедонист, меҳост ҳикмати кори вайро бидонад. Аммо чун яқин дошт, ки Паёмбар кори беҳуда намекунад, нахост аз ў бипурсад, ки чй месозад. Лекин бар дилаш гузашт, ки сабр кунад, шояд бе пурсиш ба мақсад бирасад.

*Боз бо худ гуфт: «Сабр авлотар аст,
Сабри то мақсуд зутар раҳбар аст».*

Луқмон дар андеша буд, ки Довуд (а) зиреҳро та- мом карду пўшид ва ба Луқмон гуфт, ки дар ҷанг ин беҳтарин либос аст. Луқмон ҳам гуфт, ки либоси сабр ҳам некӯ аст, ки чун беҳтарин паноҳгоҳи инсон ҳангоми ғаму андӯҳ аст.

*Гуфт Луқмон: «Сабр ҳам некӯ дамест,
Ки паноҳу дофеъи ҳар ҷо гамест».
Сабрро бо ҳақ қарин кард, эй фалон,
Охири «Валаср»-ро оғаҳ бихон.
Сад ҳазорон кимиё Ҳақ оғариð,
Кимиёе ҳамчу сабр Одам надид.*

Мехмони он марди кўр ҳам сабр кард, то ин ки рози сохибона ошкор шуд.

*Нимашаб овози Қуръонро шунид,
Част аз хоб, он ачоибро бидид.*

Аз садои кўр, ки Қуръон меҳонд, бедор шуду дид, ки кўр Қуръонро кушода, ангуштҳои худро рўйи калимаҳо мекашад ва калимотро дуруст меҳонад, гўё чашми ўбиност. Мехмон гуфт:

—Ту чунон меҳонӣ, ки гўё кўр нестӣ.

*Гуфт: Эй гашта зи аҳли тан ҷудо,
Ин ачаб медорӣ аз сунъи Ҳудо?*

Ман аз Ҳудованд хостам, ки чун ҷашмам намебинад, ки ин ҳама хости ўст, ҳар гоҳ бихоҳам Қуръонро бихонам, ҷашмҳоямро ба рўйи калимот бино қунад ва Парвардигор ҳам ҳоҳиши маро пазируфт. Шунидам, ки фармуд:

—Хости туро қабул кардам, чун худи ту ҳам ба қабули он умединор будӣ ва биноии худро барои коре, ки хушнудии мо дар он аст, меҳоҳӣ.

Аз он ҳангом то қунун, ҳар гоҳ ки ба ҳондани Қуръон мепардозам, нуре метобад ва ҷашмам калимотро ҷудо мекунад. Ҳудое, ки бидуни дид ба ман тавонии ҳондан медиҳад ва бечароғ рўшноие ба ман мебахшад, ман дигар чӣ ғам дорам?

Гўянд рӯзе Баҳлул аз дарвеше пурсид:
—Чунӣ?

Гуфт:

—Чун аст ҳоли касе, ки ҳар чӣ мебинад, меҳоҳад ва ҳар чӣ меҳоҳад, мебинад?

*Гуфт Баҳлул он яке дарвешро:
«Чунӣ, эй дарвеш? Воқиф қун маро».*

*Гуфт: «Чун бошад касе, ки човидон
Бар муроди ўравад кори чаҳон?
Чун қазои Ҳақ ризои банда шуд,
Ҳукми ўро бандай хоҳанда шуд.*

Одамӣ, ки тан ба ризои Ҳақ дихад, ҳар чӣ бихоҳад, ба ў мерасад. Чунин касе имонаш барои ишқи биҳишт ё тарси ҷаҳаннам нест.

*Баҳри Яздон мезияд, не баҳри ганҷ,
Баҳри Яздон мемурад, н-аз хавфу ранҷ.*

**ДОСТОНИ
МАРДУМИ ШАҲРИ САБО ВА НОДОНИИ
ОНҲО**

*Ёдам омад қиссаи аҳли Сабо,
К-аз дами аҳмақ сабошон шуд вабо.
Он Сабо монад ба шаҳри бас қалон,
Дар фасона бишнавӣ аз кӯдакон.
Кӯдакон афсонаҳо меоваранд
Дарҷ дар афсонашон бас сирру панд.
Ҳазлҳо гӯянд дар афсонаҳо,
Ганҷ меҷӯ дар ҳамай вайронаго.*

Шаҳри Сабо як шаҳри афсонавие буд, монанди он чи дар афсонаҳои кӯдакон меҳонанд. Дар афсонаҳои кӯдакон ҳарчанд шигифтангез ба назар ояд ҳам, дар онҳо панду андарзҳост. Шаҳри Саборо, гуфтаанд, ки бисёр бузург буд, вале ба андозаи як коса бештар набуд. Ва монанди пиёз давр дар давр сераҳолӣ буд, аммо беш аз се нафар роҳбари маънавӣ надошт. Яке аз он се нафар марде буд бисёр дурбин, вале кӯр, Сулаймонро намедид, аммо мӯрро медид. Дигар гӯши тез дошт, вале кар буд ва севумй бараҳнае буд, ки метарсид дузд домани куртаашро мебурад.

Як рӯз кӯр гуфт:

—Ман бинам ҷамоате ба сӯйи мо меоянд.

Кар гуфт:

—Садои поящро мешунавам.

Барахна гуфт:

—Эйвой, ки доманамро ҳоҳанд бурд!

Пас аз тарс ҳар се гурехтанд ва ба дехе расиданд. Дар он деха мургерио диданд, ки аз захми уқобҳо заррае гӯшташ намонда буд. Онро ҳӯрданд ва ҳар се чун фил хурсанд шуданд. Бо ин ки ҳар як ба қалонӣ мисли филе буданд, аз шикофи девор берун рафтанд.

Мавлавӣ мегӯяд, ки дар ин тамсил марди кар намунаи одамонест, ки орзуҳо доранд, марги дигаронро мебинанд ва ба марги худ намеандешанд.

Кӯр нишони одаме аст, ки аз айби худ бехабар аст, аммо айби дигаронро мӯ ба мӯ мешуморад. Барахна қасе аст, ки дунёро дӯст медорад ва ҳамеша метарсад, нашаваду молашро бибараанд.

Аммо ҳақиқат ин аст, ки мардуми шаҳри Сабо одамҳои баде буданд. Аз доноёну оғоҳон мерамиданд. Ҳудованд он қадар ба онҳо неъмат баҳшида буд, ки ҳадду андоза надошт. Боғҳо ҳуррам буданд, дараҳтон пур аз мева, сарвати фаровон, сагҳои он ҷо нони ширин меҳӯрданд ва гургҳо сер буданд. Дар он ҷо дузд набуд ва гургон ба одамону гӯсфандон коре надоштанд. Ҳамин фаровонию ҳушӣ онҳоро бадаҳлоқу носипос карда буд. Сездаҳ пайғамбар аз сӯйи Ҳудо ба он шаҳр омада ва ба мардум гуфта буданд:

—Бояд шукри ин ҳама неъмати Ҳудоро бикунед. Онҳо ҷавоб доданд, ки мо аз ин ҳама ҳушию фаровониҳо ҳаставу дилгир шудаем.

Паёмбарон гуфтанд:

—Дилҳои шумо бемор шудааст, ҳамон тавр ки пурхӯрии зиёд ҳолро бад мекунад, афзоиши молу сарват ҳам дилро бемор месозад:

*Анбиё гуфтанд: дар дил иллатест,
Ки аз он дар ҳақшиносй офатест.
Неъмат аз вай ҷумлагӣ иллат шавад,
Тӯъма дар бемор, кай қувват шавад?*

Бо ин ҳама фиристодагони Худованд кӯшиданд онҳоро ба роҳи рост биёваранд ва дурустии некӯкорӣ биёмӯзанд. Аммо панду андарз асар надошт, чун аз хайрандешон ва некӯҳоҳон бадашон меомад.

Паёмбарон гуфтанд:
— Бояд иллатро пайдо кард ва дармон намуд.

*Дафъи иллат кун, чу иллат хав шавад,
Ҳар ҳадисе кӯҳна пешат, нав шавад.
То ки аз кӯҳна барорад барги нав,
Бишкуфонад қӯҳна сад ҳӯша зи гав.
Он табибони табиат дигаранд,
Ки ба дил аз роҳи набзе бингаранд.*

Мардуми Сабо гуфтанд:
— Суханҳое, ки мегӯянд, далеле меҳоҳад.
Ҷавоб шуниданд:
— Офтоб омад, далели офтоб!

*Дар миёни рӯз гуфтани: «рӯз ку?»
Хеш расво кардан аст, эй рӯзҷӯ?*

ДОСТОНИ МАРГИ БИЛОЛ

*Чун Билол аз заъф шуд ҳамчун ҳилол,
Ранги марг афтод дар рӯйи Билол.*

Билол, ки аз онгӯйи Паёмбари акрам (а) буд, бемору ранчур шуд. Ранги марг ба рӯяш нишасти. Ҳамсараваш нолиду гуфт:

—Эй вой, марг ба суроги ту меояд!

Билол гуфт:

—Хуш ба ҳоли ту, ки намедонӣ зиндагӣ чист. Ҷӣ донӣ пас аз марг чӣ ҷаҳоне интизори ту аст.

Гуфт:

—Ту меравӣ ва фарзандону хешонро мегузорӣ ва танҳо мешавӣ.

Билол гуфт:

—Хушо, ки ҷони ман аз зиндони тан раҳо мешавад.

*Гуфт: «На на, балки имишаб ҷони ман
Мерасад худ аз гарибӣ дар ватан».*

Гуфт: «Рӯятро кӯҷо бинем мо?»

Гуфт: «Андар ҳалқаи хоси Худо.

Ҳалқаи хосаи ба ту пайвастааст,

Гар назар боло қуниӣ, на сӯйи паст.

Занаш гуфт:

—Бо мурдани ту ин хона ҳароб мешавад.

Билол гуфт:

—Бар моҳ нигоҳ кун, на ба абр. Танро бигузор ва ба ҷон биандеш!

Гуфт: «Вайрон гашт ин хона, дарег!»

Гуфт: «Андар маҳ нигар, мангар ба мег».

Кард вайрон, то қунад маъмуртар,

Қавмам анбуҳ буду хона муҳтасар».

Худованд хароб мекунад, то онро ободтар созад.
Ман дар ин чо дар зиндан будам, меравам ва чонам
Машриқу Мағрибру пур мекунад.

*Ман гадо будам дар ин хонай чу чоҳ,
Шоҳ гаштам, қаср бояд баҳри шоҳ.*

Ҳангоми хобидан чон осуда мешавад. Дар роҳ рӯҳ аз ситами табиӣ мераҳад ва зинданӣ ба ёди зиндан нест. Агар кафши танг бипӯшӣ ва дар биёбони фарохе қадам бигузорӣ, он фазои паҳновар дар назди ту танг меояд. Ҳар кас туро аз дур бинад, хаёл мекунад, ки аз он саҳро хушу хуррам мегузарӣ. Ҷӣ медонад, ки кафши ту танг асту саҳрои күшодро бар ту танг кардааст.

*Хоби ту он кафиши берун кардан аст,
Ки замоне ҷонат озод аз тан аст.*

Ҷанин, ки дар раҳми модар аст, мекӯшад худро аз он ҷойи танг бираҳонад. Раҳоӣ бо дарду ранчи модар ҳамроҳ аст, Ӯ намедонад ва модар ҳам намедонад, ки ҷанинм кӯдак дар он ҷойи танг нафастангӣ мекашад. Дуд аз ҳезуми нимсӯхта аст, вагарна оташи шуълавар дуд надорад.

Ваҳм хато мекунад, вале ақл не. Малолат аз тан аст, вагарна чон аз сабуқӣ дар парвозд аст.

Нури хурshed аз роҳи дур ба замин мерасад, аммо гуруб мекунад. Агар тани мо ба курси ҳурshed бирасад, месӯзад, аммо бо нури хурshed зиндааст. Гуфтани ин суханон баъзе касонро малол мекунад.

*Гар ҳазорон толибанду як малул,
Аз рисолат бозмемонад расул.*

Асп бонгу бӯйи шерро мешиносад. Ҳар ҳайвоне душмани худро аз нишонаҳои ў, пайи пойи ў, бӯйи ў

муайян мекунад. Аммо инсон бояд ба ақли худ ручӯй кунад ва аз асар пай ба моҳият бибарад. Агар касе аз ту билурсад, Нуҳро мешиной? Ту мегӯйӣ: «Чаро нашиносам! Номашро шунидаам. Пайғамбари Ҳудост, дар Қуръони мачид ҳам номи ў ҳаст». Ва рост мегӯйӣ. Ва агар бигӯйӣ: – «Не, чӣ гуна ўро бишиносам. На дидаам ва на сухани ўро шунидаам». Боз ҳам рост мегӯйӣ!

Инсони комил аз моҳияти чизҳо огоҳ аст ва дилҳои ноогоҳ ҷуз аз рӯйи тақлид ё шиносии зоҳир донишу бинише надоранд.

ДОСТОНИ ҲИЛОЛ

*Ҷун шунидӣ баъзе авсофи Билол,
Бишнав акнун қиссаи заъфи Ҳилол.*

Достони Билолро шунидӣ, акнун қиссаи бемории Ҳилолро бишнав, ки чизи дигаре аст.

Ҳилол дар равишу рафткор пешрави Билол буду бо бадиву ноҳинҷориҳо пештару бештар аз ў кӯшиш буд. Ў ҳар дам ба сӯйи камолот пеш мерафт, на мисли касе, ки ҳар дам пасттар меравад ва ба ҷои он ки гавҳаре бишавад, санг мегардад. Монанди он марди доро, ки шахсе меҳмонаш шуда буд ва аз ў пурсид, ки чандсола аст. Меҳмон гуфт:

—Ҳаждаҳ ё ҳафтдаҳ ё шонздаҳ ё понздаҳсола. Соҳиби хона гуфт:

—Аз умрат надузд. Ин тавр ки ту паст-паст меравӣ, ба шиками модарат боз мегардӣ.

Ё ин ки касе аз амире асп хост. Амир гуфт:

—Бирав ва он аспи сафедро гир.

Мард гуфт:

—Он аспро намехоҳам, зеро ҳам паст-паст меравад ва ҳам саркаш аст.

Амир гуфт:

—Агар чунин аст, думашро ба сўйи хона кун.

Думи асп нафси одамии шавҳат аст ва ба ин чиҳат ўро ба сўйи ақиб мекашад ва намегузорад, ки пеш равад.

Агар пеши шаҳватро бигирӣ, ақли ту нашъунамо мекунад ва он қуввае, ки сарфи шаҳват мекунӣ, ба кори парвариши ақлу дониши ту қўмак хоҳад кард, чунон ки боғбон сари шоҳҳои дараhtonро мебурад, то навдаҳои тозаи боровар аз нав сар бароранд.

Корвон дар сармои сахти зимистонӣ ба деха расид. Дари хонае боз буд. Яке аз корвониён гуфт:

—Дар ин ҳавои сард беҳтар аст, ки дар ин хона борҳоро фурорем.

Касе аз даруни хона фарёд зад:

—Ҳар чӣ афканданӣ аст, онро берун фуроред, он гоҳ ба даруни хона биёed!

Ҳилол як бандай равшандилу ғуломи боимон буд. Ў дар зоҳир банда буд, аммо точи сари шоҳон буд. Вале амир, ки хочаи ў буд, аз ҳолаш огаҳӣ надошт.

Ҳилол бемор шуд ва нух рӯз дар бистари беморӣ буд, хочааш намедонист, аммо Паёмбари акрам (с) бо неруи ваҳӣ аз ҳоли ў боҳабар шуду ба дидораш шитофт.

Расули Худо (с) бо дўстону ёрони худ ба роҳ афтод ва чун ба наздикии манзили онҳо расид, ба хоча хабар доданд. Аз шодию хушҳолӣ, ба гумони ин ки Паёмбар барои дидорбинии ў омадааст, аз ҷой барҷаҳид ва ба пешвози эшон рафт.

Муҳаммад (с) гуфт, ки ман барои дидорбинии ту наомадам. Хоча гуфт:

—Чонам фидои ту бод! Бигӯ, дар ҷустуҷӯйи ки ҳастӣ, то ман пеши пойи ў ҷон бидиҳам.

Он гоҳ Паёмбари акрам (с) аз Ҳилол суроғ карду аз ҳоли ў ҷӯё шуд. Хоча гуфт, ки ў ғуломи ўст ва посбони

аспхост, чояш дар саисхона буда, чанд рӯз боз ўро надидааст.

Саисхона торику ифлос буд. Аммо ба расидани Мухаммад (с) ҳама осори ифлосию нопокӣ ва торикии он ҷо нопадид шуд ва чун Яъқуб, ки бӯйи Юсуфро шамид, Ҳилол аз омадани Пайғамбар огоҳ шуду қашон-қашон худро ба наздики ўрасонид.

Паёмбари акрам (с) ўро дар бар қашид ва гуфт:

—Эй ғавҳари пинҳон ва эй дурри афтода аз ёрон.
Дар чӣ ҳолӣ?

Гуфт:

—Ман саис будам. Туро, ки акнун дидам, сарам назди тоҷи шоҳӣ ҳам намешавад.

Ҳоло достони Ҳилолро гуфтам, ки дар лугат ба маъни моҳи нопурра аст ва чун пурра шавад, онро бадр номанд, чанд сухане бигӯем.

Ҳилол ҷизи дигаре ҷуз нур нест, вале мукаррар аст, ки он кам-кам шакли моҳи комилро мегирад. Барои ба камол расидан роҳ ҳаст ва ин роҳро якбора наметавон тай кард. Бояд ба тадриҷ он роҳро паймуд.

Магар на Ҳудованди тавоно буд, ки фалакро ба як лаҳза метавонист биофарад, вале онро дар шаш рӯз бино кард ё хилқати Одамро дар ҷиҳил рӯз қашид, ё ҷаро кӯдак нуҳ моҳ дар шиками модар монд? Сабру тоқат тадбири Ҳақ аст. Шитоб дар кори табиат нест. Ҳар ҷиз бояд дар наъни худ комил шавад ва ба коре, ки нигаронда шудааст, онро ба хубӣ анҷом дода тавонад.

ДОСТОНИ ҒУЛОМУ ПЕШКОРИ САДРИЧАҲОН

Пешкори Садричаҳон—подшоҳи Бухоро, ки ғуломи бовафое буд, бегуноҳ тухмат карданд ва аз тарсу ҳашми шоҳ пинҳонӣ аз Бухоро гурехт. Овораи шаҳрҳои Хуросон шуд. Даҳ сол ҳамчунон саргардон буд. Оқибат аз оворагию дурии ватану шоҳ ба ҳаёли бозгашт афтод.

*Аз фироқ ин хокҳо шӯра бувад,
Об зарду гандою тира шавад.*

Пеши худ фикр кард:

– Ба Бухоро бармегардам ва худро таслими шоҳ мекунам. Ҳар чӣ меҳоҳад, бикунад, беҳтар аз оворагӣ ва дарбадарӣ аст.

*Гӯям: «Афгандам ба пешат ҷони хеши,
Зинда кун ё сар бибур моро чу меш.
Куштаву мурда ба пешат, эй қамар!
Беҳ, ки шоҳи зиндагон ҷони дигар.
Озмудам ман ҳазорон бор беш,
Бе ту ширин менабинам ишиқи хеши».*

Яке аз ошноён гуфт:

– Ба Бухоро бознагард, ҷонат дар хатар аст. Садричаҳон бар ту ҳашм гирифтааст ва дигарон ба ту тухмат задаанд. Фирори ту шоҳро бештар ҳашмгин кардааст ва туро мекушад.

*Дарнигар пасро ба ақлу пешро,
Ҳамҷу парвона масӯzon хешро.
Чун Бухоро меравӣ, девонай,
Лоиқи занҷиру зиндонхонай.*

*Үзи ту оҳан ҳамехояд зи хаим,
Ү ҳамечӯяд туро бо бист чаим.
Мекунад ӯ тез аз баҳри ту корд,
Ӯ саги қаҳт асту ту анбони орд.
Чун раҳидиву Худоят роҳ дод,
Сўйи зиндан меравӣ? Чунат фитод?*

Мард гуфт:

— Эй дўст, пандам мадеҳ! Ҷонам дар гарави муҳаббати Садричаҳон аст ва аз дурии ӯ дар ранҷам. Беш аз ин ҳам тоби дурӣ аз ёру диёр надорам. Бо ин хаёл роҳӣ ба Бухоро шуд.

*Ту макун таҳдид аз куշтан, ки ман
Ташнаи зорам ба хуни хеиштан.
Ошиқонро ҳар замоне мурданест,
Мурдани ушишоқ худ як навъ нест.
Ӯ дусад ҷон дорад аз ҷони ҳудо
В-он дусадро мекунад ҳар дам фидо.*

Ошноён ӯро диданд ва дар шигифт шуданд.
Гуфтанд:

— Худро пинҳон кун. Сипоҳиён дар ҷустуҷӯйи ту ҳастанд. Мард гуфт:

— Ман ташнае ҳастам. Ташнаи обро наметавон аз нӯшидан боздошт. Ман омадаам, ки худро ба шоҳ таслим қунам, ҳар чӣ қунад, мепазирам.

Ин бигуфту ба сўйи шоҳ ба роҳ афтод. Ҳар кас ӯро медиҳ, бар ҷонаш метарсид, намедонист, ки ӯ парвона аст ва аз сўхтан намеҳаросад.

Ҳикоят мекунанд, ки дар канори шаҳри Рай¹ масциде буд, ки мардум онро меҳмонкуш меномиданд,

¹. Рай – шаҳри қадиме дар надикии Текрони Эрон

чунки ҳар кас шабе дар он меҳобид, бомдод зинда аз хоб барнамехест.

*Ҳеч кас дар вай нахуфтӣ шаб зи бим,
Ки на фарзандаш шудӣ он шаб ятим.
Баски андар вай гарибу ур¹ рафт,
Субҳдам чун ахтарон дар гӯр рафт.*

Мардумон мегуфтанд:

—Ин масcid ҷойи париён аст, ки шабҳо бар сари меҳмон мерезанд ва ўро мекушанд. Дигарон мепиндоштанд, ки дар масcid тилисме ниҳодаанд ва ҷони ҳар касро, ки шаб он ҷо бимонад, мегирад. Рӯзе дарвеше аз роҳ расид ва қасд кард, ки шаб он ҷо бихобад. Мардумон ўро аз хатаре, ки пешбинӣ мешуд, огоҳ карданд.

Дарвеш гуфт:

—Шунидаам ва имшаб меҳоҳам ҳақиқатро дарёбам. Ман аз марг наметарсам. Ҳар кас як бор мемирад. Марг дарест, ки ба сӯйи ҷаҳони фароҳу озода кушода мешавад.

*Гуфт: «Эй ёрон! Аз он девон наям,
Ки зи лоҳавле заъиф ояд паям.
Эй ҳарифон! Ман аз онҳо нестам,
Қ-аз хаёлоте дар ин раҳ бистам.
Аз гумону аз яқин болотарам,
В-аз маломат барнамегардад сарам».
Он гариби шаҳри сарболо талаб,
Гуфт: «Мехусбам дар ин масcid ба шаб.
Масcidо! Гар Карбалои ман шавӣ,
Қаъбаи ҳочатравои ман шавӣ.
Ҳин, маро бигзор, эй бигзида дор,
То расанбозӣ кунам мансурвор».*

¹. Ур – бараҳна, луч, урён.

Ва ҳамон шаб дар масцид бимонд. Нимаҳои шаб садои ҳавлноке шунид, ки мегуфт:

—Ҳам акнун барои гирифтани ҷонат меоям ва ин садо панҷ бор такрор шуд. Мард аз шунидани овоз натарсид ва андешид, ки ман худамро ба Ҳудо супоридаам, барои марг ҳам омодаам. Ҳеч чиз наметавонад маро битарсонад.

*Барҷаҳиду бонг барзад, к-эй киё,
Ҳозиром, инак, агар мардӣ, биё!*

Ҳамин ки фарёди ў баланд шуд, ногаҳон тилисм шикаст ва девори масцид ҳам шикасту он қадар зар аз шикоф берун рехт, ки роҳ банд омад.

Ин масал барои он аст, ки набояд аз марг тарсид ва мардона ба пешвози он рафт. Ғуломи Садричаҳон ҳам бо ишқе, ки ба дидори шоҳ дошт, тарсу бимро фаромӯш кард ва дил ба дарё зад. Садричаҳон ҳам гоҳ-гоҳ аз вафодории ғулом ёд мекард, аз гурезаш ғамгин буд.

*Мавҷ мезад дар дилаш афви гунаҳ,
Ки зи ҳар дил то дил омад равзана(ҳ).
Ки зи дил то дил яқин равзан бувад,
На ҷудову дур ҷун ду тан бувад.
Муттасил набвад сафоли ду ҷароғ,
Нурашон мамзӯҷ бошад дар масог.
Ҳеч ошиқ ҳуд набошад вастҷӯ,
Ки на маъшиқаш бувад ҷӯёи ў,
Лек ишиқи ошиқон тан зеҳ кунад,
Ишиқи маъшиқон ҳушу фарбекӯ кунад.
Ҷун дар ин дил барқи меҳри дӯст ҷаст,
Андар он дил, дӯстӣ медон, ки ҳаст.
Ҳикмати Ҳақ дар қазову дар қадар
Кард моро ошиқони ҳамдигар.*

*Чумла ачзои ҷаҳон з-он ҳукми пеш
Ҷуфт-ҷуфтту ошиқони ҷуфти хеш.
Ҳаст ҳар ҷузве зи олам ҷуфтҳоҳ,
Рост ҳамчун қаҳрабову барги коҳ.*

Бо муҳаббате, ки дар дили шоҳу ғулом буд, чун дубора баргашт, муҳаббати ў дар дили шоҳ бештар шуд. Ғулом ҳам омада буд, ки агар бояд кушта шавад, дар ҳузури дўст бошад.

*Ҳар кӣ андар кори ту шуд, марғдӯст,
Бар дили ту бе кароҳат дӯст ўст.*

Ғулом, ки ҷашмаш ба Садричаҳон афтод, бехуш шуд ва чун ҷӯби хушк нақши замин гардид. Ҳар қадар ўро гулоб заданду ҳаво доданд, аз ҷо начунбид. Подшоҳ

*Гуфт: «Ошиқ дӯст мечӯяд ба тафт,
Чунки маъшуқ омад, он ошиқ бирафт».*

Гуфтаанд, ки пашиша назди Сулаймон (а) омад ва аз дасти бод шикоят кард, ки маро осуда намегузорад.

*Гуфт пашиша: «Доди ман аз дасти бод,
К-ӯ ду дасти зулм бар мо баргушод.
Мо зи зулми ў ба тангӣ андарем,
Бо лаби баста аз ў хун меҳ(в)арем».*

Сулаймон (а) бодро ҳозир кард. Чун бод омад, пашиша рӯ ба гурез ниҳод.

Сулаймон гуфт:
—Кучо меравӣ? Дар рӯйи душман сухани худ боз гӯ!

*Гуфт: «Эй шаҳ! Марги ман аз буди ўст,
Худ сиёҳ ин рӯзи ман аз дуди ўст.*

*Ұчу омад, ман күчо ёбам қарор?
К-ү барорад аз ниҳоди ман димор».*

Садричаңон чун ғуломро бад-он ҳол дид, ұро дар бар гирифт ва навозиш кард. Ғулом чашм күшод ва гүё дунёро дар бағал дошт. Ба пойи шоқ афтоду гуфт:

—Ман аз тұхмати ҳасудон гурехтам, vale ҳар қо гаштам, меҳрубон чун ту наёфтам.

Мегуфту ашки шодай мерехт. Мардум аз ҳоли ү гирён шуданд, ки ин чи дилбастагиу вафое аст!

*Ақл ҳайрон, ки чи ишиқ астыу чи ҳол?
То фироқи ү ақабтар ё висол?
Бо ду олам ишиқро бегонагай,
Андар ү ҳафтоду ду девонагай.
Пас чи бошаад ишиқ? Дарёи адам,
Даршикаста ақлро он қо қадам.
Бандагиву салтанат маълум шуд,
З-ин ду парда ошиқй мактум шуд.
Кошкй ҳастай забоне доштай,
То зи ҳастон пардаҳо бардоштай.*

Маъшуқ аз ошиқи худ пурсид:

—Ту гирди қаҳон гаштай. Кадом шаҳр аз шаҳрхоро хуштар дидай?

Гуфт:

— Шаҳри дилдорро!

*Гуфт: Маъшуқе ба ошиқ, эй фато,
Ту ба гурбат дидай бас шаҳрхо.
Пас кадомин шаҳр з-онҳо хуштар аст?
Гуфт: «Он шаҳре, ки дар он дилбар аст».*

Дурии ишқ аз маъшуқ озмоиш аст. Агар аз бало чашм нагардонӣ, оқибат хушӣ хоҳӣ ёфт.

Ин тамсилро бишнав ва аз бало маҳарос. Нахӯдро бонуи хона дар деги хӯрок мерезад, ҷӯшиш ӯро болою поин мекунад. Нахӯд ба қадбону мегӯяд:

—Ту, ки маро ҳаридай, моли ту ҳастам. Дигар чаро мечӯшониям?

Қадбону мегӯяд:

*Зон начӯшонам, ки макрӯҳи маниӣ,
Балки то гирӣ ту завқи ҷоинӣ.*

То туро начӯшонам, маза пайдо намекунӣ ва хӯрданбоб намешавӣ!

Нахӯд гуфт:

—Агар чунин аст, чӣ қадар меҳоҳӣ, бичӯшон. Кафгир ба сарам бизан, то пухта шавам ва шоистаи дастархони ту гардам.

*Ҳамчун пилам, бар сарам зан захму дод,
То набинам хоби Ҳиндустону бог.*

Барои ҳамин аст, ки мӯъмин дар бало сабркунанда асту хурсанд, чун медонад, ки ҳар балое раҳнамои хайре аст ва ҳар дарду талоше поёни хушӣ хоҳад дошт.

ДОСТОНИ ЧАРМГАР ДАР БОЗОРИ АТРФУРӮШОН

*Он яке афтод беҳуши хамид,
Чунки дар бозори атторон расид.
Ҳамчу мурдор уфтод ӯ бехабар
Нимрӯз, андар миёни раҳгузар.*

Марди ҷармгаре аз бозори атруғурӯшон мегузашт. Чун ба бӯйи атру гул одат надошт, аз бӯйи хуш бетоб

шуду аз хуш рафт ва ба замин афтод. Мардум гирд омаданд ва ҳар кас дармоне мекард: яке гулоб овард ва бар ў пошид, дигаре об бар рўйи ў мерехт, яке пироҳанашро боз мекард ва дигаре набзашро мегирифт. Аммо ҳеч кас дармони ўро намедонист. Хабар ба бародари чармгар расид. Доност, ки чармгар аз бўйи хуш ба ин рўз афтодааст. Миқдоре саргин дар кисай худ пинҳон кард ва рўй ба бозори атторон овард. Пеши худ мегуфт:

—Ман сабаби бехушии ўро медонам, ў ба бўйҳои нохушу гандазо одат кардааст.

*Чун бидонистӣ сабабро, саҳл шуд,
Дониии асбоб дафъи ҷаҳл шуд.
Пас ҷунин гуфтаст Ҷолинуси меҳ,
Он чӣ одат дошт бемор, он-ши дех.
Гар ҳилофи одат аст он ранчи ў,
Пас давои ранҷаш аз муътод ҷӯ.*

Бародар худро ба бозор расонид ва бар сари болини чармгар омад. Барои ин ки касе саргинро набинаду аз равиши дармони ў огоҳ нашавад, мардумро аз давру бари ў дур карду сар ба гўшаш карда бо даст саргинро бар бинии ў молид.

*Сар ба гўшаши бурд ҳамчун розгӯ,
Пас ниҳод он чизро бар бинӣ ў.
К-ӯ ба каф саргини саг соида буд,
Доруи магзи палид он дида буд.
Соате шуд, мард ҷунбидан гирифт,
Халқ гуфтанд, ин фусуне буд шигифт,
К-ин бихонд афсун, ба гӯши ў дамид,
Мурда буд, афсун ба фарёдаши расид.*

Чармгар, ки бўйи бади саргин ба биниаш расид, ба хуш омад. Бўйи бад дар димоғаш печиду ба чунбиш афтод. Мардум дар шигифт шуданд, ки бародарашиб чӣ афсуне дар гўши ў хонд, ки ў мурда буд, дубора зинда шуд. Онҳо намедонистанд, ки кори он мард чисту одати ў чист.

Намедонистанд, ки мушку бўйи хуш дармони ранчи касе, ки ҳама умраш ба бўйҳои нохуш одат кардааст, нест.

ДОСТОНИ СУЛАЙМОН ВА МАЛИКА БИЛҚИС

Билқис маликаи шаҳри Сабо буд. Сабо кишваре буд сарватманду обод. Рӯзе ба фикр афтод, ки молдории худро ба Сулаймон (а) нишон бидиҳад. Чиҳил ҳаҷир хишли зару ҳадяҳои дигар бо ҳамроҳий гурӯҳе аз дарбориёни худ ба Сулаймон (а) фиристод. Фиристодагони ў ба наздики пойтахти Сулаймон (а) расиданд. Ногаҳон роҳро пӯшида аз тилло диданд. То чиҳил манзил ҳамчунон фарши роҳ аз зар буд. Кам-кам фиристодаҳо пеши худ эҳсоси шарм карданд ва ҳадаяи шоҳбонуи Саборо дар баробари сарвати кишвари Сулаймон (а) бисёр ночиз диданд.

*Арсае, к-ши хок зарри даҳдаҳист,
Зар ба ҳадя бурдан он ҷо абллаҳист.
Чун қасоди ҳадя он ҷо шуд падид,
Шармсоришион ҳаме вонас қашид.
Боз гуфтанд: «Ар қасоду ар раво,
Чист бар мо? Бандафармонем мо.
Гар зару гар хок моро бурданист,
Амири фармондех бачооварданист».*

Сулаймон (а), ки фиристодагони малика Билқис ва ҳадяҳои ўро дид, хандиду гуфт:

— Ман аз шумо кай ҳадя хостам. Он чи ман меҳостам, ин буд, ки коре кунед, ки шоистаи ҳадя шавад.

*Ман намегӯям маро ҳадя дихед,
Балки гуфтам лоиқи ҳадя шавед,
Ки маро аз гайб нодир ҳадяҳост,
Ки башар онро наёрад низ хост.*

Шумоҳо ситораҳое мепарастед, ки хаёл меқунед зардууст меқунанд, ҳол он ки бояд касеро, ки ситора меофаринад, бипарастед.

Он гоҳ фиристодагони малика Билқисро бозгардониду гуфт:

— Ман ба зарҳои шумо ҳочат надорам. Зарҳои маро ҳам бибаред, ки ба ман лозим нестанд. Он чи ман меҳоҳам, рӯйи зард аст, ки ба ишқи Худованд ранг бохта бошад. Он дили ошиқ аст. Акнун биравед ва ба маликаи худ ҳар чӣ дидед, бозгӯед, то бидонад, ки ман чашм ба молу зар надорам, чун аз Худованд ҳар чӣ биҳоҳам, ба ман медиҳад.

*Форигем аз зар, ки мо бас турғанем,
Хокиёнро сар ба сар заррин кунем.*

Дар баробари тавоноии Худованд ягона чизе, ки лозим аст, фармонбарии ў ва ситоиши ўст:

*Лек завқи саҷдае пеши Худо
Хуштар ояд аз дусад давлат туро.
Пас бинолӣ, ки наҳоҳам мулкҳо,
Мулки он саҷда мусаллам кун маро.
Подшоҳони ҷаҳон аз бадрагӣ
Бӯ набурданд аз шароби бандагӣ.*

Дорой ва мулки шумо моли шумо нест, балки шумо асиру нигоҳбони он ҳастед. Молики аслӣ Худои таво-

ност. Мо монанди мурғе ҳастем, ки донаро дида ва
домро намебинад. Ин дилбохтагии ў ба дон, ўро ба дом
меандозад.

Касе ба гил хўрдан хў карда буд, ба бозор рафт, ки
шакар бихарад. Фурӯшанд ба чойи санги тарозу гили
саршў гузошт ва дар пайи шакар рафт. Ҳаридор, ки
ошиқи гилхўрӣ буд, то ҷашми фурӯшандаро дур дид, аз
он гил дуздиду муштоқона меҳӯрд ва пеши худ мегуфт:

—Ин гил аз зару шакар ҳам беҳтар аст. Фурӯшан-
да зери ҷашм дид ва ў ҳам ба худ гуфт:

—Ту хаёл мекунӣ моли маро меҳӯрӣ ё медуздӣ? На-
медонӣ, ки ҳар чӣ бештар бихӯрӣ, шакари ту камтар
мешавад.

*Гар бидуздӣ в-аз гили ман мебарӣ,
Рав, ки ҳам аз паҳлуи худ меҳ(в)арӣ.*

Ман, ки Сулаймонам, фиреби гил ва зарро
намехӯрам. Шумо биравед ва ба малика Билқис бигӯед,
ки тахту тоҷро раҳо кунад ва барои имон овардан ба
Худои меҳрубон пеши ман биёяд. Даъвати ман аз
Билқис барои шаҳват нест. Ман фиристодай Худован-
дам ва шаҳваткушам.

Сулаймон (а) забони мурғонро ҳам медонист. Ба
ҳар мурғе панде, ки муносиби ў буд, медод. Ў ҳама
мурғони Саборо ба сӯйи хеш хонд. Билқис ҳам якбора
аз шавқу имон саршор шуд. Аз сари подшоҳӣ ва мулку
асбоб гузашт ва аз дилу ҷон ба Худованд рӯй овард.

Аммо бо ин ки аз ҳар чӣ дошт ҷашм пӯшад, наме-
тавонист таҳти худро фаромӯш қунад ва аз он дил би-
канад. Сулаймон (а) рози дили ўро дарёфт ва орзуи ўро
донист, ба фикри чора афтод, ки чӣ гуна таҳти ўро аз
шаҳри Сабо ба пойтакҳи худ биёварад. Деве, ки ҳозир
ба фармон буд, гуфт:

— Агар иҷоза бидиҳӣ, то ту дар ин ҷо нишастай,
ман онро меоварам.

Осафи вазири Сулаймон (а), ки ў ҳам имони қавӣ дошту аз мардони Худои меҳрубон буд, гуфт:

—Ба қӯмаки Худованд ман онро дар як чашм ба ҳам задан аз Сабо ба ин ҷо хоҳам овард.

Малика Билқис, ки ҳочаташ ҳам бароварда шуда буд, барои дидори Сулаймон (а) ва пазириши дини ҳақ озими диёри Сулаймон (а) гардида. Ў дигар ба молу сарват, ҷоҳу ҷалол алоқае надошт. Дилбастагии ў бар таҳт монанди шавқу завқи нависанд ба қалам ё ҳунарманд ба лавҳи корӣ буд. Таҳт ҳам мӯниси Билқис буд ва то расидани ў ба назди Сулаймон (а) Осаф онро дар қасри ў (а) ҳозир кард. Сулаймон (а) гуфта буд:

—Бояд таҳт зудтар аз Билқис расида бошад, чун ў дар ин ҳолат монанди қӯдакест, ки ба бозичааш ниёзманду дилхуш аст. Аммо ба зудӣ онро ҳам раҳо хоҳад кард ва яқдилу яқчиҳат ба Худованд рӯй хоҳад овард.

Ва ҷунин ҳам шуд.

Рӯзе Сулаймон (а) бар таҳти худ нишаста буд. Бод вазидан гирифту бар ў мезад. Ў гуфт:

—Эй бод даст бардору бар ман мапеч!

Бод гуфт:

— Ту ҳам аз ҳаёли орзуи ҳом даст бардор, то ман ҳам аз вазидан боз истам!

*Бод бар таҳти Сулаймон раст қаж,
Пас Сулаймон гуфт: Бодо қаж магаж!
Бод ҳам гуфт: Эй Сулаймон қаж марав,
В-ар равӣ қаж, аз қажсам ҳаимин машав.*

Ҳамчунин ҳаёли шаҳвонӣ бар ў ғалаба ёфт. Но-
гаҳон тоҷаш қаҷ шуд. Ҳарчи Сулаймон (а) кӯшид онро
рост кунад, мумкин нашуд. То фикри шаҳвонии худро
раҳо накард, тоҷ ҳам бар сараҷ рост нагардид. Пас аз
ин ки аз ҳаёли ҳоми худ даргузашт ва анҷаруни дили
худро пок кард, тоҷ бар ҷойи худ истод. Он гоҳ Сулай-

мон (а) хост, ки озмоиш бикунад. Точро бар сари худ ба қасд кац ниходу ҳашт бор ин корро таクロр кард ва ҳар бор точ ба чойи худ боз мегашт.

Ҳашт бораши рост карду гашт каж,
Гуфт: «Тоҷо! Ҷист охир? Каж магаж».
Гуфт: «Агар сад раҳ кунӣ ту рост, ман
Каж шавам, чун қажравӣ, эй мӯътаман!»
Пас Сулаймон андаруна рост кард,
Дил бар он шаҳват, ки будаши, кард сард
Баъд аз он тоҷаш ҳамон дам рост шуд,
Онҷунон ки тоҷро меҳост, шуд.

Аз он пас Билқис— шаҳбону Сабо ҷашм аз ҳама чиз пӯшиду ба Ҳудованди ягона дилашро пайваст.

ДОСТОНИ ДАРВЕШ ВА ПИРАМАРДИ ҲЕЗУМКАШ

Дарвеше барои шунавандагони худ ҳикоят кард, ки шабе дар хоб гурӯҳе аз бузургонро дидам, ки бо Ҳизр сарукор доштанд. Ба онҳо гуфтам, ки коре кунед, ки ман битавонам бе ранҷу қӯшиш рӯзии ҳалол ба даст оварам. Онҳо маро ба сӯйи қӯҳистоне бурданд, ки дар он ҷо дараҳтони мева фаровон буд.

Мар маро сӯйи қӯҳистон ронданд,
Меваҳо зон беша меафшионданд,
Ки Ҳудо ширин бикард он меваро
Дар даҳони ту ба ҳимматҳои мо.

Ба ман гуфтанд, ки аз ин меваҳо ҳар чӣ дилат меҳоҳад, бихӯр ва ман, ки рӯзии ҳалол ёфта будам, ба ҳӯрдан пардоҳтам. Ҳӯрдани он меваҳо тавоноии маро дар сухан гуфтан афзуд, ба тавре ки мардум аз ширинии суханони ман дар пӯсташон намегунциданд. Ман тар-

сидам, ки таваҷҷуҳи ҳалқ ба ман сабаби фитнаву фиреб бишавад. Аз Ҳудованд хостам барои ин ки ҳушсуханӣ боиси лағзиши ман нашавад, ба ман бахшише кунад, ки аз ҳама ниҳон бошад.

*Шуд сухан аз ман, дили хуи ёфтам,
Чун анор аз завӯ мебишкофтам.
Гуфтам ар чизе набошад дар биҳишт
Ғайри ин шодӣ, ки дорам дар сиришт.
Ҳеч неъмат орзу н-ояд дигар,
З-ин напардозам ба ҷавзу найшакар.*

Ҳудованди бахшандаву меҳрубон дуои маро пази-
руфт ва фасоҳати сухани ман гум шуд, аммо дилам
шодмон гардиду он қадар дилхуш шудам, ки бо ҳуд
мегуфтам:

—Агар дар биҳишт ҳам инчунин шодӣ дошта
бошам, дигар гирди ҳуру қасрҳо наҳоҳам гашт. Аз қас-
бу кори пештараам ҷанд танга доштам, ки барои рӯзи
мабодо дар остини ҷомаи ҳуд дӯхта будам ва медонис-
там, ки дигар ба он ҳоҷат наҳоҳам дошт.

Дар ин ҳол ҷашмам аз дур ба пирамарде афтод, ки
боре аз ҳезум бар пушт дошт ва онро ба саҳти мекашид:

*Он яке дарвеш ҳезум мекашид,
Хаставу монда зи беша даррасид.
Пас бигуфтам, ман зи рӯзӣ форигам,
З-ин сабаб аз баҳри ризқам нест гам.*

Пеши ҳуд гуфтам, ки ман бо ин ҳама мева дигар
ғами рӯзӣ надорам. Беҳтар аст ин ҷанд тангаро ба ӯ
диҳам, то каме хотираш аз ҷиҳати ба даст овардани
рӯзӣ осуда шавад. Дар ин ҳол пирамард наздик шуду
бори ҳудро ба замин гузошт. Нигоҳе тунд ба ман аф-
канду зери лаб ҷизе гуфт, ки ман нафаҳмидам, аммо та-
нам аз ҳайбати нигоҳи ӯ ларзид.

*Сүйи ман омад ба ҳайбат ҳамчу шер,
Банди ҳезумро зи худ бинҳод зер.
Партави ҳоле, ки ў ҳезум ниҳод,
Ларза бар ҳар ҳафт узви ман фитод.*

Он гоҳ даст ба осмон бардошту гуфт:

— Худоё, ба бахшише, ки ба хосони худ дорӣ, ин бо-
ри ҳезумро ба зар табдил кун!

*Лутфи ту хоҳам, ки миногар шавад,
Ин замон ин банди ҳезум зар шавад.*

Ҳанӯз сухани ў тамом нашуда буд, ки он ҳезум шо-
ҳаҳои зар гардид ва ман аз ин дидани ин ҳол аз ҳуш-
рафтам. Чун чашм кушодам, пирамард боз даст ба дуо
бардошту гуфт:

— Эй Худованд, ба ҳакқи онҳо, ки аз шухрат мегуре-
занд, ин тиллоҳоро ба ҳоли аввал баргардон!

Ва ман дидам, ки зарҳо дубора ҳезум шуданд. Пи-
рамард бе он ки ба ман нигоҳ қунад, борро бар пушти
худ ниҳоду ба сўйи шаҳр равон шуд.

*Хостам, то дар пайи он шаҳ равам,
Пурсам аз вай мушкилоту бишнавам.
Баста кард он ҳайбати ў мар маро,
Пеши хосон раҳ набошад оммаро.*

Мехостам ба дунболи ў биравам ва мушкили худро
дар миён ниҳаму посух бишнавам. Аммо ҳайбати ў ма-
ро бар чойи худ меҳкӯб кард, натавонистам аз пайи вай
биравам ва аз хоб бедор шудам.

ДОСТОНИ ПОДШОҲУ ГУЛОМИ ХУДХОХ

Гуломе, ки меҳри шоҳ ба ў хунук шуда буд, ба шоҳ
номае навишт. Дар он нома калимаҳо пур аз эътиroz ва

кинаву нохушнудӣ буд. Ӯ намедонист, ки нома ба шоҳ бояд чӣ гуна бошад, мебоист онро чанд бор меҳонд ва тавре менавишт, ки ба хонанда таъсири хуб расонида тавонад. Яке ба ӯ бояд мегуфт:

*Гӯшае рав, номаро бикишо, бихон,
Бин, ки ҳарфаши ҳаст дархурди шаҳон?
Гар набошад дархур, онро пора кун,
Номай дигар навису чора кун!*

Одамӣ ҳар кор мекунад, бояд нахуст биандешад, ки чӣ меҳоҳад ва чӣ бояд кунад. Агар ҷуволеро ба дӯш ме-кашӣ, хуб аст бидонӣ, ки даруни он чӣ аст. Агар сангӯ кулӯҳ аст, ба қашидан намеарзад. Нома ҳам бояд дорои нукоте бошад, ки бо ҳаққу воқеъ ҳамроҳ бошад, вагарна, агар бар пояи ҳашму ҳудҳоҳи зиёдаталабӣ бошад, кори ту пеш намеравад ва баҳрае наҳоҳад бурд.

Фақеҳе саллаи бузурге бар сар дошт, ки дар миёни он кухнаву жанда буд ва танҳо рӯкаши нав дошт. Барои ин меҳост ҳар ҷо равад, мардум аз дидани саллаи ба эҳтирому ситоиши ӯ бипардозанд.

*Зоҳири дастор чун ҳуллай биҳиишт,
Чун мунофиқ андарун расвою зишт.*

Бомдоде торику равшан салларо ба сар гузошту ба сӯйи мадраса равон шуд. Дар роҳ дузде дар гӯши то-рик камин карда буд. Чун ҷашмаш ба саллаи қалони фақеҳ афтод, онро аз сари ӯ даррабуд ва рӯ ба гурез овард:

*Дар раҳи торик марде ҷомакан
Мунтазир истода буд аз баҳри фан.
Даррабуд ӯ аз сараши дасторро,
Пас давон шуд, то бисозад корро.*

*Пас фақеҳаш бонг барзад, к-эй писар!
Боз кун дасторро, он гаҳ бибар.
Инчунин ки чорпарра мепарӣ,
Боз кун он ҳадяро, ки мебарӣ.
Боз кун онро, ба дасти худ бимол,
Онгаҳон хоҳӣ бибар, кардам ҳалол.
Чунки бозаш кард он ки мегурехт,
Сад ҳазорон жандар андар раҳ бирехт.*

Фақеҳ фарёд зад:

—Эй мард, дуруст нигоҳ кун, ки чӣ медуздӣ. Тавре ки ҳаёл мекунӣ, он салла аз матои гаронбаҳо нест. Ҳамаи он жандапора ва қуҳна аст. Онро боз кун ва агар арзиш дорад, бибар, ҳалоли ту бошад.

Дузд медавид ва латтапораҳо ба замин мерехтанд. Охири кор аз он саллаи калону бошукуҳ ҷуз як газ матои камбаҳо чизе дар дасташ намонд.

*Бар замин зад ҳирқаро, к-эй беиёр,
З-ин дагал моро баровардӣ зи кор.*

Фақеҳ гуфт:

—Ман туро аз беарзиши моли дуздӣ огоҳ кардам, ту напазирифтӣ. Ҳоли ту ба кори дунё монад, агарчи зоҳири фиребанда дорад, аммо аз бевафоии худ фарёд мезанад. Бадбахтона, гӯши суханшунав, дидай эътибор нест.

*Гуфт: «Бинмудам дагал, лекин туро
Аз насиҳат бозгуфтам моҷаро».*

Он ғулом номаеро, ки навишта буд, дубора нахонд, аммо пеши ошпази шоҳ рафту шикояти худро бозгуфт. Ошпаз, ки маҳрами шоҳ буд гуфт:

—Шоҳ на тангдаст асту на баҳил. Ӯ ба ҳар кас ба қадри ихлосу некандешию хидмати Ӯ мебахшад. Агар аз

музды ту кам карда ё бемехр шудааст, бояд аз худат иллашшро бипурсай, на ин ки онро ба шох нисбат бидихай. Аммо ҳар чий ошпаз мегуфт, ба гүши ў намерасид ва ҳарфи худашшро ҳақ мепиндошт. Ошпаз гуфт:

*Об аз сар тира аст, эй хирахашим,
Бештар бингар, яке бикишой чашим.
Ин магир аз фаръ, ин аз асл гир,
Бар камон кам зан, ки аз бозуст тир.*

Оқибат гулом номаро ба шох расонд. Шох номаро хонду онро дур андохт ва посухе надод. Гуфт:

—Ин мард аз бемехрии ман ғам надорад. Аз ин ки дастмұздаш кам шудааст, дар ҳашм аст. Ўаз ман намеандешад, доир ба хүрду хүрек меандешад.

Аммо гулом ба ин қаноат накард ва боз номаи дигар ба подшох навишишт. Пеши худ гуфт:

—Номабар номаро ба шох нарасонда ва ба ман хиёнатт кардааст. Аз ин чиҳат, дар номаи дувум ба ошпазу номабар дашном дод ва онҳоро муттаҳам намуд. Ҳаргиз фикр накард, ки кирм аз дараҳт аст ва айб аз худи ўст. Ин номаро ҳам шох хонд ва посухе надод. Он гулом панҷ бор нома навиштанро такрор кард. Охир вазири шох ба ў гуфт:

—Ў гулому бандай шох аст. Агар ҹавоби ўро бидихед, аз шахии ту чизе кам нагардад.

*Аз шаҳии ту чӣ кам гардад, агар
Бар гулому банда андозӣ назар?
Гуфт: «Ин саҳл аст, аммо аҳмақ аст,
Марди аҳмақ зишту мардуди Ҳақ аст.
Гуфт Пайғамбар, ки аҳмақ ҳар кӣ ҳаст,
Ў адувви мосту гули раҳзан аст.*

Шох гуфт:

—Ман марҳамати хешро дарег намедорам, аммо ин гулом марди аблаҳе ҳаст ва ҳар коре дар ҳаққи ў бикуний, розӣ намешавад. Паёмбари акрам (с) дар ин маврид барҳақ фармудааст: «**Ҳар кӣ аҳмак бошад, душмани мо ва ғули раҳзан аст**».

Одамӣ дорои ду ақл аст: яке он ки таҳсил меқунад ва дигар он ки худодод аст.

*Ақли дигар баҳшиши Яздон бувад,
Чашмаи он дар миёни ҷон бувад.
Чун зи сина оби донии ҷӯши кард,
На шавад ганд, на дерина, на зард.
Ақли таҳсилӣ мисоли ҷӯйҳо,
К-он равад дар ҳонае аз қӯйҳо.
Роҳи обаши баст шуд, шуд бенаво,
Аз даруни хештан ҷӯ чашмаро!*

ДОСТОНИ СИТОИШГАРУ ХАЛИФАИ БАҒДОД

Марде ба Ироқ сафар кард. Чун баргашт, ёрони ў пурсиданӣ, ки сафар чӣ гуна анҷом ёфт? Ҳуш гузашт ё на? Марди мусоғир посух дод, ки сафар бисёр хуб буд, ҷуз дурии дӯстону азизон камбуде надоштам. Халифаи Бағдод ба ман даҳ ҷома дод, ки яке аз дигаре беҳтар. Он ғоҳ дар ситоиши халифа он қадар доди сухан дод, ки чӣ қадар меҳруbonу баҳшанда буд. Дӯston гуфтанд:

—Зоҳири ту нишон медиҳад, ки ин суханон дуруст нестанд. Саропойи ту жанда аст ва ҳоли ту ҳам зор. Агар халифа ба ту ҷизе дода буд, бояд зоҳири дурусте медоштӣ.

*Пас бигуфтандаш, ки аҳволи најсанӣ
Бар дурӯги ту гувоҳӣ медиҳанд.*

*Тан бараҳна, сар бараҳна, сұхта,
Шукрро дүздидә ё омұхта.
К-ў нишони шукру ҳамди мири ту,
Бар сару бар пойи бетавфири ту?
Гар забонат мадҳи он шаҳ метанаад,
Ҳафт андомат шикоят мекунад.
Дар сахои он шаҳу султони ҷуд
Мар туро кафшеву шалворе набуд?*

Марди сафаркарда гуфт:

—Ман он чӣ аз халифа гирифтам, ба бенавоёну ниёзмандон бахшидам. Онҳо гуфтанд:

—Бахшиш кори хубест, агар ту бо хушнудиву ризо мол бахшидай, муборак бошад. Вале рангу рухсори ту ошкор мекунад, ки ту на чизе гирифтай ва на чизе додай. Ҷеҳраи одами бахшанда равшану нуронӣ аст. Рӯйи ту зарду ҷашми тира, ҳоли нохушу ботинат безор аст.

*Худ гирифтам, мол гум шуд, майл ку?
Сайл агар бигзаит, ҷойи сайл қу?
Сад нишон бошад дарун исорро,
Сад аломат ҳаст некӯкорро.*

Ёрон гуфтанд:

—Аз ҳолу аҳволи ҳар қас сирри замири ў хабар медиҳад. Ту ҷаро бечиҳат дидори халифа ва меҳрубонию бахшиши ўро ба худ мебандӣ, ба худ тухмат мезаний? Ҳеч нишоне аз ин ки достони ту рост бошад, пайдо нест.

*Ту малоғ аз мушиқ, к-он бўйи пиёз
Аз дами ту мекунад макишуф роз.
«Гулишакар ҳўрдам» ҳамегўйиву бўй,
Мезанад аз сир, ки ёва мағўй!*

Дуруст аст, ки даруни хонаро деворҳо аз ҷашми ҳамсоя дур медоранд, аммо ҳамсояҳо аз шикофи равза-

ни девор бар он чӣ аз он сӯйи онҳо мегузараф, огоҳ ме-шаванд. Аз асрори хонаи дил табибони дил бохабаранд ва бидуни гуфтугӯ бо нигоҳ рози нихонро дармеёбанд.

Ҳоло ки достон ба ин ҷо расид ва аз табиби дилу орифи худошинос ва ворастаи роздон сухан рафт, пешбинии Боязиди Бастомӣ, ки муждаи таваллуди Шайх Абулҳасани Хорақониро дода буд, боз гӯем:

*Рӯзе он султони тақво мегузашт
Бо муридон ҷониби саҳрову дашт.
Бӯйи хуш омад мар ўро ногаҳон,
Дар саводи Рай, зи сӯйи Хорақон.*

Боязид рӯзе аз саҳрои Рай ба сӯйи Хорақон мерафт. Ногаҳон муридон диданд, ки ҳоли ў дигаргун шуд ва дар ҷеҳрааш асари шодӣ ҳувайдо гардид. Муридон пурсиданд, ки чӣ ҳол ба шумо рух додааст?

*Гуфт: «З-ин сӯ бӯйи ёре мерасад,
Қ-андар ин дех шаҳриёре мерасад.
Баъди ҷандин сол мезояд шаҳе,
Мезанад бар осмонҳо хиргаше.
Рӯяши аз гулзори Ҳақ гулгун бувад,
Аз ман ў андар мақом афзун бувад».*

Он ғоҳ гуфт:

—Номи ў Абулҳасан аст ва аз авлиёи Худост. Дар бораи шаклу шамоил, ранги ҷеҳраву қадду боло нишонаҳое дод.

Муридон гуфтаҳои Боязиду таърихеро, ки ин пешгӯйӣ ба ў даст дода буд, ёддошт карданд. Солҳо пас аз он ҳамон тавр ки гуфта буд, дуруст дар рӯзи муайян Абулҳасани Хорақонӣ ба дунё омад.

*Аз паси он солҳо омад падид
Булҳасан баъди вафоти Боязид.
Ҷумлаи хӯҷои ўзимсоку ҷуд
Ончунон омад, ки он шаҳ гуфта буд.
Лавҳи маҳфуз аст ўро пешво,
Ўҷи маҳфуз аст? Маҳфуз аз хато.
На нуҷум асту на рамл асту на хоб,
Ваҳии Ҳақ, «валлоҳу аълам би-с-савоб».
Ваҳии дил гираши, ки манзаргоҳи ўст,
Чун хато бошад, чу дил оғоҳи ўст.*

Пас аз ин ки шайх ба мақоми баланди ирфон расид, муридон достони гузаштани Боязид, пешгӯйӣ ва хабари вилодати ўро, ки аз пеш хабар дода буд, таъриф карданд. Шайх гуфт:

—Ман ҳам дар хоб он чӣ шумо мегӯед, ҳамаро дидаам ва аз он ҳангом ҳар бомдод ба гӯристон мерафту мазори Боязиdro зиёрат мекард, масоилу мушкили худро ҳал мекард, то ин ки як рӯз ба гӯристон омад. Он саросар аз барфи фаровон пӯшида, ба тавре ки наметавонист гӯри ўро пайдо кунад. Ногаҳон дар ҳоли тафаккур ва андеша овозе шунид:

*Ҳин, биё, ин сӯ, ба овозам шитоб,
Оlam az barf ast, rӯy az man matob!
Ҳоли ўзон рӯз шуд хубу бидид,
On achoibro, ki avval mешунид.*

Аз он рӯз Шайх Абулҳасан сохибкаромот шуд ва ба сафи волотарин орифони ҷаҳон даромад.

ДОСТОНИ ПАЁМБАР ВА МАРДИ ФУЗУЛ

Ҳазрати Мұхаммад (с) лашкареро ба ҹанг мефири-стод ва ҹавонеро аз қабилаи Ҳузайл сардору фармондехи он лашкар кард.

*Асли лашкар бегумон сарвар бувад,
Қавми бесарвар тани бесар бувад.
Ин ҳама, ки мурдаву пажмурдаī,
З-он бувад, ки тарки сарвар кардаī.
Аз касал в-аз бухл в-аз мову манī
Мекашīй сар, хешро сар мекани.*

Фармондехі мұхимтарин چойгоху мартаба дар ҳар артиш аст. Лашкаре, ки фармондех надорад, роҳ ба өле надорад. Касе ҳам, ки дар зиндагі ба шоистае сар насупурдааст, гүмроху саргардон мешавад.

Чаҳорпое борашро дар биёбон ба замин андохту сар ба күх ниход. Соҳибаш дунболи ў медавид ва мегуфт:

—Эй нодон, ин биёбон пур аз гург аст. Аз ман дур шавӣ, туъмаи онон ҳоҳӣ шуд. Агар бори маро мебарӣ, дар иваз ҷони туро аз балои гург нигоҳ медорам.

*Ҳамчу устуре, ки бигрезад зи бор,
Ў сари худ гираð андар кӯҳсор.
Соҳибаши дар пай давон, к-эй хирасар,
Ҳар тараф гургест андар қасди ҳар.
Гар зи ҷашмам ин замон гоиб шавӣ,
Пешам ояд ҳар тараф гурги қавӣ,
Устухонатро бихояд чун шакар,
Ки набинӣ зиндагониро дигар.
Он магир, охир бимонӣ аз алаф,
Оташ аз беҳезумӣ гардаð талаф.*

*Хин, бимагрез аз тасарруф карданам
В-аз гароний бор, ки чонат манам.
Ту сутурй ҳам, ки нафсат голиб аст,
Ҳукм голибро бувад, эй худпараст!*

Одаме, ки нафсаш бар ақлаш ғалаба дорад, бе раҳбарии ақлу оқил оқибат ба хайр нахоҳад расад.

Чун ҳазрати Мұхаммад (с) ҹавонеро ба фармондеҳӣ гумошт, аз миёни гурӯҳ фузуле баланд шуда гуфт:

—Эй Паёмбари Ҳудо, чй гуна ҹавони нопухтаро бар пирони корозмуда амир мекунӣ?

*Ё Расулллаҳ! Ҷавон гар шерзод,
Гайри марди пир сарлашкар мабод.
Ҳам ту гуфтастиву гуфтӣ ту гуво
Пир бояд, пир бояд пешво.
Ё Расулллаҳ! Дар ин лашкар нигар,
Ҳаст ҷандин пиру аз вай пештар.
З-ин дарахт он барги зардашро мабин,
Себҳои пухтаи ўро бичин.
Баргҳои зарди ў худ кай тиҳист?
Ин нишони пухтагиву комилист.
Барги зарди ришиу он мӯйи сапед
Баҳри ақли пухта меорад навид.
Баргҳои наврасидай сабзформ,
Шуд нишони он ки он мева-ст хом.*

Он марди фузулу ҳасуду кўтоҳфикср чун дид Паёмбари акрам (с) ба сухани ў гӯш медиҳад, ба таърифи худ афзуду гуфт:

—Ту худат борҳо гуфтай, ки пир бояд раҳбар бошад ва дар миёни ҷамъият пирони кордон зиёданд. Магар на дарахти қуҳан бори бештар меоварад? Баргҳои зард нишонаи пухтагӣ ва камол аст. Баргҳои сабз нишонаи норасӣ ва хомӣ аст. Ҳамин тавр, риштаи суханро ба да-

розо мекашид, то пургүй аз ҳад гузашту Паёмбари со-
биру меҳрубонро ба ҷӯш овард. Ӯ амр кард:

— Ҳомӯш бош! Ҳоли ту ба касе мемонад, ки пеши
биное саргини хушк биёвараду бигүяд:

— Ин мушк аст!

Май аз оғоз ҳаром набуд, аммо чун нодон меҳӯрд,
ба ҷойи ин ки донотару афтодатар шавад, саркаштару
бадхӯтар мешуд. Бештари мардум нодон ҳастанд. Аз ин
рӯ, май ҳаром шуд, ки касе дар фитнаву гуноҳ наяфтад.

*На ҳама ҷо бехудӣ шар мекунад,
Беадабро май ҷунон тар мекунад.
Гар бувад оқил, накӯфар мешавад
В-ар бувад бадхӯй, бадтар мешавад.
Лек аглаб чун баданду нописанд,
Бар ҳама майро муҳаррам кардаанд.*

Паёмбари акрам (с) боз фармуд:

— Эй марди зоҳирбин! Ту ҷавонии ўро мебинӣ, аммо
аз доноиу тавонии ў бехабарӣ. Ту хаёл мекунӣ, ки ри-
шу мӯйи сафед нишони пухтагиву камол аст, vale наме-
донӣ, ки шайтон пиртариҳ мавҷуди дунёст. Агар пирӣ
нишони кордонию сафои ботин бошад, ҷаро ў аз ҳама
фосидтару фасодкунандатар аст ва намунаи бадиву
бадкорӣ ба шумор меравад. Устоди ҳама бадону пали-
дони чаҳон аст.

*Гуфт Пайгамбар, ки эй зоҳирнигар,
Ту мабин ўро ҷавону беҳунар.
Эй басо риши сиёҳу марди пир,
Эй басо риши сапеду дил чу қир.
Ақли ўро озмудам борҳо,
Кард пирӣ он ҷавон дар корҳо.
Пир пирин ақл бошад, эй писар!*

Ман агар гуфтаам пиру раҳбар бошад, барои ин аст, ки нодонон тақлидқунандаву аз паси аломату нишону зохир ҳастанд:

*Баҳри ў гуфтем, ки тадбирро,
Чунки хоҳӣ кард, бигзин пирро.
Он ки ў аз пардаи тақлид ҳаст,
Ў ба нури Ҳақ бибинад, он чӣ ҳаст.
Нури покаш бе далелу бе баён
Пӯст бишкофад, дарояд дар миён.
Пеши зоҳирбин чи қалбу чи сара,
Ў чӣ донаад чист андар қавсара?
Эй басо зарри сияҳ карда ба дуд,
То раҳад аз дасти ҳар дузде ҳасуд.
Эй басо мисси зарандуда ба зар,
То фурӯшиад он ба ақли муҳтасар.
Мо ки ботинбини ҷумла кишиварем,
Дил бибинему ба зоҳир наңгарем.*

Касеро, ки ба сардории лашкар баргузидаам, мениносам, аз доноӣ, тавоной ва имкони ў оғаҳам. Фармонбарии дигарон аз ў ба хотири ақлу дониши ў ва кордонии ўст. Ақл дар корҳо пирӯз аст.

*Аз адам чун ақли зебо рӯ кушиод,
Хильъаташ доду ҳазораши ном дод.*

ДОСТОНИ БОЯЗИДИ БАСТОМӢ ВА МУРИДОН

Шабе Боязид ба гурӯҳи муридони худ пайваст. Сархушу хандонгӯйӣ мекард, зоро маст буд. Чун муридонро назар кард, гуфт:

—Ман Худоям, ман Худои бузургам, бояд маро бипарастед.

Муридон дар шигифт шуданд ва надонистанд чӣ бикунанду чӣ бигӯянд, то бомдод шуд. Сархушии Боязид дар чехраи ў намонд. Пас фурсатро ганимат шумурда, достони шаби гузаштаро ба вай бозгуфтанд. Ҳайронии худро аз он ҳол ошкор намуданд. Боязид гуфт:

—Агар маро дар чунон ҳол дидед, ки чунон ҳарфҳое мезанам, маро бикушед, чаро ки Худо чисм нест.

*Гуфт: «Ин бор ар кунам ман машгала,
Кордҳо бар ман занед он дам хала.
Ҳақ мунаzzах¹ аз тану ман бо танам,
Чун чунин гӯям, бибояд қуштанам».
Чун васийят кард он озодмард,
Ҳар муриде корде омода кард.*

Шаби баъд, ки боз ба муридони худ расид, ҳоли ў ошуфтатару сармасттар буд. Ҳангоме ки онҳоро дид, аз шаби пеш болотар гузашту гуфт:

— Эй мардум, дар пайи Худо дар осмону замин нагардед. Худованд даруни чомай ман аст.

*«Нест андар ҷуббаам илло Худо,
Чанд ҷӯйӣ бар замину бар само?»
Он муридон ҷумла девона шуданд,
Кордҳо дар чисми покаш мезаданд.
Ҳар яке ҷун мулҳидони гирдакӯҳ
Корд мезад пири худро бесутӯҳ.
Ҳар кӣ андар шайх теге мехалид,
Боҷсугуна аз тани худ медариid.
Як асар на бар тани он зӯғунун
В-он муридон хаставу гарқоби хун.*

¹. Мунаzzah – пок.

Муридон ба гуфтаи худи ў ба чонаш афтоданд ва кордҳои тези худро бар вай мезаданд. Аммо ациб он буд, ки ҳар кӣ ба ҳар ҷойи тани шайх корд мезад, он корд ба худи ў бармегашт ва узви бадани худашро мешикофт. Тезию буррандагии корд дар Боязид асар надошт. Аммо ў ҳамчунон сархушу аз худ бехуд буд. Ҳар кӣ гулӯи ўро бурида буд, гулӯи худаш бурида шуд ва ҳар кӣ ба синаи ў заҳм мезад, синаи худро медарид. Дар он миён муриде буд, ки бисёр шефтаи Боязид буд. Ў дилаш намешуд, ки бар тани пири худ корд занад. Вале ҷиҳати фармонбардорӣ аз ў неши кордро ба тани ў ошно кард ва худ заҳми сабук бардошт. Онҳо, ки заҳмҳои корӣ зада буданд, худашон аз по афтода ҷон супурданд. Чун рӯз шуд, ҳонаводаи муридоне, ки қушта шуда буданд, гирд омаданд ва нолаву зорӣ мекарданд:

*Рӯз гашту он муридон коста,
Навҳаҳо аз ҳонашон барҳоста.
Пеши ў омад ҳазорон марду зан,
К-эй ду олам дарҷ дар як пераҳан.
Ин тани ту гар тани мардум будӣ,
Чун тани мардум зи ҳанҷар гум шудӣ.
Боҳуде бо бехуде дучор зад,
Бо худ андар дидай худ хор зад.
Эй зада бар бехудон ту зулфиқор!
Бар тани худ мезани он, ҳӯи дор.
Зон ки бехуд фонӣ асту омин аст,
То абад дар оминӣ ў сокин аст.*

Он чи шабҳои пеш гузашта буд, дар ҳолати бехудӣ ва ҷудо шудан аз худ, дар фаноӣ дар Ҳудованд шудани Боязид рӯй дода буд. Чун ў ба ҳоли одии инсонӣ бармегашт, ҳамаи онҳоро фаромӯш мекард ва табъян дар ҳоли фаноӣ, на даъвои худоӣ мекарду на бо Ҳудованд

яке мешуд. Худои азза ва ҷалла ҳама ҷо ҳаст. Эй кош маърифати дидори ўро дошта бошем

ДОСТОНИ СЕ МОҲӢ ВА ШИКОРЧИЁН

Мардумон бар се гунаанд: ё оқиланд, ё нимоқил, ё ҷоҳил. Он ки доност бо равшанини дониши худ мебинад ва нимоқил ба ҳидояти оқиле худро пайрави ў медонад ва ҷоҳил ҷуз худ қасеро намебинаду намешиносад. Оқил ҳамеша пешвою роҳбар аст:

*Пайрави нури худ аст он пешрав,
Тобеи хеш аст он бехешрав.*

Нимоқил чун ба нодонии худ оғаҳ аст, пайваста доноеро пайравӣ мекунад.

*Дигаре, ки нимоқил омад ў,
Оқилеро дидай худ донад ў.*

Аммо нодон ҷуз худ қасеро намебинад:

*В-он ҳаре, к-аз ақл ҷавсанге надоишт,
Худ набудаш ақлу оқилро гузоишт.*

Дар обири дур аз ободӣ се моҳӣ зиндагонӣ мекарданд, рӯзгорро ба ҳушӣ мегузарониданд. Рӯзе шикорчиён аз он ҷо гузаштанд ва назарашибон ба моҳиҳо афтод. Тамаъ карданд, ки онҳоро шикор кунанд. Аммо чун афзори моҳигирӣ надоштанд, бозгаштанд, то доме биёваранду моҳиҳоро бигиранд. Моҳиён аз нияти шикорчиён оғаҳ шуданд ва донистанд, ки барои шикори онҳо ҳоҳанд омад. Яке аз моҳиён бисёр донову дурандеш буд. Ҳамин ки аз нияти шикорчиён оғоҳ шуд, аз обигир худро ба ҷӯйи об андохту роҳи баҳр пеш гирифт.

*Он ки оқил буд, азми роҳ кард,
Азми роҳи мушкили ноҳоҳ кард.*

Дар дил гуфт:

– Агар бо он дутои дигар машварат кунам, маро аз сафари дарё ҳоҳанд тарсонд.

*Машваратро зиндае бояд накӯ,
Ки туро зинда кунад в-он зинда ку?
Эй мусофир! Бо мусофир рой зан,
З-он ки поят ланг дорад рой зан.
Ҳамчунин ҳуббулватан бошад дуруст,
Ту ватан бишнос, эй хоча, нахуст.
Гуфт он моҳии зирақ: «Раҳ кунам,
Дил зи рою машваратион барканам».
Нест вақти машварат, ҳин, роҳ кун,
Чун Алӣ ту оҳ андар чоҳ кун.
Маҳрами он оҳ камёб аст бас,
Шабраву тинҳонравӣ кун чун асас.
Сӯйи дарё азм кун з-ин обгир,
Баҳр ҷӯву тарки ин гирдоб гир.
Аз дами ҳуббулватан бигзар, маист,
Ки ватан он сӯст, ҷон ин сӯй нест.
Гар ватан ҳоҳӣ, гузар он сӯйи шат,
Ин ҳадиси ростро кам хон галат.*

Моҳии доно бо дурандешӣ худро аз хатар раҳонд ва ба дарё расид.

Он гоҳ шикорчиён бо дом омаданд ва беш аз ду моҳӣ надиданд. Аммо моҳии нимоқил, ки хатарро дарёфт, пушаймон шуд, ки чаро бо ёри худ аз ин гирдоб нагурехт ва худро сарзаниш кард:

*Бар гузашта ҳасрат овардан хатост,
Боз н-ояд рафта, ёди он ҳабост.*

Аммо чун медонист пушаймонӣ суде надорад, ба фикри чора афтод ва бар он шуд, ки худро ба мурдагӣ занад, балки аз дасти шикорчиҳо роҳи фироре пайдо кунад:

*Мурда гардам, хеш биспорам ба об,
Марги пеш аз марг амн аст аз азоб.*

Пас худро ба мурда заду нафасро дар сина ҳабс карду ба рӯйи об баромад. Яке аз шикорчиён ӯро дид ва афсӯс ҳӯрд, ки моҳӣ мурдааст. Аммо барои эҳтиёт ӯро гирифт. Вале моҳӣ вайро фиреб доду ҳамчунон беҳаракат монд, то сайёд бовар кард, ки мурдааст. Ӯро ба замин гузошт. Моҳӣ бо чубукӣ худро ба ҷӯйи об расонид ва аз хатар раҳид.

Вале моҳии севумӣ, ки нодон буд, аз тарси ҷон, аз ин сӯ ба он сӯ шино мекард, ба ҳар тараф рӯй меовард. Роҳи гурез пайдо намекард ва оқибат дар дом гирифтор шуд.

*Дом афканданду ӯ дар дом монд,
Аҳмақӣ ӯро дар он оташ нишионд.
Бар сари оташ, ба пушти тобае,
Бо ҳамоқат гашт ӯ ҳамхобае.*

Ӯро гирифтанд ва ҳангоме ки рӯйи тоба кабоб мешуд, мечӯшиду мегуфт:

—Агар аз ин бало бираҳам, ин бор худро ба дарё ҳоҳам расонд ва дар амну амон зиндагӣ ҳоҳам кард.

*Оби беҳад ҷӯяму омин шавам,
То абад дар амну сиҳҳат меравам.
Ақл мегуфташ: «Ҳамоқат бо ту аст,
Бо ҳамоқат аҳдро ояд шикаст.
Чунки ақлат нест, нисён мири туст,
Душману ботилкунӣ тадбири туст.*

**ДОСТОНИ
МУРГИ ГИРИФТОРУ ПАНДИ Ӱ БА
ШИКОРЧЙ**

Мурги доное дар доми шикорчй гирифтор шуд. Ба-рои озодии худ тадбире карду ба шикорчй гуфт:

— Ту шикорчии бузурге ҳастй. Охую гавазну гов шикор карда ҳўрдай. Аз мани ночиз даргузар, то се панд ба ту бидихам, ки ту хушбахт гардй:

*Ҳил маро, то ки се пандат бардиҳам,
То бидонӣ зиракам ё аblaҳам?
Аввали он панд ҳам дар дасти ту,
Сонияш бар боми каҳгилбасти ту.
В-он савум пандат диҳам ман бар дараҳт,
Ки аз ин се панд гардӣ некбаҳт.*

Панди нахустро ҳамин ҳоло, ки дар дasti ту ги-рифторам, медиҳам, дуюмиро бар сари девор ва сеюми-ро ҳангоме ки ба дараҳт нишастан.

Шикорчй пазирифт ва мурғ гуфт:

— Панди аввал ин аст, ки ҳаргиз ҳеч кори ношуданӣ ва ғайри имконро аз касе бовар макун:

*Он чӣ бар даст аст, ин аст он сухун,
Ки муҳолеро зи кас бовар макун.*

Шикорчй ӯро раҳо карду мурғ парид ва бар сари девор нишастан. Гуфт:

— Ҳаргиз бар гузашта ғам махӯр!

Чун бар сари дараҳт нишастан, гуфт:

— Дилам ба ҳоли ту месӯзад. Ман дар шиками худ гавҳаре дорам, ба вазни даҳ дирҳам санг. Агар маро мекуштӣ, моли ту буд:

*Давлати ту – бахти фарзандони ту,
Буд он гавҳар, ба ҳаққи ҷони ту.*

Мард аз шунидани ин ҳарф ба нолаву зорӣ афтоду аз ҳасрати аз даст додани он гавҳар ашк мерехт. Мурғ гуфт:

— Эй мард, магар нагуфтам бар гузашта ғам махӯр. Гиряю зорӣ чӣ суд дорад?

*Чун гузашту рафт, ғам чун меҳ(в)арӣ,
Ё накардӣ фаҳми пандам ё карӣ!*

Ба илова ман туро огах кардам, ки ҳаргиз кори муҳолро бовар макунӣ. Охир, вазни худи ман се дирам нест. Чӣ гуна дар ишками ман як гавҳари даҳдирҳамӣ ҷо мегирад?

Шикорҷӣ андешид, ки рост мегӯяд ва ба худ омаду гуфт:

— Акнун, ки маро фиреб додӣ, панди сеюмро боз гӯй.

Мурғ гуфт:

— Рост гуфтӣ. Панди сеюм ин аст, ки ҳеч гоҳ ба одами нодону аҳмақ панд мадех, ки монанди ин аст, ки дар замини шӯразор дона бикорӣ, ки ҳаргиз сабз нашавад:

*Панд гуфтан бо ҷаҳули хобнок
Тухм афкандан бувад дар шӯраҳоқ.
Чоқи ҳумқу ҷаҳл напзирад рафӯй,
Тухми ҳикмат кам диҳаш, эй пандгӯй.*

Мард аз шунидани ин се панд ибрат гирифт ва бар раҳо кардани он мурғи зирак ҳасрат бурд.

ДОСТОНИ ПОДШОҲ ВА НАДИМУ ВАЗИР

*Подшоҳе бар надиме ҳашм кард,
Хост, то аз вай барорад дуду гард.
Кард шаҳ шамшер берун аз гилоф,
То занад бар вай ҷазои он хилоф.*

Подшоҳе мушовире дошт, ки барои хилофе, ки карда буд, саҳт бар ў ҳашм гирифт ва дар ҳузури дигарон шамшер қашид, то ўро бикушад. Ин шоҳ вазире дошт, ки бисёр назди ў гиромӣ буд ва шоҳ барои ў ҳамон арзишеро дар назар дошт, ки Худованд барои паёмбара什. Бинобар ин, ба ҳарфи ў бисёр эҳтиром меғузозшт ва ҳине ки шоҳ меҳост бо шамшер сари надими худро бибурад, вазир пеши пойи подшоҳ худро ба замин афканд:

*Бас ҷаҳиду зуд дар саҷда фитод,
Дарзамон шаҳ теги қаҳр аз каф ниҳод.*

Шоҳ шамшери худро ба гилоф андохту гуфт:

*Чунки омад пойи ту андар миён,
Розиам, гар кард мӯҷрим сад зиён.*

Шоҳ боз гуфт:

— Ба хотири қадру манзалате, ки пеши ман дорӣ ва дурустии амонате, ки дар хидмат ба ман нишон додӣ, наметавонам бо ҳамаи ҳашму ғазабе, ки нисбат ба надим пайдо кардаам, ўро ҷазо дихам. Аз ин ҷиҳат ўро ба ту бахшидам ва аз сари гуноҳи ў даргузаштам, вагарна:

*Гар замину осмон бар ҳам задӣ,
З-интиқом ин мард берун н-омадӣ.
В-ар шудӣ зарра ба зарра лобагар,
Ў набурдӣ ин замон аз тег сар.*

Аммо он надим ба чойи ин ки аз вазир хушнуд бошад, ки ўро аз хашми шоҳ раҳонида, аз марг начот додааст, аз вазир озурдахотир шуд, ки чаро шафоати ўро карда ва нагузорида, ки шоҳ ўро ҷазо диҳад.

*Божгуна рафту безорӣ гирифт,
Бо чунин дилдор киндорӣ гирифт.
З-ин шафеи хештанд бегона шуд,
З-ин тааҷҷуб ҳалқ дар афсона шуд.
Ки на маҷнун аст, ёрӣ чун бурид,
Аз касе, ки ҷони ўро воҳариd.*

Ҳамаи мардум аз ин дар шигифт шуданд, ки чӣ гуна одамӣ аз касе, ки сабаби начоти ў шудааст, меранҷад, магар ин ки девона шуда бошад. То ин ки як рӯз дӯсте ба он надим сарзаниш кард, ки расми инсонӣ нест, ки аз начотдиҳандай худ биранҷад ва шукри меҳрубонии ўро ба ҷо наёварад. Ҳама мардум туро барои ин рафторат девона медонанд.

Он мард гуфт:

– Буриданӣ дӯстӣ байнин ману он вазир барои ин аст, ки чаро монеи куштани ман ба дасти шоҳ шуд:

*Ман наҳоҳам раҳмате ҷуз заҳми шоҳ,
Ман наҳоҳам гайри он шаҳро паноҳ.
Гайри шаҳро баҳри он «ло» кардаам,
Ки ба сӯйи шаҳ тавалло кардаам.
Гар бибуррад ў ба қаҳри худ сарам,
Шоҳ баҳшад шаст ҷони дигарам.
Кори ман сарбозиву бехешӣ аст,
Кори шоҳанишоҳи ман сарбахшиӣ аст.*

Ман дар баробари подшоҳи худ ҳочат ба воситаву шафेह надорам ва ба қадре сарсупурдаю ҷонфиҳои ў ҳастам, ки агар ба ростӣ маро мекушт, ба фармони ў

будам. Магар нашунидӣ, ки ҳангоми ба оташ андохтани Иброҳим паёмбар (а) Ҷабраили фариштаи хоси Худо назди ӯ омаду гуфт:

—Омодаи фармони туам. Чӣ мекоҳӣ, то барои ту анҷом дихам?

Иброҳим (а), ки дар ҳаво ба оташ афтодан дошт, гуфт:

—Ман ниёзе ба ту надорам ва агар ҳам дошта бошам, аз Ҳудовандам металабам ва муҳточи восита нестам.

*K-ин ҳуруфи восита, эй ёри гор,
Пешин восил xor бошад, xor, xor.*

Ман низ монанди ҳазрати Иброҳим (а) ҳар чӣ меҳостаам, аз шоҳ хостаам ва акнун ки шоҳ маслиҳатро дар күштани ман медонад, сар ба фармони ӯ дорам. Вазир васила шуд, ки иродай шоҳ амалӣ нашуд. Табъян ман, ки фармонбардори ӯ ҳастам, наметавонам аз вазир хушнуд бошам. Чун шарти бандагӣ ризо додан ба фармону ирода ба соҳибхтиёр аст, ки дар мавриди ман соҳибаш шоҳ аст. Ман медонам, ҳар чӣ шоҳ биқунад, дуруст аст, монанди Иброҳим (а), ки медонист ҳар чӣ пеш ояд, хости Ҳудованду айни савоб аст, чун Парвардигор донист ва аз ӯ кори нодурусте сар намезанад.

*Гар ҳакиме нест, ин тартиб чист?
В-ар ҳакиме ҳаст, чун феълаш тиҳист?
Кас насозад нақши гармоба-в ҳазоб
Чуз пайи қасди савобу носавоб.*

ДОСТОНИ ПОДШОХ ВА ШОҲЗОДА

*Подиоҳе дошт як барно писар,
Ботину зоҳир музайян аз ҳунар.*

Подшоҳе писари чавону зебое дошт. Як шаб хоб дид, ки писараши ногаҳонӣ мурдааст. Шоҳ чунон ошуфта шуд, ки саросема аз хоб парид:

*Хоб дид ў, к-он писар ногаҳ бимурӯд,
Софии олам бар он шаҳ гашт дурӯд.
Хушк шуд аз тоби оташи машки ў,
Ки намонд аз таффи оташи ашиқи ў.
Ончунон тур шуд зи дуду дард шоҳ,
Ки намеёбид дар вай роҳ оҳ.
Хост мурдан, қолибаши бекор шуд,
Умр монда буд, шаҳ бедор шуд.*

Аз хоб, ки бедор шуд, ошуфтагии ў фурӯ нишасти, чун медонист агар касеро дар хоб мурда бибинанд, таъбираш ин аст, ки умри ў зиёд аст ва ба ин ҷиҳат нороҳатии ў ба шодӣ мубаддал шуд. Аммо ба зудӣ ба фикр фурӯ рафт, ки поёни ҳама кас марг аст ва беҳтар аст барои писари худ арӯсе кунад, то насли ў боқӣ бимонад ва агар хоб рост баромад, касе бошад, ки номи ўро зинда нигаҳ дорад.

Шоҳ, ки марди хубе буд, бар он шуд, ки аз хонаводai некӯкору худопараст ва мардумдӯст духтарero барои писараши баргузинад. Вале ҳамсари шоҳ гуфт:

—Ҳамсари писари ман бояд монанди худи ў шахзода бошад. Зани нодору фақир ба дарди ҳамсарии шоҳон намехӯрад. Шоҳ гуфт:

—Хонаводai ҳамсар бояд диндору дурусткор бошад. Духтари чунин мардуме шоистаи писари мо хоҳад буд. Мардуми некӯкор агар нодоранд, на аз ин ҷиҳат аст, ки гадозодаанд, балки барои ин аст, ки тамаъ ба моли ди-

гарон надоранд ва донишро бар дорой бартары мединанд. Пархезкору қонеанд. Ҳар чи шахбону хост шохро аз хаёлаш баргардонад, муваффак нашуд. Шох аз хонадони пархезкори некихоҳе духтаре, ки дар чамоли камолу хушрӯйӣ ҳамто надошт, пайдо кард ва барои писари худ хостгорӣ намуд.

Аз қазо, дар ҳамон рӯзҳо пиразани ҷодугаре шоҳзаро дида ва ошиқи ў шуда буд. Ҷодуе карду дили писари шохро ба сӯйи худ қашиду он қадар фану ҳунари ҷоду ба кор бурд, ки шоҳзода арӯси меҳрубон, зебову хушрӯйӣ худро фаромӯш кард ва дил ба он пиразани гандадаҳон дод. Ҳарчанд қӯшиданд ҷашму гӯши ўро боз кунанд, натанҳо комёб нашуданд, балки ҳар рӯз бештар писари шоҳ ақлу ҳуши худро аз даст медод, бештар шефтаи он ҷодугари пир мешуд.

*Дигарон аз заъфи вай бо дарди сар,
Ўзи сукри сехр аз худ бехабар.
Ин ҷаҳон бар шоҳ чун зиндан шуда
В-он писар бар гиряшон хандон шуда.*

Шоҳ бо дастгирии бечорагон барои дарди писар ҷораҷӯйӣ мекард. Оқибат дарёфт, ки дар ин кор сирре аст. Ба даргоҳи Ҳудованд рӯй овард:

*Саҷда мекард ў, ки фармонат равост,
Ғайри Ҳақ бар мулки Ҳақ фармон кирост?*

Дуоҳои шоҳи покдилу хушниҳодро Ҳудованд пази-руфт ва ногоҳ марди худои доное, ки аз сехру ҷоду низ огоҳ буд, аз роҳи дур назди шоҳ омад.

*Даст бар болои даст аст, эй фато,
Дар фану дар зӯр то зоти Ҳудо.
Мунтаҳои дастҳо дасти Ҳудост,
Баҳр бешак мунтаҳои селҳост.*

Марди доно гуфт:

— Эй шоҳ! Худованд дархости туро пазирифт ва инак, ман омадам, то шоҳзодаро дармон кунам ва ўро аз дами пири ҷодугар раҳо созам:

*Чун кафи Мӯсо ба амири Кирдгор,
Нак барорам ман зи сехри ў димор,
Омадам, то баркушоям сехри ў,
То намонаад шоҳзода зардрӯ.*

Пас пандҳое ба шоҳ дод, ки ба кор баст ва ба зудӣ писари ў дармон шуд ва ҷодуи пиразан даст аз ҷони ў қашид:

*Он гираҳҳои гаронро баркушод,
Пас зи меҳнати пур шаҳро роҳ дод.
Он писар бо хеш омад, шуд давон,
Сӯйи таҳти шоҳ бо сад имтиҳон.*

Писар назди падар омад ва пешонӣ бар замин ниҳод. Аз он чӣ гузашта буд, узр хост. Ҷодуи пиразан ҳам дигар натавонист дар баробари донои ҳудопараст тоб биёварад. Сехри ў аз таъсир афтод ва ў аз гусса мурд.

*Шоҳзода дар тааҷҷуб монда буд,
Қаз ман ў ақлу назар чун даррабуд?*

Шоҳзода се рӯз беҳуш монда буд, то аз дармони табиби доно ва дуои мардуми некҳоҳ беҳбӯд ёфт. Он гоҳ шоҳ барои писарааш ҷашни арӯсии бузурге барпо кард ва ба ҳамаи аҳли шаҳр эҳсон намуд. Ба шукронай раҳоии писар аз ҷоду дилҳои мустамандонро ба даст овард.

Мавлавӣ мегӯяд:

— Шоҳзода фарзанди одамист, ки дар ҷаҳон ҷонишини Ҳудост, монанди падарааш ҳазрати Одам (а), ки фариштагон ба дастури Ҳудои меҳрубон ўро саҷда ме-

карданد ва Худованд Одамро дар замин чонишини худ қарор дода, ки бо фармонбарию доной, донишчүйиу пархезкорй ва чустучүгарй рози хилқатро дарёбад. Он пиразани чоду дунё ва мулку моли дунёст, ки дилбастагй ба он хушу ақлу хушбахтиро аз одамй мегирад ва паёмбарон ҳамон донои худопараст ҳастанд, ки табиби дилу чони одамиёнанд.

Агар одамй ҳар чй пеш ояд, аз Худованд донад ва ба ў такя кунаду чашм ба дасти дигарон надошта бошад ва бо кору күшиш ва ба даст овардани дониш бипардозад, аз ҳеч чиз ҳарос нахоҳад дошт ва пайваста шодмон ҳоҳад монд. Ҳамчунон ки зоҳиде ҳангоми қаҳтй, ки ҳалқ парешону нолон буданд, чехраи шодон дошт. Мардум ба ў мегуфтанд: «Чй чойи шодй аст?»

*Раҳмат аз мо чашмҳо бардўхтаст,
З-офтоби тез саҳро сўхтаст.
Киши ту бого раз сияҳ истодааст,
Дар замин нам нест, на боло, на паст.
Ҳалқ мемиранд з-ин қаҳту азоб
Даҳ-даҳу сад-сад чу моҳй дур аз об.*

Зоҳид гуфт:

—Ҳар чй мерасад, аз Худои тавоно мерасад. Гиря ва ханда аз ғами худпарастии мост. Ман аз ў гайр аз хубиу некй чизе намебинам. Дар ин бало ҳам ҳикмате ҳасту озмоиш барои мардум.

*Ёри Фиръавни танед, эй қавми дун!
З-он намояд мар шуморо Нил хун.
Ёри Мўсой хирад гардед зуд
То намонад хуну бинед оби рӯд.*

Кулли олам сурати ақли кулл аст. Ҳар кй бо он ситетса кунад, ҳар чй пеш оядаш бад аст ва ҳар кй ин нуктаро дарёбад, ҳар чй мебинад гулистон аст.

*Ҳар замон нав суратеву нав ҷамол,
То зи нав дидан фурӯ мирад малол.*

*Ман ҳамебинам ҷаҳонро пурнаим,
Обҳо аз ҷашмаҳо ҷӯшион муқим.
Бонги обаши мерасад дар гӯши ман,
Маст мегардад замиру ҳуши ман.
Аз ҳазорон менагӯям ман яке,
Зон ки оғандаст ҳар гӯш аз шаке.*

ДОСТОНИ УЗАЙРИ ПАЁМБАР ВА ДУ ФАРЗАНДАШ

Узайри паёмбар, ҳангоме ки аз зиндони подшоҳи Бобул раҳоӣ ёфта буд, ба сӯйи шаҳри худ мерафт, дар роҳ ба ҷое расид, ки устухонҳои мурда фаровон рехта буд. Пеши худ гуфт:

—Чӣ гуна ин устухонҳо дубора зинда шуда ва ба сурати нахустин дармеоянд?

Дар ин шакку шубҳа буд, ки хоб ӯро даррабурд ва дар гӯшае ба хоб рафт. Ҳамон лаҳза рӯҳи ӯ ба фармони Ҳудованд аз танаш берун рафту пас аз сад сол зинда шуду ба сӯйи шаҳри худ ба роҳ афтод. Пешопеш ба ду писараши хабар дод, ки ҳамин рӯзҳо хоҳад расид. Ду писараши, ки ҳамин хабарро дарёфт карданд, барои пешвози падар равон шуданд. Дар роҳ ба касе мерасиданд, ҳоли ӯро мепурсиданд, то ин ки ба ҷавоне барҳӯрданд ва суроги Узайрро гирифтанд. Ӯ гуфт, ки Узайрро дилааст ва пас аз ӯ хоҳад расид.

*Гуфт: «Оре, баъди ман хоҳад расид»,
Он яке ҳуши шуд, чу ин муэжда шунид.
Бонг мезад, к-эй мубашиш, боши шод
Вон дигар бишноҳт, беҳуши уфтод.*

Он писарҳо ҳарду пирамард шуда буданд ва падарашон ҷавон менамуд. Яке ӯро нашиноҳт ва надонист, ки аз худи падар суроги падарро гирифтааст. Аммо дигарӣ, ки дилаш бо падар яке буд ва ошиқи ӯ буд, ба ҳис

дарёфт ва аз шодӣ беҳуш гардид. Он ки дучори ваҳм буд, муждаро шунид ва он ки дилаш ба ишқ ошно буд, матлубро ба ҷашм дид. Пеши ҷашму ваҳм пардае қашида шуда, ҷашми ошиқ ҳама чизро мебинад:

*З-он ки ошиқ дар дами нақд аст маст,
Лоҷаром аз қуфру имон бартар аст.
Қуфру имон ҳарду ҳуд дарбони ўст,
К-ўст магзу қуфру дин ўро ду пӯст.
Қуфр қишири ҳушики рӯпартофта,
Боз имон қишири лаззатёфта.
Қиширои ҳушикро ҷо оташ аст,
Қишири пайваста ба магзи ҷон ҳ(в)аши аст.
Дархури ақли авом ин гуфта шуд,
Аз сухан боқии он бинҳуфта шуд.*

ДОСТОНИ ХАЧИР ВА ШУТУР

*Үштуреро дид рӯзе астаре,
Чунки бо ў ҷамъ шуд дар охуре.
Гуфт: «Ман бисёр меафтам ба рӯ
Дар гирева-в роҳу дар бозору кӯ.
Кам ҳамеафтӣ ту дар рӯ, баҳри чист?
Ё магар ҳуд ҷони покат давлатест?*

Ҳачире бо шутуре ҳамоҳур шуданд. Ҳачир ба шутур гуфт:

—Чӣ гуна аст, ки ман дар роҳ рафтан бисёр ба рӯ меафтам ва ҳар қадам, ки бармедорам, ба афтодан наздикам. Аммо ту бо мушкилӣ роҳ меравӣ ва бо он ҳайкали дурушту пойи баланд дучори чунин ҳатаре намешавӣ?

*Гуфт: «Гарчи ҳар саодат аз Ҳудост,
Дар миёни мову ту бас фарқҳост».*

Нахуст ин ки ман бо гардани баланд ду чашми бино дорам:

*Сарбаландам ман, ду чашми ман баланд,
Бинииши олї амон аст аз газанд.*

Аммо дидагони ту заифу камбин аст:

*Пешво чашим аст дасту пойро,
К-ў бубинад чойро, ночойро.*

Дувум он ки хилқати ман аз ту покизатар аст. Чун ман фарзанди ҳалолам ва ту зинозодай:

*Ту зи авлоди зиной бегумон,
Тир каж паррад чу бад бошад камон!*

Хачир гуфт:

—Ту дуруст мегүйй ва ҳақ бо ту аст.

—Он гоҳ ашкҳо рехту идома дод:

—Ту, ки бо Худованд наздикӣ, чӣ шавад, ки раҳнамои ман бошӣ ва ман фармонбардори ту?

*Чӣ зиён дорад, гар аз фархундагӣ
Дарпазирӣ ту маро дар бандагӣ?
Гуфт: «Чун иқрор кардӣ пеши ман,
Рав, ки растӣ ту зи оғоти заман».*

Шутур гуфт:

—Чун табиат аслӣ набуд ва ба камбудии худ ҳам иқрор дорӣ, хоҳиши туро пазируфтаам:

*Нор будӣ, нур гаштӣ, эй азиз,
Ғӯра будӣ, гаштӣ ангурӯ мавиз.*

ДОСТОНИ ҚИБТЙ ВА СИБТЙ

Қибтй номи пайравони Фиръавн ва сибтй номи пайравони Мӯсо (а) аст. Дар рӯзгоре, ки муборизаи Мӯсо (а) ва Фиръавн ба авҷ расида ва бо дарҳости ҳазрати Мӯсо (а) оби рӯди Нил барои қибтиён хун мешуд, як нафар қибтй, ки бо яке аз сибтиён хешовандӣ дошт, пеши ўомад:

*Гуфт: «Ҳастам ёру хешованди ту,
Гаштаам имрӯз ҳочатманди ту,
Зон ки Мӯсо ҷодуе карду фусун,
То ки оби Нили моро кард хун.*

Қибтй гуфт:

—Ман имрӯз ба ту эҳтиёҷ дорам.

Чун Мӯсо оби Нилро барои мо хун кардааст ва ба-рои шумо оби соғ аст, барои хешованд ҳам боист, ки соғ бошад. Ҳоҳиш мекунам, чун барои худ об меовардӣ, нимеро бинӯш ва ними дигарро ба ман бидех, ки аз ташнагӣ дар азобам. Шояд ба туфайли ту аз ин ранҷ раҳой ёбам. Сибтй ҳарфи ўро шуниду қӯзаро аз об пур кард. Ниме аз онро нӯшид ва бокимондаро ба қибтй дод. Аммо ҳамин ки қибтй обро ба даҳон наздик кард, чизе ҷуз хун набуд. Қибтй ҳам андӯхнок ва ҳам ҳашмгин шуд ва гуфт:

— Эй хешванди азиз, чорае бикиун.

Сибтй гуфт:

— Агар меҳоҳӣ аз ин оқибат осуда шавӣ, пайрави Мӯсо (а) бишав.

*Қавми Мӯсо шав, бихӯр ин обро,
Сулҳ кун бо маҳ, бибин маҳтобро.
Ҳашим бинишон, чаим бикишо, шод шав,
Ибрат аз ёрон бигир, устод шав.*

Ту хаёл карда будӣ Худоро фиреб медиҳӣ, ки дар об бо ман шарик шудӣ. Фофиљ, ки ин фиреб ба ту зиён мрасонад. Агар ба сӯйи ў рӯй оварӣ, Худованд ҳам ҳоҳиши туро ҳоҳад пазируфт.

*Ҳақ начунбонад ба зоҳир сар туро,
Лек созад бар сарон сарвар туро.
Мар туро чизе дижад Яздан ниҳон,
Ки сучуди ту кунанд аҳли ҷаҳон.
Онҷунон ки дод сангери ҳунар,
То азизи ҳалқ шуд, яъне ки зар.*

Қибтӣ гуфт:

– Бо ин дили тира, ки ман дорам, ниёзам бароварда нест. Ту барои ман дуо кун. Шояд дилам равшан шавад:

*Ки бувад, ки қуфли ин дил вошавад,
Зиштро дар базми ҳубон ҷо шавад.*

Сибтӣ ҳамон дам пеши Худованд ба хок афтоду гуфт:

– Эй донои ошкору ниҳон, ҳар чӣ ҳаст, аз туст, ту оғозу анҷомӣ ва бар ҳар розе доноӣ:

*Ҷуз ту пеши кӣ барорад бандад даст?
Ҳам дуову ҳам иҷобат аз ту аст.
Ҳам зи аввал ту дижӣ майли дуо,
Ту дижӣ охир дуоҳоро ҷазо.
Аввали охир туӣ, мо дар миён,
Ҳечи ҳечӣ, ки наёяд дар баён.*

Дар ин ҳол сибтӣ аз худ бехуд шуд ва дар он бехудӣ аз Худованд дарҳост кард, ки дили қибтиро аз нури имон равшан кунад. Дар ин ҳангом қибтӣ дар бехӯйӣ фарёд кард:

— Эй дўст, имон ба ман арза кун, ки омодаи қабул карданам:

*Кимиёе буд сухбатҳои ту,
Кам мабод аз хонаи дил поий ту.
Ту яке шохе будӣ аз нахли хулд,
Чун гирифтам, ў маро то хулд бурд.
Сел буд он ки дилашро даррабуд,
Бурд селам то лаби дарёи ҷуд.
Он ки ҷӯю ҷашимаҳоро об дод,
Ҷашимае дар андаруни ман қушод.*

Дўстии ту маро аз бадбаҳтиву қўрдилий раҳонид. Ман гумон мекардам, ки барои табдили хуни об имон биёварам. Акнун мебинам, ки худ монанди Нил дар ҷаёнам, агарчи дигарон маро як чо истода мебинанд:

*Ман гумон бурдам, ки имон оварам,
То аз ин тӯғони хун обе ҳ(в)арам.
Ман чӣ доностам, ки табдиле кунад,
Дар ниҳоди ман маро Ниле кунад.
Сӯйи ҷашими худ яке Нилам равон,
Барқарорам пеши ҷашими дигарон.*

Мо ин ҷаҳонро хомӯшу бечунбиш мебинем ва на-
медонем, ки ҳамаи аҷзои он забон доранд ва пеши Пар-
вардигори баландмартаба ситоишгаранд. То имон бар
дилҳо натобад, одамӣ аз ин маъно ғофил аст ва танҳо
ба сурат менигарад, вагарна ба ҷашими Мӯсо (а) оташ аз
дараҳт сар мезанад ва шоху барг онҳоро сабзу хуррам
мекунад ва ҷӯби хушк дар дасти ў аждаҳо мешавад?

*Ин дараҳти тан асoui Mӯsī ast,
Қ-омираш омад, ки бияндозаш зи даст.
То бибинӣ ҳайри ўву шарри ў,
Баъд аз он баргир ўро з-амри ҳу.
Пеш аз афкандан набуд ў гайри ҷӯб,
Чун ба амраш баргирифтӣ, гашт хуб.*

ДОСТОНИ МҮРЧАГОН

*Мүраке бар когазе дид ў қалам,
Гуфт бо мўри дигар ин роз ҳам.*

Мўрчае дид қалам рўйи коғаз мераваду калимаҳою ҳарфҳоро пахлуи ҳам мечинад. Бо таачҷуб ба мўрчай дигар нишон дод. Ў, ки донотар буд, гуфт:

– Ин нақшҳо, ки рўйи коғаз меояд, кори қалам нест, кори ангуштон аст, ки онро мегардонад.

Мўрчай севумй гуфт:

– Аз ангушти логари нотавон чӣ меояд? Ин кори бозуи тавоност, ки ангуштонро нигоҳ медорад ва такягоҳи онҳост.

Мўрчагони дигар, ки ҳозир буданд, ҳар як чизе, ки ба ақлашон дар ин бора мерасид, мегуфтанд, то ин ки риштаи сухан ба дасти мўрчае, ки донотару бузургтар аз ҳама буд, афтод. Ў гуфт:

– Фаромӯш накунед, ки агар ақлу чон набошанд, ҳеч чиз аз ҷойи худ намечунбад. Он чӣ мо мебинем, сурати кор аст.

*Сурат омад чун либосу чун асо,
Ҷуз ба ақлу чон начунбад нақиҳо.*

Аммо ў ҳам намедонист, ки ақлу чон ҳам бе иродай Парвардигори баландмартаба коре анҷом намедиҳанд. Фаҳмидани ин матлаб кори одам нест, чӣ расад ба мўрчае, ки дар тамсил баён шудааст. Дар кори Худованд ҳама дар шигифтанд ва беҳтар аст, ки ҳайрон бошанд.

*Чун зи фаҳми ин ачиоб кавданӣ.
Гар «бале» гӯйӣ, такаллуф мекунӣ.
В-ар бигӯйӣ: «на», занад «не» гарданат,
Қаҳр барбандаð бад-он «не» равзанат.
Пас, ҳамин ҳайрону вола бошу бас,
То дарояд насли Ҳақ аз пешу пас.*

Одамӣ, ки ақлаш ба канораҳои оғариниши намерасад, агар даъво кунад, ки ҳама чизро медонад, дуруст нест, чаро ки дар ақди фахми ў нест. Агар инкор кунад, дучори ҳашми Ҳудованд ҳоҳад шуд. Беҳтар аст дар ҳамон ҳайронию саргардонӣ дасту по бизанем ва аз Парвардигори доно ва меҳрубон ёрӣ бихоҳем.

ДОСТОНИ МУҲАММАД ВА ҶАБРАИЛ

Рӯзе ҳазрати Паёмбари акрам (с) ба Ҷабраил (а) гуфт:

— Эй дӯсти ман, ҷеҳраи худро чунон ки ҳаст, ба ман нишон дих, то онро аз наздик бинам.

Ҷабраил гуфт:

— Ту тоқати дидори маро надорӣ, чун ҳисси одамӣ заиф аст ва тавоноии дарёфту дидори қисми ҳодисотро надоранд. Агарчи Ҳудованди тавоно дар ботини ўрозе нуҳуфтааст, ки қобилият нишон дихад, аз қисми ин ҳадия илоҳӣ даст мекашад.

Ҳазрати Муҳаммад фармуд:

— Худро нишон бидех, то ошкор гардад, ки ин тан чӣ қадар нотавону заиф аст. Тан монанди санг аст ва тобини ў оҳан. Ё оташзана аст, ки чун ба ҳам барҳурӯд кунад, оташ падид меояд ва шуълаи ин оташ танро дарҳам мешиканад. Аммо дар ҳамин тан шуълаи дигаре ҳаст, ки оташро бар Иброҳими Ҳалил (а) гулистон мекунад.

Ҷабраил шаҳпареро аз шаҳпарҳои худ ба Паёмбари акрам нишон дод, ки аз ҳайбати он Паёмбари Ҳудо беҳуш шуд:

*Чун зи биму тарс беҳушаши бидид,
Ҷабраил омад, ба оғӯшаши қашид.*

Ҷабраил гуфт:

—Он тарсу бими офарида, ки дар ман дидӣ, барои бегонағон аст. Подшоҳон ҳангоме ки дар кӯчаю бозор меоянд, сарбозону афсарон пешопеш роҳ мераванду садои «дур бош»-и онҳо гӯшро кар мекунад. Ин кор барои ин аст, ки ҳайбати онҳо дар дили оммаи мардум тарс падид оварад ва онҳоро аз фитнаофаринӣ боз дорад, амнияти шаҳр таъмин гардад. Вагарна дар хилвати хос аз ин хабарҳо нест ва ҷуз мөхрубонию гузашт чизи дигар аз шоҳон дида намешавад.

*Таблу кӯсу ҳавл бошад вақти ҷанг,
Вақти ишрат бо ҳавос овози ҷанг.*

Чисми Паёмбар ҳам монанди чисми дигарон дар маърази дард ва хобу марг қарор гирифт ва ҳамчун мардумони фонӣ зери хоки Мадина орамидааст. Он чисми хокии ӯ буд, ки аз муҳаббати дидори Ҷабраил бехуш шуд. Агар ҳазрати Паёмбари акрам ҳам ботини худро ба Ҷабраил нишон медод, ӯ ҳам аз бузургии ботини ӯ бехуш мегардид.

*Аҳмад ар бикиояд он парри ҷалил,
То абад беҳуши монад Ҷабраил.*

Мисли шабе, ки ба Меъроҷ рафт, Ҷабраил ҳамроҳи ӯ буд, то ин ки ба ҷое расид, ки Ҷабраил аз парвоз бозмонд. Паёмбари акрам фармуд, ки ман ҳанӯз ба авҷ нарасидаам ва то расидан ба назди Ҳудованди азза ва ҷалла ҳанӯз роҳе мондааст.

Ҷабраил гуфт:

—Ҳадди ман ҳамин ҷост ва агар болотар равам, парҳоям месӯзад.

Гуфт ӯро: «Ҳин, бипар андар паям»,

Гуфт: «Рав рав, ман ҳарифи ту наям».

Боз гуфт ӯро: «Биё, эй пардасӯз!

Ман ба авҷи худ нарафтастам ҳанӯз».

Гуфт: «Берун з-ин ҳад, эй хуифарри ман,

Гар занам парре, бисӯзад парри ман».

ДОСТОНИ ТОВУС ВА САБАБИ КУШТАНИ Ӱ

*Омадем акнун ба товуси дуранг,
К-Ӱ кунад чилва барои ному нанг.*

Инак, аз товус мурги дигаре, ки Иброҳим (а) ӯро күшт, сухан бигӯем. Товус ба парҳои зебои худ мағрур аст. Бо он парҳо дили мардумро мебарарад ва худро ҳам ба ҳатар меандозад. Бо чилвагарии худ шикорчиёнро ба сўйи худ мекашад. Ӱ намедонад чӣ мекунад. Мисли дом аст, ки аз баду хуби кори худ хабар надорад. Ӱ бо ноз мардумро мефиребад ва намедонад, ки парҳои зебои ӯ балои ҷони вай ҳастанд. Ӱ хаёли шикори дигаронро дорад, аммо худаш шикор мешавад.

Товус рамзи чилвагарӣ ва ғуруру худписандӣ аст. Ин чилвагарӣ на барои худаш суд дорад ва на хайре ба дигарон мерасонад.

*Он ки арзад сайдро, ишқ асту бас,
Лек ӯ кай гунҷад андар доми кас?
Ту мағар ойиву сайди ӯ шавӣ,
Дом бигзорӣ, ба доми ӯ равӣ.
Ишқ мегӯяд ба гӯшам паст-паст:
«Сайд будан хуштар аз сайёдӣ аст.
Гӯли ман кун хешрову гарра шав,
Офтобиро раҳо кун, зарра шав.
Бар дарам сокин шаву бехона бош,
Даъвии шамъӣ макун, парвона бош.
То бибинӣ ҷошнии зиндагӣ,
Салтанат бинӣ ниҳон дар бандагӣ.*

Бисёре аз корҳои ҷаҳон ба зоҳири феъл чаппа аст. Касеро, ки бар сари дор мебинӣ, дарвоқеъ, тоҷдор аст:

*Бас таноб андар гулұву точи дор,
Бар вай анбұхе, ки инак тоқдор.
Хамчу ғұри кофирон, берун ҳулал,
Андарун қаҳри Худо азза ва қал.
Чун құбур онро мұчассас кардаанд,
Пардаи пиндор пеш овардаанд.
Табыи мискинат мұчассас аз ҳұнар,
Хамчу нахли мум, бебаргу самар».*

Дарвеше аз дарвеши дигар пурсид:

—Худоро чī гуна дидī?

Гүфт:

—Ұро бечун дидам, аммо барои мисол бояд бигүям, ки сўйи чапи ў оташ буд ва сўйи рост ҷӯйи Кавсар. Гурӯхе ба оташ рӯ меоварданد ва ҷамъе ба оби гуворо, вале барои бозшинохти хушбахту бадбаҳт бозии ачибе буд: ҳар кӣ ба сўйи об мерафт, аз оташ дармеомад ва ҳар кӣ ба оташ дарун мерафт, ба оби зулол мерасид.

*Кам касе бар сирри ин музмар задī,
Лочарам кам кас дар он оташ шудī.
Ҷуз касе, ки бар сараи иқбол рехт,
К-ӯ раҳо кард обу дар оташ гурехт.*

Касоне, ки худошинос буданд, бонги оташро мешуниданд, ки фарёд мезад: «Ман оташ нестам, балки ҷашмаи гувороям» ва онҳое, ки мағрури ҳунари худ буданд, ба зоҳири об фирефта мешуданд ва ба оташ меафтоданд.

*Чашмбандī кардаанд, эй беназар,
Дар ман ойу ҳеч магрез аз шарап.
Эй Ҳалил, ин ҷо шарору дуд нест,
Ҷуз ки сеҳру ҳудъаи Намруд нест.
Чун Ҳалили Ҳақ агар фарзонаī,*

*Оташи оби тусту ту парвонай.
Чони парвона ҳамедорад нидо,
К-эй дарего, сад ҳазорам пар будо.
То ҳамесүзид з-оташ беамон
Күрии чаиму дили номаҳрамон.*

Худованд барои шинохти бандагони муъмини худ ба ин бозии шигифт даст мезанад.

*Оташеро шакли обе додаанд,
В-андар оташ чаимае бикишодаанд.*

Ходиме аз хидмат ба мардум маҳдуму азиз мешавад ва маҳдуме аз худписандӣ ба зиллату пастӣ меафтад. Ҷӣ басо сайде, ки растагор аст ва ҷӣ басо сайде, ки гирифтор.

Араберо сагаш мемурд ва ў гиряву зорӣ мекард. Раҳгузаре сабаби зории ўро пурсид.

Гуфт:

— Саге доштам, ки:

*Рӯз сайёдам буду шаб посбон,
Тезчашму сайдгиру дуздрон.*

Пурсид:

— Бемориаш чист?

Гуфт:

— Дарди гуруснагӣ.

Раҳгузар гуфт:

—Худованди азиз ба ту сабр бидиҳад. Дар ин халта, ки бо худ дорӣ, ҷӣ ҳаст?

Гуфт:

— Нон!

Роҳгузар гуфт:

—Эй мард, чаро аз ин нон ба он саг намедиҳӣ, то аз гуруснагӣ намирад?

Гуфт:

— Ўро он қадар дўст надорам.

*Даст н-ояд бедирам дар роҳ нон,
Лек ҳаст оби ду дида ройгон.*

Товус пари зебои худро мебинад, аммо пойҳои зишти худаш ба ҷашмаш намерасад. Барои ҳамин гуурӯ ба ў ҷашми бад мерасад. Бо гурури худ ҳасади дигарон-ро меафзояд ва ба дарди сар меафтад:

*К-аз ҳасад в-аз ҷашми бад бе ҳеч шак,
Сайру гардиширо бигарданад фалак.
Об пинҳон асту дӯлоб ошкор,
Лек дар гардии бувад об асли кор.
Ҷашми некӯ шуд давои ҷашми бад,
Ҷашми бадро «ло» кунад зери лагад.*

Ин гуурӯ, ки дар товус ҳаст, дар шайтон ҳам буд. Шайтон дар лугат ба маъни саркаш аст. Ўз фармонӣ Ҳудо бо ҳудписандӣ сар қашид ва дархури лаънату нафрини Парвардигор шуд. Раёсатҷӯйӣ ва бартарихоӣ ўро аз даргоҳи Ҳудои бузург дур кард.

Донишманде товусеро дид, ки парҳои худро меканду ба замин мепартофт. Гуфт:

— Чаро парҳои зеборо меканий? Он ҳам ин парҳои зебо, ки қуръонхонон онҳоро чун ишорачӯб дар байнӣ ваарақҳои Қуръони маҷид мегузоранд:

*Ин чӣ ношукриву чӣ бебокӣ аст?
Ту намедонӣ, ки наққошаи кӣ аст?
Бармакан он пар, ки напзирад руғӯ,
Рӯй маҳрои аз азо, эй хубрӯ.*

Товус аз гиря боз истоду гуфт:

—Эй марди доно, ту рангу бүйро мебинӣ ва он ба-лоҳо, ки аз ҷашми ҳасуд ба ман мерасад, ҳама аз ин парҳои зебост, намебинӣ:

*Он намебинӣ, ки ҳар сӯ сад бало
Сӯйи ман ояд пайи ин болҳо.
Чун надорам зӯру забти хештан,
З-ин қазову з-ин балову з-ин фитан.
Он беҳ ояд, ки шавам зишту карех,
То бувад омин дар ин кӯҳсору төх.
Ин силоҳи учби ман шуд, эй фато!
Учб орад муъчибонро сад бало».*

Ин парҳо сабаби ғурури ман аст. Чун сабр надорам ва тавоноии нигаҳдории худ аз ҷилвагарӣ дар ман нест, беҳтар, ки моји фасодро аз худ дур кунам.

Мурғаке саргарми шикори кирм буд. Гурбае фур-сат ёфт ва ӯро шикор кард:

*Оқилу маъқул буду бехабар,
Дар шикори худ зи сайёди дигар.*

Агар гиёҳ оби пок меҳӯрду сар бармекашид, меъдаи ҳайвон онро беҳтар қабул мекард. Ҳама хӯрандаанд ва хӯрда мешаванд, ҷуз Зоти Худованд! Даст дар дасти пири хирад неҳ ва бо вай ӯро бишнос:

*Ақли комилро қарин кун бо хирад,
То ки бозояд хирад з-он хӯйи бад.
Чунки дасти худ ба дасти ӯ ниҳӯ,
Пас зи дасти оқилон берун ҷаҳӯ.
Ҳар кучо дом асту дона, кам нишин,
Рав, забунгиро, забунгирон бибин.
Эй забунгири забунон, ин бидон,
Даст ҳам болои даст аст, эй ҷавон!*

ДОСТОНИ КУШТА ШУДАНИ ЗОФ ВА ХУРҮС

Аз Иброҳими Халил (а) пурсиданд:

— Чаро зогро күштӣ? Гуноҳи ў чӣ буд? Оё танҳо ба хотири фармонбарӣ аз Ҳудованд ўро күштӣ? Агар чунин аст, ҳикмати он фармон чист?

Гуфт:

— Гуноҳи зоғ ҳам монанди гуноҳи шайтон аст. Шайтон аз Ҳудованди Мутаъол хост, ки то охири ҷаҳон умр ба сар барад, то битавонад ҳамаро ба фасоду бадӣ бикашад ва ҳол он ки метавонист аз Парвардигор тавба биҳоҳад, то дубора фаришта шаваду ҷаҳону мардуми он аз гумроҳӣ начот ёбанд. Зоғ ҳам дар орзуғами умри дароз аст, ки дорад, аммо ин умри дарозро ҷӣ гуна ба кор мебарад?

Он гоҳ аз Иброҳим (а) пурсиданд:

— Хурӯсро барои чӣ күштӣ?

Иброҳим (а) гуфт:

— Хурӯс шаҳватпараст аст. Ҳазрати Одам (а) – падари башарият, агар барои идомаи насл намебуд, худро ахта мекарду ҳаргиз дил ба зан намедод.

Дар ҳабар аст, ки шайтон ҳангоме ки аз даргоҳи Ҳудованд ронда шуд, гуфт:

— Умри маро ба қадри умри ҷаҳон дароз қун!

Аз тарафи Ҳудо талаби ў қабул шуд. Баъд гуфт:

— Барои фиреби одамон ва озмоши онҳо доме ба ман бибахш!

Ҳудованди тавоно ва баландмартаба зару сими фаровон дар ихтиёри ў ниҳод.

Шайтон гуфт:

— Инҳо барои фиреби одамон лозим аст, аммо кофӣ нест.

Ҳудованд дасти ўро бар ҳӯрданиҳои лазиз ва пӯшиданиҳои зебо боз гузошт. Шайтон розӣ нашуд ва гуфт:

—Гурӯхе ҳастанд, ки ба инҳо фиреб намехӯранд. Он гаҳе ман меҳоҳам, ки пойдории бандагони муъмин ва хубии туро, ки мардвор фиреби маро намехӯранд ва гирифтор намешаванд, биозмоям.

То ки ма斯顿ат, ки нарру пурдиланд,
Мардвор он бандҳоро бигсиланд.
То бад-ин дому расанҳои ҳаво
Марди ту гардад зи номардон чудо.
Доми дигар ҳоҳам, эй султони таҳт,
Доми мардандозу ҳилатсози саҳт.

Худованд шаробу мусикиро ба ӯ пешниҳод кард. Шайтон андаке шод шуд, аммо боз исрор кард, ки доми муассиртare меҳоҳам. Худованди доно занро оғарид. Шайтон, ки ҷашмҳои ҳумору карашмаҳои мардафкани занро дид, изҳори шодӣ намуд:

*Бас зад ангуштак, ба рақс-андар фитод,
Ки бидех зутар, расидам бар мурод.*

Гуфт:

—Ин домро зудтар медодӣ, ки мизони озмоиши шаҳват аст ва умеди ман ба фасоди ҳалқ ба ҳамин аст. Бо ҳамин дом Одамро аз биҳишт берун мекашам ва боз бо ҳамин дом дар миёни фарзандони ӯ фасод мекунам.

*Чун бидид он ҷашмҳои пурхумор,
Ки кунад ақлу хирадро бекарор.*

Ҳаёли шайтон осуда шуд, ки башарро гирифтори шаҳват ҳоҳад кард ва ӯро ба ғарқоби фасод ҳоҳад андоҳт. Ҳурӯс бошад, намояндаи тугёни шаҳват аст.

ДОСТОНИ ОҲУБАРРА ДАР ОҲУРИ ХАРОН

*Оҳуеро кард сайёде шикор,
Андар охур кардаш он безинҳор.
Оҳуеро пур зи говону харон,
Ҳабси оҳу кард чун истамгарон.*

Шикорчие оҳуеро ба дом андохт. Ўро ба хона овард ва шабу рӯз дар тавилаи харону говони худ чояш дод. Он гоҳ дар охури харон коҳ реҳт ва онҳо бо шодию лаззати фаровон ба ҳӯрдан пардохтанд. Оҳубарра, ки бо сабзагулҳои қӯҳистон парвариш ёфта буд, аз ҳамкосагии хару говон, ки бо алафи хушк худро сер мекарданд, дилхуш набуд. Бетобона ин сӯву он сӯ мерамид.

*Ҳар киро бо зидди худ бигзоштанд,
Он уқубатро чу марг ангоштанд.*

Ҳазрати Сулаймон, ки ҳамаи парандаву ҷарандаҳоро ба пешгоҳи худ хоста буд, ҳудҳудро миёни онҳо надид. Чун пурсиши кард, ҳеч кас ҳабар надошт, ки ҳудҳуд кучост. Сулаймон (а) дар ҳашм шуд ва гуфт:

— Агар биёяд ва далели дурусте бар дер кардани худ надошта бошад, ӯро ҳоҳам күшт ё ба азоби бадтар гирифтор кунам.

*Бикишамаш, ё худ дихам ӯро азоб,
Як азоби сахти берун аз ҳисоб.*

Аз ҳазрати Сулаймон (а) пурсиданд, ки азоби бадтар аз күштан чист?

Гуфт:

— Ӯро бо як мурғе, ки ҳамчинси ў набошад, дар як қафас зиндонӣ ҳоҳам кард.

Оре, рӯхи одамӣ, ки дар қафаси тан гирифтор аст,
ҳоли касеро дорад, ки бо гайри чинси худ маҷбур ба
ҳамнишиниу ҳамхонагӣ аст.

*З-ин бадан андар азобӣ, эй башар,
Мурғи рӯҳат баста бо ҷинсе дигар.
Рӯҳ боз асту табоеъ зогҳо,
Дорад аз зогону ҷуғдон додгҳо.*

Худованд фармудааст:

—Ман ба зоҳири шумо наменигарам, балки бо дили
шумо кор дорам. Дил ҳазинаи хубиҳову палидиҳо ва
зебоию зиштиҳост. Муҳаммад Ҳоразмшоҳ ҳангоме ки
шаҳри Сабзаворро гирифт, дастур дод, ки мардуми он
шаҳрро бикушанд. Сабзавориҳо ҳамаи молу дороии
худро пешкаш карданд ва аз шоҳ амон хостанд. Ӯ гуфт,
ки ман фиреби шуморо намехӯрам ва сарвату дороии
шуморо намекоҳам. Танҳо шарти кушта нашудани шу-
мо ин аст, ки дар ин шаҳр касеро пеши ман биёваред, ки
номаш Абӯбакр бошад.

Дар он шаҳр ҳама шиъа буданду душмани Абӯбакр.
Ҳама аз тарси ҷон ба ҷустуҷӯ пардоҳтанд, то дар ха-
робае марди бемореро ба номи Абӯбакр пайдо карданд.

*Хуфта буд ў дар яке кунҷе ҳароб,
Чун бидидандаш, бигуфтандаш: «Шитоб,
Хез, ки султон туро толиб шудаст,
К-аз ту ҳоҳад шаҳри мо аз қатл раст».*

Марди бемор гуфт:

— Ман аз ноҳушӣ дар ин ҷо мондаам. Ин шаҳр пур
аз душман аст ва ман ҳеч ёре надорам. Касе дастгири
ман дар ин шаҳр нест. Агар ҳолам хуб мебуд, ҳаргиз
дермон намекардам ва аз ин ҷо мегурехтам.

*Гуфт: «Агар поям будӣ ё мақдаме,
Худ ба роҳи худ ба мақсад рафтаме.
Андар ин душманкада кай мондаме?
Сўйи шаҳри дўстон мерондаме».*

Аммо мардум гӯш ба нолаву зории ў надоданд ва марди беморро рӯйи тахта гузоштанду пеши султон бурданд, то аз марги ҳатмӣ раҳой ёбанд.

Ин чаҳон барои аҳли дил монанди шаҳри Сабзавор барои Абӯбакр аст. Султон Муҳаммади Хоразмшоҳ дар мисоли чойи Худост, ки аҳли дилро мечӯяд ва интихоб мекунад ва меҳоҳад мардумро ба роҳи рост бикашонад, то ҳамагӣ ба дил бипардозанд:

*Ман зи соҳибдил кунам бар ту назар,
На ба нақши саҷдаву исори зар.
Ту дили худро ҷу дил пиндоштӣ,
Ҷустуҷӯйи аҳли дил бигзоштӣ.
Он диле овар, ки қутби олам ўст,
Чони ҷони ҷони ҷони одам ўст.*

Ҳоло ба суроги бачаи оҳу дар тавилаи харон бира-вем. Чанд рӯз он оҳубарра бетобу нигарон буд.

Харе мегуфт:

—Ин оҳу табъи шоҳон дорад. Хари дигаре ба масҳа-рагӣ: «На ў гавҳар овардааст ва ба мо ноз мефурӯшад» илова мекард.

*В-он харе гуфто, ки бо ин нозуқӣ
Бар сариро шоҳ шав ту муттакӣ.*

Як хар ба таъна ба ў гуфт:

—Медонам, ки ноз мекунӣ ё хичолат мекашӣ, вагар-на бо мо ҳамғизо мешудӣ.

Оҳу гуфт:

— Эй харон, магар намедонед, ки ман дар марғзорхо озодона мечаридам ва аз гулу сабзаҳои саҳрой меҳӯрдам. Ман бо ин ҳавои бастаи тавила ва коҳи хушк ошноию созиш надорам.

*Гар гадо гаштам, гадорӯ кай шавам,
В-ар либосам қуҳна гардад, ман навам.*

Харе гуфт:

— Камтар лоф бизан. Аз мо чӣ фарқ дорӣ?

*Гуфт: «Оре, лоф мезан, лофи лоф,
Дар гарибӣ бас тавон гуфтан газоф».
Гуфт: «Нофам худ гувоҳӣ медиҳад,
Миннате бар уду анбар мениҳад».*

Оҳу гуфт:

— Эй ҳар, магар намебинӣ, ки аз нофи ман бӯйи мушк меояд? Аммо чӣ фоида, ки ту ва ҳамчинсонат ба бӯйи саргин одат кардаед ва аз бӯйи мушку гулоб хабаре надоред. Барои ҳамин аст намедонед, ки аз ҳамнишинӣ бо шумо чӣ андоза ранҷ мебарам. Гуфтугӯйи ман бо шумо бефоида аст ва ман ба танҳоӣ бо дарди худ бояд бисозам.

ДОСТОНИ ОШИҚУ МАҲШУҚ

*Он яке ошиқ ба пешӣ ёри худ
Мешумурд аз хидмату аз кори худ.*

Ошиқе пеши маҳбуби худ хидматҳо ва ҷонфишониҳои худро бармешумурд. Мегуфт:

— Дар роҳи ишқи ту ранҷҳо бурдам, тирҳо хӯрдам ва озорҳо дидам:

*Мол рафту зұр рафту ном рафт,
Бар ман аз ишқат басе ноком рафт.
Он чіл үңүшида буд аз талху дард,
Ү ба тафсилаш якояқ мешумард.*

Ұ дардисархо ва гирифториҳои ошиқиро боз-
мегуфт, на барои ин ки бар маъшуқи худ миннат бигу-
зорад, балки барои сидқи даъвои худ шоҳид меовард.

*Оқилонро як ишорат бас бувад,
Ошиқонро ташнагай з-он кай равад?
Оташе будаши, намедонист чист,
Лек чун шамъ аз тафи он мегирист.
К-он чіл асли ишқ асту валост,
Он накардӣ, он чіл кардӣ, фаръҳост.*

Маъшуқ дарди дили үро шунид. Он гоҳ гуфт:
—Ҳар чіл мегўйӣ дуруст аст. Дар роҳ ман рангҳо ди-
да ва сахтиҳо кашидам. Аммо дар роҳи ишқу муҳаббат
инҳо асл нест, балки фаръ аст.

*Гуфт он ошиқ: «Бигӯ, он асл чист?»
Гуфт: «Аслаш мурдан асту ошиқист».*

Ошиқ гуфт:
—Пас асл чист?
Маъшуқ ҷавоб дод:
—Фано ва нестист. Аз ҷон гузаштан, аз тан растан
ва ба маъшуқ пайвастан.

*Ту ҳама кардӣ, намурдӣ, зиндаӣ,
Ҳин, бимир, ар ёри ҷон бозандай.*

Бо шунидан ин фармон, ошиқ пеши рўйи маъшуқ
дароз кашиду аз шавқи фармонбардориу шўри ишқ

дилшоду хандон чон дод. Он ханда бар лаби ӯ човидон бимонд.

Ишқи пок, монанди нури хуршед, бар ҳама чо ва ҳама кас яксон метобад. Хуршед бар нопокиҳою покиҳо, бар олудагиҳою бар сабзаю гулҳо яксон нур меафшонад. Аммо ҳангоме ки партави худро бармегирад, аз он нопокиҳою олудагиҳо ва аз он рангу бӯ чизе ҳамроҳ намебарад.

*Нури маҳолуда кай гардад абад?
Гар занад он нур бар ҳар неку бад.*

Як нафар аз муфтие пурсид:
—Оё гиря намозро ботил мекунад?
Муфтӣ гуфт:

—То гиря барои кӣ ва чӣ бошад. Агар аз шавқи дидори Худованд гиря мекунӣ ё аз тарси ӯ бо пушаймонӣ аз гуноҳ, на танҳо намоз ботил намешавад, балки комил мешавад. Ва агар барои ҳочати худу тани худу қасони худ гиря кунӣ, он намоз ба донаи гандуме намарзад. Дар баробари Парвардигор бояд худро фаромӯш кунӣ, ҳамчунон ки ошиқ ба фармони маъшуқ аз чон мегузарад ва ба ишқи човидон хушбахтии човидон мепрасад.

ДОСТОНИ ШАЙХУ МУРИД

Муриде рӯзе пеши шайхи худ рафт. Ӯро гирён дид.

*Шайхро чун дид гирён он мурид,
Гашт гирён, об аз ҷаимаш давид.*

Мурид аз гиряи шайх ба гиря афтоду ҳой-ҳой гирист. Дар масал аст, ки одами шунаво як бор меҳандад

ва одами кар ду бор. Як бор аз хандаи одами шунаво ба ханда меафтад, бе донистани иллати хандаи одам аз рӯйи тақлид ба хандаи ў. Бори дуюм, иллатро чӯё мешавад ва далели хандаро дармеёбад ва боз меҳандад.

*Пас муқаллид низ монанди кар аст,
Андар он шодӣ, ки ўро дар сар аст.*

Муриди шайх ҳам, бе он ки бидонад чаро шайх мегиряд, монанди ў ашк мерехт. Баъд аз он пеши шайх изҳори иродат кард ва бозгашт. Шайх муриди хоси дигаре дошт, ки ҳамеша дар хидмати ў буд. Ҳоли ўро мединист, ки ҳеч кореро бе далели ақл намекунад ва барои дарду ғами худ намегиряд. Аз ин ҷиҳат, чун мурид ба роҳ афтод, дунболаш рафт ва дур аз диdi шайх ба ў гуфт:

— Эй мард, ту бо дидани гирия шайх гирён шудӣ ва надонистӣ барои чӣ гирия мекунӣ. Албатта, ин кори ту аз ҷиҳати тақлид буд. Вале мабодо гумон кунӣ, ки гирия туу ў монанд аст. Агар чунин биандешӣ, дарвоқеъ, инкори шайх ва муроди худро кардай. Ману ту монанди сабаде ҳастем рӯйи об, ки хаёл мекунанд пур аз об шудааст. Аммо ҳамин ки онро бармедоранд, обе дар он нест. Ё монанди ойинае ҳастем, ки нури офтоб дар он инъикос мешаваду гумон мекунад нури худи ўст, ки медураҳшад. Аммо ҳамин ки офтоб ғуруб кард, торикий мешавад ва аз рӯшной дар ў ҳабаре нест.

Гирия шайх дами Исо (а) аст, на чун ҳар даме, ки аз ғам ё шодӣ бошад. Он чӣ одамӣ бинаду аз дидори он шоду хандон шуда ё ғамгину гирён мегардад, ба вахму хаёли мо дарнамеояд.

*Зоҳираши монад ба зоҳирҳо, валек
Қўрси нон аз қўрси маҳ дур аст нек.*

Масали мурид масали тұтқа аст, ки дар баробари ойина нигоҳаш доштаанд, ү дар ойина тұтии ҳамчинси худро мебинад. Устодро, ки пушти ойина ниҳон шуда сухан мекунад, намебинад ва хаёл мекунад, ки тұтии ойина сухан мекунад. Ү ҳам тақлидашро мекунад.

*Дар пайи ойина он усто ниҳон,
Харф мегүяд адаби хуизабон.
Тұтияк пиндошта, к-ин гүфти паст
Гүфтани тұтысты, к-андар ойинаст.
Пас зи чинси хеш омұзад сухан
Бехабар аз макри он гурғи күхан.
Аз паси ойина меомұздаш
В-арна н-омұзад құз аз чинси х(в)адаш.
Гүфтро омұхт з-он марди ҳунар,
Лек аз маңниву сирраш бехабар.
Аз башар бигрифт мантиқ як ба як,
Аз башар құз ин чій донад тұтияк?*

ДОСТОНИ МАРДИ НЕКҮКОРИ АҲЛИ ЗАРВОН

Дар Зарвон ном деңе дар кишвари Яман марди накүкоре зиндагй мекард, ки пайваста рохе барои кўмак ба дармондагону ниёзмандон пайдо мекард. Мекўшид, ки дили онҳоро хуш кунад ва онҳоро аз ҳочатмандӣ бираҳонад.

*Каъбаи дарвеш будӣ қўйи ӯ,
Омадандӣ мустамандон сўйи ӯ.*

Ӯ ҳангоме ки гандумро дарав мекард, даҳяки онро ба нодорон мебахшид ва чун гандуми боқимондаро орд мекард, боз даҳяки ордро ба ҳочатмандон медод. Вақте

ки нон мепухт, даҳяки нонро ба дигарон мебахшид. Рӯзе фарзандони худро гирд оварда, васият кард, ки мабодо ҳиссаи мискинон, дармондагону бечорагонро фаромӯш кунед. Агар ҳаққи фақирону бечорагонро бидиҳед, Худованд ба кишту меваи баракат ато менамояд.

*Ризқ аз Вай ҷӯ, маҷӯ аз Зайду Амр,
Мастӣ аз Вай ҷӯ, маҷӯ аз бангӯ ҳамр.*

Ин замину тухм, обу кишт сабабҳоянд. Масалан, ҳамаи инҳо фароҳам шуд, аммо дона сабз нашуд ва наруйид, чӣ мекунӣ? Нола мекунӣ, даст ба дуо бармedorӣ ва ба Худованди доно паноҳ мебарӣ. Ту корро анҷом бидех, vale баракату ҳосилро аз Худои қодиру тавоно бичӯй.

*Оқибат з-инҳо бихоҳӣ мондан,
Ҳин, киро хоҳӣ дар он дам хондан?*

Агар ҳамаро бигузорию ба Худованди доно паноҳ барӣ, ҳаргиз зиён наҳоҳӣ дид. Рӯзгоре мерасад, ки мард аз бародараш мегурезаду фарзандон аз падару модар. Агар Худованди мутаъюл бо ту бошад, аз ин ҳодисаҳо ҳарос набояд дошта бошӣ. Чӣ басо ёрону наздикунду хешовандон аз рашқу ҳасад ё тамаъу гараз туро бигузоранд. Нигарон машав! Ӯро бихоҳу ҷашм ба дигарон надошта бош! Агар дӯсти ҳасуд имрӯз туро раҳо кард, ё ҳӯйи бади худро ошкор кард, нороҳат нашав, балки хушхол бош, ки худро ба ту шиносонд ва гавҳари хешро нишон дод. Вагарна чӣ басо то охири умр гирифтори ў бимондӣ. Умру мулу тандурустии худро нисор мекардӣ.

*Ёри ту чун душмане пайдо қунад,
Гарри ҳиқду рашики ў берун занад.*

*Tу аз он эърози ў афгон макун,
Хештандро аблайху нодон макун.
Балки шукри Ҳақ куну нон бахши кун,
Ки нагашти дар ҷуволи ў қуҳун.
Аз ҷуволаши зуд берун омадӣ,
То бичӯйӣ ёри сидқи сармадӣ.*

Чӣ беҳтар аст, ки одаме аз бадии ёрони ҳасуд ва ки-наҷӯ ҳалос шавад, вақти худро сарфи ҷустуҷӯи ёрони ҳақиқӣ кунад ва ба даргоҳи Худованд паноҳ барад.

Он марди накӯкор фарзандони худро ин гуна панд медод ва аз онҳо меҳост, ки Худоро фаромӯш нақунанд ва моли Худоро бо ҳалқ бихӯранд, то ҳамеша тавонгар бимонанд. Аммо афсӯс, ки онҳо сазовори некӯкорӣ набуданд ва дилҳои онҳо замини шӯразореро мемонд, ки дар он ҳеч донае сабз намешавад ва ҳосил на-медиҳад.

Пайғамбарон, ҳама ҳалқро ба корҳои нек даъват мекарданд, vale панди онҳо дар ҳама яксон асар намекард. Танҳо мардумони хушбахт гӯш ба насиҳатҳои некӯҳоҳон мекунанд. Сухани хуб дар дили санг асар намекунад.

*З-он чи қӯҳу санг дар кор омаданд,
Менашуд бадбахтро бикишода банд.*

Аммо ҳеч мушкиле ба осонӣ ҳал намешавад. Чӣ бисёр дилҳои сангин, ки доду атои Худованд онҳоро қобилият медиҳад. Аммо доштани қобилият танҳо шарт нест, шарти асосӣ иродаи бахшиши ўст.

Худованд ҳар корро ба сабаб voguzoштааст. Асл ин аст, ки ҳеч коре бе сабаб воқеъ намешавад. Бо ин ҳама гоҳ иродаи Парвардигор бар хилофи одати мо ба вуқӯъ меояд ва бесабаб ҳам касе сазовори атои Худованд мешавад. Монанди Mӯсо (а), ки бар хилофи одати

рӯзмарраи мо асои дasti ў аждаҳо мешуд. Ё садҳо муъчизаҳои пайғамбарони дигар, ки ҳама бесабаб ва хилофи одатҳои мо воқеъ шудаанд.

Бо ин ҳама Худованд мукофоти некӯкоронро кафолат додааст ва агар касе ба даромаду моли хеш нодоронро шарик қунад, шак нест, ки ҳоҷатманду гирифтори мушкилӣ наҳоҳад шуд.

ДОСТОНИ ЗОХИДУ ЗАНАШ ВА КАНИЗАК

Зоҳиде зани серрашк ва канизаки зебое дошт. Зан аз бисёрии рашк пайваста канизакро мепойид, ки мабодо миёни ў ва шавҳарааш робитаи наздикӣ барқарор шавад. Иттифоқан, рӯзе зан ба гармоба рафт ва канизакро ҳам ҳамроҳ бурд. Ногоҳ ёдаш омад, ки таштро фаромӯш кардааст. Ба ночор канизакро барои овардани ташт ба хона фиристод. Канизак, ки шаш сол боз ошиқи зоҳид буд, аз шодӣ, ки ўро дар хона танҳо хоҳад ёфт, болу пар баровард ва худро ба хона расонид. Зоҳид ҳам, ки чунин тасодуфи дилангезро интизор набуд, ўро дар оғӯш кашид.

*Гашт паррон, ҷониби хона шитофӣ,
Хоҷаро дар хонаи хилват биёфт.
Ҳар ду ошиқро ҷунон шаҳват рабуд,
Қ-эҳтиёту ёди дар бастан набуд.
Ҳар ду бо ҳам дар ҳазидан аз нишон,
Ҷон ба ҷон пайваст он дам з-иҳтилот.*

Зан, ки дар гармоба буд, ногаҳон ба ёдаш расид, ки иштибоҳ кардааст ва бо дasti худ он канизаку шавҳарашро ба ҳам расонидааст. Пас бошитоб шустушӯ карду бо дили шӯрида ва нигаронии фаровон рӯ ба хона

ниҳод. Чун бад-он чо расид ва дарро боз кард, канизаку зоҳид садои поро шуниданд ва канизак либос пӯшиду зоҳид ба намоз пардохт. Зан аз чехраи ошуфтаи канизак дарёфт, ки кор аз кор гузашта ва ў дер расидааст. Чун шавҳарро дар намоз ларzon дид, домани куртай ўро боло зад ва ба рози нуҳуфта пай бурд. Он гоҳ муште бар сари зоҳид кӯбиду гуфт:

— Эй номард! Ба ин олудагӣ ба намоз истодай ва фаромӯш кардай, ки:

*Рӯзи маҳшар ҳар ниҳон пайдо шавад,
Ҳам зи худ ҳар мӯҷриме расво шавад.
Дасту по бидҳад гувоҳӣ бо баён
Бар фасоди ў ба пеши мустаъон.
Даст гӯяд: «Ман чунин дуздидаам»,
Лаб бигӯяд: «Ман чунин пурсидаам».*

Аммо хашму нороҳатӣ дигар суде надошт, дасти қазову қадар бар рашки зан пирӯз шуд. Он чӣ набояд иттифоқ биафтад, воқеъ шуда буд ва ҳеч кӯшише пеши онро гирифтган наметавонист.

ДОСТОНИ ТАВБАИ НАСӮХ

Дар рӯзгорони гузашта марде буд, Насӯҳ ном, ки чехраи ў ҳолату рангу рухсори занонро дошта ва ба ин сабаб ў хидматгории гармобаи занонро пешаи худ карда буд.

*Буд рӯйи ў чу рухсори занон,
Мардии худро ҳамекард ў ниҳон.*

Бо вучуди ин ки худро ба шакли зан меорост ва ҷомаи занона бар тан мекард, дар шаҳватронӣ аз мард чизе камӣ надошт. Бо молиши занони бузургону

шоҳзодагон лаззат мебурд. Барои ин кор борҳо пеши худ тавба мекард, аммо ҳар бор тавбаашро мешикаст:

*Тавбаҳо мекарду то дармекашид,
Нафси кофир тавбаашро медариid.*

Оқибат рӯзе назди орифи худопарасте рафт ва аз ӯ дархост кард, ки дар ҳаққи ӯ дуо кунад, зеро он марди худопараст монанди Худо аз рози ниҳони ӯ огоҳ буд. Аммо ба ҳукми Парвардигори бузург розпӯшӣ кард, зеро мардони Худо ҳамеша қуфле бар забон доранд:

*Бар лабаши қуфл асту дар дил розҳо,
Лаб ҳамӯшу дил пур аз овозҳо.
Орифон, ки ҷоми Ҳақ нӯшидаанд,
Розҳо донистраву пӯшидаанд.*

Он марди ориф Насӯҳро расво ва фош накарда гуфт:

—Умедвории Худованд аз он чӣ ту пинҳон мекунӣ, туро тавба дихад:

*Орифон, ки ҷоми Ҳақ нӯшидаанд,
Розҳо донистраву пӯшидаанд.
Ҳар киро асрори кор омӯҳтанд,
Муҳр карданду даҳонишон дӯҳтанд.*

Аз ин ки дуoi мардони Худо дар назди Яздони пок ҳамеша пазируftааст, Худованд дуoi ӯро пазируфт ва оқибати кори он мискину бечора дар охири охирон хуб шуд.

Рӯзе дар гармоба гавхаре аз зару зевари яке аз шоҳзодадухтарон гум шуд. Дари гармобаро бастанду ҳама сӯроҳию шикофиҳоро кофтанд. Амр карданд, ки ҳама ходимон омодаи кофтуков бошанд. Насӯҳ аз тарси расвоие, ки дар натиҷаи ҷустуҷӯ зан набуда, мард буда-

ни ў ошкор мешавад, ба ларза афтод ва дар гӯшае пинҳон шуд. Аммо аз тарси расвой ва марг бо тани ларzon аз таҳи дил аз кори зишти худ пушаймон гашта, тавба мекард ва бо Худо розу ниёз ва лобаю зорӣ менамуд.

*Гуфт: «Ё Rab, борҳо баргаистаам,
Тавбаҳову аҳдҳо бишкастаам.
Кардаам онҳо, ки аз ман месазид,
То чунин сели сиёҳе даррасид.
Навбати ҷустан агар дар ман расад,
Ваҳ, ки ҷони ман чӣ саҳтиҳо қашад».*

Сардорон ҳукм карданӣ, ки ҳама коргарони гармоба либосҳои худро аз тан бикашанд, то лучу урён кофтуков шаванд. Чун Насӯҳ беҳтарини коргарон ва мавриди лутфи занони аъёну шоҳзодагон қарор гирифта буд, кофтукови ўро ба охир гузоштанд. Вале ў аз тарс беҳушу аз худ бехуд дар гӯшае афтода буд. Ў чунон аз таҳи дил меларзиду ашк мерехт ва пушаймонии худро ба даргоҳи Худованд изҳор мекард, ки ба ҳоли ў дили санг об мешуд.

*Гар маро ин бор сатторӣ кунӣ,
Тавба кардам ман зи ҳар нокарданӣ.
Тавбаам билзир ин бори дигар,
То бибандам баҳри тавба сад камар.
Ман агар ин бор таҳсире кунам,
Пас дигар машнав дуъову гуфтанам».
Ин ҳамезориду сад қатра равон,
Ки дарафтодам ба ҷаллоду авон.
То намираҳ ҳеч афранге чунин,
Ҳеч мулҳидро мабодо ин ҳанин.
Навҳаҳо мекард ў бар ҷони хеши,
Рӯйи Азройил дида пеш-пеш.*

*Эй Худову, эй Худо чандон бигуфт,
К-он дару девор бо ў гашт ҷуфт.*

Дар ин ҳангом шунид, ки ўро барои кофтуков даъват мекунанд:

*Чунки ҳушаши рафт аз тан, беамон,
Сирри ў бо Ҳақ билайваст он замон.
Чун тиҳӣ гашту вуҷуди «ў» намонд,
Бози ҷонашро Худо дар пеш хонд.
Чун шикаст он киштии ў бемурод,
Дар канори раҳмати дарё фитод.
Чон ба Ҳақ пайваст чун беҳуши шуд,
Мавчи раҳмат он замон дар ҷӯши шуд.
Чунки ҷонаши вораҳид аз нанги тан,
Рафт шодон пешни асли хештан.
Чон чу бозу тан мар ўро кундае,
Пойбаста, паршикаста, банде.
Чунки дарёҳои раҳмат ҷӯши кард,
Сангҳо ҳам оби ҳайвон нӯши кард.*

Пеш аз ин ки ўро пайдо кунанд, ногаҳон ғавғое шуду гурӯҳе мужда доданд, ки «шукри Худо, гумшуда ёфт шуд». Ин овозҳо ба гӯши Насӯҳ расид ва ба ҳуш омад. Дид, ки ҳама болои сари ў истодаанд ва аз ин ки аз ў ҳам гумони бад бурдаанд, узр меҳоҳанд. Доност, ки дуои ў пазирифта шудааст. Ба онҳо гуфт:

— Ин лутфи Худованди тавбапазир аст, вагарна ман медонам, ки гуноҳам чист ва медонам, ки аз он чӣ дигарон гумон мебаранд, бадтарам. Аммо баҳшиши Худованд болотар аз инҳост:

*Ман ҳамедонам ва он саттори ман
Ҷурмҳову зишиши кирдори ман.*

*Хақ бидиd он ҹумларо, нодида кард,
То нагардам дар фазиҳат рүйзард.
Боз раҳмат пўстиндўзим кард,
Тавбаи ширин чу ҷон рўзим кард.
Ҳар чӣ кардам, ҹумла нокарда гирифт,
Тоати нокарда оварда гирифт.
Ҳамчу сарву савсанам озод кард,
Ҳамчу баҳту давлатам дилиод кард.
Номи ман дар номаи покон навишт,
Дўзахӣ будам, бибахшидам биҳишт.
Дар ҳамай олам намегунчам кунун.
Офаринҳо бар ту бодо, эй Худо!
Ногаҳон кардӣ маро аз гам ҷудо.*

Баъд аз ин ки доду ғавғо поён ёфт, як нафаре аз ҷониби духтари подшоҳ назди Насӯҳ омад ва паём овард, ки шоҳдухтар меҳоҳад ба гармоба биояд. Хоҳиш кардааст, ки маҳз ту бояд ўро ёрӣ диҳӣ. Насӯҳ

*Гуфт: Рав, рав дасти ман бекор шуд,
В-ин Насӯҳи ту кунун бемор шуд.*

Чун бар тавбаи худ пойдор монда ва растагор шуда буд, бо худ гуфт:

*Ман бимирам як раҳу боз омадам,
Ман ҷашидам талҳии маргу адам.
Тавбае кардам, ҳақиқат бо Худо,
Нашиканам, то ҷон шудан аз тан ҷудо.*

Аз он пас тавбаи Насӯҳ миёни мардум машхур шуд. Тавбаи ҳақиқӣ, тавбае, ки ҳаргиз шикаста намешавад ва бо ин номи «тавбаи Насӯҳ» то ба ҳол вирди забони мардуми форсизабон аст.

ДОСТОНИ ХАРИ МАРДИ ЧОМАШҮЙ ВА РҰБОХУ ШЕР

Чомашүе хари логари камқуввате дошт. Дар чое, ки зиндагй мекард, сабзаву алаф коғы ёфт намешуд. Гоҳо хари бечора қуз об чизи дигаре барои хӯрдан намеёфт. Дар он наздикӣ бешае буд, ки шере он ҷо зиндагй мекард ва ҷанд ҳайвони дигаре гирди ӯ гашта, ризқу рӯзӣ меёфтанд. Аз қазо, рӯзе он шер бо филе рӯ ба рӯ шуду бо ҳам ҷангиданд.

Зӯри фил боло гирифт ва ҷанд захме бар шер зад ва шер нотавон шуда, аз шикор бозмонд. Ҷун дараандагони дигар аз бокимондаи шикори шер меҳӯрданд, бекудратии шер сабаб шуд, ки ҳам шеру ҳам дигарон бегизо ва гурӯсна монданд. Шер дар он ҷораро дид, ки рӯбоҳро ба ҷустуҷӯйи ҳаре ё ғове бифиристад, то онро ба дом андохта, бо фиреб назди шер биёварад ва шеру дигар дараандагон шикамҳоро аз ғизо пур кунанд.

Рӯбоҳ бо ҳуд гуфт:

— Ба ҳар ҳол, шер подшоҳи мост ва мо хидматгорони ӯ. Пеш аз захмӣ шуданаш мо аз бокимондаи шикори ӯ сер мешудем. Ман бояд бо ҳилаю афсан ҳайвонеро фиреб дихаму онро дастраси шер гардонам:

*Ҳилаву афсунгарӣ кори ман аст,
Кори ман дастону аз раҳ бурдан аст.*

Пас ба роҳ афтод. Дар кӯху дара мегашт, ҷашмаш ба хари марди чомашүй афтод, ки дар миёни саҳро дар ҷустуҷӯйи сабзаву алаф аст. Пеш рафта салому аҳволпурсӣ кард ва пурсид:

— Ту дар ин саҳрои ҳушки беалаф чӣ кор мекунӣ?

*Гуфт: «Ҷунӣ андар ин саҳрои ҳушк,
Дар миёни санглоҳу ҷойи ҳушк?»
Гуфт ҳар: «Гар дар гамам, гар дар Ирам,
Қисматаш Ҳақ кард, ман зон шокирам.
Шукр гӯям дўстро дар ҳайру шар,
Зон ки ҳаст андар қазо аз бад батар».*

Рӯбоҳ шукргӯйии харро написандид ва гуфт:

– Бар ҳар ҷонваре фарз аст, ки дар пайи рӯзии ҳалол бикӯшад, то он чӣ меҳоҳад, ба даст овард.

*Олами асбобу чизе бесабаб
Менаёяд, пас муҳим бошад талаబ.
Бе қалид ин дар қушодан роҳ нест,
Бе талаబ нон суннати Аллоҳ нест.*

Ҳар гуфт:

– Ин сухани ту аз заъфи таваккул аст. Ту бояд бидонӣ, он ки ҷон медиҳад, нон ҳам медиҳад.

*Гуфт: «Аз заъфи таваккул бошад он
Варна бидҳад нон касе, ки дод ҷон.
Ҷумларо Раззоқ рӯзӣ медиҳад,
Қисмати ҳар кас ба пешаши мениҳад.*

Рӯбоҳ гуфт:

– Он таваккул, ки ту аз он мегӯйӣ, камёб аст.

*Гуфт рӯбоҳ: «Он таваккул нодир аст,
Кам касе андар таваккул моҳир аст.
Гирди нодир гаштан аз нодонӣ аст,
Ҳар касеро кай раҳи сultonӣ аст?
Ҳадди худ бишносу бар боло мапар,
То наяфтӣ дар нишеби шӯру шар».*

Ҳар гуфт:

– Ин сухани ту дуруст нест.

*Гуфт: «Ин маъкус мегӯйӣ, бидон,
Шӯру шар аз тамъ ояд сӯйи ҷон.
Аз қаноат ҳеч кас бечон нашуд,
Аз ҳарисӣ ҳеч кас сulton нашуд».*

Магар ту достони он зохидро нашунидай. Зохиде дар ривояти Паёмбари акрам (с) дида буд, ки Худованд рўзиро бихоҳӣ ё нахоҳӣ, ба сўйи бандагонаш мефиристад. Ў барои озмоиш аз шаҳр берун рафта, дар биёбони дур аз ободӣ, дар доманаи кӯче хобид. Дар он ҳангом корвоне роҳ гум карда буд ва аз ҳамон чо мегузаشت. Ўро дида, дар таачҷуб шуданд, ки дар ин макони дур аз ободӣ ин мард чӣ кор мекунад. Барои аз ҳолаш боҳабар шудан болои сараш рафтанд. Ў худро ба бехушию бехабарӣ зад. Аҳли корвон пиндоштанд, ки ў аз гуруsnагӣ беҳол шудааст. Базӯр даҳонашро боз карда дар он ҳӯрок рехтанд. Мард дар аввал муқобилият мекард, аз ҳӯрдани ғизо ҳуддорӣ менамуд ва бо ҳуд мегуфт, ки бояд озмоишро то охир бирасонам. Дилаш ба ў гуфт:

—Ту ҳуд медонӣ, ки Худо рӯзирасон аст. Ҳоло дигар чаро ноз мекунӣ, дар ҳоле ки рӯзӣ ба пойи ҳуд пеши ту омадааст.

Рӯбоҳ гуфт:

—Ин достонҳоро ба ҳоли ҳуд гузору ҳаракати дасту по кун. Зиндагонӣ кӯшишу ҳамкорӣ аст. Ҳар кас коре мекунад, то ҷарҳи рӯзгор бичарҳад. Муфтҳӯрӣ кори дуруст нест.

Ҳар гуфт:

—Аз таваккул беҳтар қасбу коре нест.

Хулоса, ба ин тартиб миёни онҳо гуфтугӯйи бисёр шуд. Дар охир рӯбоҳ гуфт:

—Фарз кардем, ки ҳамаи гуфтаҳои ту дуруст аст. Вале магар нишондоди Худовандро фаромӯш кардӣ, ки гуфтааст: «худатонро ба дasti ҳуд дар бало наандозед?». Ба ҷойи ин ки дар марғзори сабзу ҳуррами чанд қадам аз ту дуртар ҷаридат гардӣ, дар ин биёбони ҳушки беобу алаф мечарӣ. Барои идомаи зиндагӣ ба макони беҳтар кӯчида рав:

*Сабр дар саҳрои ҳушку санглоҳ
Аҳмақӣ бошад, ҷаҳони Ҳақ фароҳ.*

Дар ин наздикиҳо алафзори васеъ аст, ки ҳайвоноти гуногун дар он мечаранду осуда зиндагӣ мекунанд.

Хари нодон аз рӯбоҳ напурсид, ки агар ту рост мегӯй ва он ҷо неъмат фаровон аст, ҷаро ту ин қадар ҳаробу нотавонӣ?

Он яке пурсиҷ уштурро, ки ҳай!

Аз қуҷо меойӣ? Эй иқболтай!

Гуфт: «Аз ҳаммоми гарми қӯйи ту»,

Гуфт: «Худ пайдост дар зонуи ту».

Ҳар медиҳид, ки рӯбоҳ ба ӯ ваъдаи фаровонию неъмат медиҳад, аммо худаш аз гуруснагӣ ҳоли табоҳе дорад. Бо вучуди ин, чун ҳаригарӣ дар вучуди ӯст, аз шуниданни васфи сабзазор ва ваъдаи обу алафи фаровон дил аз даст дод, зоро гуфтаҳо аз рӯйи ақида ва имон набуд. Ҳар тақлидкор аст ва он ҷо дигарон гуфтаанд, такрор мекунад. Ҳар ба тамаъи сабзаву алаф ба фиреби рӯбоҳ афтод ва аз паси ӯ равона шуд.

Як нафар дар аснои ғурехтан ба хонае даромад. Соҳиби хона гуфт:

— Ба ҳайр бошад, аз ҷои мегурезӣ?

Гуфт:

— Ба ҳукми шоҳ дар қӯча ҳарҳоро мегиранд.

Соҳибхона гуфт:

— Ту ҷо ғам дорӣ, ту ҳар нестӣ-ку!

Гуфт: «Пас ҷидданду гарм андар гирифт,
Гар ҳарам гиранд, ҳам набвад шигифт.

Гуфт:

Одамӣ бошу зи ҳаргирон матарс,
Ҳар наӣ, эй Иисии даврон, матарс.

*Чархи чорум ҳам зи нури ту пур аст,
Хошалилах, ки мақомат охур аст.*

Чун ба наздики қароргоҳи шер расиданд, шери сабраш тамомшуда бархосту бо шитоб ба хар ҳамла кард. Хар ӯро аз дур дида гурехт ва шери захмхӯрдаи ҳанӯз камқувват ба вай расида натавонист.

Рӯбоҳ гуфт:

— Эй шер, чаро сабр накардӣ, ки ба ту наздиктар шавад?

*Макри шайтон аст таъцилу шитоб,
Лутфи Раҳмон аст сабру эҳтисоб.*

Гуфт:

— Ман гумон кардам, ки ҳанӯз зӯри бозуям барчост ва қудрати шикоргирӣ мондааст. Маро бибахш, бикӯш, ки бори дигар ӯро пеши ман биёварӣ. Доруи дардҳои ман дилу ҷигари ӯст. Ин бор қавл медиҳам, ки то наздики ман наояд, аз ҷой наҷунбам.

Рӯбоҳ гуфт:

— Агар ҷанде сахт тарсида асту дигар тан ба қазо наҳоҳад дод ва фиреб наҳоҳад хӯрд, ӯ аз харигарӣ дур нест. Боз ҳам дар макру хилаи ман меафтад.

*Тавбаҳо кардаст хар бо Кирдгор,
Ки нагардад гарраи ҳар нобакор.
Тавбаҳояширо ба фан барҳам занем,
МО адувви ақлу аҳду равшанем.*

Он гоҳ дубора худро ба назди хар расонид.

Хар гуфт:

— Наздики ман маё, ки душмани манӣ!

*Ноҷавонмардо, чӣ кардам ман туро,
Ки ба пеши ажсаҳо бурдӣ маро?*

Рӯбоҳ гуфт:

—Он ки ту дидӣ, шер набуд, тилисми сехру ҷоду буд, ки ба ҷашми ту шер менамуд. Ман аз ту заифтару ҳаробтарам. Он ҷо ҷаро мекунам, то ҳол шереро надидаам.

*Гуфт рӯбāҳ: «Он тилисми сеҳр буд,
Ки туро дар ҷаим он шере намуд.
Варна ман аз ту ба тан мискинтарам,
Ки шабу рӯз андар он ҷо мечарам.
Гарна зон гуна тилисме соҳти,
Ҳар шикамхоре бадон ҷо тоҳти».*

Ва ин тилисмро барои ин сохтаанд, ки ҳар шикамбадори пурхӯре он ҷо наравад ва ба тамаъи дар он марғзор мондан наафтад.

Ҳар гуфт:

—Аз пеши ман дур шав, ту душмани манӣ ва дар рехтани хуни ман саъӣ мекунӣ. Ман шерро, ки дидам, гӯё Азроилро дидам. Ҳамаи танам аз тарс ба ларза афтод. Ҳамон ҷо гуфтам, ки «эй Ҳудованд, пойи маро қувват бидех, ки бигурезам. Шарт мекунам, ки дигар васваса накунам ва тамаъ наварзам». Барои ҳамин Ҳудо маро аз кушта шудан раҳонид:

*Он чи медидам зи ҳавли беамон,
Тифл дидӣ, тир гаштӣ дарзамон.*

Рӯбоҳ гуфт:

—Ваҳму ҳаёлат сабаби гумроҳӣ ва қаҷандешии ту шудааст. Аз худ каме берун биё, то ҳақиқатро дарёбӣ:

*Чун туро ваҳми ту дорад хирасар,
Аз чӣ гардӣ гирди ваҳми он дигар?*

*Оцизам ман аз мании хештан,
Чүй нишасти турманы ту пеши ман?*

Оқибат дар баробари далели рұбох хар очиз шуд.
Боз харигарии ү боло гирифт ва дубора фиреб хұрд:

*Хирс күрү аҳмақу нодон кунад,
Маргро бар аҳмақон осон кунад.*

Боз аз пушти рұбох равон шуд ва наздики шер расид. Шер то дастраси ү қарор гирифтани хар начунбид. Баъд барчасту шиками ү дариid. Чун бар асари харакатхो ташна шуда буд, ба сари чашма рафт, то баргаштани ү рұбох дилу чигари харро хұрд. Вақте ки шер баргашт ба қустучүйи дилу чигари хар пардохт ва ҳарчи кофт, чизе пайдо накард, ба рұбох ғуфт:

—Магар ин хар дилу чигар надошт?

*Гуфт: «Гар буді варо дил, ё чигар,
Кай бад-ин чо омаді бори дигар?
Он қиёмат діда буду растахез
В-он зи күх афтодану ҳавлу гурез.
Гар чигар буді варо, ё дил буді,
Бори дигар кай бари ту омаді?»*

Рұбох ғуфт:

— Агар ин бечора дилу чигар медошт, дубора фиреби маро намехұрд ва наздики ту намеомад:

*Чун набошад нури дил, дил нест он,
Чун набошад рұх, қуз гил нест он.*

ДОСТОНИ ХАРИ ОБФУРҮШ ВА АСПОНИ ТОЗӢ

Обфурӯше харе дошт, ки аз боркашӣ пушташ пур аз захм буд ва аз бечорагӣ тавоноии роҳ рафтан надошт:

*Пушташи аз бори гарон сад ҷой реиш,
Ошикӯ ҷӯёни рӯзи марги хеш.*

Мирохури шоҳ ошнои он мард буд. Чун ҳоли зори харро дид, пурсид, ки «чаро ин бадбахт ба ин рӯз афто-дааст?».

Обфурӯш гуфт:

— Аз камхӯрокӣ ва кори зиёд ҳолаш чунин аст.

Мирохур гуфт:

— Ғам маҳӯр, ўро чанд рӯз ба ихтиёри ман бисупор, то дар охури аспони шоҳ ўро парвариш кунам ва ба зудӣ боқувват шавад.

*Гуфт: «Биспораши ба ман ту рӯз чанд,
То шавад дар охури шаҳ зӯрманд».*

Харро ба охури шаҳ бурданد ва дар ин ҷо ҷашмаш ба аспҳое афтод, ки ҳама тандурусту бардам буданд. Зери поящон рӯбучин шуда буд. Коҳу ҷав пешашон фаровон рехта шуда, саисон пушту паҳлуи онҳоро ҳар дам молиш медоданд. Ҳар ин аҳволро дид, сар ба осмон карду гуфт:

— Эй Ҳудои бахшанда, ман ҳам яке аз маҳлуқони туам. Ҷаро бояд чунин зору низор бошам?

Ҳар дар ин розу ниёз буд, ки сарбозон ба тавила ворид шуда, апсҳоро зин зада, ба сӯйи майдони ҷанг равона шуданд. Шаб, ҳангоме ки аспҳо аз ҷанг баргаштанд, ҳар қадоме бар тан захмҳои зиёд доштанд. Саисон ба ёрии аспҳо шитофта тирҳоро аз тани онҳо берун

мекарданد ва захмҳоро мебастанд. Нолаю фарёди аспҳои бадбаҳт ба ҳаво баланд мешуд:

*Мешикофиданд танҳошон ба неш,
То бурун оранд пайконҳо зи реиш.*

Ҳар ин ҳолати зору низори аспҳоро дид, аз гуфтаҳои худ пушаймон шуд, гуфт:

— Эй Худованд, маро бибахш! Ман аз ҳолу рӯзгори худ хушнудам ва ҷойи он аспҳо будан ҳаргиз намемоҳам.

*Он ҳар онро диду меғуфт: «Эй Худо!
Ман ба факру оғият додам ризо.
Зон наво безораму зон заҳми зишит,
Ҳар кӣ ҳоҳад оғият, дунё биҳиишт».*

ДОСТОНИ ШАЙХ МУҲАММАДИ САРРОЗӢ

Дар шаҳри Ғазнин зоҳиде буд, ки ӯро Саррозӣ меномиданд. Ӯ муддати ҳафт соли тамом рӯза гирифта рӯзаашро фақат бо гиёҳ мекушод.

Бо вучуди ин ки ба ҷуз иҷрои фармонҳои Худо кори дигаре накарда, гуноҳе аз ӯ сар назада ва асрори гайб ба ӯ зиёда ошкор шуда буд, боз дарҳости дидори Яздони покро дошт. Ин орзу дар сари ӯ чунон мустаҳкам ҷой гирифт, ки рӯзе ба сари қӯҳи баланд рафт ва даст ба дуо бардошта гуфт:

— Агар ин ҳоҳиши ман амали нашавад, худро ба күштан ҳоҳам дод.

Чун хабаре нашуд, худро аз болои қӯҳи баланд ба зер партофт. Аз қазо дар болои поручойи пур аз об афтод ва осебе надид. Касе, ки дар талаби марг буд, зиндагӣ ба ӯ рӯ намуд. Ҳайрону саргашта рӯ ба сахро

ниҳод. Ногаҳон бонге шунид, ки амри ба шаҳр рафтан ба ўкард.

*Гуфт: «Эй донои розам мӯ ба мӯ,
Чӣ кунам дар шаҳр аз хидмат? Бигӯ!»*

Соҳиби овоз боз ба ўгуфт:

—Бояд ба шаҳр биравӣ ва нафси худро хор қунонӣ, даст ба гадой бизанӣ, то ҳамчун Аббоси Даббус, ки ба гадой машҳури ҳалқ буд, шуҳрат пайдо қунӣ. Ҳар чӣ аз гадой пайдо мекунӣ, миёни бенавоёну бечорагони ҳоҷатманд тақсим қунӣ:

*Муддате аз агниёз зар меситон,
Пас ба дарвешони мискин мерасон.*

Шайх Муҳаммад итоат кард ва ба роҳ афтод, то ба шаҳри Фазнин расид. Мардум, ки ному овозаи ўро шунида буданд, ба пешвози ў баромаданд. Ҳама бузургони шаҳр ҳонаҳои худро омодаи пазироии ў карданд. Аммо шайх аз роҳи пинҳонӣ ва худро ношинос карда, ба шаҳр даромад. Чун ҳаёҳуи мардумро дид, гуфт:

*Гуфт: «Ман аз худнамоӣ н-омадам,
Чуз ба хориву гадоӣ н-омадам.
Нестам дар азми қолу қил ман,
Дар ба дар гардам ба каф занбил ман.
Бандафармонам, ки амр аст аз Худо,
Ки гадо бошам, гадо бошам, гадо.*

Гуфт:

— Ман аз сӯйи Худованд ба гадоӣ омадаам ва дар банди ҷоҳу ҷалол нестам, зеро:

*Ӯ мазаллат хост, кай иззат танам?
Ӯ гадоӣ хост, кай мириӣ қунам?*

Вай ошиқи дидори Худо буду сар ба фармони ў дошт ва ҳама чизро фаромӯш карда буд:

*Ошиқи ишиқи Худо вон гоҳ музд?
Ҷабрайили мӯътаман вон гоҳ дузд?
Ошиқи он Лайлӣ кӯру кабуд,
Мулки олам пеши ў як тарра буд.
Пеши ў яксон шуда буд хоку зар,
Зар чӣ бошад, ки набуд ҷонро ҳатар.
Ишқ ҷӯшад баҳрро монанди дег,
Ишқ сояд кӯҳро монанди рег.
Ишқ бишкофад фалакро сад шикоф,
Ишқ ларzonад заминро аз газоф.*

Пас аз он шайх дар шаҳр мегашту гадой мекард ва ҳар чӣ ба даст меовард, ба бечорагон мебахшид. Як рӯз чаҳор бор барои гадой ба дари хонаи амири шаҳр рафт ва ҳар бор ягон чизе меситонд. Бори чаҳорум амири ҳашмгиншуда фарёд зад:

—Аз бешармии ту дар ҳайратам. Монанди ту ягон гадои беобрун надидаам!

*Кист ин ҷо шайх! Андар банди ту?
Ман надидам наргадо монанди ту.*

Шайх гуфт:

—Эй амир, ман бандаам ва фармони Худовандро ичро мекунам. Агар барои сер кардани шиками худам мебуд, онро пора мекардаму гадой намекардам. Ман ҳафт сол боз ғайр аз гиёҳ чизе нахӯрдаам ва дар банди шикам набудаам.

Бо ин суханҳо шайх ба гиря даромад ва ашкҳо рехт. Ростии гуфтори шайх дар дили амир асар кард. Ў ҳам ба гиря даромад ва аз шайх узрҳо хосту гуфт:

—Ман, ҳар чӣ дорам, ба ту медиҳам. Ба хона биё ва ҳар чӣ меҳоҳӣ, бардор:

*Ҳар чӣ ҳоҳӯй, аз хизона баргузин,
Гарчи истеҳқоқ дорӣ сад чунин.
Хона они туст, ҳар чи-т майл ҳаст
Баргузин, худ ҳар ду олам андак аст».
Гуфт: «Дастуре надодандам чунин,
Ки ба дасти хеш чизе баргузин.*

Шайх гуфт:

—Ман фармон надорам, ки чизеро худам гирам, балки бо гадой бояд ба даст орам. Ин фармони Худост, ҳар чӣ ў фармояд, он биқунам.

Шайх барои он ин гуна ҷавоб дод, ки аз содик будани амир ба гуфтаҳояш бовар надошт. Бо ин суханон роҳи худро пеш гирифт ва ду соли дигарро ҳамчунон ба гадой гузаронид. Пас, аз Худованд фармон расид, ки баъд аз ин дигар чизе аз касе маҳоҳ. Вале ҳар чӣ аз Худованд меҳоҳӣ, Худо бидиҳад, ки ба ҳочатмандон бибахший.

Дигар гадой мақун. Мо ба ту тавоной бахшидем, ки хок дар дастат зар мешавад. Аммо барои ин ки мардуми дилтангу ҳасуд ба ин роз пай набаранд, ба ҳар каси пеши ту барои дарҳости чизе омада, даст дар зери бӯрӯ, ки рӯйи он нишастай, биқун ва он чиро ҳочат дорад, ба ҳоҳанда бидех. Ин сазои фармонбардории туст ва ин мукофот аз ҷиҳати аз дилу ҷон худро дар хидмати Худо ва ҳалқ қарор додану пайваста орзуи дидори Ҳақ карданат ҳаст.

Кам-кам кори шайх ривоҷ ёфт ва ҷойи ў дар пешгоҳи Худованди ҷаҳон он қадар мақому манзалат пайдо кард, ки агар ҳочатманде пеши ў меомаду аз шарм ҳоҳиши худро назди ў ба забон баён карда наметавонист, шайх аз дили ў оғоҳ мешуд, ниёзашро медонист ва бе шарҳи ҳоҳиши ҳочати ўро мебаровард.

Гар ботини одамī софу нияташ пок бошад ва хидмати Худову халқашро пеша қунад, ба чунин мақому мартабае хоҳад расид, ки хок дар дасташ зар шуда, аз замири хоҳишманд бе гуфтори ў хабардор мешавад.

Шайх бо муриде ба як шаҳр сафар мекунад, ки дар он ҷо нон камёб буд. Дар аснои сафар мурид аз фикри гуруснагӣ ва набудани нон намеосуд ва мушавваш буд, ки агар нон пайдо нақунанд, чӣ бояд кард. Шайх хаёли ўро донист ва ба ў гуфт:

*Аз барои гуссаи нон сӯҳтӣ,
Дидай сабру таваккул дӯҳтӣ!*

Гуруснагӣ озмоиш ва рӯзӣ хосони Худост. Рӯзии ҳар кас дар вақташ мерасад. Бояд сабр ва таваккул дошт.

Шунидаам, ки дар ҷаҳон ҷазираи сарсабзе пур аз сабзаву гиёҳ ҳаст ва дар он танҳо як ғов зиндагӣ мекунад. Ҳар рӯз аз бомдод то шом ҳамон сабзазорро мечараду бегоҳӣ аз фарбехӣ маҷоли ҷунбидан надорад. Аммо ҳангоми шаб аз тарси он ки фардо ҷизе барои ҳӯрдан наҳоҳад дошт, гӯшти ў мерезад ва то бомдод логару заиф мешавад, ҳол ин ки боз то субҳ сабзаҳо мисли дирӯза баланд мешаванд. Солҳост, ки кори ғов ҳамин аст, вале доим ба ғами фардо гирифткор аст. Ҳеч наметавонад ба дирӯзу имрӯзи худ андеша қунад, ки ҳӯроки ў ҳар рӯз мавҷуд аст:

*Ҳеч нандешад, ки ҷандин сол ман
Мехӯрам з-ин сабзазору з-ин ҷаман.
Ҳеч рӯзе кам наёмад рӯзиям,
Ҷист ин тарсу ғаму дилсӯзиям?
Боз ҷун шаб мешавад, он ғови зафт
Мешавад логар, ки «оваҳ, ризқ рафт».*

Нафси одамӣ чун ин гов аст ва ин ҷаҳон сабзазори ӯст. Ҳар рӯз нону оби ӯ ато мешавад, vale дар ғами фардо асту дар ғуссаи нонпайдокунӣ, ки чӣ гуна ва аз кучо пайдо қунад:

*Нафс он гов асту он дашт ин ҷаҳон,
К-ӯ ҳаме логар шавад аз ҳавфи нон,
Ки чӣ ҳоҳам ҳӯрд мустақбал? Аҷаб!
Лути фардо аз кучо созам талаб?
Солҳо ҳӯрдиву кам н-омад зи x(v)ap,
Тарси мустақбал қуну мозӣ нигар.
Луту пути ҳӯрдоро ҳам ёд ор,
Мангар андар гобириу кам боши зор*

**ДОСТОНИ
РОҲИБЕ, КИ РӮЗОНА БО ЧАРОФ ИНСОНРО
ЧУСТУЧӮ ДОШТ**

Дунёбезоре рӯзона бо шамъ дар бозори шаҳр мегашт ва бо ишқу сӯзи дил ба ҳар сӯй нигоҳ мекард, гӯё чизеро чустучӯ дошт. Марде ба ӯ гуфт:

— Эй мард! Дар пайи чӣ мегардӣ? Он ҳам бо рӯшноии рӯз. Ба равшани шамъ чӣ ниёз дорӣ?

Роҳиб гуфт:

— Инсонро чустучӯ дорам.

Он мард гуфт:

— Дар ин бозор инсонҳо бисёранд. Магар ҷашми ту намебинад?

Гуфт:

— Ман дар пайи марде ҳастам, ки дар сар асари ҳашм ва ҳочату шаҳват надошта бошад:

*Вақти ҳашму вақти шаҳват мард ку?
Толиби марде равонам қӯ ба қӯ!*

*Кү дар ин ду ҳол марде дар ҷаҳон?
То фидои ў кунам имрӯз ҷон.*

Яъне, мардеро мечӯям, ки ҳашми худро фурӯ барад ва дар гармогармии таманно аз шаҳват худро нигоҳ дорад.

*Гуфт: «Нодир чиз меҷӯйӣ, валек
Гоғил аз ҳукму қазоӣ, бин ту нек.
Нозири фаръӣ, зи асле бехабар,
Фаръ моем, асл аҳқоми қадар».
Чархи гардонро қазо гумраҳ кунад,
Сад Уторидро қазо аблаҳ кунад.
Танг гардонад ҷаҳони чораро,
Об гардонад ҳадиду хораро.*

Он шахс гуфт:

— Ту дар ҷустани чизи камёбе ҳастӣ. Он ҳам дар ин ҷаҳон ки ҳукми қазову қадар равони он аст. Ту гардиши санги осиёро мебинӣ, аммо аз об, ки гардонидани он аст, гоғилий. Гарду ҷангро дар ҳаво менигарӣ, vale бодро нодида мегузарӣ!

*Эй қароре дода раҳро ғом-ғом,
Хоми хомӣ, хоми хомӣ, хоми хом.
Чун бидидӣ гардиши сангосиё,
Оби ҷӯро ҳам бибин охир, биё.
Ҳокро дидӣ, баромад дар ҳаво?
Дар миёни ҳок бингар бодро.
Дегҳои фикр мебинӣ ба ҷӯш?
Андар оташ ҳам назар мекун ба ҳуши.*

Худованд ба пайғамбар Айюб (а) фармуд, ки аз роҳи бахшандагӣ ва бузурговарӣ ба андозаи ҳар мӯйи сарат ба ту сабре додаам.

*Хин, ба сабри худ макун чандин назар,
Сабр дидӣ? Сабр доданро нигар.*

Ту гумон мекунӣ, ки ҳама чизро медонӣ, аммо дурусту бодиққат диданро нишонаҳое ҳаст:

*Он ки кафҳо дид, бошад дар шумор,
В-он ки дарё дид, шуд беихтиёр.
Он ки кафҳо дид, дар гардиши бувад,
В-он ки дарё дид, ў бе гииш бувад.*

Гардиши кафи рӯйи обҳо дидӣ, аммо дарёро надидай. Нишонаи дарё дидан ҳайрат аст. Он ки кафро мебинад, асрорро мебинад ва он ки дарёро дид, ҳайро-ну беихтиёр мешавад. Ҳар ки кафе аз дарёро дид, ҳанӯз саргардон ва дар роҳ аст. Он ки дарёро дид, ба поёни роҳ мерасад, аз нигаронию ташвиш раҳо мешавад.

Мавлавӣ дар ашъори дигараш низ дар ин маврид барҳақ фармуда:

*Дӣ шайх бо ҷароғ ҳамегашт гирди шаҳр,
Қаз деву дад малуламу инсонам орзуст.
З-ин ҳамраҳони сустаносир дилам гирифт,
Шери Ҳудову Рустами дастонам орзуст.
Гуфтам, ки ёфт менашавад, ҷустаем мо
Гуфт: он ки ёфт менашавад, онам орзуст...*

ДОСТОНИ ДАРВЕШИ ҲИРОТИ

Дарвеше бебок аз шаҳри Ҳирот мегузашт. Дар роҳ саворон ва гуломони амири Ҳиротро дид, ки бар аспони тозӣ саворанд, ки ҳама зину афзорашон қиматбаҳост ва бар тан либосҳои зарбофту пурарзиш доранд. Дар

ин ҳол, он дарвеши бенаво аз ин диди худ дар шигифт шуд. Аз яке пурсид:

— Инҳое, ки бо ин қадар карру фар асп меронанд, киҳоянд?

Гуфт:

—Инҳо гуломони амири Ҳирот ҳастанд.

Дили дарвеш фишурда шуд. Дасть ба сўйи осмон бардошту гуфт:

—Эй Ҳудованд, банданавозиро аз ин амири Ҳирот бубин, ки дастпарварони худро чунин дар нозу неъмат нигоҳ медорад ва сарватмандӣ, вале ту аз ҳоли бандагони худ ғофилий:

Банда парвардан биёмӯз, эй Ҳудо!

З-ин расид ихтиёри шаҳри мо!

Дарвеш бо ин ахвол дар шаҳр мегашт, то рӯзе шунид, ки подшоҳ бар амири Ҳирот ҳашмгин шуда, ўро ба зиндон андохтааст. Фитначӯён ва бадҳоҳон амири Ҳиротро ба молҷамъқунӣ муттаҳам карда буданд. Шоҳ ўро зиндон кард ва гуломонашро ҳам гирифтор сохта, зери шиканча қарор дод, то ин ки ба норостию корҳои бади ўро иқкор шуда, бар зидди ў гувоҳӣ диҳанд ва чойи пинҳонкардаи ганҷу пули ўро ошкор намоянд. Аммо ҳеч як ғулом сухане хилофи амири худ ба забон наёвард, ҳар чӣ бештар озор медианд, камтар сухан аз даҳони онҳо берун меомад.

Дарвеш як шаб хоб дид, ки ҳотифе ба ў мегӯяд:

—Ту сарнавишти амири Ҳирот ва гуломони ўро дидӣ. Бандагӣ ва банда буданро ҳам аз онҳо биёмӯз, ки чӣ тавр озор мебинанду азоб дода мешаванд, вале сухане хилофи амири худ намегӯянд!

Гуфташи андар хоб ҳотиф, к-эй киё,

Банда будан ҳам биёмӯзу биё.

Эй дарида пӯстини Юсуфон,

Гар бидаррад гургат, он аз хеши дон.

*З-он ки мебоғӣ ҳамасола бипӯши,
З-он ки мекорӣ, ҳамасола бинӯши.*

Худованди бузург агар ба ту камар дода, камарбанд надода бошад, агар сар дода, тоҷ набахшида бошад, ту чаро ба даргоҳи Парвардигор бо чунин бешармӣ муроҷиат мекунӣ? Оё ба андозаи гуломони амирӣ Ҳирот вафодорӣ ва рознигоҳдорӣ аз худ нишон додай? Касоне, ки шукри неъматҳои ба онҳо атошударо мекунанд, албаттa, сазовори баҳшиши Худованд мешаванд. Гуломони амир он ҷомаҳои гаронбаҳо ва аспҳои ҳушзотро аз роҳи вафодорию посдории ҳаққи амир ба даст оварданд. Дар рӯзи озмоиш мардона истодагарӣ карданд ва рози валинеъмати худро ба бегона ошкор накарданд. Ҳол он ки ту аз нодорию нотавонии зудгузари худ забони шикоят мекушоӣ!

*Ошиқи он ошиқони гайб бои,
Ошиқони панҷрӯза кам тарои,
Вақти дарди ҷашму дандон ҳеч кас,
Дасти ту гирад ба ҷуз фарёдрас?*

Бояд чун Аёз вафодорӣ биёмӯзӣ ва гузаштаи худро аз ёд набарӣ. Аёз кафши кӯҳна ва ҷомаи жандай худро, ки дар рӯзгори нодорӣ ва пеш аз наздикишавӣ ба Султон Маҳмуд дошт, дар ҷои пинҳон карда буд ва барои ин ки қадри неъмати подшоҳро бидонад, сари ҳар ҷанд вақт як бор ба ҷои пинҳонкардааш мерафт ва бо дидани кафшу ҷомаи кӯҳнаи худ замони нодорию бадбахтии худро ба ёд оварда, дараҷаи вафодорию хидматгузории ӯ ба шоҳ меафзуд:

*Пас ҳамон дарду маразро ёд дор,
Чун Аёз аз пӯстин кун эътибор.
Пӯстин он ҳолати дарди ту аст,
Ки гирифтаст он Аёз онро ба даст.*

Султон Маҳмуд бо қасди ба сухан овардани Аёз аз ӯ мепурсид, ки ин дилбастагии ту ба куҳначома ва кафши дарида чист ва чаро гоҳу ногоҳ бо онҳо дар хилват роз мегӯйӣ ва меҳр меварзӣ?

*Эй Аёз, ин меҳрҳо бар чоруқе
Чист охир? Ҳамчу бар бут ошиқе.
Ҳамчу Мачнун аз руҳи Лайлии хеши
Кардай ту чоруқеро дину кеш?
Бо ду куҳна меҳри ҷон омехта,
Ҳар дуро дар ҳуҷрае овехта.
Чанд гӯйӣ бо ду куҳна нав сухан?
Дар ҷамоде медами сирри куҳан?
Сурате пайдо қунад бар ёди ӯ,
Ҷазби сурат орадат дар гуфтугӯй,
Роз гӯйӣ пеши сурат сад ҳазор,
Онҷунон ки ёр гӯяд пеши ёр.
Онҷунон ки модари дилбурдае
Пеши гӯри баччаи навмурдае,*

Аёз ба забони ҳол мегуфт:

—Ҳангоме ки азизе дар гӯр меравад, аввал ҳар дам ва ҳар рӯз ба сари гӯри ӯ мераванд. Аммо ба зудӣ фаромӯшӣ меояд, чунки:

*Ишқ бар мурда набошаад пойдор,
Ишқро бар ҳайии ҷонағзой дор.
Баъд аз он зон гӯр худ хоб оядаш,
Аз ҷамодӣ ҳам ҷамоде зоядаш.
Зон ки ишқ афсуни худ бирбуду рафт,
Монд ҳокистар, чу оташ рафт тафт.
Он чӣ бинад он ҷавон дар ойина,
Пир андар хишт мебинад ҳама.*

Валекин ман ошиқи зиндаам ва күхнаю жандаро барои ибрати ҳоли худ ва ёдоварии рӯзгори нодорӣ нигоҳ доштам, то ишқи султонро ҳар лаҳза дар дили худ афзун кунам:

*Пир ишқи туст, на риши сапед,
Дастгери сад ҳазорон ноумед.*

Хешовандон ба Мачнун гуфтанд:

—Лайлӣ он қадар ҳусне надорад, ки ту ин сон шефтаи рӯйи ӯ шуда, дил ба ӯ бохтӣ. Садҳазорон дилбарони бехтар аз ӯ дар ҷаҳон ҳастанд:

*Беҳтар аз ӯ сад ҳазорон дилрабо,
Ҳаст ҳамчун моҳ андар шаҳри мо.*

Мачнун гуфт:

—Он чи ман мебинам, шумо намебинед:

*Гуфт: «Сурат кӯза асту ҳусн май,
Май Худоям медиҳад аз нақши вай.
Мар шуморо сирка дод аз кӯзаши,
То набошад ишқи ўтмон гӯшикаши».
Аз яке кӯза дихад заҳру асал,
Ҳар якеро дасти Ҳақ азза ва ҷал.
Кӯза мебинӣ, валекин он шароб
Бода аз гайб асту кӯза з-ин ҷаҳон,
Кӯза пайдо, бода дар вай бас ниҳон.
Бас ниҳон аз дидай номаҳрамон,
Лек бар маҳрам ҳувайдову аён.*

Худовандо!

*Ту ҷу ҷонӣ, мо мисоли дасту по,
Қабзу басти даст аз ҷон шуд раво.*

*Ту чу ақлī, мо мисоли ин забон,
Ин забон аз ақл дорад ин баён.
Ту мисоли шодиву мо хандаем,
Ки натичай шодии фархундаем.
Эй бурун аз ваҳму қолу қили ман,
Хок бар фарқи ману тамсилу ман.
Чунки баҳри ишиқи Яздон ҷӯш зад,
Бар дили ў зад, туро бар гӯш зад.*

Бо ин мисолҳо, ҳоли мо ҳоли он чўпон аст, ки барои Худованд хонаро ҷорӯб мекарду меҳост, ки шабушкҳои сари ўро бичўяду бикушад:

*Кас набудаши дар ҳавою ишиқ ҷуфт,
Лек қосир буд аз тасбеҳу гуфт.
Магифират меҳоҳам аз ҷурму ҳато,
Аз паси он парда, аз лутфи Ҳудо.*

ДОСТОНИ КАДХУДО ВА ЗАНАШ

*Буд марде кадхудо, ўро зане,
Сахт танизозу палиду раҳзане.*

Кадхудое зани зебо, vale зишткору дағал дошт. Марди заҳматкаш ҳар чӣ ба хона меовард, зан онро та-лаф мекард ва нобуд месоҳт. Шавҳарааш аз беэътиноӣ ва бадкории ў ба танг омада буд.

Рӯзе кадхудо аз ним ман бештар гӯшт харида, ба хона овард. Ба зан доду гуфт:

—Имрӯз меҳмон дорам, бо ин гӯшт хӯроке тайёр кун ва аз пушти кори худ рафт.

Зан гӯштро кабоб карда, бо шароб хӯрд ва чун шавҳарааш ба хона баргашт, аз занаш пурсид, ки хӯрок-пазӣ дар кадом ҳолат аст, зоро меҳмон ҳамин ҳозир

аз роҳ расида меояд. Зан гуфт, ки гӯштро гурба хӯрдааст ва агар барои меҳмон хӯрок лозим бошад, бояд биравӣ ва боз гӯшт бихарӣ.

Кадхудо хашмгин шуд, тарозу овард ва гурбаро баркашид. Гурба ним ман вазн дошт. Он гоҳ ба он зани дурӯғгӯй гуфт:

—Гӯште, ки ман харида будам, аз ним ман бештар буд. Чӣ гуна гурбае, ки ҳоло ҳам аз ним ман зиёд вазн надорад, гӯштро хӯрдааст:

*Ин агар гурбаст, пас он гӯшт ку?
В-ар бувад ин гӯшт, гурба ку? Бигӯ!*

ДОСТОНИ АМИРУ ФУЛОМ ВА ЗОХИД

*Буд амире, хушдиле, майборае,
Каҳфи ҳар маҳмуру ҳар бечорае.
Мушиқе, мискиннавозе, одиле,
Чавҳаре, зарбахшише, дарёдиле.
Шоҳи мардону амиралмӯъминин,
Роҳбону роздону дӯстбин.
Даври Исо буду айёми Масеҳ,
Халқ дилдору камозору малех.*

Дар рӯзгори гузашта амире буд меҳрубону зиндагиро хушгузарон, майдӯсту ҳам майхора. Бечораро кӯмакрасон, додгару бахшандае, ки мардумонро ба дини Исо (а) ташвиқ мекард ва меҳмоннавозу дӯстнигаҳдор буд. Шабе як шахс меҳмони хонаи амир шуд. Амир ба хотири осоишу хушхолии меҳмон ба ғуломаш фармуд, ки барои меҳмон май омода қунад ва чун дар хонааш шароб набуд, ӯро назди роҳибе, ки беруни шаҳр зиндагӣ мекард, фиристод, то аз ӯ бода бихарad. Дар он замон дар шариати Исо (а) майнӯшӣ иҷозат буд.

Гулом ба дайри раҳибон рафт ва ду кӯза аз майи ноб пур карда, ба сўйи хонаи амир шитофт:

*Зар бидоду бодаи чун зар хариd,
Санг доду дар иваз гавҳар хариd.
Бодае, к-он бар сари шоҳон ҷаҳад,
Тоҷи зар бар тораки соқӣ ниҳад.
Фитнаҳову шӯрҳо ангехта,
Бандагону хусравон омехта.
Устухонҳо рафта, ҷумла ҷон шуда,
Таҳту таҳта он замон яксон шуда.*

Дар роҳи бозгашт ғулом ба зоҳиди хушкмагзи ғам-
задаю мутаассибе воҳӯрд:

*Пешаши омад зоҳиде, ғамдидаe,
Хушкмагзе, дар бало пецидаe.
Тан зи оташҳои дил бигдохта,
Хона аз гайри Ҳудо пардохта.
Гӯшимоли меҳнати безинҳор,
Доғҳо бар доғҳо чандин ҳазор.*

Зоҳид аз ғулом пурсид:

– Дар ин кӯзаҳо чист?

Гуфт:

– Шароб.

Гуфт:

– Барои кӣ мебарӣ?

Гуфт:

– Барои фалон амир.

Зоҳид бонг зад:

– Шаробнӯшӣ шоистаи амир нест, кори Шайтон
аст!

Ва бо асои худ күзаҳоро шикаст. Ғулом аз хашми зоҳид гурехт ва назди амир омаду он чи гузашта буд, гуфт. Ғулом гуфт:

—Зоҳид мегуфт, ки агар май ҳалол аст, барои мардуми авом ҳалол аст, на барои мардумони доно ва диндорон.

*Гар ҳалол омад пайи қумти авом,
Толибони дӯстро омад ҳаром.
Ошиқонро бода хуни дил бувад,
Чашмашон бар роҳу бар манзил бувад.
Душмани роҳи Худоро хор дор,
Дуздро минбар манеҳ, бар дор дор.
Зад зи гайрат бар сабӯ сангъ шикаст,
Ў сабӯ андохт в-аз зоҳид бичаст.*

Амир хашмгин шуд ва ба ғулом гуфт:

—Хонаи зоҳидро нишон бидех, то бо ин гурзи гарон сари ўро бикӯбам. Ў чӣ медонад, ки амри маъруф чист. Ў риёкорӣ мекунад ва меҳоҳад худро миёни мардум машҳур созад:

*Ў чӣ донаад амри маъруф аз сагӣ,
Толиби маъруфи асту шуҳрагӣ.
То бад-ин солуси худро ҷо кунад,
То ба чизе хештан пайдо кунад.*

Хунари ў такаббур ва худнамоӣ аст. Ман меравам то сазояш бидиҳам.

Амир хашмгин, гурз бар даст худро ба дари кулбаи зоҳид расонд. Зоҳиди бечора аз тарс худашро зери тӯдаҳои пашм пинҳон карда буд, дашномҳои амирро шунида овоз намебаровард ва бо худ мегуфт:

—Ин ойина аст, ки метавонад айби туро ба ту бинамояд!

*Гуфт: «Дар рӯ гуфтани зиштии мард
Ойина тонад, ки рӯро саҳт кард.
Рӯй бояд ойинавор, оҳанин,
Тот гӯяд: Рӯйи зишти худ бибин».*

Аз доду фарёди амир ҳама ахли маҳалла хабардор шуданд, берун баромада даври амирро гирифтанд, аз ӯ баҳшиши зоҳидро дарҳост намуданд ва мегуфтанд:

—Ин мард пир шудааст, ақлаш заиф гардида аз он ҳама зуҳду тоат чизе дар хирадаш кушода нашудааст. Ӯ сазовори гузашту баҳшиши шоҳ аст. Аз гуноҳи ӯ бигузар:

*Магзи ӯ хушик асту ақлаш ин замон
Камтар аст аз ақлу фаҳми кӯдакон.
Зуҳду тириз заъф бар заъф омада
В-андар он зуҳдаш кушоде ношууда.
Ранҷ дида, ганҷ нодида зи ёр,
Корҳо дида, надида музди кор.*

Амир гуфт:

—Ӯ кист, ки санг бар сабӯи мо бизанад ва гуломи моро биёзорад, моро пеши меҳмон хичилу шармсор қунад?

*Бандай моро чаро озурд дил?
Кард моро пеши меҳмонон хичил.
Шарбате, ки беҳ зи хуни ўст, рехт?
Ин замон ҳамчун занон аз мо гурехт
Лек ҷон аз дасти ман ӯ кай бараад?
Гир, ҳамчун мург боло барпарад.
Тири қаҳри хеш бар парраш занам,
Парру боли мурдарегаши барканам.
Гар равад дар санги саҳт, аз кӯшишиам,
Аз дили сангаши кунун берун кашам.*

*Ман биронам бар тани ў зарбате,
Ки бувад қавводагонро ибрате.
«Бо ҳама солус? Бо мо низ ҳам?
Доди ўву сад чу ў ин дам дихам».
Хашми хунхораши шуда буд саркаше,
Аз даҳонаши мебаромад оташе.*

Мардум дасту пойи амирро мебўсиданд ва мегуфтанд:

—Хашмгирӣ ва кинадорӣ шоистай подшоҳ нест. Ту шоҳи меҳрубону нармдилӣ ва ҳочат ба бодаю май надорӣ:

*Ҳеч муҳточи майи гулгун наӣ,
Тарк кун гулгуну, ту гулгунай.
Ту хушу хубию кони ҳар x(в)иӣ,
Ту чаро худ миннати бад мекаиш?*

Амир гуфт:

— Ин паёмбарону мардумони чон огоҳ ҳастанд, ки барои сархушӣ ба май ниёз надоранд. Онҳоро чонашон бо Ҳудо наздик аст ва аз ин наздикӣ ғарқи шодианд, аммо ман бода менӯшам, то сархуш шавам:

*Ман чунон ҳоҳам, ки ҳамчун ёсамин
Қаж ҳамегардам чунон, гоҳе чунин.
Вораҳида аз ҳама ҳавфу умед,
Қаж ҳамегардам ба ҳар сӯ ҳамчу бед.
Ҳамчу шоҳи бед гардон чапту рост,
Ки зи бодаши гуна-гуна рақсҳост.
Он ки xӯ кардаст бо шодии май,
Ин хуширо кай писандад, хоча, кай!
Анбиё з-он з-ин хуши берун шуданд,
Ки сиришта дар хушии Ҳақ буданд.
З-он ки чонион он хуширо дида буд,
Ин хушиҳо пешашон бозӣ намуд.*

ДОСТОНИ КАДХУДО, ЗАНАШ ВА МЕҲМОН

Тани одамӣ монанди меҳмонхона аст. Ҳар дам меҳмони наве аз роҳ расида меояд ва вориди меҳмонхона мешавад. Ҳеч гоҳ аз омадани меҳмони нав набояд дар ташвиш шуд, зеро ҳар чӣ аз гайб бирасад, дар он ҳикмате ва неъмате мавҷуд аст.

Меҳмони ноҳондае аз роҳ расид. Соҳибхона ўро азизу гиромӣ дошт. Дастархоне барояш густурда, ўро пазироии шоёна намуд. Дар гӯши занаш гуфт, ки як бистар барои худамон наздики дар биандоз ва як бистари дигар барои меҳмон дар кунци хона мураттаб намо. Зан, чунон ки шавҳара什 гуфта буд, чойи хоб андохт ва онҳоро танҳо гузошта ба ошпазхона рафт. Кадхудо ва меҳмон то муддате аз дастархон хушку тар ҳӯрдаю саргузаштҳо ба якдигар ҳикоят карданд. Чун меҳмон хаста шуд, барҳост ва ба бистаре, ки зан барои худашу шавҳара什 дар назди дар андохта буд, рафт, то хоб кунад. Соҳибхона хичолат кашид ва натавонист ба меҳмон гӯяд, ки чойи хоби ў дигар чой аст. Он шаб борони саҳт боридан гирифт. Зан бехабар аз ҳодисаи чойивазшавии бистарҳо урён шуда, ба чойхоби меҳмон даромад ва чанд бӯсае ба рӯйи ў зад, ба гумоне, ки шавҳара什 аст ва дар гӯшаш гуфт:

– Дидӣ, ки ин борони саҳт меҳмонро дарди сарат кард.

Меҳмон аз ҷо часту гуфт:

– Эй зан, ташвиш накаш, ман чакман дорам ва аз роҳ рафтан дар зери борон намеҳаросам:

*Зуд меҳмон часту гуфт: «Эй зан биҳил,
Мӯза дорам, гам надорам ман зи гил.
Ман равон гаштам, шуморо хайр бод,
Дар сафар як дам мабодо рӯҳ шод.*

Он гоҳ либосҳои худро пӯшиду ба роҳ афтод. Бо худ мегуфт:

—Хушии роҳи сафар сабаби дермонӣ ва дарозкашии сафар аст.

Зан, ки аз гуфтаи худ пушаймон шуда буд, гуфт:

—Ман шӯҳӣ кардам, марҳамат, бимон ва нарав.

Аммо меҳмон ҳоҳиши ўро қабул накард ва ба роҳ баромад. Мерафт ва гӯё шамъе пеши пойи ўро равшан мекард ва торикиро аз миён мебурд.

Соҳибхона ва занаш марди Ҳудо будани ўро донистанд ва аз ин ки ў дар ҳонаи онҳо наистод, нороҳат шуда буданд. Онҳо бовар ҳосил карданд, ки меҳмон аз ёрони Ҳочаи Хизр будааст ва дар хаёлашон мешунианд, ки он мард мегуфт:

— Ман аз ёрони Ҳочаи Хизр будам ва агар ҳама шаб дар ҳонаи шумо меҳуфтам, ба шумо садҳо ганҷ медодам. Аммо афсӯс, ки рӯзии шумо набудааст.

Фикр дар сари одамӣ монанди меҳмон аст. Фикр ҳоҳ ғам оварад, ҳоҳ шодӣ, бояд онро гиромӣ дошт, зеро агар ғам набошад, шодӣ шинохта намешавад:

*Фикри ғам гар роҳи шодӣ мезанад,
Корсозиҳои шодӣ мекунад.
Ҳона мерӯбад ба тундӣ ўзи гайр,
То дарояд шодии нав з-асли хайр.
Мефиионад барги зард аз шоҳи дил,
То бирӯяд барги сабзи муттасил.
Меканад бехи сурури қуҳнаро,
То хиромад завқи нав аз моваро.
Ғам канад бехи қажси пӯсидаро,
То намояд бехи рӯпӯшидаро.
Ғам зи дил ҳар чӣ бирезад, ё барад,
Дар иваз ҳаққо, ки беҳтар оварад.*

Паёмбари Худо – Айюб (а) хафт сол бо хушнудӣ дар балоҳои бешумор тоқат кард ва ҳаргиз нохушнудӣ нишон надод. Ӯ медонист, ки агар абри тира осмонро напӯшад, барқ назанад ва раъд нағурраду борон наборад, замин сарсабз наҳоҳад шуд, дараҳтон шукуфа наҳоҳанд овард, рӯйиданиҳо наҳоҳанд рӯйид. Бинобар ҳар чӣ аз ғаму шодӣ мерасад, неъмати Худост ва шукри он воҷиб аст, то бало ва бадбаҳтӣ бигзараду осоишу хушӣ ҷойи онро бигирад.

ДОСТОНИ БА ҶАНГ РАФТАНИ СŪФӢ

Як дарвеши бенаво ҳангоми ҷанг ҳудро дар лашкар андохта, омодаи набард шуд. Ҳамин ки ҷанг оғоз гардид ва диловарон ба майдони ҷанг рафтанд, сӯфӣ монанди дигар барҷомондагону пирон дар ҳаймагоҳ монд. Сарбозон галаба карданд ва бо ғанимати бисёр бозгаштанд. Аз он ҷӣ оварда буданд, ба ӯ ҳам саҳме доданд, ки дилхуш бошад. Сӯфӣ напазируфту гуфт:

– Чун ман ҷанг накардаам ва душманро наши-кастаам, ҳақ надорам чизе ғанимат гирам.

Лашкариён гуфтанд:

– Мо аз душман асири бисёр гирифтаем, якеро дастбаста ба ту медиҳем, ӯро бикуш, то дар савоб шарик бошӣ.

Сӯфӣ аз ин пешниҳод хушнуд шуд ва шамшер бардошту асиирро аз ҳайма берун бурд, то ки ӯро бикушад. Чун баргашташ дароз қашид, як нафарро аз пушти ӯ фиристоданд. Он мард ӯро дид, ки дар гӯшае афтода ва асири дастбаста гулӯи ӯро бо дандон мегазад ва сӯфӣ аз ҳуш рафтааст. Дигаронро ҳабар кард, онҳо омада асииро ҷудо карданд ва ба рӯяш гулоб пошиданд, то ба ҳол омад. Аз ӯ пурсиданд:

—Чӣ шуд, ки асири дастбастаро натавонистӣ куштан ва ӯ туро ба замин хобонид?

Сӯфӣ гуфт:

—Ҳангоме ки хостам бо шамшер сарашро аз тан чудо кунам, нигоҳи тунду тезе ба ман андохт, ки ман аз тарс бехуш шудам.

*Гуфт: «Чун қасди сараши кардам ба ҳашим,
Турфа дар ман бингариd он шӯхчаим.
Чашмро во карду паҳн ӯ сӯйи ман
Чашм гардониду шуд ҳушам зи тан.
Гардииши чашмаши маро лашкар намуд,
Ман надонам гуфт чун пурҳавл буд?
Қисса кӯтаҳ кун, к-аз он чашм инчунин
Рафтам аз худ, уфтодам бар замин».*

Лашкариён гуфтанд:

—Ту бо ин дилу заҳра меҳостиӣ ҷанг ҳам бикунӣ?
Ҷанг кори шерони нар аст, ки аз дидани тани бесару хуни рехта бар хок ҳарос надоранд:

*Инчунин ҳуше, ки аз муше парид,
Андар он саф тег чун хоҳад қашид?
Кори ҳар нозукдile набвад қитол,
Ки гурезад аз хаёле чун хаёл.*

Аз дasti ҳар нозукдile ҷанг кардан барнамеояд.
Кори яке хона нишастан асту кори мардони нотарс ҷангидан.

ДОСТОНИ ШИКОРЧЙ ВА МУРГИ ЗИРАК

*Рафт мурге дар миёни маргзор,
Буд он чо дом аз баҳри шикор.*

Мурге ба маргзоре, ки дар он чо шикорчй дом гузашта буд, расид. Дар он чо чанд дона дар рӯйи замин хобида буд. Ин донаҳоро шикорчй партофта, худ зери баргу гиёхҳо пинҳон шуда буд, ки сайдро фиреб бидиҳад. Мурғ ўро дид ва ба сӯяш рафта пурсид:

—Ту кистӣ, ки либоси сабз пӯшидаю миёни гиёҳони сабз нишастай?

*Гуфт ўро: «Кистӣ ту? сабзпӯш!
Дар биёбон, дар миёни ин вуҳуши».*

Мард гуфт:

—Ман як марди зоҳиду гӯшанишинам, ки аз кори дунё худро буридаам. Чун маргро ҳамсояи худ дарёфтаам, зоро одамӣ оқибатуламр ҳоҳад мурд ва танҳо дар гӯр ҳоҳад хуфт, бехтар аст, ки аз ҳамроҳнишинӣ бо дигарон бипарҳезам ва худро аз оғати пайвастагӣ бо онҳо бираҳонам. Аз ин ҷиҳат ман дар сахро хилвату танҳоиро интихоб кардаам. Ҷӣ медонам, ними умрро дар орзуи дӯст гузаронидам ва ними дигареро дар ғуссаи душманон.

*Рӯ ба хок орем, к-аз вай рустаем,
Дил ҷаро дар бевафоён бастаем?
Ними умр аз орзуи дилситон,
Ними умр аз гуссаҳои душманон.*

Як шахс гӯсфандеро ба ресмон баста, аз паси худ мекашид. Дузде расиду ресмонро бурид ва гӯсфандро бурд. Вакте ки мард аз дуздида шудани гӯсфанд огоҳ

шуд, дар чустучӯй он пас гашт. Ба ҳар сӯ мегашту пур-сүчӯ мекард. Касеро бар сари ҷоҳ дид, ки сарашро бар замин мезанаду зорӣ мекунад. Ӯ дузди гӯсфанд буд, валие мард ўро намешинохт. Мард аз дузд пурсон шуд, ки чаро менолад ва чунин парешон аст. Дузд гуфт:

—Ҳамёни зарам, ки дар он панҷсад динор буд, дар ин ҷоҳ афтод. Агар ту онро аз ҷоҳ берун оварӣ, панҷяки онро ба ту медиҳам.

Мард худ ба худ гуфт:

—Сад динор баҳои даҳ гӯсфанд аст. Агар дузде гӯсфандамро бурд, Ҳудованд ба ҷойи он баҳои даҳ гӯсфанд ба ман мерасонад:

*Ҷомаҳо барканду андар ҷоҳ рафт,
Ҷомаҳоро бурд ҳам он дузд тафт.*

Либосҳояшро кашиду ба ҷоҳ даромад, ҳар қадар ҷуст, кисай зарро наёфт. Аз ҷоҳ берун омад, дид на либос ҳасту на аз он мард асаре пайдост.

*Ӯ яке дузд аст фитнасирате,
Чун хаёл ўро ба ҳар дам сурате.
Кас надонад макри ў илло Ҳудо,
Дар Ҳудо бигрезу вораҳ зон даго.*

Мурғ гуфт:

— Эй мард, аз танҳошинӣ бипарҳез, зеро агар мусалмонӣ бояд бидонӣ, ки дар дини ислом гӯшанишинӣ раво нест. Намози чумъаро барқарор кардаанд, ки ҳама бо ҳам гирд оянд ва яқдигарро ба некӣ панд диҳанду аз бадӣ бипарҳезанд. Гӯшанишинӣ дар дини Исо (а) аст, на дар дини Муҳаммади Мустафо (с).

Мард гуфт:

—Хамнишинй бо мардуми доноро воциб кардаанд, аммо бештари мардум авоманду нодон ва дар ҳукми сангъ кулӯх. Бо чунин касон набояд шиштухез кард, зеро ин гуна мардум аз кулӯху санг бадтаранд. Кулӯху санг ба касе озор намерасонанд, vale нодонҳо ҳазорҳо офат доранд.

*Худ кулӯху санг касро раҳ назад,
З-ин кулӯхон сад ҳазор оғат расад.*

Пас аз ин гуфтушунид мурғ аз мард пурсид:

— Ин донаҳои гандум моли кистанд?

Мард гуфт:

— Моли ятими бесарпарасте ҳастанд ва назди ман амонат гузаштааст.

Мурғ гуфт:

— Ман гурусна ва дармондаам. Дар ҳолати ман мурдор ҳам барои ман ҳалол аст. Ту ба ман ёрӣ расон ва иҷозат бидех, эй амини муҳтарам, ки ман чанд донаки онҳоро бихӯрам.

Мард гуфт:

— Ту заруратро худат муайян мекунӣ. Магар намедонӣ, ки ҳӯрдани моли ятим чӣ зиёне дорад?

Мурғ андаке ба худ фурӯ рафт, аммо оқибат ҳирсу тамаъ бар ўдастболо шуду ба ҳӯрдани донаҳои гандум пардоҳт. Ҳӯрдан ҳамон буду гирифтори дом шудан ҳамон. Дар он ҳол ба нолидану дуо ҳондан оғоз кард ва намедонист, ки дуо баъди ҳаробшавии шаҳри Басра суд надорад. Дуоро пеш аз ҳӯрдану гирифтор шудан бойистӣ ҳонд ва бар гуруснагӣ сабр бояд кард, то гирифтори дом нашавӣ!

*Он замон ки дев мешуд роҳзан,
Он замон бояст «Ёсин» ҳондан.*

Посбоне шаб ба хоб рафт. Дуздон омада корвонро горат карданду моли мардумро бурданд. Бомдод сохибони мол омаданд ва диданд, ки шутурон бо борхो нопадид шудаанд. Посбонро чанчол карданд, ки чий ҳодиса шуд?

Гуфт:

—Дуздони ниқобдор корвонро бурданд. Ба ў гуфтанд:

—Ту магар санг будӣ? Чаро пеши роҳи онҳоро нагирифтий?

Гуфт:

—Шумори онҳо зиёд буд ва ман танҳо.

Гуфтанд:

—Агар ҷанг наметавонистӣ, ҷаро фарёду ҳаёҳу накардӣ, ки бедор шавем?

Гуфт:

—Шамшер қашиданд, ки агар фарёд кунӣ, туро мекушем. Он гоҳ ман аз тарс ҳомӯш шудам. Акнун ҳар қадар меҳоҳед, фарёд мекашам.

Мурғ гуфт:

—Ин оқибати касе аст, ки фиреби зоҳидонро бишӯрад!

Зоҳид гуфт:

—На, ин сазои касе аст, ки моли ятимро бишӯрад!

Мурғ ба нола афтод. Ҷунон зорӣ кард, ки дили ширкорчию бандҳои доми ўҳам ба ларза омаданд. Дар ин ҳолати бехудӣ мурғи фиребхӯрда бо Ҳудо розу ниёз мекарду мегуфт:

*K-аз таноқузҳои дил пуштам шикаст,
Бар сарам ҷоно, биё, мемол даст.
Зери дасти ту сарамро роҳатест,
Дасти ту дар шукрабахии оятест.
Сояи худ аз сари ман бармадор,
Бекарорам, бекарорам, бекарор.*

*Эй зи ту вайрон дукону манзилам,
Чун нанолам? Чун бияфишорӣ дилам.
Чони ман бистон, туй ҷонро усул,
З-он ки бе ту гаштаам аз ҷон малул.
Ошиқам ман бар фани девонагӣ,
Серам аз фарҳангиву фарзонагӣ.*

Он гоҳ нолон гуфт:

– Дигар корам ба ҷое расидааст, ки бояд пардаи шармро бидарам ва он чи дар дилам ҳаст, ошкоро бигӯям.

Ҳар мавҷуде дар ҷаҳон ба ҷизе дилбастагӣ дорад ва бад-он қарор ёфтааст, вале:

*Кор ӯ дорад, ки Ҳакро шуд мурид,
Баҳри кори Ӯзи ҳар коре бурид.*

Дигарон монанди кӯдаконанд. Ҷанд рӯз ба бозии зиндагӣ машғулу хушнуд ё ғамгин. Воқеан, кор касе дорад, ки ба дунболи Ҳақ асту ба сӯйи ӯ менигарад ва ба-рои кори Худованди бузург аз ҳар кори дигар рӯй ме-гардонад.

ДОСТОНИ ДИЛДОДАИ ХОБОЛУД ВА ДИЛДОРИ Ӯ

*Ошиқе будаст дар айёми пеш,
Посбони аҳд андар аҳди хеш.
Солҳо дар банди васли моҳи худ,
Шоҳмоту моти шоҳанишоҳи худ.*

Дар рӯзгори пешин дилдодае будааст, саҳт пойбанди қавлу қарори хеш. Солҳо дар пайи дилдор гашта, аз ҷустуҷӯ ва орзуи пайванди ӯ ҳеч гоҳ намед намешуда-аст.

*Оқибат үйянда ёбанда бувад,
Ки фараң аз сабр зоянда бувад.*

То ин ки рӯзе дилдораш ба ӯ гуфт, ки имшаб пеши ту хоҳам омад. Дар фалон соат, дар фалон хона дар интизори ман бинишинг ва то омадани ман бедор бош!

*Дар фалон ҳучра нишин то ними шаб,
То биёбам ними шаб ман бе талааб.*

Дилдорда ба шунидани ин ваъда аз шодӣ пар баровард. Назрҳои худро адо карда, гуруснаҳоро сер намуда, хочати эҳтиёҷмандонро баровард. Чунонки қарор шуда буд, дар ваъдагоҳ ҷашм дар интизори дилдораш нишастан, то биояд ва ба аҳди худ вафо кунад. Аммо ӯро хоб даррабуд ва ними шаб, вакте ки ёраш шодон аз дар даромад, ӯро дар хоби саҳт, бехабар ва бепарво аз дилдору дилдодагӣ дарёфт.

*Ошиқи худро фитода, хуфта дид,
Андаке аз остин ӯро дариd.
Гирдаконе¹ чанд андар ҷайб кард,
Ки ту тифлӣ, гир ин, мебоз нард.*

Дилдор ба нишони вафо ба ваъда ва ба дидор оманаш ва дар хоб будани ӯ, аз остини ӯ андаке бурида, ба кинояи ин ки ту ҳанӯз кӯдак будай ва қадри ишкро то ҳол намедонӣ, вагарна хобро бар интизори дидор бартар намедонистӣ, чанд дона чормагзро дар кисааш гузошту рафт. Ошиқ наздики субҳ аз хоб бедор шуд. Остинашро даридаю кисаашро пур аз чормагз ёфт. Аз нокомии хеш оғаҳ шуд.

Гуфт:

—Дилдордай ман ваъдаи худро фаромӯш накард ва аз рӯйи вафодорӣ дар ваъдагоҳ ҳозир шуд, вале мани шӯrbaxти бечора дар хоб мондам.

¹. Гирдакон – чормагз.

*Гуфт: «Шоҳи мо ҳама сидқу вафост,
Он чи бар мо мерасад, он ҳам зи мост».*

Аз сустию гафлати хеш нолон шуду гуфт:

—Аз мост, ки бар мост. Ҳар чӣ ба сари ман ояд, аз нодонию бадбахтии худам аст. Ишқ бо ақл созгор нест.

Баъд аз ин аз ҳама гузашт ҳоҳам кард ва ба ҳӯрду ҳӯрок машғул намешавам, то ин ки хушбахтии ба сўйи ман омадаро аз даст надиҳам.

*Ҳар чӣ гайри шӯришу девонагист,
Андар ин раҳ дуриву бегонагист.
Ишқу номус, эй бародар, рост нест,
Бар дари номус, эй ошиқ маист.
Вақти он омад, ки ман урён шавам,
Нақши бигзорам, саросар ҷон шавам.
Ҳин, гулӯи сабр гирӯ мефишор,
То хунук гардад дилишиқ, эй савор!
То насӯзам, қай хунук гардад дилаш?
Хуш бисӯз ин хонаро, эй шери масти,
Хонаи ошиқ чунин авлотар аст.
Хобро бигзор имишаб, эй падар,
Як шабе бар кӯйи бехобон гузар.
Гар ду олам пур шавад сармасти ёр,
Ҷумла як бошанду он як нест хор.*

ДОСТОНИ САРДОРИ ТУРҚ ВА МУТРИБИ Ӯ

Сардори турке нимашаб аз хоб бедор шуд. Ӯ дар ҳоли хумор буд. Дастур дод, ки ҳофизе ва занеро ба ҳузури ӯ биёваранд, то аз хумори шароби шаб нӯшидааш, раҳо ёбад. Мутриб муниси ҷони мастан аст ва мастии мастан дар канори ӯ дучандон мешавад:

*Мутриби чон мүниси мастан бувад,
Нақлу құту құввати масть он бувад.
Мутриби әшіон сүйи мастьі кашид,
Боз масть аз дами мутриб қашид.*

Шароби Ҳақ мастро ба маңлиси тараб мебарад ва тан аз ин шароб ҳоли хешро пайдо мекунад. Мастии тану мастии чон дар лафз бо ҳам монанданд. Ҳамин шабоҳати лафз инсонро ба иштибоҳ меандозад. Монанди ин ки коғири мұммин дар тан ба ҳам монанданду дар кору амал ва ибодат тағовут доранд. Қисми одамй мисли күза сарбаста аст. То сари онро боз накунай ва ба даруни он нанигарй, чизи дохили онро нахоҳй донист.

*Чисмұқ қун күзаҳои бастасар,
То ки дар он күза чүй бувад? Он нигар.
Күзаи он тан пур аз оби ҳаёт,
Күзаи ин тан пур аз заҳри мамот.*

Лафз монанди қисм аст ва қисмұқ бо ҳам шабеҳанд, аммо маңнай, ки дар дарун аст, ба чон мемонад. Маснавии ман ҳам ҳамин тавр аст. Сураташ гумроҳқунанда аст ва маңояш раҳнамову раҳонанда. Паёмбари акрам (с) дар бораи Қуръони карим мегүяд:

– Ин китоб дар дилҳо асар мекунад, гайр аз ин ки гурӯҳеро роҳбар асту гурӯҳеро таъсир надорад.

Күре ба хонаи Расули Худо (с) омаду гуфт:

– Эй, ки ҳочати ҳамаро мебарорй, маро ҳам дарёб!

Модари мұмминон, ҳамсари Паёмбари акрам (с) – Оиша (р), ки он қо буд, қун күрро дид, ба дигар ҳүчра давид, то рӯймоле бар сар кунад. Он бону медонист, ки ҳазрати Мұхаммад (с) ရашки зиёд дорад ва намехост дили ӯ малул гардад. Паёмбари Худо (с) ба Оиша (р) гуфт:

– Ӯ туро намебинад, чаро пинҳон мешавай?

Оиша (р) гуфт:

— Дуруст аст, ки ў маро намебинад, аммо ман ўро мебинам ва аз рашки ту ҳам огоҳам.

*Гуфт Пайгамбар барои имтиҳон,
«Ў намебинад туро, кам шав ниҳон».
Кард ишорат Оиша бо дастҳо:
Ў набинад, ман ҳамебинам варо».*

Он ки зебост, худро аз тиррасӣ дур нигоҳ медорад, аммо он ки зишту пир аст, ҳочате ба пинҳон шудан надорад:

*Рашк аз он афзунтар аст андар танам,
К-аз худаши хоҳам, ки ҳам пинҳон кунам.
З-оташи рашки гарон оҳангӣ ман,
Бо ду ҷаши муғлиси худ дар ҷанг ман.*

Барои амиру сардори турк ҳамон нимашаб мутри-bero оварданӣ ва ў сурудан оғоз кард.

*Мутриб оғозид пешни турки маст,
Дар ҳичқоби нагма асрори алааст.*

Суруди ў чунин буд:

*«Ман надонам, ки ту моҳӣ ё васан?
Ман надонам, то чӣ меҳоҳӣ зи ман?
Менадонам, ки чӣ хидмат орамат?
Тан занам ё дар иборат орамат?
Ин аҷаб, ки нестӣ аз ман ҷудо,
Менадонам ман кучоам? Ту кучо?
Менадонам, ки маро чун мекашиӣ?
Гоҳ дар бар, гоҳ дар хун мекашиӣ».
Ҳамчунин лаб дар «надонам» боз кард,
«Менадонам, менадонам» соз кард.
Чун зи ҳад шуд «менадонам» аз шигифт,
Турки моро з-ин ҳарора дил гирифт.*

Сардори турк аз «надонам, надонам» гуфтани мутриб саҳт барошуфт ва шамшери худро берун кашид, ки бар сари ў бизанад. Фармондехе, ки он чо буд, дасташро гирифт ва гуфт:

— Эй амир, дар ин ҳангом мутрибкушӣ кори дуруст нест.

Сардор гуфт:

— Охир аз ин оҳанги «надонам, надонам» дилам гирифт:

*Гуфт: «Ин тақрори беҳадду марав
Кӯфт табъамро, бикӯбам ман сараш.
Қалтабоно, менадонӣ, гӯҳ маҳ(в)ар,
В-ар ҳамедонӣ, бизан, мақсуд бар.
Он бигӯ, эй гиҷ, ки медонияш,
«Менадонам, менадонам» дармакаши.
Ман бипурсам, к-аз кӯҷӣ, ҳай мурӯ?
Ту бигӯйӣ на зи Балху на-з Ҳарӣ.
На зи Багдоду на Мавсил, на Тароз,
Даркаший дар «нею не» роҳи дароз.*

Суханро ба дарозо макаш. Аз он чи медонӣ бигӯ, на аз он чи намедонӣ!

*Ин суханхойии дароз аз баҳри чист?
Гуфт мутриб: «З-он ки мақсадам хафист.
Мерамад исбот пеш аз нафий ту,
Нафий кардам, то барӣ з-исбот бӯ.
Дар наво орам ба нафий ин созро,
Чун бимирий, марг гӯяд розро».*

Мутриб гуфт:

— Ман аз роҳи инкор меҳоҳам амирро исбот намоям. Магар нашунидай, ки Паёмбари акрам (с) гуфт:

— Бимиред, пеш аз он ки бимиред, яъне, то зиндаед, худро бимиронед, то ин ки аз рози ниҳон огоҳ шавед. То намирӣ, чон аз ин «надонам»-ҳою нодониҳо раҳо намешавад. Ситораҳо, ки рафтанд, хуршед намоён мешавад:

*То нагаштанд ахтарони мо ниҳон,
Дон, ки пинҳон аст хуршеди ҷаҳон.*

Дар ин ҷаҳон зид ба воситаи зид шинохта мешавад:

*Нафӣ зидди ҳаст бошад, бе шаке,
То зи зид зидро бидонӣ андаке.
Ин замон ҷуз нафӣ зид эълом нест,
Андар ин нашъат даме бе дом нест.*

Одаме, ки болиг мешавад, дигар кӯдак нест ва хoke, ки зар мегардад, дигар хок нест. Барои ҳамин Пайғамбари Худо (с) фармудааст:

— Агар меҳоҳӣ ҷашми дилат боз шавад, пеш аз мурдан бимир, яъне, худҳоҳиу худпарастиро фаромӯш кун. Аммо ин нукта бо ақл фаҳмида намешавад, бо марғ дониста ҳоҳад шуд. Муҳаммад (с), ки ҳама чизро медонисту медиҳ, аз худ гузашта буд. Абӯбакр, ки лақаби Сиддик, яъне «Ростгӯйтарин» ёфт, ҳамчунин аз худ гузашта буд.

Борҳо аз ҳазрати Муҳаммад (с) пурсиданд, ки то қиёмат ва растоҳез ҷӣ қадар роҳ аст? Ӯ ба забони ҳол мегуфт:

— Оё аз растоҳез ҳоли растоҳезро мепурсанд?

*Пас, қиёмат шав, қиёматро бибин,
Дидани ҳар чизро шарт аст ин.
Ақл гардӣ, ақлро донӣ камол,
Ишқ гардӣ, ишқро донӣ зубол.*

*Гуфтаме бурҳони ин даъво мубин,
Гар будӣ идрок андархурди ин.
Дар ҳама олам агар марду зананд,
Дам ба дам дар назъу андар мурдананд.*

ДОСТОНИ ШОИРИ ҶАҲОНГАРД ВА МАРДУМИ ҲАЛАБ

Рӯзи даҳуми моҳи Мухаррам, ки рӯзи Ошуро аст, мардуми шиъамазҳаб барои ёдоварии ходисаи Карбalo ва кушта шудани Имом Ҳусайну ёронаш ҷамъ мешаванду гиряю зорӣ мекунанд. Дар Ҳалаб низ монанди шаҳрҳои шиъанишин ҳамин расм барпост. Дар ҷунин рӯз шоири ғарибе ба Ҳалаб расид ва аз дарвозаи Антоқия ба шаҳр даромад. Гурӯҳи бисёро дид, ки синазанону навҳаҳонон ва ашкрезон азодорӣ мекунанд.

*Як ғарибе шоире аз раҳ расид
Рӯзи Ошурому он афғон шунид.
Шаҳрро бигзаишту в-он сӯй рой кард,
Қасди ҷустуҷӯйи он ҳайҳоӣ кард.*

Ҳар кас мерасид, мепурсид, ки чӣ ҳабар аст? Барои чӣ ҳама гирёну нолонанд? Магар бузурге дар ин шаҳр мурдааст? Агар ҷунин аст, маро огоҳ кунед, то барои ўмарсияе бинависам ва бисароям.

Мардум гуфтанд:

– Эй мард, ту магар кофир ва душмани хонадони Паёмбарӣ? Магар намедонӣ, ки рӯзи Ошуро душманони дини ислом фарзанду набераҳои Пайгамбарро кушта ва хуни онҳоро ба ноҳақ реҳтаанд? Акнун солҳост, ки мардум дар ин рӯз гирд меоянду азодорӣ мекунанд.

Шоир гуфт:

– Инро медонам. Аз он рўз то кунун вақти зиёде гузаштааст. Замони Язид кучою ҳоло кучо? Чий тавр шумо ин қадар дер аз ин саргузашт огоҳ шудаед? Ҳар кару қўре ин достони дарднокро шунидааст.

*Гуфт: «Оре, лек ку даври Язид?
Кай будаст ин гам? Чӣ дер ин ҷо расид?
Чашми қўрон он хисоратро бидид,
Гўшии каррон он ҳикоятро шунид.
Хуфта будастед то акнун шумо
Ки кунун ҷома даридет аз азо?
Пас азо бар ҳуд кунед, эй ҳуфтагон?
Зон ки бад маргест ин хоби гарон».*

ОНХО, КИ ҚУШТА ШУДАНД, АЗ ЗИНДОНИ ТАН РАҲОЙ ёФТАНД ВА БА БИХИШТИ ҲУДО Рафтанд. Барои онҳо шодӣ бояд кард, на нолаву фарёду на ҷомадарониву синакӯбӣ!

*Рӯҳи султонӣ зи зиндоне бичаст,
Ҷома бидронему чун хоем даст?
Чунки эшон ҳусрави дин будаанд,
Вақти шодӣ шуд чу бишкастанд банд.
Сўйи шодурвони давлат тохтанд,
Кундаву занҷирро андохтанд.
Рӯзи мулк асту гашу шоҳанишаҳӣ,
Гар ту як зарра аз эшон оғаҳӣ.
Вар найӣ оғаҳ, бирав бар ҳуд гирӣ,
Зон ки дар инкори нақлу маҳшиарӣ.*

Шумо ба ростӣ аз ҳақиқат хабар доред ё не? Агар хабар доред, биравед, шодӣ кунед ва агар хабар надоред, бар ҳолу гафлати худатон гиряву зорӣ кунед, ҷомаҳо бидаред. Бар ҳоли худатон гиря кунед, ки

чаҳони дигарро намешиносед, барои шахси бо ҳамаи чон харидори он ҷаҳоншуда шодӣ кунед!

*Бар дилу дини ҳаробат навҳа кун,
Ки намебинад ҷуз ин хоки қуҳун.
В-ар ҳамебинад, ҷаро набваð далер,
Пуштдору ҷонсипору ҷашмсер?
Дар руҳат қу аз майи дин фарруҳӣ?
Гар бидидӣ баҳр, қу каффи сахӣ?
Он ки ҷӯ дид, обро накнад дарег,
Хоса он, қ-ӯ дид он дарёву мег.*

Марди ҳарисро ҷашми дил қӯр аст ва бо ҷашми сар ҳам неъматҳои Ҳудоро намебинад. Монанди мӯре, ки дар пайи дона ларзон аст ва гандумҳои хирманкарدارо намебинад.

*Эй ба сурат зарра, қайвонро бибин,
Мури лангӣ, рав Сулаймонро бибин.
Ту найӣ он ҷисм, ту он дидай,
Вораҳӣ аз ҷисм, гар ҷон дидай.*

Ҷашми зоҳир камбин мешавад ва моҳи ягонаи осмонро дуто мебинад.

*Ин дуй авсоғи диди аҳвал аст,
В-арна аввал охир, охир аввал аст.*

Ва аз хилқату растоҳез ошкор мешавад, ки то намирӣ, ба он намерасӣ.

Касе, ки пул надорад, ба бозор меомад, чизҳоро тамошо мекард, тагурӯ мекард, вале намехарид.

—Сармояи ин ҷаҳон зар аст ва сармояи он ҷаҳон ишқ:

*Моя дар бозори ин дунё зар аст,
Моя он ҷо ишқу ду чашми тар аст.
Ҳар кӣ ў бемояни бозор рафт,
Умр рафту бозгаши ў хомтафт.
«Ҳай, кучо будӣ бародар?» «Ҳеч ҷо!»
«Ҳай, чӣ пухтӣ баҳри ҳӯрдан?» «Ҳечбо!»
Муштарӣ шав, то бичунбад дасти ман,
Лаъл зояд маъданни обасти ман.
Муштарӣ гарҷӣ, ки сусту борид аст,
Даъвати дин қун, ки даъват ворид аст.
Боз паррон қун, ҳимоми рӯҳ гир,
Дар раҳи даъват тариқи Нӯҳ гир!
Хидмате мекун барои Кирдгор,
Бо қабулу радди ҳалқонат чӣ кор?*

ДОСТОНИ БИЛОЛИ ҲАБАШӢ ВА АБӮБАКРИ СИДДИҚ

*Тан фидои хор мекард он Билол,
Хочааш мезад барои ғӯшмол.*

Билоли ҳабашӣ бандаю ғуломи як яхудӣ буд. Ў ба дини ислом гаравида буд, аммо чун ғулом буд, эътиқоди худро наметавонист озодона бигӯяд. Хочааш, ки ба сирри ў пай бурда буд, танашро бо ҷӯби хордор зери офтоби сӯзон мезаду лаҳт-лаҳт мекард, ки чаро дини хочаашро рад кардаю дини Муҳаммадро қабул кардааст.

Рӯзе Абӯбакри Сиддиқ он сӯ гузашти ва нолаю фарёди Билолро шунид. Аз овози ягонапарастии ў бӯйи ошно ёфт. Назди вай рафт ва пинҳонӣ аз хоча насиҳаташ кард, ки сирри худ ва исломи худро нигоҳ дорад. Пандаш дод ва ў розӣ шуд, ки аз эътиқоду бовари худ ба

касе чизе намегүяд. Лат хўрдану нолидани ў боз рўзи дигар ба гўши Абўбакр расид:

*Боз пандаш дод, боз ў тавба кард,
Ишқ омад, тавбаи ўро бих(в)ард.
Тавба кардан з-ин намат бисёр шуд,
Оқибат аз тавба ў безор шуд.
Фош кард, испурд танро дар бало,
К-эй Муҳаммад, эй адувви тавбаҳо!
Эй тани ман в-эй раги ман пур зи ту,
Тавбаро гунҷо кучо бошад дар ў?
Тавбаро з-ин пас зи дил берун кунам,
Аз ҳаёти хулд тавба чун кунам?
Ишқ қаҳҳор асту ман маҳҳури ишқ,
Чун шакар ширин шудам аз шўри ишқ.
Барги коҳам пеши ту, эй тундбод!
Ман чӣ донам, ки кучо хоҳам фитод?*

Чанд муддат ҳар рӯз Абўбакри Сиддик ўро панд медод ва тавба мекунониду боз тавбаро мешикаст, то вақте ки аз худ бехуд шуд ва дар зери шиканчаи марди яхудӣ боз «Худо! Худо!» мегуфт, имонашро бар Пайғамбари акрам (с) ошкор месоҳт, аз чӯб хўрдану заҳм дидан аз роҳи худ барнамегашт.

Абўбакри Сиддик чун донист, ки Билол тан ба тавба намедиҳад ва аз имону эътиқоди худ боз намегардад, достони ўро ба Паёмбари акрам (с) дар миён ниҳод ва гуфт:

—Марди яхудӣ ўро озори фаровон медиҳад. Яхудӣ чун ҷуз аст ва ҷони Билол чун боз, тан ба қазо намедиҳад ва зери бори пешниҳоди яхудӣ таслим намешавад. Аммо ў ба панди касе гўш намедиҳад. Саргаштаю шефтаи Худои якто ва ошиқу дилдодаи Пайғамбари Ўст.

Мұхаммад (с) аз шунидани саргузашти Билол ва неруи имони үшіншін шуда, аз Абұбакри Сиддик пур-сид, ки барои халосии үйлі бояд кард?

Абұбакр гуфт:

—Агар ичозат бидихій, үро аз сохибаш бихарам ва озод қунам.

Расули акрам (с) гуфт:

— Фикри хубест, аммо дар ин кор маро ҳам шарики худ кун ва ними баҳои үро аз ман бигир. Абұбакри Сиддик пазирифта ваба хонаи марди яхудій рафт, то Билолро аз үшіншін шуда, аз шиканча бирағонад. Пайғамбар гуфт:

— Марди яхудій намедонад, ки қадру арзиши ин гулом назди Худованд аз ҳазорон гавҳар бештар аст.

Абұбакр марди яхудиро сарзаниш кард, ки ин гуломи бечораро чаро озор медиҳій?

Гуфт:

— Ү ба дини ман бовар надорад. Агар дили ту ба ү месүзад, онро аз ман бихар:

*Гуфт: Раҳмат гар ҳамеояд бар ү,
Зар бидеҳ, бистонааш, эй икромхү.*

Абұбакр гуфт:

— Ман гуломи хүшгили сафедрүе дорам, ки үшіншін шуда, аз монанди ту яхудій аст. Үро ба ту медиҳам ва ба қояш Билолро ба ман бидеҳ!

Баъд кас фиристода, гуломро оварданд. Марди яхудій аз дидани үшіншін шуда шигифт шуд.

Абұбакр гуфт:

*Тан сапеду дил сиёҳ асташи, бигир,
Дар иваз деҳ тансиёҳи дилмунир!*

Бо вүчуди ин, яхудій ба муомила тан надод, чунки иштиёқи Абұбакри Сиддикро ба харидани Билол (р)

дарёфта буд. Оқибат Абӯбакр дусад дирҳам нуқра ҳам илова бар ў дод ва Билолро харид. Чун муомила поён ёфт, яхудӣ аз шодӣ ба ҳанда афтод. Абӯбакр сабаби шодии ўро пурсид. Яхудӣ гуфт:

—Агар шавки ту ба хариди ин ғулом намебуд, ман ўро ба даҳяки ин баҳо медодам, зеро ў пеши ман ба ним дирҳам ҳам намеарзад. Аммо иштиёқи ту баҳои ўро боло бурд. Абӯбакр гуфт:

—Ту бояд ба ҳоли худат бихандӣ, чунки намедонӣ, ки баҳои ин мард назди ман ба ҷаҳоне меарзад. Ту онро бо ҷормағзе аз даст додай! Агар ба фурӯши ў тан намедодӣ, ман ҳамаи сарвату дорои худро ба ивази ў медодам.

*Саҳл додӣ, з-он ки арzon ёфтӣ,
Дур надиӣ, ҳуққаро нашкофтӣ!*

Ту дар муомила фиреб ҳӯрдай. Бояд бар ҳоли худ бихандӣ, ки баҳои он ғавҳарро надонистӣ ва онро осону арзон аз даст додӣ!

Он гоҳ дasti Билолро гирифт ва ўро пеши Паёмбар бурд. Чун ҷашми Билол ба ў афтод, саҷда кард ва аз шодӣ бехуд шуд.

*To ба дере бехуду беҳуши монд,
Чун ба ҳуши омад, зи шодӣ ашк ронд.
Мустафояши дар канори худ қашид,
Кас чӣ донад баҳиише, к-ӯро расид.*

Он гоҳ ҳазрати Муҳаммад (с) ба Абӯбакр фармуд:

— Магар нагуфта будам, ки маро дар хариди Билол шарик қун?

Сиддиқ гуфт:

—МО ҳарду бандай туем ва фармони ту бар мо равон аст. Ман озод будам ва бо дидор ба ту дил бастаму бандагии туро ба ҷону дил харидам. Ҳар чӣ ман дорам, аз туст.

—Маро ёри гори худ кардай. Бар хотири дидори ту ман зинхор озодӣ наҳоҳам ва банда будан ба ту барои ман озодӣ аст. Акнун ӯро ба шодии рӯйи ту аз ғуломӣ озод мекунам!

*Гуфт: «Мо ду бандагони қӯйи ту,
Кардамаш озод ман бар рӯйи ту.
Ту маро медор бандав-ёри гор,
Ҳеч озодӣ наҳоҳам зинхор!
Ки маро аз бандагит озодӣ аст,
Бе ту бар ман меҳнату бедодӣ аст.*

Ман дар ҷавонӣ дар хоб дида будам, ки курси офтоб ба ман назар мекунад ва маро аз замин ба сӯйи осмон мекашад. Пеши худ мегуфтам, ки ин молиҳули-ест ва ҳаргиз ҷунин чизе наҳоҳад шуд. То туро дидам, донистам, ки он хоб рост будааст. Дар хидмати ту ман ба осмону ҳуршед расидаам!

*Чун туро дидам, бидидам хешро,
Офарин он ойинай ҳушкешро.
Чун туро дидам, муҳолам ҳол шуд,
Ҳоли ман мутагриқи иҷлол шуд.
Чун туро дидам, худ, эй рӯҳулбило!
Меҳри ин ҳуршед аз ҷашмам фитод.
Гашт олиҳиммат аз ту ҷашми ман,
Ҷуз ба ҳорӣ нангараҷ андар ҷаман.
Нур ҷустам, худ бидидам нури нур,
Ҳур ҷустам, худ бидидам рашики ҳур.*

ДОСТОНИ ПИРАЗАНИ НАВАДСОЛА

*Буд камтире навадсола калон,
Пурташанинуч рюю рангаши заъфарон.*

Пиразани навадсолаи фарбеху рўяш аз ожанг пуршуда, дандонҳо рехта, мўяш сафеду қадаш чангзада ва қувваи фикрии ў аз кор афтода. Аммо ҳирсу шаҳвати ў ҳеч коста нашуда буд.

*Ишқи шўю шаҳвату ҳирсаи тамом,
Ишқи сайду пора-пора гашта дом.*

Шаҳвату ҳирси беҳангоми ў монанди доми пора-порае буд, ки ширкорро намепартофт, аз пири аз по афтода буд ва ҳаваси аспсаворӣ дар дил дошт. Саги пири дандонреҳтаро мемонд, ки почай касе наметавонист бигирад ва ба газидани саргин ҳаваси худро мешикаст.

*Рехт дандонҳои саг, чун тир шуд,
Тарки мардум карду саргингир шуд.
Ин сагони шастсоларо нигар,
Ҳар даме дандони сагион тезмар.*

Умр, ки ба пири мерасад, одам аз по меафтад ва худаш беҳтар медонад, ки вучудаш дигар ба ҳеч кор қодир нест, vale касе бо ў воҳӯраду дуояш кунад, ки «умрат дароз бод», хушаш меояд ва хандон мешавад ва намефаҳмад, ки барои пири очизи азкормонда умри дароз дуои хайр нест, нафрин аст.

Гадое ба молдори гелонӣ воҳӯрд ва аз ў нон тала-бид. Марди молдор нонаш дод. Гадо гуфт:

—Худоё, ўро ба хонаводааш бирасон!

Мард гуфт:

—Он хона, ки ман дидаам, Худо туро ба он чо бирасонад!

Гадо намедонист, ки дуо бояд бо ҳочати бахшанда ҷӯр бошад. Ту бояд барои диҳанда чизеро аз Худо би-хоҳӣ, ки худи диҳанда меҳоҳад ва бад-он ниёз дорад.

Чун гуфтугӯ дар бораи пиразан пеш омад, бояд гуфт, ки чун зан пир шуд, сармояи забони ӯ ва нишот-бахшию шодиафзоии худро аз даст медиҳад. На чизе барои додан дорад ва на зебоӣ дорад, ки пешниҳод кунад ва наметавонад аз зебоие бахра барад.

Гадое ба дари хонае омаду аз соҳиби хона нонпорае талабид.

Гуфт соҳибхона: «Нон ин чо қучост?

Хираӣ, кай ин дукони нонбост?»

Гуфт: «Боре, андаке тиҳам биёб»,

Гуфт: «Охир, нест дукони қасоб».

Гуфт: «Порай орд дех, эй қадхудо!»

Гуфт: «Пиндорӣ, ки ҳаст ин осиё?»

Гадо гуфт:

—Ҳоло, ки нон, ҷарбу ва орд надорӣ, каме обам бидеҳ.

Соҳибхона гуфт:

—Магар ин ҷӯй ё обанбор аст?

Соҳибхона ҷавоби инкор дод. Гадо доманашро бо-ло қашид ва шалварашро поин кард. Соҳибхона гуфт:

—Чӣ кор карданӣ ҳастӣ?

Гадо гуфт:

—Дар хонае, ки на об пайдо мешавад на нон, бигу-зор худро сабук кунам.

Чун дар ин чо нест ваҷҳи зистан,

Дар ҷунин хона бибояд ристан.

Ту на бозӣ, ки шикор кунӣ ва на товус, ки парҳои рангин дошта бошӣ, на тӯтии ширинсухане, ки ба ту

қанд бидиҳанд ва на булбуле, ки дар гулистон бо овози хуш чилва кунӣ ва на ҳудхуде, ки хабари хуш биёварӣ. Ту чӣ корай ва ба чӣ дард даво мебошӣ?

Ба достони он пиразан баргардем. Як шаб хост ба тӯйи арӯсие биравад. Баробари ойина истод. Чанд аداد рангу бор ба ҷеҳрааш молид, ки ҳудро биорояд. Аммо ҳар чӣ кард, ҷеҳраи пурожанги ҳудро ороста карда натавонист. Қуръоне дошт, ки варақҳояш заррин ва тиллокорӣ шуда буд. Пораҳои тиллоро аз он меканду рӯйи ҳудро бо он меорост, vale зарраҳои тилло бо пӯшидани рӯймол мерехтанд ва пиразан дубора онҳоро бо оби даҳон мечаспонд. Оқибат ҳаста шуду гуфт:

— Сад лаънат ба Шайтон!

Ҳамон дам Шайтон пеши ҷашми ў ошкор шуду гуфт:

— Эй пири зиштрӯй, ба ман чӣ кор дорӣ? Ин корхое, ки ту мекунӣ, китоби Ҳудоро пора-пора намуда, порчаҳои тиллоро ба рӯйи ҳуд мечаспонӣ, ақли ман ба ин кор намерасад. Ту расвоиро аз ҳад гузаронидай! Мепиндорӣ, ки бо пораҳои тиллоиे, ки аз Қуръон мезудзию ҷеҳраи ҳудро оро медиҳӣ, ба ранги себ зебо мешавӣ? Бидон, ки ҳаргиз ба орзуи ҳуд наҳоҳӣ расид, пириро наметавонӣ ба ҷавонӣ баргардонӣ! Бо имрӯз дамсоз бошу гузаштаро бигузор. Дар ин ҳолат умеди зебоӣ барои ту муҳол аст, агарчанде ҳатту ҳол кунӣ ва абруҳо сиёҳ намоӣ, ҷавониро боз наҳоҳӣ ёфт.

БЕМОРУ ТАБИБ ВА СӮФИЮ ҚОЗӢ

Беморе назди табиб рафт ва гуфт:

— Набзи маро бисанҷ, то аз бемории ман огоҳ шавӣ:

*Ki zi набз оғаҳ шавӣ бар ҳоли дил,
Ki ragi даст аст бо дил муттасил.*

Ҳамчунон ки мо бодро намебинем, аммо вучуди ўаз парокандагии гарду губор дар ҳаво ва ҷунбиши баргҳо ошкор мешавад, ҳоли дилро набз бозгӯй мекунад. Ҳамин тавр, мо Ҳудоро намебинем, аммо аз гуфтори Паёмбару муъчизаҳои ўпай мебарем, ки Офаранде ҳаст. Аз вучуди Офаранда низоми корҳо хабар медиҳанд. Ҳарчанд ки Ӯро бо ҷашми одӣ намебинем, бо ҷашми ақлу хирад эҳсосу дарк мекунем.

Табиб чун дарёфт, ки ин бемор дармон наҳоҳад шуд, пеши худ гуфт:

—Худованд дар ин ҳолат дастур додааст, ки ҳар чӣ меҳоҳӣ, бикун. Чун бемор ба ҳар ҳол беҳбуд намеёбад, пас беҳтар аст, ки ҳар кори дӯстдоштаашро бикунад, то пурармон чон насупорад.

Беморро аз гуфтаҳои табиб хушаш омад ва ба сайёҳат рафт. Ба соҳили дарёчае расид ва худро покиза мекард. Сӯфӣ саргарми шустушӯ буд ва бемор пушти гардани ўро дид, ки барои задан бисёр мувоғиқ аст. Пас бар асоси гуфтаи табиб ҳоҳиши ба пушти гардани сӯфӣ силӣ задан дар ўпайдо шуд. Ӯ гумон мекард, ки агар ҳар чӣ дилаш меҳоҳад нақунад, бемориаш дармон наҳоҳад ёфт. Бинобар ин, сӯфиро силие зад.

*Бар ту ҳанданд, он ки гуфтаст ин давост,
Ӯст к-Одамро ба гандум раҳнамост.*

Сӯфӣ баргашта ўро дид ва дашноме доду хост бо мушт ба сари ў бикӯбад, лекин дид, ки бисёр нотавону бемор аст. Андешид, ки агар ўро бизанад, ҳоҳад мурд ва хунаш ба гардани ў ҳоҳад афтод. Он гоҳ қозӣ ўро ба қасос ҳоҳад кушт.

Мардумон дар пайи озори яқдигаранд ва намедонанд, ки ҳар чизеро ба дигаре раво медонанд, ба худашон бармегардад. Ту, ки ба бегуноҳе силии пасигарданӣ мезаний, аз бар сари худат омадани ҳамон бало

гофилий. Пеш аз ин ки амали ноҳақе кунӣ, поёни онро пеши чашм бояд биёварӣ.

*Аввали саф бар касе монад ба ком,
К-ӯ нагирад дона, бинад банди дом.
Ҳаббазо ду чашии поёнбини род,
Ки нигаҳ доранд танро аз фасод.
Гар ҳамехоҳӣ саломат аз зарар,
Чашм з-аввал банду поёнро нигар.*

Сӯфӣ пеши худ гуфт:

—Ба як силии пуштигардани сарамро ба бод наҳоҳам дод. Беҳтар аст, ўро назди қозӣ бибарам, зеро ӯ тарозу дар адлу дод аст.

*Дев дар шиша қунад афсуни ӯ,
Фитнаҳо сокин қунад қонуни ӯ.*

Пас, марди беморро пеши қозӣ бурд ва саргузаштро боз гуфт. Аз ӯ хост, ки ҳукм ба ҳақ қунад ва ӯро, ки бе гуноҳ силӣ задааст, ҷазо дихад.

Гуфт:

—Агар қозӣ ӯро чӯб бизанад ва ӯ бимирад, бар қозӣ товои ҳам нест ва қасос ҳам надорад, зеро қозӣ фармони Худоро бар гунаҳгорон ичро мекунад. Вале агар падаре писарашро бизанад ва ӯ бимирад, бояд товои бидиҳад, чунки барои хотири худаш ин корро кардааст. Аммо агар омӯзгор шогирдро танбех қунад, ӯ товои намедиҳад, зеро ки муаллим барои парваришу тарбият танбех мекунад, на аз рӯйи ҳавою ҳавас ё ҳашму газаб.

Қозӣ гуфт:

—Ин мард ҳоли мурдаро дорад. Аз заъфу нотавонӣ ба мурдагон мемонад, мурдаро наметавон ҷазо дод. Шояд ӯ аз нодорӣ ва дарвешӣ зору ранҷур шудааст. Бар ӯ наметавон ҳукми қонунро ичро кард.

Сүфӣ гуфт:

—Пас, ту раво мебинӣ, ки ў маро бегуноҳ бизанад ва аз ҷазо ҳам ҳалос шавад?

Қозӣ гуфт:

—Ҳукми қонун ва шаръро бар тавоно раво медонанд, на бар касе, ки дар ҳоли мурдан аст.

Сипас аз сўфӣ пурсид:

—Ту чӣ қадар пул дар киса дорӣ?

Сўфӣ гуфт:

—Дору надори ман шаш дирам аст.

Қозӣ гуфт:

—Се дирамаш барои худ нигоҳ дор ва се дирами дигарро ба ин бемор бидех, ки бо он дирамҳо нону обе пайдо кунад.

Дар миёни гуфтугӯйи қозию сўфӣ ҷашми бемор ба паси гардани қозӣ афтод. Дарёфт, ки пушти гардани ў барои силӣ муносибтар аз пушти гардани сўфӣ аст. Он гоҳ бо баҳонаи ин ки дар гӯши қозӣ сухане мегӯяд, ба ў наздик шуду силии сахте дар пушти гардани ў заду гуфт:

—Чун музди ҳар силӣ се дирам аст, он шаш дирамро ба ман бидиҳед, то пайи кори худ бирарам.

Қозӣ аз кори кардаи ў ҳашмгин шуд, аммо сўфӣ огоҳ кард, ки ҳоҳу ноҳоҳ ҳукми додаат қабул будааст. Бинобар ин, ҷуз ин ки он чӣ ба ман раво дидай, ба ҳудат ҳам раво дорӣ, ҷора надорӣ. Оё намедонӣ, ки дар ҷоҳи барои ман қандаат ҳудат ҳам меафтӣ? Ин чӣ ҳукме буд, ки ту додӣ? Ба ҷойи ин ки дасти гунахгорро бибурӣ, ба ў се дирам додӣ. Акнун бояд ҳукми ботиластро бичашӣ!

Қозӣ гуфт:

—Бояд ба фармони Ҳудованд ҳушнуд буд. Ҳар ғамею балое, ки мерасад, аз қазост ва рӯй турш набояд кард. Чӣ басо нороҳатӣ, ки поёни он роҳате ҳаст, аз па-

си гиря ханда ва баъд аз ғам шодӣ ояд. Ганҷ дар вайрон аст, чунон ки оби ҳаёт дар торикӣ аст.

Сӯфӣ гуфт:

— Акнун, ки медонем, ҳар чӣ ҳаст аз як сарчашма аст, пас, чаро яке фоида бурд ва дигаре зиён? Яке ҳушёр асту яке масть? Яке заҳр асту яке нӯш? Дар зарробхонаи Ҳудо чаро як пул хуб асту яке дигар бад? Агар роҳроҳи Ҳудост, чаро яке рострав асту яке роҳзан?

Қозӣ гуфт:

— Ҳайрон машав, ки ин ҳама чунию чигунагии ихтилоғу зиддият дар ҳақиқат кафи рӯйи дарёст. Ҳудованди бузург дар зоти ҳуд ва дар кори ҳуд на зидде дорад на мисле. Аз ин ҷиҳат аст, ки ҳамин мавҷудотро Ӯ ҷомаи вучуд пӯшонидааст. Зид чӣ гуна зидди ҳудро ба вучуд меорад? Балки зид аз зидди ҳуд гурезон аст.

*Мар туро ҳар заҳм, к-ояд з-осмон,
Мунтазир мебоши хильъат баъд аз он.*

Сӯфӣ гуфт:

— Аҷаб мешуд, ки ин ҷаҳон пур аз осоишу раҳмат бошад: шаб ҷеҳраи рӯзро напӯшонад, таб тандурустиро аз миён набарад ва ҳазон сафои баҳорро ба дasti боди сард насупорад.

Қозӣ гуфт:

— Ту сӯфии нодон ҳастӣ ва намедонӣ, ки корҳои Ҳудованд бе ҳикмат нестанд:

*Гар набудӣ гӯшҳои гайбгир,
Ваҳӣ н-овардӣ зи гардун як башири.*

Ту қиссаи ҷомадӯзонро нашунидай, ки чӣ гуна ҷомаҳои барои дӯхтан ба онҳо додашударо медузданд? Шабе ҷамоате ҷамъ буданд ва гуфтугӯ доштанд. Сухан ба кори либосдӯзон ва дуздии онҳо аз ҳаридорони ли-

босҳо расид. Сухан дар бораи ин буд, ки онҳо дар дуздӣ чунон устоданд, ки то ҳол касе банди дасти онҳоро ҳангоми дуздӣ нағирифтааст.

Турке дар он ҷамъомад буд гуфт:

—Ман дуздро дар ҳолати дуздӣ ҳоҳам дошт.
Номдортарини дӯзандаҳои шаҳр кист?

Гуфтанд:

—Марде аст номаш Пури Шиш, ки ҳам дӯзандай машхур ва ҳам дузди қаҳҳор аст. Ҳеч кас то ҳол ўро дар дуздӣ ба даст наовардааст, зеро ки дар ҳушёрию ҷолоқӣ аз ҳама мегузаронад.

Турк гуфт:

—Ман ғарав мебандам, ки либосе пешӣ ў мебарам ва ў наметавонад як тори онро бидуздад.

Ҷарор шуд, ки агар ў шартро боҳт, аспи савории ҳудашро ба ҳозирони ҷамъомад медиҳад ва агар бурд, як асп аз онҳо бигирад.

Бомдоди рӯзи дигар турк як либоси гаронбаҳоро хариду назди дӯзанда рафт. Пури Шиш ўро дидан ба-робар аз ҷой барҳост, салом карду бо гармию меҳру-бонӣ ҳоли ўро пурсид ва ба қадре таърифи ўро кард, ки марди турк шефтаи ў шуд. Либосро доду гуфт, ки як либоси коромади ҳангоми ҷанг барои ў бидӯзад. Устод либосро гирифт ва саргарми андозагирий шуд. Дар ҳамон ҳол қиссаҳои ҳандаовар барои ҳушомади турк мегуфт, ба тавре ки аз шунидани он қиссаҳо марди турк ба ҳанда афтод, дӯзанда ҳамин ки ҷашмҳои танги турк бар асари ҳанда баста мешуданд, бо ҷобукӣ пораэро аз либос бурида, зери пой ва дар қиссаҳои худ пинҳон мекард. Марди турк муштоқи шунидани қиссаҳои ҳандаовар шуд ва ғофил монд, ки дӯзандай ҷолоқ бо ин хилаву найранг либоси ўро медуздад. Дӯзанда чор пора аз либос дуздида буд ва боз турки нодон ҳоҳиши қиссагӯйӣ мекард, вале дили дӯзанда ба ҳоли нодонии ў сӯҳт ва гуфт:

—Агар қисса бештар бигүям, либос кам меояд ва чомаат кўтоҳу танг хоҳад шуд.

*Бўса афсион кард бар устод ў,
Ки ба ман баҳри Худо афсона гў.
Эй фасона гаштаву маҳв аз вучуд,
Чанд афсона бихоҳӣ озмуд?*

Ин фасона гуфтани ман ва хандондани ту ба зиёни ту хоҳад анчомид. Агар медонистӣ ин хандаҳо чӣ зараре ба ту меоваранд, ба ҳоли худ гиря мекардӣ!

Сӯфӣ гуфт:

—Худованде, ки аз дарахти сарсабз оташ берун медиҳад ва аз хор гулу аз замистон баҳор меоварад, дарди сар, ғаму нодорӣ ва дармондагиро аз сари мардум дур карда метавонад.

*Он ки гул орад бурун аз айни хор,
Ҳам тавонад кард ин дайро баҳор.
Он ки з-ӯ ҳар сарв озодӣ кунад,
Қодир аст ар гуссаро шодӣ кунад.*

Қозӣ гуфт:

— Агар дарди сар заҳмат намедошт ва хубу бад, зишту зебо ва санг гавҳар намебуд, фарқи байни донову нодон ва тавоною нотавон ошкор мешуд? Агар то бистон набошад, пунба ба даст намеояд, агар зимистон набошад, ях намебуд. Пас, дар ҳар ранче неъмате ҳаст ва баъд аз ҳар саҳтӣ роҳате. Худованд ҷаҳонро дар пояи зиддиятҳо оваридааст. Вақте ғамнок мешавӣ, бояд аз хушҳолиҳо ёд кунӣ ва ҳангоми навмедин аз лутфи Худо дил набурӣ, ки дар навмедин басе умед аст. Ҳар гоҳ аз надоштани чизе дучори ғусса мешавӣ, ба доштани он чӣ дорӣ, биандеш, зеро агар дуруст фикр кунӣ, он чӣ дорӣ, беш аз он аст, ки надорӣ.

*Илму ҳикмат баҳри роҳу беражист,
Чун ҳама раҳ бошад, он ҳикмат тиҳист.
Баҳри ин дукони табъи шўраоб,
Ҳар ду оламро раво дорӣ хароб?
Ман ҳамедонам, ки ту покӣ, на хом
В-ин суолат ҳаст аз баҳри авом.
Ҷаври даврону ҳар он ранҷе, ки ҳаст,
Саҳлтар аз буъди Ҳаққу гафлат аст.
З-он ки инҳо бигзаранд, он нагзараӣ,
Давлат он дорад, ки чон огаҳ барад.*

**ДОСТОНИ
СЕ МУСОФИРИ МУСАЛМОН,
НАСРОНИЙ ВА ЯҲУДӢ**

*Як ҳикоят биишав ин ҷо, эй писар!
То нагардӣ мумтаҳан андар ҳунар.
Ин ҷуҳуду мӯъмину тарсо магар
Ҳамраҳӣ карданد бо ҳам дар сафар.*

Як яҳудӣ, як мусалмон ва як насронӣ дар сафаре бо ҳам ҳамроҳ шуданд. Ҳодисае пеш ояд, ки зоғе ҷуғзу боз дар як қафас биафтанд ё намозхону бенамозе дар як зиндон гирифтор шаванд ё мардумони гуногун аз шарқу гарб бар асари барфу борон аз ночорӣ дар як корвонсаро шабро ба сар бибарамд.

Он се ҷаҳонгард ҳам ҳангоми шаб ба корвонсарое расида, дар он ҷо монданд. Дар оғози шаб марди накӯкоре барои онҳо ҳалво ҳадя овард. Ду мард – насронӣ ва яҳудӣ, азбаски сер буданд, иштиҳои ҳӯрдан надоштанд, аммо марди мусалмон рӯза гирифта буд ва гурусна монда. Бинобар ин, меҳост бо ҳалвоҳӯрӣ ифттор кунад. Ду нафари дигарӣ гуфтанд, ки беҳтар аст ҳалво-ро барои фардо бигузорем.

*Он ду кас гуфтанд: «Мо аз худ пурем,
Имшабаши бинҳему фардояши хурем.
Сабр гирем, имшаб аз хур тан занем,
Баҳри фардо лутро пинҳон кунем».
Гуфт мӯъмин: «Имшаб ин ҳӯрда шавад,
Сабрро бинҳем, то фардо бувад».*

Мусалмон гуфт:

—Беҳтар аст, ки имшаб ҳалворо бихӯрем ва сабрро барои фардо нигоҳ дорем. Он ду нафар гуфтанд: —Нияти ту ин аст, ки ҳалворо танҳо бихӯрӣ?

Мусалмон пешниҳод кард, ки ҳалворо се тақсим кунанд. Ҳар кас ҳоҳад, ҳиссаи худро бихӯрад ва ҳар кӣ ҳоҳад, нигоҳ дорад:

*Ҳар кӣ ҳоҳад, қисми худ бар ҷон занад,
Ҳар кӣ ҳоҳад, қисми худ пинҳон кунад.*

Насронӣ ва яхудӣ гуфтанд:

—Дар ҳадис аст, ки қисматкунанда аҳли дӯзах аст!

Мусалмон гуфт:

—Ин ҳадис мегӯяд, ки касе худро байни ҳавою ҳавас ва Худо тақсим кунад, аҳли оташ аст.

Қасди он ду нафар ин буд, ки ба ҳӯрдани ҳалво аз тарафи мусалмон роҳ надиҳанд, то ки мусалмони рӯзандор шабро бо гуруснагӣ ва азоб рӯз кунад:

*Қасдашон он, к-он мусалмон ғам ҳ(в)рад,
Шаб бар ўдар бенавоӣ бигзарад.*

Оқибат марди мусалмон пешниҳоди онҳоро пази-руфт ва ҳар се ба умед хобиданд. Вақте аз хоб бар-хестанд, ҳар як ба равиши боварии хеш ба ибодати Худованд пардохтанд. Он гоҳ бо хушнудӣ гирдиҳам нишастанд ва яке аз онҳо гуфт:

—Ҳар кас хоби дишаб дидашро бигӯяд. Хоби ҳар касе, ки беҳтар бувад, ҳамон ҳалворо бихӯрад.

*Ин сухан поён надорад, ҳар се ёр
Рӯ ба ҳам карданد он дам ёрвор.*

Марди яҳудӣ гуфт:

—Хоб дидам, ки ҳамроҳи Мӯсо (а) ба қӯҳи Тур рафтем. Чун ба он расидем, ҳар се гарқи нур шудем:

*Гуфт: «Дар раҳ Мӯсиям омад ба пеш»,
Гурба бинад дунба андар хоби хеш.
«Дар пайи Мӯсо шудам то қӯҳи Тур,
Ҳарсемон гаштем нопайдо зи нур».*

Қӯҳ шикофта шуда, се пора шуд. Яке ба сӯйи баҳри шӯр рафта ва оби он ширин шуд, пораи дигар дар замин фурӯ рафт ва ҷашмае баромад, ки оби он дармони дарди ҳар ранҷур буд. Пораи сеюм ба Каъба ва Арафот пайваст. Аз он рӯё берун омадам, қӯҳ ба ҷойи худ буд. Лекин дар зери пойи Мӯсо (а) монанди ях мечӯшид, то ин ки ба замин ҳамвор шуд ва зеру забар гардид. Пас аз он дидам, ки боз қӯҳ ва Мӯсо ба ҳоли нахуст дароманд ва биёбон пур аз мардум аст ва ҳама дар шакли Мӯсо ҳастанду либосу асои ӯро бо худ доранд ва ба сӯйи Тур меравад. Баъд чунон шуд, ки ҳамаи онҳо ба сурати худ баргаштанд, гӯё ки онҳо паёмбарони гузашта буданд. Ва ман донистам, ки паёмбарон ҳама як нафси воҳид ва монанди ҳам ҳастанд.

*З-ин насақ меғуфт он шахси ҷуҳуд,
Бас ҷуҳуде, қ-оҳираш маҳмуд буд.
Ҳеч коғирро ба хорӣ мангаред,
Ки мусалмон мурданаш бошад умедин.
Чӣ ҳабар дорӣ зи ҳатми умри ӯ?
То бигардонӣ аз ӯ якбора рӯ.*

Баъд навбати насронӣ расид. Ӯ ҳам гуфт, ки ҳазрати Исоро хоб диддааст ва бо ӯ то осмони чаҳорум боло рафта, шигифтиҳои фаровонро ба ҷашм диддааст.

*Пас мусалмон гуфт: «Эй ёрони ман!
Пешам омад Мустафо, султони ман.
Пас маро гуфт, он яке бар Тур тохт
Бо калими Ҳаққу нарди ишиқ бохт.
В-он дигарро Исли соҳибқирон
Бурд бар авчи чаҳорум осмон.
Хез, эй пасмондаи дидазарар!
Боре он ҳалвою яхниро бих(в)ар».*

Мусалмон гуфт:

– Муҳаммади Мустафоро хоб дидам, ки ба ман фармуд:

– Дӯстони ту яке бо Мӯсои Калим пайваст ва дигаре бо Исли Масеҳ дар Арши Худо ҳамроҳ шуд. Ту чаро бекор нишастай? Бархезу ҳалворо бихӯр, зеро он ду нафар бо пайғамбарону фариштагон ҳамкосаанд ва ба орзуҳои худ расидаанд.

Ман ҳам ба фармони Пайғамбари Худо ҳалворо нӯши чон кардам.

Яхудӣ ва насронӣ доду фарёд бардоштанду гуфтанд:

– Эй тамаъкори ҳарис, чӣ гуна ин корро кардӣ?

Мусалмон гуфт:

– Ту яхудӣ, оё аз фармони Мӯсо (а) саркашӣ ме-кунӣ? Ё ту, эй марди насронӣ, метавонӣ нишондоди Ислоро (а) ношунида бигирӣ?

*Ту, ҷуҳуд! Аз амири Мӯсо сар қашӣ?
Гар бихонад дар ҳушиёнӣ ё ноҳ(в)ашиӣ.
Ту, масеҳӣ! Ҳеч аз амири Масеҳ,
Сар тавонӣ тофт? Дар ҳайру қабеҳ.
Ман зи фахри анбиё сар чун қашам?
Ҳӯрдаам ҳалвову ин дам сарҳ(в)ашиам».*

Аз ҷавобҳои мусалмон он ду ҳайрон, гуфтанд:

– Ба Худо, хоби ростро ту дидӣ, чаро ки асараш дар бедорӣ ошкор аст. Асли кор хидмат кардан аст. Ҳӯйи

хушу донишу чобукию хүшёрй чй фоида дорад? Со-
мирй, ки аз тиллоҳо гүсола сохт ё Қорун, ки ганчхой
фаровон дошт, чй фоида бурданд? Ҳунар он аст, ки ба
чашм битобад ва ба даст ламс шавад.

*Пас, бигуфтандаш, ки валлаҳ хоби рост
Ту бидидй в-ин бех аз сад хоби мост.*

ДОСТОНИ ШУТУР, ГОВ ВА ҚУЧ

Шутуру гову қуче¹ бо ҳам ба роҳе мерафтанд. Ба
чое расиданд, ки як даста гиёҳ рўйида буд. Қуч гуфт:

—Агар ин алафҳоро байни яқдигар тақсим кардан
ҳоҳем, кирой нест ва ба касе кифоя намекунад. Беҳтар
аст ин алафҳоро якеамон бихӯрад, то сер шавад. Беҳтар
аст муайян кунем, ки умри касе бештар аст, ҳамон ала-
фро бихӯрад. Зеро гуфтаанд, ки як шиками сер аз даҳ
шиками гурусна бех аст. Ба илова, пайғамбарамон су-
пориш додаанд, ки пирону бузургонро эҳтироми сазо-
вор кунем:

*Ки акобирро муқаддам доштан
Омадаст аз Мустафо андар сунан.*

Агарчи дар ин замона мардумони паст пиронро
танҳо дар ду ҷо эҳтироми пешкорй медиҳанд, яъне ё
барои ҷашидани ҳӯроки бисёр гарм ё ҷойи дигар
чиҳати гузаштан аз пулҳои ҳароб пеш мегузаронанд.
Касоне, ки ба зоҳир ба бузургону пирону раҳбарон
эҳтиром мегузоранд, ҳубиу бадиашон аз яқдигар кам
фарқ дорад.

Подшоҳе ба масcid мерафт, ки зоҳиран гами мар-
думро ҳӯрдан меҳост. Дар сари роҳ навкарон ва посбо-
нон мардумро мезаданд, ки аз сари роҳи ў дур шаванд.

¹. Қуч—гусфанди нар, күшқор.

Бегунохеро ҳам бе ҳеч сабаб даҳ чӯб заданд. Бечора хунрезону гирён фарёд мезад:

—То ин зулмҳои махфиро пайдо кардану бартараф намудан пеши ин зулмҳои ошкоратро бигир. Агар то масцид рафтан ин кори хуби ту бо ин қадар зулм аст, пас кори бади ту чӣ гуна бошад? Ситамгар аз гург бадтар аст, зоро гург, агарчи ситамгар аст, он фарҳангӯ бадкирдорию фиреб доданро, ки дар одамӣ ҳаст, надорад:

*Гург дарёбад валиро, беҳ бувад,
З-он ки дарёбад валиро нафси бад.
З-он ки гург арчи ки бас истамгарест,
Лекаш он фарҳангӯ кайду макр нест.
В-арна кай андарфитодӣ ў ба дом,
Макр андар одамӣ бошад тамом.*

Тамоми фиребу ҳилаҳо дар одамон асту бас.

Он гоҳ қӯшқор гуфт:

—Эй дӯстон, ҳар қадоме дарозии умри худро бигӯяд, то бидонем, ки кӣ бузургтар аст. Ман худам дӯсту ёри қуче (қӯшқоре) ҳастам, ки Иброҳим (а) ўро ба ҷои Исмоил (а) қурбонӣ кард ва бо ҳам дар як ҷароғоҳ мечариDEM.

Гов гуфт:

—Ман аз ту солхӯрдатар ҳастам, зоро ҷуфти он гове ҳастам, ки ҳазрати Одам (а) ҷуфtronӣ кард. Ман ҷуфти он говам, ки падари одамиён маро ром намуд ва заминҳои худро кишт мекард.

Шутур ба суханҳои онҳо гӯш карду гардани дарози худро поён кард ва қабзаи алафро аз замин қанда, гарданашро боло кард ва дар ҳоли хӯрдан гуфт:

—Ман бо ин ҷуссаву сару гардан ҳочат ба таъриҳ надорам.

*Чун ҳама кас донаద, ҷон падар,
Ки набошам аз шумо ман хурдтар.*

Ва бо ин гуфтор алафро канда фурӯ бурд:

*Ки маро ҳуд ҳочати таърих нест,
К-инчунин чисмеву олӣ гарданест.*

ДОСТОНИ ШОҲИ ТИРМИЗ ВА ДАЛҶАК

*Сайиди Тирмиз, ки он ҷо шоҳ буд,
Масхарай ў далҷаки огоҳ буд.*

Подшоҳи Тирмиз дар Самарқанд кори муҳимме дошт ва хост як нафарро ба он ҷо бифиристанд, ки ўзуд бираваду кори ўро анҷом дода баргардад. Барои ин кор фармон дод, ки дар шаҳр фарёд бизананд ва ҳар кас омода ба рафтани бошад, биёяд ва аспу тӯши раҳро бигирад. Ўзулҷаке дошт, ки ба деха рафта буд. Ҳамин ки ин хабарро шунид, савори асп шуда, бо шитоби таъмом роҳи шаҳрро пеш гирифт.

Ҳамин ки ба шаҳр расид, ба дарбори шоҳ рафт ва бе таъхир ба ҳучраи ўз расид. Мардумон, ки аз мунодии шоҳ хабари касеро ба Самарқанд фиристоданро шунида буданд, ҳоло бо шитоб вориди шаҳр шудани далҷакро медианд. Ўзулмонди касе, ки хабари муҳимме дорад ва аз сирри қалоне огоҳ асту ба ҳеч кас сухан намегӯяд ва масъала он қадар аҳамият дорад, ки шоҳ ҳам ўро бегуфтугӯ мепазирад. Бинобар ин, ҳама ҳаросону дилбагумон шуда, дар пайи донистани ин хабар ва дар интизори балое барои мардуми шаҳр шуданд. Аммо далҷак бо ҳеч кас сухан намегуфт ва танҳо ба ҳузури шоҳ расидан меҳост. Ўзуд-зуд нафас мекашид, ба подшоҳ гуфт:

—Иҷозат бидех, нафасамро рост кунам ва сухан гуфтани битавонам. Охир ман фарсангҳо асп рондаам ва атрофи қаср давидаам, то суханамро ба ту бирасонам

*Баъди як соат, ки шоҳ аз вахму зан,
Талх гашташ ҳам гулӯву ҳам даҳан,
Ки надида буд далқакро чунин,
Ки аз ўхушишар набудаши ҳамнишин.*

Шоҳ дар интизори сухан гуфтани далқак буд ва ба ёд меовард, ки ин мард ҳамеша бо суханҳои ханда- овару корҳои шодиовар ўро мекандонд, то ҳол чунин чехраи дарҳаму ҳолати асроромез надошт. Ў ба ҳарос афтод, ки Худо накарда бошад, ки душмани деринаи ў подшоҳи Самарқанд ба Тирмиз лашкаркашӣ карда ва қасди гирифтани шаҳр дошта бошаду масҳарабоз хабар шудааст ва зуд омадааст, ки шоҳро огоҳ кунад.

*Гуфт: «Зутар бозгӯ, то ҳол чист?
Инчунин оишӯбу шӯри ту зи чист?»*

Оқибат далқак овоз бароварду гуфт:

— Эй шоҳ, ман дар роҳ будам, шунидам, ки чорчии ту фармонатро дар қӯчаю бозорҳо эълон кард, ки ҳар кас битавонад серӯза то Самарқанд рафта расад ва нишондоди туро кор фармояд, ба ў аспу пул ва мукофот ҳоҳӣ дод. Ман бо шитоб худамро ба дарбор расонидам, то ба ту бигӯям, ки мунтазири ман набош, зеро ман қудрате надорам, ки чунин кореро ба ўҳда гирам.

*Гуфт: «Ман дар дех шунидам, он ки шоҳ
Зад мунодӣ бар сари ҳар шоҳроҳ.
Ки касе ҳоҳам, ки тозад то се рӯз
То Самарқанду дихам ўро кунуз.
Ганҷҳо бидҳам варо андар иваз,
Чун шавад ҳосил зи пайгомаш гараз.
Ман шитобидам бари ту, баҳри он,
То бигӯям, ки надорам он тавон.
Инчунин чустӣ наёяд аз чу ман,
Боре ин уммедро бар ман матан!»*

Шоҳ гуфт:

—Лаънат бод бар ту бо ин шитобу ҳаросат! Мардуми бечораи шаҳрро ба тарс андохтӣ. Ба дили ман ҳам шӯр афтод, ки ту чӣ хабаре оварда бошӣ? Кӣ аз ту хоста буд, ки ба Самарқанд биравӣ, ки бо чунин овозаю дарвоза барои он омадай, ки ба ман хабари аз уҳдаи ин кор наомаданро бирасонӣ.

Вазири подшоҳ гуфт:

—Ман гумон мекунам, ки Далқак дар ҳақиқат мақсади дигаре доштааст ва чизи дигар ўро бо ин қадар шитоб ба дарбор қашидааст. Аммо ҳоло аз изҳори он пушаймон шуда, барои ин ки аз шоҳ мақсадро бипӯшонад, дурӯғ мегӯяд. Вагарна одами доно ин қадар роҳро шитобон барои ҷавоби коре, ки аз ў наҳостаанд ва ў наметавонад ичро кунад, тай наменамояд. Бояд ўро шиканча кунем, то ҳақиқатро бигӯяд. Далқак ин суханро шунид, рангаш парид ва нолаву зорӣ кард:

*Гуфт Далқак бо фигону бо ҳурӯши:
«Соҳибо, дар хуни ин мискин макӯши.
Бас гумону ваҳм ояд дар замир,
К-он набошад ҳаққу содиқ, эй амир!
Шаҳ нагирад он, ки меранҷонадаши,
Аз чӣ гирам он, ки меҳандонадаши?»
Гуфти соҳиб пешӣ шаҳ ҷогир шуд,
Кошифи ин макру ин тазвир шуд.
Гуфт: «Далқакро суйи зиндан баред,
Чоплусу зарқи ўро кам x(в)аред.*

Далқак гирякунон мегуфт:

— Одамӣ иштибоҳ мекунад ва бо ҳаёлу ваҳму гумон ба назара什 чизе мерасад. Дар ҳаққи ман гумони бад набояд бурд ва ман ҳаёли бад надоштам. Танҳо меҳостам зудтар шоҳро аз нотавонии худ огоҳ созам.

Аммо шоҳ, ки аз кори масҳарабоз саҳт бесаранҷом шуда буд, панди вазирро қабул кард ва хост ба василаи ҷазо ҳақиқати хости Далқакро бифаҳмад. Бинобар гуфт, ки ўро шиканча кунанд, то ба фикри аслии ў пай баранд ё ў ба гуноҳи худ иқрор шавад. Далқак аз шоҳ

хоҳиш кард, ки ба ў муҳлат бидиҳад ва бесабаб хуни бегуноҳеро нарезад. Савганд хўрд, ки чуз кори кардааш ва сухани гуфтааш ҳақиқатан ҳаёли дигаре надошт. Гуфт, ки ў асири дasti шоҳ аст ва ў ҳақ дорад ҳар балое хоҳад, ба сараш биёрад. Аммо беҳтар аст шитоб накунад ва пухтагӣ кунад, то бидонад, ки ман фармонбардори шоҳам ва қасди баде надоштаам. Агар гуноҳе карда бошам, вақт барои ҷазо ҳамеша ҳаст:

*Чораи дағъи бало набвад ситам,
Чора эҳсон бошаду авғу карам.*

Шоҳ гуфт:

– Ҳар кор мавқеъ ва ҷойи дорад. Некӯии нобаҷо асари бад бар ҷой хоҳад гузошт. Ҳамчунон ки адл ҷизе ҷуз анҷоми кори бамавқеъе нест ва зулму ситам баръакси он аст, яъне анҷоми коре дар гайри мавқеъ ва нобаҷо.

Далқак гуфт:

– Ман намегӯям маро ҷазо надех. Ман мегӯям шитоб накун ва бо сабру ҳавсала ба сухани ман гӯш дех, то ҳашми ту фурӯ нишинад. Он гоҳ ҳар чӣ меҳоҳӣ, бикун.

*Ҳин, раҳи сабру тааннӣ дар мабанд,
Сабр кун, андешиа мекун рӯз чанд.*

Дар ин хел кору дар ҳар кори дигар сабру машварат пӯшаймонӣ намеоварад ва Ҳудованд ҳам ба Паёмбари акрам (с) ҳамин дастурро додааст.

ДОСТОНИ МУШ ВА ЧАҒЗ

Як мушу як чағз¹ дар соҳили ҷӯйи обе бо ҳам воҳӯрданд ва дӯст шуданд. Бо ҳам қарор доданд, ки дар вақти муайян дидорбинӣ кунанду аз дидори ҳамдигар шод шаванд.

¹. Чагз – гуки обӣ, қурбоққа.

*Нарди дил бо ҳамдигар мебохтанд,
Аз васовис сина менардохтанд.*

Дар ин дидорбинихо дарди дил мегуфтанд ва қиссаҳо ҳикоят мекарданд, аз ҳар боб сухан меронданду хушу хуррам рӯзгор мегузарониданд.

*Ҷӯши нутқаз дил нишони дӯстист,
Бастагии нутқаз беулфатист.
Дил, ки дилбар дид, кай гардад турши,
Булбуле гул дид, кай монад хамуши?*

Рӯзе муш ба ҷағз гуфт:

—Эй ёри гиромию доно, дили ман меҳоҳад ҳамеша бо ту бошам ва ҳеч гоҳ аз бари ту дур нагардам. Аммо хонаи ман дар хушкӣ асту хонаи ту дар об. Ман ҳар гоҳ лаби ҷӯйи об биёям, туро овоз медиҳам, vale ту овози маро намешунавӣ.

*Вақтҳо хоҳам, ки гӯям бо ту роз,
Ту даруни об дорӣ турктоz.
Бар лаби ҷӯ ман туро наъразанон,
Наинавӣ дар об нолай ошиқон.*

Ҷағз гуфт:

—Барои ҳамин ҳам мо воҳӯриҳоро дар соату ҷойи муайян қарор додаем. Аммо дили муш меҳост, ки гоҳу бегоҳ, дам ба дам ба дидори гук бишитобад.

*Гуфт, к-эй ёри азизи меҳркор,
Ман надорам бе рухат як дам қарор.
Аз мурувват бошад ар шодам қунӣ,
Вақту бевақт аз қарам ёдам қунӣ.*

Ту дар шабонарӯз фақат ҳангоми нимарӯз воҳӯрӣ қарор додай ва ман тоби дурӣ аз ту надорам. Акнун ту, ки зирақу доно ҳастӣ, чорае биандеш, ки ҳар вақт дилам танг шавад, ба ту дастрасӣ дошта бошам.

Пулдоре ба дарвеш гуфт:

—Мехоҳӣ, ки як силие¹ ба ту бизанаму имрӯз як динор бидиҳам ё фардо се динор? Дарвеш гуфт, ки беҳтар мебуд агар дирӯз ним динор, имрӯз як динор ва фардо сад динор медоштам:

*Силии нақд аз атои нася беҳ,
Ман қафо пешат қашидам, нақд дех.*

Мушу ҷағз маслиҳат карданد ва ҷораҳо андешиданд. Дар охир бар ин қарор омаданд, ки ресмони дарозе пайдо қунанд. Як сари онро ба пойи муш ва сари дигарро ба пойи ҷағз бибанданд, то ҳар гоҳ ки дили муш танг шуду соҳили ҷӯйи об омад, он ресмонро бикашад ва ҷағзро аз омадани худ огоҳ намояд.

*To ба ҳам оем з-ин фан мо ду тан,
Андаромезем чун ҷон бо бадан.
Ҳаст тан чун ресмон бар пойи ҷон,
Мекашонад бар заминаш з-осмон.*

Ҷағз (ғук) аз ин побандии хеш бо муш осуда набуд, зоро ӯро ҳамчинси худ намедонист ва дилаш намехост озодии худро аз даст бидиҳад. Аммо шарти дӯстӣ набуд, ки дили дӯсти худро бишканад, бо вучуди он ки дилаш қабули ин корро намепазирифт. Бисёр иттифоқ меафтод, ки одамӣ медонад, ки набояд ба ҷойи муайян биравад ё ба кори муайяне даст бизанад, қазову қадар кори худро мекунад ва одамиро бар хилофи майли худ ба сӯе ё коре мекашад.

*Ин дилам ҳаргиз намегӯяд дурӯг,
Ки зи нури Ариш дорад дил фурӯг.*

Аммо дар баробари қазо коре аз дasti касе намеояд, чун қазо ояд, табиб аглаҳ шавад. Аз ин сабаб ҳам гоҳе нобиное аз ҷоҳ мегузараду бино дар ҷоҳ меафтад.

¹. Силий – шапотӣ задан.

*Ин ачаб набвад, ки құр афтад ба чоҳ,
Булачаб афтомдани бинои роҳ.
Ҳам бидонад, ҳам надонад дил фанаши,
Мум гардад баҳри он муҳр оҳанаши.*

Ҳангоме ки подшоҳи Ҳабаш ба Макка ҳучум кард, пешопеши лашкараш филҳо ҷойгир буданд ва сардастаи филон фили сафеде буд. Чун наздики Макка расиданд, фили сафед истоду пеш нарафт, ҳарчанд кашиданд, бефоида буд. Ҳама хаёл карданд, ки пойи ўхушк шудааст ва марги ў наздик аст. Онҳо намедонистанд, ки дили фили сафед ба ҳучум кардани ў ба Макка ва ҳароб кардани он роҳ намедод. Ҳамин ки филбон сари ўро аз Макка ба сўйи Ҳабаш гардонид, фил ба роҳ афтод ва чон гирифт.

Бармегардем ба кори дўстон. Оқибат мушу чағз реسمоне ёфта, ҳар қадом сари реисмонро ба пойи худ баст ва ба ин васила ҳар гоҳ дилашон меҳост, метавонистанд ҳамдигарро биёбанд ва дар соҳили ҷӯйи об дидорбинии нав кунанд.

Рӯзе муш ба ҷустуҷӯи дўсти худ дар қароргоҳ ҳозир шуд ва реисмонро қашид, ки чағзро ҳабар кунад. Дар он ҳол зоғе аз осмон мушро дид ва ба сараш фурӯд омада, ўро дар ҷанғоли худ фишурду ба ҳаво парид. Мардум диданд, ки зоғе дар ҷанғи муш парвоз дорад ва бо реисмоне чағзро аз қафои худ дар осмон мебарарад. Ҳама ҳайрон буданду мегуфтанд:

—Чӣ гуна чунин коре имкон дорад? Ҷағз ҳеч гоҳ сайди зоғ набудааст.

Ҷағз фарёд зад:

— Ин бало бар ман аз ёри ноҳамчинс расид!

*Эй фигон аз ёри ноҷинс, эй фигон,
Ҳамнишини нек ҷӯед, эй меҳон!*

Ман чағз будаму хонаам дар об буд. Маро бо муш, ки манзилаш дар ҳок аст, чӣ нисбат буд? Сазои ҳар қасе, ки бо ноҳамчинс ёр шавад, ҳамин аст!

ДОСТОНИ СУЛТОН МАҲМУД ВА ДУЗДОН

*Шаб чу шаҳ Махмуд бармегашт фард,
Бо гурӯҳе қавми дуздон бозх(в)ард.*

Шабе Султон Маҳмуди Фазнавӣ барои огоҳӣ аз вазъи шаҳру мардумони он ба гардиши шабона рафта буд, ки ба дастае аз шабгардони дузд воҳӯрд. Онҳо аз ӯ пурсиданд, ки ӯ кист ва чӣ корааст.

—Ман ҳам мисли шумоҳо шабгардам.

Дуздҳо гуфтанд:

—Ту ҳам ба ҷамоати мо бипайванд.

Ӯ бо онҳо ҳамроҳ шуд. Чун ҷое ором гирифтанд, қарор шуд, ки ҳар қадом ҳунари хоси худро ҳикоят қунаид. Он гоҳ бидонанд, ки дар ин бобат кӣ чӣ медонаду метавонад.

*Он яке гуфт: «Эй гурӯҳи макркеш!
То бигӯяд ҳар яке фарҳанги хеш.*

Аввалий гуфт:

— Ҳунари ман дар ду гӯши ман аст. Ҳар садоеро бишнавам, ба мақсади соҳиби овоз пай мебарам ва ҳатто чӣ гуфтани сагу ҳайвоноти дигарро мефаҳмам.

Дувумий гуфт:

—Хосияти ман дар ҷашмҳои ман аст, ҳар қасеро дар торикии шаб бинам, дар рӯз ҳар кучо бошад, ӯро мешиносам.

*Ҳар кӣ имишаб бинам андар қирвон,
Рӯз бишносам ман ӯро бегумон.*

Севумий гуфт:

— Ҳунари ман дар бозуи ман аст, бо дастҳоям метавонам ҳар ҷо бихоҳам нақб бизанам.

Чаҳорумий гуфт:

—Бинии ман ҳар бӯйро фарқ мекунад. Агар ҳокро бӯкунам, медонам, ки чӣ маъдане дар зери он пинҳон аст

ва агар ганче нухуфта бошад, чойи онро нишон хоҳам дод.

Панчумй гуфт, ки рӯзии ман дар панчаҳои ман аст, камандандози тавоное ҳастам ва ба ҳар деворе ба осонӣ мебароям.

Он гоҳ дуздон аз Султон Маҳмуд пурсиданд, ки ҳунари ту чист ва ба қадом кор машгулӣ?

*Пас бипурсиданд з-он шаҳ, к-эй санад!
Мар туро хосият андар чӣ бувад?*

Шоҳ гуфт:

—Ҳанари ман дар риши ман аст. Ҳар гоҳ онро бичунбонам, ҳар гунаҳгоре, ки пойи дор бошад, ҳалос ҳоҳад ёфт.

*Муҷримонро ҷун ба ҷаллодон диҳанд,
Ҷун биҷунбад риши ман, онҳо раҳанд!*

Дуздон шод шуданд ва гуфтанд:

—Чун ту рӯзе сабаби начоти мо аз бадбаҳтӣ ҳоҳӣ шуд, туро сарвари худ интихоб мекунем ва бо ин қарор ба роҳ афтоданд, ки ба қасри шоҳ бираванд ва ҳазинаи ӯро бидузданд. Ҳамагӣ ба роҳ даромаданд ва то назди девори қасри султон расиданд. Саге ав-ав кард. Он ки забони ҳайвонотро мефаҳмид, гуфт:

—Ин саг мегӯяд, ки шоҳ дар миёни мост.

Он ки бӯй мекард, гуфт:

—Бӯйи ҳазинаи султонро дар наздикии ин девор мефаҳмам.

Он дигаре, ки камандандоз буд, ҳамаро ба ҳазинаи шоҳ расонид. Сипас нақбзан, деворро шикофт ва ҳама вориди ҳазина шуда, ҳама зару гавҳари бударо бардошта ба қароргоҳи худ рафтанд. Султон Маҳмуд ҳам аз қафои онҳо рафт, ки манзили онҳоро бидонад. Баъд фурсати муносиб ёфта, ба қасри подшоҳӣ баргашт ва фавран гурӯҳи посдоронро фиристод, то дуздон ва молҳои дуздидаи онҳоро ба назди ӯ биёваранд. Сарбо-

зон ҳамаашонро дастбаста пеши Султон Маҳмуд оварданд.

*Дастбаста сўйи девон омаданд,
В-аз наҳеби ҷони худ ларzon шуданд.*

Чун дуздон ба ҳузури шоҳ омаданд, он ки ҷашмаш ҳар киро шаби торик мединд, рӯз ба ҳубӣ мешинохт, султонро дар таҳт дид ва донист, ки шарики шабрави дишаба ўст ва ба ҳамин сабаб гирифтор шудаанд.

*Шоҳро бар таҳт диду гуфт: «Ин
Буд бо дӯши шабгарду қарин.
Он ки чандин хосият дар риши ўст,
Ин гирифти мо ҳам аз тафтиши ўст».*

Пеши худ гуфт:

—Худоё, оне ки овози ҳайвонотро мефаҳмид, аз овози саг шоҳро шинохт. Ман, ки ҷашмам чунин мебинад, ўро дар маснади шоҳӣ дид будам. Мо дуздонро ҳунарҳоямон бо ҳам гирд оварда буд ва қудрату тавоние доштем. Аммо ин ҳунарҳо чун дар роҳи нек набуданд, моро гирифтор соҳтанд:

*Зарра-зарра, к-андарин арзу самост,
Чинси худро ҳар яке чун каҳрабост.*

Аммо танҳо шоҳ буд, ки аз ҷинси мо набуд ва ҳунари ў бартар аз ҳунарҳои мо бояд бошад, зеро бо ҷунбиши риши ў гунаҳкорон аз ҷазоҳо раҳой мейбанд.

*Ҳар яке хосияти худро намуд,
Он ҳунарҳо ҷумла бадбахтӣ фузуд.
Он ҳунарҳо ҷумла гули роҳ буд,
Ғайри ҷашме, к-ӯзи шаҳ огоҳ буд.*

Дар ин вақт ҷашми шоҳ ба онҳо афтод ва донист, ки он дузд ўро шинохтааст ва шарики шаби гузашта, мувофиқи ваъда, онҳоро аз ин гирифторӣ начот дихад. Султон Маҳмудро аз дидори онҳо шармаш омад ва гуфт:

— Хунарҳои дуздон сабаби бадбахтии онҳо шудааст, вагарна он ки аз овози саг шоҳро мешиносад, қадраш камтар аз саги Асҳоби Каҳф нест.

*Саг чу бедор аст шаб чун посбон,
Бехабар набвад зи шабхези шаҳон.
Ҳин, зи бадномон набояд нанг дошт,
Ҳуш бар асрорашон бояд гумошт.
Ҳар кӣ ў як бор худ бадном шуд,
Худ набояд ном ҷусту ҳом шуд.
Эй басо зар, ки сияҳтобаши кунанд,
То шавад эмин зи тороҷу газанд.*

ДОСТОНИ МАРДИ ҚАРЗДОР ВА МУҲТАСИБИ ТАБРЕЗ

*Он яке дарвеш з-атрофи диёр,
Чониби Табрез омад вомдор¹.*

Дарвеше ба Табрез омад. Дар он шаҳр марди некӯкору бахшандае муҳтасиб ё худ раиси шаҳр буд ва Бадридин Умар ном дошт. Ў одаме буд, ки пайваста ба кӯмаки мардуми шаҳр меомад ва он дарвеш ҳам, ки бо вай ошной дошт, аз ҷумлаи намакхӯрдаҳои ў буд.

*Ҳотам ар будӣ, ғадои ў шудӣ,
Сар ниҳодӣ, хоки пойи ў шудӣ.*

Муҳтасиб ҳамеша гирифторону дармондагонро ёрӣ медод. Он дарвеш ҳам ҷанд вақт боз ба ҳулқу атвори муҳтасиб шинос буд ва ҳоло ҳам, ки ҳазор динор қарздор шуда буд, ба дарҳости ёрӣ барои адои қарзи худ ба ҷустуҷӯи муҳтасиб ба шаҳри Табрез омада, умедворона ба дари хонаи вай рафт ва ўро суроғ кард. Бадбахтона, ба ў ҳабар доданд, ки муҳтасиб ҷанд рӯз пеш аз

¹. Вомдор – қарздор.

чаҳон даргузаштааст. Дарвеш бо шунидани ин хабар аз шиддати ноумедӣ бехуш шуд:

*Наърае зад марду бехуши уфтод,
Гӯиё ў низ дар пай ҷон бидод.
Бас гулобу об бар рӯяши заданд,
Ҳамраҳон бар ҳолаташи гирён шуданд.
То ба шаб бехуши буду баъд аз он
Ниммурда бозгаши таз гайб ҷон.*

То нимаи шаб дар ҳоли бехушӣ буд ва чун кам-кам ҳолаш ба ҷо омад, даст ба даргоҳи Худованд бардошту гуфт:

—Эй Худованд! Маро бибахш, ки ба ҳалқ такя кардам ва умед ба дигаре бастам ва туро фаромӯш кардам. Дуруст аст, ки муҳтасиб марди некӯкор ва бахшандае буд, ба ман кӯмаки молӣ мекард. Аммо он чи ў ба ман медод, инъикоси лутфи ту буд ва ин ту будӣ, ки ба ў хислати бахшандагӣ дода будӣ!

*Ӯ кулаҳ бахшиду ту сар пурхирад,
Ӯ қабо бахшиду ту болову қад.
Ӯ зарам доду ту дасти заршумор,
Ӯ сутурам доду ту ақли савор.
Зар аз они туст, зар ў н-офариd,
Нон аз они туст, нон аз туши расид.
Он саҳову раҳм ҳам ту додияш,
Қ-аз саҳоват меғузудӣ шодияш.
Ман мар ўро қиблайи худ соҳтам,
Қибласози асрло андоҳтам.*

Одамӣ мазҳару инъикоси сифоти Худост ва он муҳтасиб ҳам ойиндори бахшишу дастгирии Худованд буд.

*Ҳар чӣ дар вай менамояд, акси ўст,
Ҳамчӯ акси моҳ андар оби ҷӯст.*

Бо вучуди ин, он марди ғарib бар марги муҳтасиб зор-зор мегирист, то дараҷае, ки дар шаҳр шуҳрат

пайдо кард ва як мададгоре пайдо шуд, ки дўсти муҳтасиб буд ва дилаш ба ҳоли он дарвеш сўхт. Ба фикри чораи халосии дарвеш аз қарзаш афтод ва қарор дод, ки бо қўмаки мардум ин корро анчом диҳад. Бо ин мақсад дар шаҳр мегашт ва қиссаи қарздории дарвешро ҳикоят мекард ва аз ҳама ёрӣ мепурсид. Аммо аз сад динор бештар чамъ карда натавонист, ки ин микдор дарди дарвешро даво намекард. Қарор дод, ки ўро дилдорӣ намояд. Ба ў меғуфт:

—Огоҳ бош, ҳар чӣ ҳаст аз Худованд мерасад, аммо бо сабабу василаи лутфи Парвардигор ин корҳо сурат мегиранд. Дар нисбати ту муҳтасиб васила будааст ва бояд, ки ҳаққи ўро ба ҷо биёрий, ҷаро ки шукри меҳрубониҳо дастгириҳои ҳалқ – шукри Ҳолик аст. Ҳудо эҳсон мекунад ва ин некӯй ба воситаи дигарон ба одамий мерасад.

Бо ин суханон дарвешро бар сари гӯри муҳтасиб бурд ва ўро насиҳат кард, ки дар ёд дорад: шукри ҳалқ – шукри Парвардигор аст.

Рӯзи қиёмат Худованд аз банда мепурсад, ки барои ман чӣ кор кардӣ?

Банда мегӯяд:

—Шукри сипоси туро ба ҷо овардам.

Худованд мегӯяд:

—Чун аз касе, ки ба ту меҳрубонӣ кардааст, сипосгузорӣ накардай, шукри маро ба ҷо наёвардай!

*Гӯядаш Ҳақ: «Ту накардӣ шукри ман,
Чун накардӣ шукри он икрому фан.
Бар кариме кардай зулму ситам,
На зи дасти ў расидат неъматам?»*

Дарвеш ба гӯри муҳтасиб расид ва шурӯъ ба гиряю зорӣ оғоз кард ва гуфт:

—Ту умеди дармондагон будӣ ва то ҷое, ки метавонистӣ, онҳоро дастгирӣ менамудӣ. Ман ҳам сипосгузори муҳаббату саховати ту ҳастам.

*Ту күчой, то маро хандон кунӣ,
Лутфу эҳсон чун худовандон кунӣ.
Ту шудӣ сӯйи Ҳудо, эй муҳтарам,
Пас ба сӯйи Ҳақ равам ман низ ҳам.*

Чун он дарвеши гарibu марди мададгор аз сари гӯри муҳтасиб бозгаштанд, мададгор ўро ба хонаи худ бурд ва пазироӣ карду ҳамон ҷо хобонид. Ҳамон шаб мададгор муҳтасибро дар хоб дид, ки ба ў гуфт:

—Ман гуфтугӯйи туро бо дарвеш шунидам, аммо дар ҳолати доштаам, барои гуфтани фикру андешаам иҷозат надорам. Зоро пас аз марг пардаҳо аз пеши ҷашми мо дур мешаванд ва ҳама чизро мебинему мефаҳмему медонем, vale лаб қушода наметавонем.

Муҳтасиб дар хоб ба мададгор гуфт:

—Акнун ба ман гӯш бидеҳ! Ман ду сол пеш аз мурданам аз ҳолу кори дарвеш огоҳ будам ва медонистам, ки қарздор аст. Ба ин сабаб дар дафтари худ ёддошт кардам ва мунтазир будам, ки дарвеш биёяд ва бо дасти худам қарзи ўро бидиҳам, аммо марг муҳлат надод. Ман барои ў чанд гавҳари гаронбаҳо дар хонаи худ пинҳон кардаам. Қимати онҳо зиёдтар аз қарзи ўст, ҳамааш моли вай аст:

*Баҳри ў бинҳодаам он аз ду сол,
Кардаам ман назрҳо бо Зулҷалол.*

Мард аз хоб бедор шуд ва хоби худро ба дарvеш гуфт. Иттифоқ карданд, ки ба хонаи муҳтасиб бираванд ва ҷойи пинҳонкардаи гавҳарҳоро ёбанд. Чунин ҳам карданд. Ҳамин тарик, муҳтасиби накӯкор пас аз марг низ ба ёрии дарvеш омад ва ҳамчунон ки дар зиндагонӣ ўро дастгирӣ карда буд, баъд аз мурдан ҳам ўро ёрӣ дод, ки ҳам қарзҳояшро адо кунад ва ҳам аз моли дунё бениёз гарداد.

ДОСТОНИ ПОДШОХ ВА ФАҚЕХ

Подшохе базме барпо намуд ва бо нӯшидан шароб сархушӣ мекард. Муллое аз дари қасри ў мегузашт. Шоҳ ўро диду фармон дод, ки вайро наздаш биёранд, то дар шодию сурури шоҳ шарик шавад.

Чун муллоро пеши шоҳ оварданд, фармон дод, ки ба ў ҳам шароб бидиҳанд. Марди фақеҳ гуфт:

—Ман ҳеч гоҳ шароб нахӯрдаам ва онро ҳаром медонам. Агар ба ҷои шароб ба ман заҳр бидиҳед, бароям хуштар аст.

Шоҳ гуфт:

—Шаробаш бидиҳед ва гармаш кунед, то хушҳол шавад.

Фақеҳ фарёд мезад, ки наҳоҳам нӯшид. Шоҳ исорӣ кард ва мулло инкор. Кор то ба ҷое расид, ки мулло фарёд зад, ки маро бикушеду шаробам надиҳед. Шоҳ ба соқӣ гуфт:

—Бо зурӣ бошад ҳам, бояд ўро шароб бинӯшонӣ! Соқӣ ҳам дар оғоз бо забони хуш ўро ба нӯшидан даъват кард ва чун мулло қабул накард, озораш дод ва ҷанд силӣ ба рӯяш зад, то ин ки он мард аз тарси шиканча ночор тан ба нӯшидан дод. Ҷоме ду-се чун нӯшид, сармасту хушҳол шуду дунё дар назарааш дигаргун гардид, ту гӯйӣ на дине дошт ва на ҳаромеро мешиноҳт. Шурӯъ ба рақсу пойкубӣ намуд ва дар сурудхонӣ бо аҳли маҷлис ҳамовоз гардид. Дар ҳоле ки сарро аз по фарқ намекард, барҳосту ба дастшӯйӣ рафт. Дар роҳ қанизаки монанди моҳ зебоero дид ва на бо як дил, балки бо сад дил ошиқи ў шуд.

*Чун бидид ўро, даҳонаш боз монд,
Ақл рафту тан ситампардоз монд.*

Хост, ки ўро ба зӯрӣ дар оғӯш бигирад, қанизак фарёд баровард ва барои ҳалосии худ ёрӣ талабид, вале мулло даст боз намедошт. Мастию шаҳвати айш бо ҳам як шуда буд ва зани зеборо раҳо накарда, ўро

чун хамир бо дастхояш мефишурд.

Доду фарёди онҳо шоҳу ҳамроҳонашро ба берун овард ва ҳамин ки шоҳ аз мочаро огоҳ шуд, ҳашмнок шуда, ҷашмаш хун гирифт ва хост, ки ҳардуро бикушад. Муллоро, ки аз тарс ҳушӯр шуда ба фикри начоти чони худ буд, барҷасту як пиёлаи пури шаробро аз дасти соқӣ рабуда, якбора дам кашид ва рақскуон бе соқӣ гуфт:

—Чаро ба шоҳ шароб намедиҳӣ? Зуд бош! Ба зӯр ҳам, ки бошад, ўро аз шароб серобу сармаст кун, то ҳуҷхолу сархуш шавад!

Шоҳро аз шунидани ин амр ҳанда омад ва қанизро ба мулло баҳшид. Гуфт:

—Ҳарду бираведу ҳаёти хуш гузаронед. Ман подшоҳи одил ҳастам. Ҳар чӣ худам меҳӯрам, ба дигарон ҳам медиҳам ва ҳар чӣ ба худ раво медорам, дар ҳаққи дигарон ҳам раво ҳоҳам дошт:

*Подшоҳам, кори ман адл асту дод,
З-он хурам, ки ёрро ҷудам бидод.
Он чӣ онро ман нанӯшам ҳамчу нӯш,
Кай дӯҳам дархурди ёру хешу туши?
З-он хуронам ман гуломонро, ки ман
Мехурам бар хони хоси хештан.
З-он хуронам бандагонро аз таъом,
Ки хурам ман худ, зи пухта ё ки хом.
Ман чу пӯшам аз ҳазу атлас либос,
З-он бипӯшонам ҳашамро на палос.*

МУНДАРИЧА

Сухане чанд пиromуни рӯзгор ва осори Мавлоно Румӣ.....	5
Мунтахаби достонҳои «Маснавии маънавӣ».....	28

МАВЛОНО ҖАЛОЛИДДИНИ РУМӢ

**МУНТАХАБИ ДОСТОНҲОИ
«МАСНАВИИ МАҖНАВӢ»**

БОЗГӮЙИ АҲМАД НАФИСӢ

Мухаррир
Мухаррири
Техникий
Мусаҳҳеҳ
Тарроҳ

Шералӣ Умарзода
Робия Абдуллоева
Эътибор Назарова
Фирдавс Давлатбеков

Ба матбаа 26.03.2015 супорида шуд.
Ба чопаш 02.04.2015 имзо шуд. Андозаи 60x84 1/16.
Когази оғсет. Чопи оғсет. Ҷузъи чопӣ 20.
Адади нашр 20 000 нусха. Супориши № 74/2015.

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, ш. Душанбе, кӯчаи А. Дониш, 50.
Тел: 222-14-66, E-mail: najmidin64@mail.ru

Дар КВД «Комбинати полиграфии ш. Душанбе»
бо супориши № 10 чоп шудааст